

ЧОШ МАҚДАУЭЛЛ • ШОН МАҚДАУЭЛЛ

# КИТОБИ МУКАДДАСИ ХУДРО ТАҖРИБА НАМОЕД



ЧОШ МАКДАУЭЛЛ • ШОН МАКДАУЭЛЛ

# КИТОБИ МУҚАДДАСИ ХУДРО ТАҶРИБА НАМОЕД



**KITABI-KNIGI.COM**

Бор кунед ва хонед дар дастгохи дилҳоҳ дар забони  
модарии Шумо. Китобҳои электронӣ бепул барои  
ҳама азоёни оила.



**KITABI-KNIGI.COM**

Originally published in English under the title  
*Experience Your Bible* by Josh McDowell and Sean McDowell  
Copyright © 2012 by Josh McDowell Ministry and Sean McDowell  
Published by Harvest House Publishers.

Copyright © 2022 for the Tajik edition.  
Translated by permission. All rights reserved.

Иқтибосҳои Китоби Муқаддас аз тарҷумаи КМ Бачаев ва Тарҷумаи  
оммафахми КМ оварда шудаанд.

Агар қайди дигар набошад, ҳамаи ҷойҳои қайдшуда дар иқтибосҳои  
Навиштаҷот ба қалами муаллифон тааллук дорад.

Хукуқҳои муаллиф махфуз дошта шудааст. Истифода, зиёдкунни маводҳои  
чопӣ бе иҷозати ҳатии ношир ва инчунин таҷдиdi он, нигоҳ доштан дар  
системаи ҷустуҷӯ ва ё интиқол додани он дар ҳар шакл ё ба воситаҳои  
гуногун — электронӣ, дастӣ, ададӣ, нусхабардории суратӣ, сабт ё дигар ба  
ғайр аз иқтибосҳои кӯтоҳ дар шарҳҳо, бе иҷозати пешакии ношир, ба ғайр  
аз иқтибосҳои кӯтоҳ дар мақолаҳои зарурӣ ва шарҳӣ манъ аст.

# МИННАТДОРЙ

Мо меҳоҳем шахсони зеринро барои саҳми дар ин китоб гузошташон қайд кунем.

Дэйв Беллис, дўст ва ҳамкори Ҷошро дар давоми 35 сол, барои ҳамкорӣ бо мо дар қайдҳои хоми китоб, дар навиштани сиёҳнависи аввал, аз нав кӯчондан ва тарроҳии умумии ин кор ва ба шакли ниҳоӣ даровардани он. Мо Дэйврво «муаллифи сеюм» меҳисобем ва миннатдории самимии худро барои саҳми ў баён менамоем.

Доктор Дэвид Фергюсон, барои маслиҳатҳо ва хизматаш дар ҳаёти шахсии мо, маҳсусан дар бобати диққат ба илоҳиёти муносибат ва тадқиқоти Китоби Муқаддас. Хизмати Дэвид дар «Great Commandment Network» ба зиндагии бисёриҳо ба воситаи мавъизаҳову маводҳои чопӣ таъсир гузоштааст ва таъсири хизмати ў дар саҳифаҳои зиёди ин китоб инъикос ёфтаанд.

Доктор Ричард Фишер барои нуқтачини дастнавис ва пешкаши донишҳои фарроҳи библиявӣ ва фикрҳо оиди тағфири Навиштаҷот.

Миннатдорӣ баён менамоем. Ба гурӯҳи хурди Ниемӣ барои маслиҳатҳои муфид ва тавсияҳо оиди дастнависи китоб, чунки онҳо маводро барои омӯзиши гурӯҳи худ истифода буранд. Ҳамчунин шахсан ба Марк ва Марси Ниемӣ, Кэтрин ва Энди Миллиган ва Лаура Фарингер барои тақризи дастнавис ва пешкаши маълумоте, ки ба мо дар фаҳмову осон гардонадани китоб кӯмак расондааст.

Ба Том Вилямс барои таҳрири дастнавис, ки дар рафти он малакаҳои бебаҳои ҳусни сухан ва дили пурҳарорати худро истифода бурдааст то ки қалимаҳо дар саҳифаҳои чопӣ зинда гарданд.

Ба Бекки Беллис барои сабр ва кори пурзахмат дар назди компьютер дар рафти омода сохтани дастнавис.

Ба Дэйв Беллиси II барои фахмондани Китоби Ҳушаъ ва шавқи зиёде, ки ў Қаломи Ҳудоро пайравӣ карда, бо дили кушод ба ин кор шурӯъ кард.

Ба Терри Глэспӣ аз нашриёти «Harvest House» барои истифодаи малакаҳои таҳлилии ў ва фаҳмиши сохторияш дар бораи он ки китоби боварибахш чӣ гуна аст, ки барои ташкил кардани самти китоб қӯмак расондааст.

Ба Пол Госкард аз «Harvest House» барои таҳрири касбона ва фаҳмише, ки ба дастнавис шакли ниҳоиро бахшидааст.

Ба Боб Хокинси хурдӣ ва дастаи «Harvest House Publishers» барои дарк кардани мақсади «Китоби Муқаддасро таҷриба намоед» ва ҳамкории онҳо бо мо дар таҷассумгардонии ин чоп ба воқеият.

*Чоиш Макдауэлл  
Шон Макдауэлл*

## БОБИ 1

# ОЁ КИТОБИ МУҚАДДАС АСРОРОМЕЗ ВА ДУШВОРФАХМ АСТ?

«Ман Китоби Муқаддасро дўст медорам ва бовар дорам, ки он Каломи Худост, вале, росташро гўям, ман он қадар намефаҳмам, ки он чӣ маъно дорад».

«Ман аз он шарм медорам, ки Китоби Муқаддасро кам меҳонам, лекин воқеяят чунин аст, ки Китоби Муқаддас маро гаранг мекунад ва ман бисёр чизҳоро дар он намефаҳмам».

Шарҳхое, ки дар боло оварда шудаанд ақидаҳои бисёр масехиёни имрӯзаро ифода мекунанд. Агар ростқавлона гўем, хондани Китоби Муқаддас на ҳама вақт осон аст. Барои қисми бисёри имондорон аз байни 66 китоби Аҳди Қадим ва Нав миқдори зиёдашон душвору каме ваҳмангез метобад. Ин ачиб нест, чунки қисми зиёди Навиштаоти аслӣ аз замону фарҳангҳое омадааст, ки аз мо хеле фарқ мекунанд. Китоби Муқаддас беш аз 2000 сол пеш аз тарафи зиёда аз 40 наслҳо ва беш аз 40 муаллифони гуногун, ки аз табақаҳои муҳталифи ҷамъият буданд, навишта шудааст. Он дар се қитъаи замин Осиё, Африқо ва Аврупо ба се забон ибрӣ, арамӣ ва юнонӣ навишта шудааст. Барои ҳамин ачиб нест, ки забон ва фарҳанги давраҳои гуногуни Китоби Муқаддас моро каме ба изтироб меоваранд. Ҳатто вақте Исо

дар рӯи замин зиндагӣ мекард, шогирдони Ӯ, ки ҳамроҳаш дар як чомеа зиндагӣ менамуданд, маъно ва алоқамандии баъзе оятҳои Навиштаҷотро, ки ҷандин асрҳо пеш аз замону фарҳанги онҳо навишта шуда буданд, бо душворӣ мефаҳмиданд. Биёд, як мисоли ҷунун нофаҳмиро ба таври кӯтоҳ дида бароем.

### ЧИЗХОИ НОФАҲМОРО ФАҲМО ГАРДОНДАН

Он рӯз якчанд ҳодисаҳои пурҳаяҷон ва нофаҳмо рӯй дода буданд. Ду шогирд, ки роҳи ёздаҳкилометраи байни Ерусалим ва деҳаи Аммоусро тай қарда истода буданд, кӯшиш мекарданд, ки ҳама чизро бифаҳманд. Онҳо фикр мекарданд, ки Исо ҳамчун Масехи онҳо омадааст, то ки Истроилро аз зулми румиён ҳалос қунад. Вале, албатта, ин орзуҳо барбод рафтанд, вақте ки румиён Ӯро дастгир ва мекӯб карданد.

Дидани он, ки чӣ тавр Масехе, ки бояд онҳоро озод мекард, Ҳудашро ба мекӯб кардан супурд, ками кам ачиб менамуд. Нақлҳое, ки тамоми субҳ дар байни шогирдон гуфта мешуданд, аз ин ҳам ачибтар менамуданд. Занҳое, ки ба сари қабри Исо омаданд, диданд, ки санг як сӯ гелидааст ва часад дар ҷояш нест. Онҳо исбот мекарданд, ки махлуқҳои фариштамонанд ба онҳо хабар доданд, ки Исо аз мурдагон зинда шудааст. Петрус барои санҷидани шаҳодати онҳо рафт ва тасдиқ кард, ки қабр ҳолӣ аст. Ҳамаи инро чӣ хел бояд фаҳмид?

Ҳангоме ки онҳо рафта, сӯҳбаткунон андеша менамуданд, ба онҳо як ношинос ҳамроҳ шуд. Сӯҳбати онҳоро шунида, Ӯ пурсид: «Шумо дар бораи чӣ гуфтутгу мекунед?» Клеопӯс, яке аз ҳамсӯҳбатон, дар ҳайрат монда, хитоб кард: «Шояд ки Ту дар Ерусалим ягона шахсе ҳастӣ, ки дар бораи ин ҳодиса нашунидай». Шахси ношинос ҳайрон шуд: «Кадом ҳодиса?»

Баъд онҳо ба «ҳамроҳи бехабар»-и худ дар бораи Исо, ҳаёт, марг ва зиндашавии Ӯ нақл карданд. Он гоҳ он ношинос ба онҳо фаҳмонд, ки Навиштаҷот дар бораи ин Одам бо номи Исо, ки Масехи ҳақиқӣ аст, чӣ мегӯяд ва онро чӣ хел бояд фаҳмид.

Ба чойи меҳостаашон расида, ду дўст ҳамроҳи худро ба ҳўроки шом ва шабгузаронй даъват карданд. Вақте ки ношинос нонро шикаста, дуои баракат гуфт ва ба онҳо дод, ҷашму дили онҳо кушода шуд. Ба ҳайрат омада, онҳо дар шахсияти вай Исо, Худованди зиндашуда худро шинохтанд. Сипас Ў дар пеши назари онҳо нопадид гашт. Онҳо ба яқдигар мегуфтанд: «Вақте ки Ў дар роҳ бо мо сухбат мекарду маъни навиштачотро мекушод, диламон аз ҳаяҷон метапид!» (Инчили Луқо 24:32).

Порчаҳои Навиштачоте, ки Исо ба ду шогирди Ҳуд дар роҳи Аммоус иқтибос меовард, барои онҳо нав набуданд. Ин шогирдон борҳо он порчаҳоро мешуниданд, vale ба ҳар ҳол маъни ҳақиқӣ ва муҳимияти онҳоро намефаҳмиданд. Аммо ин дафъа, вақте ки Исо ба онҳо «маъни Навиштачотро кушод» ва дилҳояшон аз фаҳмиши нав пур шуданд, онҳо муҳимияти он порчаҳоро фаҳмиданд. Магар ҳамаи мо ташни айнан ҳамин чиз неstem, ки маъни Каломи Ҳудо ба дараҷае фаҳмо шавад, ки ниёзҳои моро қонеъ гардонад, ҳаёти моро ҳидоят кунад ва барои фаҳмидани он дар амал мусоидат намояд?

Ҳудо меҳоҳад, ки Китоби Ў ҳангоми тадқиқоти  
он, ки чӣ тавр шумо бояд зиндагӣ кунед  
ва ба таври фаровон аз зиндагӣ лаззат  
баред, саргузашти шахсии шумо гардад.

Саволе ба миён меояд: Чаро Ҳудо ба мо Китобе пур аз ҳикмати ваъдашуда ва фаҳмиши зиндагӣ медиҳад, vale ҳамзамон онро барои фаҳмидан душвор месозад? Агар дар Китоби Муқаддас барои мо ҳақиқати муҳим бошад, чаро дарёфтани он чунон душвор аст? Баъзехо фикр мекунанд, ки Каломи Ҳудо як рисолаи илоҳиётӣ мебошад, ки барои олимони дин навишта

шудааст. Ва вазифаи онҳо ин аст, ки онро ба мо маъвиза кунанд ва маънояшро фаҳмонанд.

Мушкилии супоридани кори фаҳмондани Навиштаот ба ин «мутахассисон» дар он аст, ки мо худамон аз арзиши ҳақиқии мустақилона кашф кардани ганчи ниҳонии он барои худ маҳрум мешавем. Исо гуфт, ки савдогари марворид «ҳангоме ки як марвориди гаронбаҳо мёбад, рафта тамоми молу мулкашро фурӯхта онро меҳарад!» (Инчили Матто 13:46). Маъни аслӣ ва алоқамандии ҳақиқати Худо арзиши зиёд дорад ва агар шумо онро худатон кашф кунед, он тамоми дунёро дигаргун месозад. Маҳз барои шумо Худо Китоби Худро аз марворидҳои ҳақиқат лабрез гардонидааст, ки ҳар яки онро шумо дар ҳолати лозимӣ ва дар вақти мувофиқи ҳаёти худ кашф менамоед. Китоби Ӯ номай мухаббате мебошад, ки аз самими дил барои шумо навишта шудааст. Инчунин Ӯ намехоҳад, ки номай Ӯ пурпечӯтоб, душвор ё аз забони дигарон ба шумо бирасад. Дар асл, Ӯ меҳоҳад, ки Китоби Ӯ ҳангоми тадқиқоти он, ки чӣ тавр шумо бояд зиндагӣ кунед ва ба таври фаровон аз зиндагӣ лаззат баред, саргузашти шахсии шумо гардад.

Ман (Шон, писари Ҷош ва ҳаммуалифи ӯ) дар мактаби миёнаи масехӣ дарс медиҳам. Ман меҳостам, ки шогирдони худро бо Китоби Муқаддас ҳамчун бо имконияти фаҳмидани он, ки Худо ба ҳар яки мо шахсан ва ба ҳама чӣ гуфтан меҳоҳад, шинос намоям. Ман тамоми нома ба Эфесӯсиёнро бе рақамҳои бобҳо, оятҳо ва сарлавҳаҳо чоп кардам. Павлус онро ҳамчун нома ба калисои Эфсӯс навиштааст ва аниқ аст, ки дар аввал ин нома ба бобҳо, оятҳо ва сарлавҳаҳо тақсим нашуда буд. Вақте ки ҳамаи ин тақсимотро кӯр кардам, шогирдон тавонистанд, ки ин номаро дар шакле бубинанд, ки ба матни аслӣ наздик аст ва дар бораи соҳт ва маъни он хulosаҳои шахсӣ бароранд. Ҳарчанд тақсимот ба бобҳо ва оятҳо чанде фоида дорад, онҳо диққати моро ба тафсилот ҷалб мекунанд ва сабабгори он мешаванд, ки мо ҷизи муҳимро сарфи назар кунем.

Сараввал, ман аз талабагон хоҳиш намудам, ки тамоми китобро дар як нишаст хонда, ҳеч гуна қайдхоро нагузоранд. Ман маслиҳат додам, ки онҳо ба тасвири умумии Нома ба Эфсусиён аҳамият диҳанд ва дар ҷузъиётҳо роҳгум назананд. Ин бори аввал буд, ки аксари онҳо аз Китоби Муқаддас як китобро пурра хонанд. Ин машқ тақрибан 20 дақиқа гирифт. Сипас, мо кӯтоҳ фикрҳои асосии Нома ба Эфесусиёнро мухокима кардем, масалан, чаро Павлус онро навиштааст ва ба номи кӣ онро фиристодааст. Баъд ман аз онҳо пурсидам, ки китобро аз аввал то охир хонда, онҳо чӣ фахмиданд?

Рӯзи дигар мо дарсро аз хондани тақрории пурраи Нома ба Эфесусиёнро сар кардем. Ман ба шогирдон гуфтам, ки диққатро ба ҷизҳое ҷалб кунанд, ки дар давоми тамоми нома тақрор мешаванд, то ки онҳо тавонанд мавзӯҳои мухим ва мақсадҳоро ҷудо кунанд. Ин дафъа ман ба онҳо имкон додам, ки қайдҳо гузоранд. Пас аз он ман аз онҳо пурсидам, ки ин номаро хонда, онҳо дар бораи қалисои Эфсус чӣ омӯхтанд. Онҳо чунин мавзӯҳоро ба мисли кору амал, файз, баҳшидан, маъни фарзанди Худо будан ва дигарро дарёфтанд.

Рӯзи сеюм мо ин номаро бо усули «попкорн» бо овоз хондем: ҳама дар синф бонавбат, аз паси ҳамдигар сеояти мөхондем. Баъд ман пурсидам, ки онҳо на ба даруни дил хонда, балки дигаронро гӯш карда, чӣ ёд гирифтанд. Ҳамчунин ман хоҳиш кардам, ки онҳо дар бораи ақидаҳои васеъ, ки дар соҳти матн диданд, нақл кунанд.

Рӯзи чорум мо боз Нома ба Эфесусиёнро хондем, ин дафъа ҳама дар даруни дил мөхонданд. Баъдан, ман талабагонро ба гурӯҳҳо тақсим карда, хоҳиш намудам, ки тамоми китобро муҳтасар нақл кунанд. Рӯзҳои дигар, ман талаб кардам, ки номаро ба бобҳо ва зербобҳо тақсим карда, ба ҳар яки он ном гузоранд. Талабагон дар ҳайрат буданд, ки ба воситаи чунин равиши oddī онҳо чукурии гайриоддӣ ва маъноро ҳатто дар як ояти хурд ёфта тавонистанд. Инчунин ба сари онҳо фахмиши он омад, ки ин

дурдонаҳои ҳақиқат ба ҳаёти шахсии онҳо дахл доранд. (Дар охири китоб, дар қисми «Маводҳои иловагай» шумо метавонед бубинед, ки шогирдони ман кадом чизҳоро баровардаанд.)

Дар ин китоб мо меҳоҳем ба шумо усулҳои оддиро пешниҳод намоем, ки ҳикояҳо ва масалҳои Навиштаҷот ва он чизеро, ки Худо ба мо дар Каломи Худ мегӯяд, равшану фаҳмо мегардонанд. Аммо, ба гайр аз ин, мо меҳоҳем, ки шумо аз омӯзиши оддии Навиштаҷот берун рафта, дурдонаҳои ҳақиқатро қашф кунед, то ки шумо шахсан Китоби Муқаддасро таҷриба кунед. Ибораи «таҷриба кардан»-ро истифода бурда, мо қашфи маънои ниҳоии ҳақиқатҳои Худоро дар назар дорем, то ки онҳо бо зиндагии шумо дар амал ҳамоҳанг гарданд. Китоби Муқаддас зинда ва амалкунанда аст ва мақсади суханонаш ин аст, ки шуморо аз фаросати парҳезгорона, ҳикмат, маъно, ичрошавӣ ва хурсандӣ пур намоянд. Ва ҳамаи ин қашфиётҳои тағйирдиҳанда амали Рӯҳи Худо мебошанд.

## БО РӯҲИ ҲАҚИҚАТ РАВШАНШУДА

Павлус мегӯяд: «... Андешаҳои Худоро низ танҳо Рӯҳи Худо медонад. Лекин мо на рӯҳи ин ҷаҳонро, балки Рӯҳеро қабул кардаем, ки аз Худост, то он чиро, ки Худо ба мо ато додааст, бидонем» (1 Нома ба Қуринтиён 2:11–12\*). Исо дигар дар ин ҷо ҷисман ҳузур надорад, то ки ба мо Навиштаҷотро фаҳмонад, ҷунон ки Ў дар роҳ ба Аммоус ба шогирдони Худ мефаҳмонд, лекин Ў ба мо Рӯҳулқуддусро дод, ки метавонад ҳамон вазифаро ичро кунад. Ба мо ҷунин ёрӣ на барои он лозим аст, ки Китоби Муқаддас як китоби пур аз муаммоҳост, балки аз он хотир, ки ҷунон ки Павлус гуфтааст, танҳо Худо метавонад ақли маҳдуди моро бо ҳикмати беохирӣ Худ пур намояд. Агар моро шахсияти мӯъчизаоси Рӯҳулқуддус ҳидоят накунад, мо дар Каломи Худо роҳгум мезанем ва маънои тағйирдиҳанда ва муҳимијати онро дар ҳаёти худ аз даст медиҳем.

\* © Библия Онлайн, 2003–2025. <https://only.bible/bible/rst66/1co-2.11-12/>

Ҳарчанд дуруст аст, ки Рұхулқуддус ҳамроҳи мост, то фикрү дилҳои моро барои донистани хости Ү күшояд, фаҳмидани хости Ү ба дарацае осон нест, ки мо «Худоё ба ман бигү ва ман мефаҳмам» гүему дархол ҳамаашро фаҳмем. Ин роҳи ҳатои фаҳмиши ҳақиқати Худо мебошад, ки моро ба оқибатҳои фочианок ҳоҳад бурд ва аллакай бурда истодааст. Мо бояд ҳақиқатҳои Каломи Худоро омӯзем ва қашф намоем. Агар Рұхулқуддус ягона роҳбаладе мебуд, ки моро ба сўйи ҳақиқат мебарад, он гоҳ ба мо Китоби Муқаддас, инчунин шарҳдиҳандагони болаёқати Калом, шарҳҳо, тарҷумаҳои зиёд, барномаҳои библиявӣ ва китобҳои ба ин монанд лозим намеомад.

Аз бисёр ҷиҳатҳо Рұхулқуддус шарҳи маҳсусро дорад ва ин шарҳ Каломи Худост. Ин маънно дорад, ки Рұхулқуддус ҳеч гоҳ моро ба фикр ё сухане водор намекунад, ки зидди Калом бошад. Ҳамин тавр, ҳар чӣ зиёд мо Навиштачотро омӯзем, ҳамон қадар зиёдтар Рұхулқуддус метавонад маънои онро ба мо күшояд ва имкон диҳад, ки ҳақиқати Ӯро дар ҳаёти худ таҷриба кунем. Вале, агар мо кӯшиш накунем, ки бо роҳи санҷидашудаи шарҳи маънои Китоби Муқаддас биравем, пас барои таълимотҳои дуруғ осебпазир мешавем.

Бехуда Павлус моро ба он даъват намекунад, ки «Аз таҳти дил хизмат кун... ҳамчун коргаре, ки... қаломи ростиро дуруст мавъиза мекунад» (2 Нома ба Тимотиос 2:15). Муаллимони дурӯғ вучуд доранд ва душман намехоҳад, ки шумо Китоби Худоро фаҳмед ва маънои тағйирдиҳанда ва мақсадеро, ки барои ҳаёти шумо дорад, бубинед. Павлус калисои Қуринтусро дар бораи муаллимони дурӯғ огоҳ мекард, ки онҳо «худро фиристодагони Масех вонамуд мекунанд. Ҷойи таачҷуб нест, чунки шайтон ҳам худро фариштаи нур вонамуд мекунад» (2 Нома ба Қўринтиён 11:13–14). Барои ҳамин дар давоми тамоми ин китоб мо мефаҳмонем, ки чӣ тавр асбобу усулҳои санҷидашударо истифода бояд бурд, то ки «қаломи ҳақиқатро дуруст расонем».

## ИСТИФОДАБАРӢ ДАР ИЛОВА БО ТАЧРИБА

Оё Китоби Муқаддас дар ҳақиқат як китоби пурасрор ва барои фаҳмидан душвор аст? Дар асл, он асроромез аст, чунки ақл, дил ва роҳҳои Худоро мекушояд. Лекин Каломи Худоро фаҳмидан душвор нест, агар бидонем, ки чӣ тавр баъзе асбобҳои асосиро барои фаҳмидани маънои он истифода барем.

30 сол пеш ман (Ҷош) китоберо навиштам ба номи «*Дастур барои фаҳмидани Китоби Муқаддас*». Дар он усули омӯзиши шахсии ман барои қашф кардани ҳақиқатҳои Каломи Худо баён шуда буд. Ин китоб қисман аз он асар гирифта шудааст. Аммо дар 30 соли охир дар ҳаёти ман бисёр ҷизҳо рӯй додаанд. Аз ҳама ҷизи муҳимтарин он аст, ки ман бо занам Дотти оила барпо кардем. Мо бо шавқу шодӣ мушоҳида мекардем, ки чӣ хел ҳар як фарзанди мо шахси калонсоли худотарс мешавад. Ҳама фарзандон аллакай аз хона баромада, оилаҳои худро барпо намуданд. Баъзеи онҳо ба мо ҳатто ҳиссиёти пурҳаяҷони тарбияи наберагонро бахшидаанд. Гайр аз ин, ман хушҳолам, ки дар як саф бо писарам Шон хизмат мекунам, оиди мавзӯҳои гуногун сӯҳбат менамоем ва якҷоя китоб менависем.

Аз он даме, ки ман асари худро оиди фаҳмиши Китоби Муқаддас навиштам, ман пай бурдам, ки чӣ қадар Каломи Худо ҳоло барои ҳаёти ман, хусусан дар зиндагии оилавӣ муҳим аст. Имкон дихед, ки фикрамро фаҳмонам.

Ман ҳама вакт фикр мекардам, ки дар ҳаёти худ дар амал истифода бурдани ҳақиқатҳои Китоби Муқаддас лозим аст. Ва ин истифодабарӣ аз он иборат аст, ки ҳақиқати Китоби Муқаддасро қабул кунед ва ҳаёти худро ба он мувоғиқ гардонед. Масалан, ман метавонам донам ва дар дили худ бовар кунам, ки Каломи Худо таълим медиҳад, ки дигаронро бубахшем. Лекин истифодабарии ин ҳақиқат дар он аст, ки ман одамонеро, ки маро меранҷонанд, воқеан ҳам бахшам.

Дар амал истифода бурдани ҳақиқати Китоби Муқаддас қисми калидии рушди рӯҳонӣ мебошад, вале ғайр аз

истифодабарй мо бояд як қадами дигар пеш равем — *Каломи Худоро барои худ таҷрибаи воқеӣ гардонем*. Мо бояд донем, ки чӣ тавр дар муносибатҳои мо бо Худо ва дигар одамон аз рӯи Навиштаҷот зиндагӣ кунем. Дуруст аст, ки мо бояд ҳақиқатҳои Худоро татбиқ кунем ва одамони нек, ғамҳори дигарон, ростқавл, вафодор, покдоман, дилсӯз, фурӯтану пуртоказат бошем, дигаронро бубахшем ва гайра. Лекин Худо меҳоҳад, ки мо ҳам тавонем ҳақиқати Ӯро қабул кунем ва онро ба дигарон бидиҳем. Ӯ меҳоҳад, ки мо айнан чунин чизҳоро ба мисли қабул намудан (Нома ба Румиён 15:7), насиҳат ва рӯҳбаландӣ (1 Нома ба Тасолуникиён 5:11), дастгирӣ (Нома ба Галотиён 6:2), хурмат (1 Номаи Петрус 2:17), писанд будан (Нома ба Румиён 14:18), хурсандӣ (Нома ба Румиён 12:15а), тасаллӣ (2 Нома ба Куринтиён 1:3–4) ва гайраро аз сари худ гузаронем. Худо меҳоҳад, ки мо ҳақиқати Ӯро дар ҳаёти худ дар амал истифода барем ва ҳамчунин онро дар ҳамроҳи бо Ӯ ва дигар одамон аз сар гузаронем. Имкон дихед, ки бо як мисол фикрамро баён кунам.

Якчанд сол пеш Доттӣ аз маҷлиси мактаб хеле ғамгин омад, чунки шунида буд, ки чӣ тавр модари касе дар бораи яке аз фарзандонамон чизе гуфтааст. Дар гузашта, вақте ки ӯ чунин чизҳоро ба ман нақл мекард, ман вазъиятро баҳо медодаму ягон ҷавоби библияйӣ ёфта медодам, ба мисли: «Азизам, бигзор ин туро ғамгин накунад. Нисбат ба одамон пуртоказат бош ва кӯшиш кун аз онҳо наранҷӣ ва хафа нашавӣ». Дар асл, дар чунин ҳолат ман метавонистам ба вай суханони Петrusро иқтибос оварам, ки чунин мегӯяд: «Бар ивази бадӣ бадӣ накунед ва бар ивази дашном (вақте ки дар бораи шумо ё фарзандонатон бадгӯй мекунанд) дашном надиҳед, балки ба онҳо дуои нек дихед. Зоро Худо шуморо даъват кардааст, ки баракати Ӯро мерос гиред» (1 номаи Петрус 3:9).

---

Ба Доттӣ касе лозим буд, ки метавонист ҳамроҳи ў ҳақиқатро аз Нома ба Румиён 12:15 «Бо онхое, ки хушҳол ҳастанд, хурсандӣ кунед ва бо онхое, ки гиря мекунанд, гиря кунед» таҷриба кунад.

---

Дар дигар ҳолатҳо ман ба илоҳиёт рӯ оварда, ақидаҳои библиявиро ба мисли ин меовардам: «Ман аз онҳо қасос гирифта, ҷазо медиҳам» ё «Зеро рӯзи ҳалокати онҳо наздик аст. Шикасти онҳо ба зудӣ меояд» (Китоби Такрори Шариат 32:35). Агар Доттӣ дар имон ба Ҳудо чун ба Шахсе мустаҳкам шуда метавонист, ки он волидайни беадолату танқидкунандаро доварӣ мекунад, ў, бешубҳа, ҳудро беҳтар ҳис мекард. Дар охир, ба Ҳудо писанд мебуд, агар ў ин ҳақиқатро дар ҳаёташ ба амал меовард.

Лекин дар ин вазъият ман дидам, ки Доттӣ азоб мекашид ва ба ў лозим буд, ки бо порчае аз Навиштаҷот рӯҳбаланд шавад. Дар он ҳолат ба вай даркор набуд, ки дар бораи кӣ будани Ҳудо шунавад ё чӣ тавр ин ҳақиқатро дар ҳаёташ бояд иҷро намояд. Ба вай касе лозим буд, ки метавонист ҳамроҳи ў ҳақиқатро аз Нома ба Румиён 12:15 «Бо онхое, ки хушҳол ҳастанд, хурсандӣ кунед ва бо онхое, ки гиря мекунанд, гиря кунед» таҷриба кунад.

Барои ҳамин ман факат ўро ба оғуш гирифтаму гуфтам: «Азизам, ман афсӯс мехӯрам, ки ту ин гапҳоро шунидӣ, дилам ба ту месӯзад». Бо ҳамин тамом — на илоҳиёт, на ину на он. На ягон нақшай мубориза бо бадӣ, факат дилсӯзии самимӣ ва фаҳмиши дарди ў. Ва ачибаш он аст, ки ин фоида кард. Доттӣ ҳис кард, ки ташвишҳои ўро фаҳмиданд, вайро рӯҳбаланд карданд ва дар он ҳолат барои вай факат ҳамин чиз лозим буд. Баъд аз чанд рӯз вай аз ман пурсид, ки чӣ хел ў бояд ба он танқидҳо дар бораи фарзанди мо ҷавоб диҳад? Он гоҳ вай мутеъона нақшай маро оиди «амалигардонии» ҳақиқатҳои библиявӣ қабул кард.

Дар давоми солҳои зиёд Ҳудо ман (Шон) ва падарамро на танҳо дар омӯзиш ва ичро кардани ҳақиқатҳои библиявӣ дар ҳаётамон роҳнамой мекард, балки ҳамчунин ба он хидоят менамуд, ки дар якҷоягӣ ҳақиқати Ӯро таҷриба намуда, Ҳудо ва одамони атрофамонро бештар дӯст дорем. Ҳамон рӯз, модарам, вақте ки ў бо падарам як ҳақиқати oddī, лекин амиқи Китоби Ҳудоро таҷриба кард, ҳудро дӯстдошта хис кард. Падарам низ аз «Ҳудои ҳама гуна тасаллӣ» ҳисси амиқи муҳаббат ва маъниро ҳис кард, ки Ӯ ба фарзандонаш, ки ҳақиқати Каломашро таҷриба мекунанд бо табассум нигоҳ мекунад (Ниг. ба 2 Нома ба Қуринтиён 1:3-7).

Ба шарофати таъсири падарам дар ман шавқи зиёде пайдо шуд, ки тадқиқотчии Каломи Ҳудо шавам. Ман меҳостам донам, ки дар он чӣ навишта шудааст ва он чӣ маъно дорад. Вале як баракати аз ин ҳам қалонтар барои ман он аст, ки ман мушарафи он гаштам, ки намунаи зиндаи падару модарамро, ки рӯз ба рӯз ҳақиқати Ҳудоро дар пеши назари ману ҳоҳаронам аз сар мегузаронанд, мушоҳида намоям. Онҳо ҳеч гоҳ шахсони комил набуданд, ба мисли ҳамаи мо, вале онҳо намунаи ҳаққонии волидайне буданд, ки Ҳудо, якдигар ва фарзандони ҳудро дӯст медоштанд. Ва бароям фахри бузург аст, ки ҳамроҳи падарам ҳаммуалифи ин китоб шуда, нақл кунам, ки чӣ тавр мо якҷо Китоби Муқаддасро на танҳо меомӯзем, балки дар ҳаёти ҳуд ҳамарӯза таҷриба мекунем.

• • •

**Дар қисми аввали** ин китоб мо шуморо бо усулҳои гуногуни таҷриба кардани ҳақиқати Ҳудо шинос мекунем, ки ба ҳаётӣ шумо алоқамандӣ дорад. Мо ба шумо мақсади Навиштачотро, ки аксаран фаромӯш мешавад, хотиррасон мекунем: чӣ гуна Калом ҷашмони дили моро мекушояд; роҳҳои таҷриба кардани Навиштачот бо Исо ва дигар одамон; чӣ хел ба матн ва ба дили

худ саволи дуруст ва мувофиқро дихем. Мо мисолҳои ҳаёти шахсии худро хоҳем овард, то равшан нишон дихем, ки чӣ тавр Худо моро таълим дод, ки ӯ ва роҳҳои ӯро дар таҷрибаи шахсӣ ва аз аз наздик омӯзем.

Бисёре аз усулҳои таҷрибай, ки мо дар ин ҷо гуфта мегузарем, аз ҷониби дӯсти мо доктор Дэвид Фергюсон ва хизмати онлайни ӯ, Шабакай Фармони Бузург (<https://www.greatcommandment.net/>) таъсири зиёд дорад. Довуд қисми зиёди ҳаёти худро барои кӯмак кардан ва рӯҳбаланд кардани мо дар хизмати масехӣ сарф кардааст ва дикқати худро ба он равона кард, то ки паёми Китоби Муқаддас дар муносибатҳои мо бо Худо ва ҳамдигар татбиқ карда шавад. Мо аз Довуд барои фаҳмиш ва кӯмакаш хеле миннатдорем ва меҳоҳем сахми ӯро дар ин кор эътироф кунем. Дар ҳақиқат, бисёре аз шарҳҳои ин қисми аввал аз семинари омӯзиши «Асосҳои муносибатҳо»-и Дэвид гирифта шудаанд ва дар дастури омӯзиший бо ҳамон ном нашр шудаанд.

**Дар қисми дуюм** мо усулҳоеро барои тадқиқоти чуқуртари Навиштачоти Муқаддас пешниҳод мекунем. Дар ин ҷо ба шумо лозим меояд, ки порчаҳои Навиштачотро тадқиқ намоеду он ҳақиқатҳоро шахсан таҷриба кунед. Мо тарзи шарҳдихии маънои таҳминшудаи Навиштачотро аз назар мегузаронем ва усулҳоеро, ки барои қашф кардани маънои он лозиманд, фаҳмонда медиҳем. Мо саволҳоеро диди мебароем, ки ба порчаи библиявӣ барои дидани расми умумии Навиштачот ва ҷойи шумо дар он лозим аст, бояд дода шаванд. Мо ҳамчунин машқҳоеро пешниҳод мекунем, ки барои фаҳмидани чизҳои нофаҳмо ёрӣ медиҳанд.

Омӯзиши Каломи Худо хеле муҳим аст. Ин раванди ҷустуҷӯйи ганҷҳои пинҳоншудаест, ки Худо меҳоҳад, ки мо онҳоро ёбем. Лекин аз ҳама муҳимаш он аст, ки омӯзиш шуморо ба роҳи муҳаббату чуқуртар ва вафодории зиёдтар ба Муаллифи Китоб — ба Худи Худо равона месозад. Зинда бод тадқиқот!

ҚИСМИ ЯКУМ

РОХХОИ  
ТАҦРИБА  
КАРДАНИ  
КИТОБИ  
МУКАДДАС



## БОБИ 2

# МАҚСАДИ ФАРОМҰШШУДАИ НАВИШТАЧОТ

Гұши онҳоро садои шохкарнай зад. Замин меларзид. Аз күх дуде мебаромад, гүё ин таркиши вулқон бошад. Ҳамин дам овози гулдуроскунандае садо дод — ин овози Худо буд.

Ҳамин тарв лаҳзаи хотирмоне дар таърихи башар расид. Аз замоне, ки Худо бо одамони аввалин дар боги Адан сұхбат мекард, ин бори якум буд, ки Ў ба халқи Худ бо овози шунаво гап зад. Он замон, ки зиёдтар аз се ҳазор сол пеш буд, Ў кори бештаре аз он кард, ки бо халқи Истроил аз болои кўхи Сино сухан гуфт. Худо шахсан «ба ў ду лавҳасанги ахду паймонро дод, ки дар рўйи онҳо Худо бо ангушташ навишта буд» (Китоби Хуруч 31:18). Мусо боз гуфт: «Гузаштаро пеш аз таваллуди худ, аз замоне ки Худо инсонро дар рўи замин оғариш, чустучў кунед. Дар тамоми рўйи замин чустучў кунед, ки оё ба монанди ин воқеаҳо ягон чизи бузурге рўй дода буд? Ё мисли ин касе чизе шунидааст?» (Китоби Такрори Шариат 4:32).

Худои пурқудрати олам чунон баланд гап зад, ки ҳама шунаванд ва байд шахсан суханони Худро барои хондани ҳама навишта дод. Чаро? Чаро муҳим буд, ки Ў Худро бо чунин роҳи намоён нишон диҳад? Аён аст, ки барои Ў лозим буд, ки Ўро аниқу равшан бифаҳманд ва чунон муҳим буд, ки Ў пайғоми Худро шахсан бирасонд. Вале мақсади эълон кардан ва навиштани он суханон дар чӣ буд?

## МАҚСАДИ КИТОБИ МУҚАДДАС ЧЙ АСТ?

Воқеият чунин аст, ки Офаридгори човид ва пурқудрати олам вакт чудо карда, шахсан як гурӯҳ хучҷатҳоро навиштаасту навиштани онро назорат кардааст ва онҳоро шахсан ба шумо ва ба ҳамаи мо равона кардааст. Ва ҳар боре, ки Худо аз рӯзи абадии Худ баромада, ягон чиз менависад, ин як кори муҳиму бузург аст. Пас Ӯ чй меҳоҳад, ки мо донем ва ҷаро меҳоҳад, ки мо он чизро донем? Ин ҳеле муҳим аст, чунки,agar mo мақсади суханони Худоро нафаҳмем, мо метавонем аз маънову аҳамияти Навиштачот барои зиндагии мо бехабар монем.

Баъзеҳо мегӯянд, ки Китоби Муқаддас ин як маълумотномаи дини масехӣ аст. Мақсади он пешниҳод кардани як зумра қоидаву таълимот аст, ки асоси он дин мебошад. Дигарон мегӯянд, ки он роҳ ба сӯйи биҳиштро нишон медиҳад ва ҳаритае медиҳад, ки ба осмон роҳнамоӣ мекунад. Вале ҳақиқат чунин аст, ки одамони зиёд пурра ҷавоб дода наметавонанд, ки ҷаро Худо ба мо Китоби Худро дод, қадом ҳикояро он нақл мекунад ва ин ҳикоя ба мо чий даҳл дорад. Ҳуб, ки худи Навиштачот ба мо ин ҷавобро медиҳад.

### Мақсади таълимотӣ

Онҳо ҳеле гаранг шуда буданд. Фарисиён ва саддуқиён, олимони ҳуқуқи динӣ, одат накарда буданд, ки касе онҳоро ба майдон талаб кунад. Вале кор ба он дараҷае расида буд, ки Ӯ аз ҳамаашон шӯҳратмандтар шуд ва инчунин ин устоди ҷавон пайравони зиёд дошт. Барои ҳамин фарисиёну саддуқиён хостанд, ки Ӯро ба гуфтани ягон чизе маҷбур кунанд, ки Ӯро дар пеши ҳама шарманда кунад ва бо ҳамин Ӯро ба дом гирифтор кунанд.

---

Каломи Ҳудо ... ба мо ҳақиқатхон  
оқилона медиҳад, ки мо онхоро бо ақли  
худ фахмида метавонем. Ин ҳақиқатхон  
эътиқодхон таълимотӣ мебошанд, ки  
илоҳиётшиносии моро ташкил медиҳанд.

---

Саддуқиён ба Ӯ саволи илоҳиётӣ дар бораи зиндашавӣ доданд, ки онҳо ба он бовар намекарданд. Исо ҷавоб дод: «Дар бораи зиндашавии мурдагон бошад, магар гуфтаҳои Ҳудоро боре ҳам нахондаед, ки гуфтааст: „Ман Ҳудои Иброҳиму Исҳоқу Яъқуб ҳастам“. Ӯ на Ҳудои мурдагон, балки Ҳудои зиндагон аст» (Инчили Матто 22:31–32).

Дар ин ҳолат Исо Китоби Хурӯҷ 3:6-ро бо мақсади муайян иқтибос овард. Ӯ меҳост нишон дихад, ки Каломи Ҳудо ба мо хабар медиҳад, ки ба чӣ бовар кунем ва дар ин ҳолат, дар бобати зиндашавии мурдагон ба чӣ бовар кардан лозим аст. Мисоли дигар: Дар Аҳди Нав моро таълим медиҳанд — онҳое, ки бовар доранд, ки Исо ин *Масеҳ* асту Писари Ҳудост ва ба Ӯ имон доранд, ҳаёти абадӣ хоҳанд дошт. Исо гуфт: «Ман Ҳамоне ҳастам, ки мурдагонро зинда мекунад ва ҳаёт мебахшад! Касе ки ба Ман имон дорад, бимирад ҳам, зинда мешавад» (Инчили Юҳанно 11:25). Оятҳои Навиштачот, ки ба ин монанд ҳастанд, ба мо хабар медиҳанд, ки ба чӣ мо бояд бовар кунем. Онҳо барои муайян кардани таълимоти дуруст барои мо чизи обрӯманду эътиборнок ҳастанд. Ин порчаҳо нишон медиҳанд, ки *Каломи Ҳудо мақсади таълимотӣ дорад*. Он ба мо ҳақиқатҳон оқилона медиҳад, ки мо онхоро бо ақли худ фахмида метавонем. Ин ҳақиқатҳо эътиқодхон таълимотӣ мебошанд, ки илоҳиётшиносии моро ташкил медиҳанд.

Бисёр одамон аз фикри тадқиқот кардани илоҳиётшиносӣ даст мекашанд. Ба ҳар ҳол илоҳиётшиносӣ дар асл Ҳудошиносӣ мебошад. Ҳамин тавр ҳамаи мо ба як дараҷае «илоҳиётшинос»

ҳастем. Ҳамаи мо дар бораи Кӣ будани Худо тасаввурот дорем, vale mo dar boraи ин ба мисли як дониши «илоҳиётӣ» кам фикр мекунем. Яке аз мақсадҳои Навиштачот возеҳан илоҳиётӣ аст — кушода нишон додани Худо ба тавре, ки Ӯ дар асл мебошад. Ӯ меҳоҳад, ки мо донем, ки Ӯ чӣ гуна аст, роҳҳои Ӯ аз мо чӣ фарқ доранд ва фарқи назари Ӯ ба зиндагӣ нисбат ба назари мо чӣ хел аст.

Мушкилӣ дар он аст, ки шумораи зиёд ва доимо калоншавандай калонсолон ва маҳсусан ҷавонон дар замони мо аз рӯйи илоҳиётшиносӣ бесавод мемонанд. Стивен Протеро дар китобаш «*Саводи динӣ: Ҳар амрикоӣ чиро бояд донаду чиро не*» менависад, ки Китоби Муқаддас моро насиҳат мекунад, ки «„Навиштачотро тадқиқот кунем“... vale тадқиқотҳо хеле кам гузаронида мешаванд ва қашфиётҳо аз он ҳам камтаранд». «Ӯ мегӯяд, ки аз нисф камтари амрикоиҳо, масалан, метавонанд номи китоби якуми Китоби Муқаддасро бигӯянд ва зиёда аз 10 фоизи онҳо ҷунин меҳисобанд, ки Жанна д'Арк зани пайғамбар Нӯҳ буд».<sup>1</sup>

Мутобики тадқиқоти нави «Barnea Group» одамони бисёр фикр мекунанд, ки иди Начот (Пасха) иди динӣ аст, аммо шумораи кам онро бо зиндашавии Масех алоқаманд месозанд. Ин натиҷаҳо нишон медиҳанд, ки шумораи зиёдшудаистода ба он мӯътакиданд, ки Рӯхулқудс на шахсияти сеюми Сегона, балки як рамзи ҳузури Худо аст. Ва танҳо як шумораи ками калонсолон бовар доранд, ки имони онҳо бояд бо ҳамаи ҷиҳатҳои мавҷудияти онҳо алоқаманд бошад. Ба ибораи дигар, одамони зиёд фикр намекунанд, ки имонашон ба Худо бояд маркази зиндагии онҳо бошад.<sup>2</sup>

Таълимот муҳим аст. Масалан, вақте ки мо мефаҳмем, ки Навиштачот дар бораи Худо чӣ мегӯяд, мо дар асл мефаҳмем, ки Худо дар бораи мо чӣ мегӯяд. Ҳангоме ки мо ба ҳаёт бо ҷашмони Худо назар мекунем, мо он чиро, ки ҷаҳонбинии библияйӣ меноманд, ба даст меорем, яъне назари дуруст

ба воқеият, ки ба мо оид ба пайдо шудани олам, кй будани мо, чй тавр фарқ кардани ростй аз дурӯғ, некй аз бадй вағайра, ҷавобҳои ҳақиқӣ медиҳад. Ин ҳақиқатҳои таълимотии Навиштачот ба мисли сарҳадҳое амал мекунанд, ки моро дар ҷаҳорҷӯбай эътиқодҳои дуруст нигоҳ медоранд, то ки мо ҳаётро аз нуқтаи назари Худо бинем.

Яке аз калидҳои муваффақияти калисои аввалин дар пахн кардани имон аз як насл ба насли дигар дар ифодаи дақиқи таълимот буд. *Масехиён* ба фарзандони худ ҳақиқатҳои калидиро дар бораи вучудияти Худо, Навиштачот, ғуноҳи аввалин, кафорати *Масех*, сафедшавӣ бо имон, ҳаёти дигаргуншуда, зиндашавии *Масех*, Сегона, калисо, Подшоҳии Худо ва дуюм бор омадани *Масех* таълим медоданд. Бо таълимоти эътиқоди Никея, ки дар соли 325 мелодӣ аз тарафи сесад роҳбари калисо бо мақсади дақиқан муайян кардани имон ва эътиқоди масехӣ барпо шуда буд, шинос шавед. Шумо мебинед, ки дар он ҷо 12 ҳақиқате, ки мо нав номбар кардем, гуфта шудааст. (Эътирофи пурра имонро дар охири ин боб дида метавонед.) Ин ҳақиқатҳои таълимотӣ ба пайравони *Масех* имкон медоданд, ки имони ҳақиқиро аз таълимотҳои дурӯгин ва шоҳаҳои динии дигар фарқ кунанд. Онҳо моро пурра мӯътакид месозанд, ки Худо ба ростӣ «ҳақиқати тафйирназари Худро барои ҳамеша ба ҳалқи муқаддаси Худ додааст» (Нома ба Яхудо 1:3) ва инчунин дастуроти аниқ додааст, ки мо ба чӣ бояд бовар кунем.

Таълимоти равону фаҳмои библиявӣ боз ба фоидаи калисои аввал ва ҳамчунин ба мо як хизмати дигаре мекунад — моро дар ягонагӣ муттаҳид месозад. Фиристода Павлус калисоло дар Қуллас даяват мекард, ки «аз ҳама муҳимаш яқдигарро дӯст доред, чунки муҳаббат ҳамаро комилан муттаҳид нигоҳ медорад» (Нома ба Қулласиён 3:14). Баъдан ў фаҳмонд, ки шарти ягонагӣ дар он аст, ки «иҷозат дихед, ки суханони *Масех* ҳаёти шуморо пурра фаро гирад. Бо ақлу хиради олӣ яқдигарро насиҳат кунед...» (Нома ба Қулласиён 3:16). Каломи Худоро

қисми марказии ҳаёт ва парастиши худ гардонда, мо ба чамоати имондорони Худо ягонагиро ворид месозем.

Дар хотир доштан муҳим аст, ки маҳз Худо ва ҳақиқати Ӯ ягонагӣ медиҳанд. Ӯ ҳамонест, ки моро якҷо пайваст мекунад ва агар мо ба Худо ва ҳақиқати Ӯ пайравӣ накунем, ягонагии ҳақиқиро таҷриба карда наметавонем. Ба ҳамин хотир Исо гуфтааст: «Аз пайғамбарони бардуруғ эҳтиёт шавед, онҳо ба назди шумо дар намуди гӯсфандон меоянд, аммо дар ботин онҳо тургони даранда ҳастанд» (Инчили Матто 7:15). Ҳамин тавр, аз таълимоти дурӯғин даст кашидан ва аз таълимоти бидъаткорона дурӣ ҷӯстан ин шикастани ягонагӣ нест, дар асл ин ҳамон тарзи амал аст, ки ягонагии калисоро таъмин мекунад.

Донистани таълимоти Навиштачот на танҳо ягонагии ҳалқи Худоро нигоҳ медорад, балки арзишҳои моро ҳам муайян мегардонад. Китоби Муқаддас моро таълим медиҳад, ки нисбат ба Худо ва ҷаҳони атрофи мо ба ҷой бовар кунем ва ин боварӣ арзишҳоеро муайян мекунад, ки мо бояд дар зиндагии худ ба онҳо пайравӣ кунем. Эътиқодҳои мо он чиро ташаккул медиҳанд, ки бароямон мухиму арзишнок ҳастанд. Агар дар мо дар асоси Навиштачот дар бораи Худо, худи мо ва ҳаёт эътиқодҳои дуруст ташаккул ёфта бошанд, пас мо соҳти арзишҳои библиявӣ ҳоҳем дошт.



Масалан, агар одам фикр кунад, ки дүздидан кори бад аст, албатта ў арзиши моли шахсири қабул дорад. Агар одам эътиқод дорад, ки күштор мумкин нест, ў табиатан арзиши муқаддас доштани ҳаёти одамро қабул дорад. Чизе, ки ба он бовар дорем, асоси сохти арзишҳои мо мегардад. Ҳамин тавр, яке аз мақсадҳои Каломи Худо дар он аст, ки ба мо эътиқодҳои дуруст таълим дихад, то ки мо сохти арзишҳои библиявири қабул кунем.

### Мақсади рафтор

Фарисиён соҳиби шариат буданд. Ба фикри онҳо Навиштачот дорои рўйхати он аст, ки кадом корҳо мумкин ҳастанду, кадомаш мумкин нест. Боре, онҳо хостанд Исоро бо саволе дар бораи андоз ба дом бикашанд:

— Оё ба қайсар андоз додан дуруст аст ё не?

Исо ҷавоб дод:

— Ба ман тангаеро, ки бо он андоз месупоранд, нишон дихед.

Вақте ки ба Ў тангаи румиро доданд, Ў пурсиid:

— Дар он сурати кий аст?

Онҳо ҷавоб доданд: Сурати қайсар.

Ў гуфт: пас, чизе, ки аз қайсар аст, ба қайсар бидиҳед, вале чизе аз они Худо аст, ба Худо!

(накл дар асоси Инчили Матто 22:17–21).

Фарисиён саволеро доданд, ки заминаи сиёсӣ дошт. Лекин Исо таълимоти библиявири оид ба муносибатҳои мо бо ҳукуматдорон тасдиқ карду ҳалос: мо бояд ба онҳое итоат кунем, ки нисбат ба онҳо ўҳдадорем, ки итоат намоем. Китоби Муқаддас аз чунин таълимот дар шакли қонун, фармон ва дастурот барои ҳаёт пур мебошад. Ана барои чӣ мо гуфта метавонем, ки *Каломи Худо* дорои мақсади рафтор аст. Вақте ки Китоби Муқаддас мегӯяд: «Бо роҳи муайян рафтор кун», «Ба ҷойҳои муайян нарав», «Аз корҳои муайян худдорӣ

кун», «Ба таври муайян андеша намо», ҳамаи ин насиҳатҳо дар бораи тарзи дурусти зиндагӣ мебошад.

Қонунҳо ва насиҳатҳои Худо ҳамчун сарҳад амал менамоянд, ки дурустро аз нодуруст ҷудо мекунад ва нишон медиҳад, ки аз рӯйи фармонҳои Худо зиндагӣ кардан ба фоидай худи мост. Чунон ки Мусо ба ҳалқи Исройл гуфта буд: «...Инчунин талабаш он аст, ки фармонҳои Ӯ ва қонунҳояшро ки имрӯз ман ба шумо барои манфиати худатон медиҳам, риоя кунед» (Китоби Такрори Шариат 10:13). Итоат кардан ба Каломи Худо ҳама вақт ба манфиатҳои дарозмуддати мо мувофиқат мекунанд. Итоат моро ба роҳи дурусти зиндагӣ равона менамояд. Сулаймони хирадманӣ, андеша карда, гуфтааст, ки «Худованд роҳи боинсофонро нигоҳбон аст ва қадамҳои вафодоронашро химоят мекунад. Агар ба ман гӯш дихӣ, он гоҳ чӣ будани ростӣ, адолат, инсоф ва ҳамаи роҳҳои некро мефаҳмӣ» (Китоби Масалҳо 2:8–9). Эътиқодҳои дуруст арзишҳои моро ташкил медиҳанд, арзишҳои мо бошанд, амалҳои дурустро муайян мекунанд (ба расм ниг.)



Шояд шумо тадқиқотхоеро хондаед, ки нишон медиҳанд, чӣ тавр одамон, хусусан ҷавонон, ки соҳти асосии бовариҳои библиявиро надоранд, 2–3 маротиба бештар дуздӣ мекунанд, бераҳм мешаванд, нашъаманд мегарданд, рӯҳафтода шуда, мақсади зиндагиро аз даст медиҳанд. Чаро? Чунки 1) ҳақиқатҳои таълимоти Китоби Муқаддас дар бораи Худо ва роҳҳои Ӯ тасаввуроти дуруст медиҳанд ва 2) Вақте ки мо фикрронии Худоро қабул дорем ва мувофиқи он зиндагӣ мекунем, мо самараи худотарсиро дарав мекунем. Аз тарафи дигар, ҳузур доштани тасаввуроти нодуруст дар бораи Худо ва роҳҳои Ӯ арзишҳои моро вайрон мекунад ва дуруст будани корҳои моро шубҳанок мегардонад. Натиҷаи табиӣ чунин мешавад, ки мо аз оқибатҳои тарзи ҳаёти нодуруст азоб мекашем. «Ӯ ба некӯкорон ақли расо мебахшаду пуштибони росткорон аст. Худованд роҳи боинсофонро нигоҳбон аст ва қадамҳои вафодоронашро химоят мекунад» (Китоби Масалҳо 2:7–8). Пас, як мақсади дигаре, ки барои чӣ Худо ба мо Каломи Худро дод ин аст, ки мо тавонем аз рӯйи ҳақиқати Ӯ дуруст зиндагӣ кунем. Таълимотҳо ва фармонҳои Навиштачот ҳамчун ду деворе амал мекунанд, ки моро дар роҳи росткорӣ ҳидоят менамоянд.

### Оё ҷизе намерасад?

Павлус ба Тимотиос ба таври равшан мефаҳмонад, ки Худо ба мо Каломи Худро барои мақсади таълимотӣ ва рафттор додааст: «Тамоми навиштачот аз нафаси Худо баромадааст. Он барои таълимоту сарзаниш, ислоҳ ва барои омӯхтани кори дуруст фоиданок аст» (2 нома ба Тимотиос 3:16). Калимаи «нафаси Худо» аз юнонӣ ҳамчун «Худо илҳом бахшидааст» тарҷума мешавад. Калимаи «таълимот» дар ин порча калимаи юнониест, ки маънои «таълимот» ва «таълимоти дуруст»-ро дорад. Павлус мегӯяд, ки Худо ба мо Каломашро дод, то ки мо тавонем дуруст бовар кунем.

Павлус инчунин мефаҳмонад, ки Худо ба мо Каломи Худро барои сарзаниш ва ислоҳ додааст. Барои ҳамин мо метавонем гӯем, ки Китоби Муқаддас ин як роҳи ба мо таъсир расондан ва вақте ки хато мекунем, ислоҳ кардану моро ба ҳаёти дуруст баргардондан мебошад.

Ҳамаи ин аз назари Навиштаоти Муқаддас дуруст ва ҳаётан муҳим аст. Вале шумо ҳис мекунед, ки дар ин ҷо ҷизе намерасад? Фарисиён ва роҳбарони динии давраи Исо аксаран ҳамаи ин ҷизҳоро дуруст мефаҳмидаанд, вале Исо нисбат ба онҳо ва диндориашон суханони саҳт гуфта буд. Онҳо дар бораи муҳимијати шариат таълим медоданд ва ҳамаи таълимотхоро медонистанд. Бо вучуди ин, ба назар мерасад, ки маълумоти ой ва дараҷаҳои илмиашон сабаб шуд, ки дар онҳо ҳавобаландӣ инкишоф гардад. Онҳо бодиқкат фармонҳои Навиштаотро муайян мекарданд ва итоаткорона ҳар як ҳарфи онро ичро менамуданд. Бо вучуди ин рафтори шариатпарастонаи онҳо, аз афташ, онҳоро ба айбдоркунӣ водор мекард. Пас, барои фаҳмидани Навиштаот ба онҳо чӣ намерасид?

Ҷавоби Исоро ба саволе, ки донишманди ҳуқуқи динӣ дода буд, ба ёд оварем:

«Устод, қадом қонуни шариат дар ҷойи аввал меистад?»

Исо ҷавоб дода гуфт:

«Қонуни аввалин ва муҳимтарин ин аст, ки „Худованд Худои худро бо тамоми дилу ҷон ва бо тамоми ақлу ҳушат дӯст дор“. Дуюмаш ҳам монанди он аст: „Дигаронро мисли худ дӯст дор“» (Инчили Матто 22:36–39).

Оё Исо дар назар дошт, ки Навиштаот  
барои он дода шудааст, ки моро ба  
муносибатҳои чуқур бо Ҳамоне оварад,  
ки Онро навиштааст ва баъд бо онҳое,  
ки дар гирду атрофи мо хастанд?

Дар аввал Исо оятро аз Китоби Такрори Шариат 6:5 иқтибос меорад, ки як қисми Шма, дуои ҳаррӯзаи ин роҳбарони динӣ буд: «Худованд Худои мо, Худованди яккаву ягона аст» (Такрори Шариат 6:4). Сипас Ӯ фармони дӯст доштани Худоро аз боби 6 Такрори Шариат бо фармони дӯст доштани дигарон ба мисли худ аз Китоби Ибодат 19:18 якҷо мекунад.

Исо ба он фарисӣ гуфт, ки фармонҳои аз ҳама бузург ва муҳим дӯст доштани Худо бо тамоми чизи доштаи худ ва дӯст доштани дигарон ба мисли худ мебошанд. Лекин Ӯ дар ин ҷо наистод. Ӯ инчунин як изҳороти чуқури дигаре ҳам кард: «Ин ду қонун асоси тамоми шариати Мусо ва гуфтаҳои пайғамбарон аст» (Инчили Матто 22:40). Аён аст, ки ба назари Ӯ ҳамаи таълимоти эътиқодӣ ва насиҳатҳо барои зиндагӣ дар як фармони бузурги дӯст доштани Худо ва яқдигар асос меёбанд. Оё Ӯ дар назар дошт, ки Навиштачот барои он дода шудааст, ки моро ба муносибатҳои чукур бо Ҳамоне оварад, ки Онро навиштааст ва баъд бо онҳое, ки дар гирду атрофи мо ҳастанд? Агар чунин бошад, пас чунин ақида ба он тарзе, ки мо ҳақиқатҳои библиявиро мефаҳмем, таъсири чукур мерасонд.

### Ҳадафи нисбӣ

Фарисиён ва дигар роҳбарони динӣ, аз афташ, мақсадҳои таълимотиву рафтори Навиштачотро фаҳмиданд. Вале онҳо фаҳмида натавонистанд, ки бовариҳои дуруст ва рафтори дуруст бо Фармони Бузург алоқамандӣ доранд.

Албатта, Навиштачоти ибрӣ пур аз алоқаҳои байнӣ ҳақиқат ва муносибат буданд, аммо аён аст, ки фарисиён онро ба назар нагирифтанд. Шоҳ Довуд дар Забур мегӯяд: «Зеро меҳру вафои Ту пеши назарам аст ва ман аз рӯйи ростии Ту зиндагӣ кардаам» (Забур 25:3). Баъд ў дуо кард: «Эй Худованд, роҳи Худро ба ман таълим дех, то ки дар ростии Ту рафтор намоям» (Забур 85:11). Муаллифони Аҳди Қадим ҳақиқатро дар контексти муносибат мефаҳмиданд.

Изхороти Исо танҳо тарзи фаҳмиши нави бовариҳои таълимотиву итоат, барқарори чойи қонунии онҳо дар контексти муносибат буданд, ки мутаассифона, роҳбарони динии замони Ўаз даст дода буданд. Исо эълон мекард, ки *мақсади Каломи Худо соҳтани муносибатҳо мебошад*. Ин роҳбарони динӣ натавонистанд фаҳмишу зиндагии дурустӣ худро дар контексти муносибатҳои дуруст чой кунанд. Пас, ин фикру ҳаёти онҳоро хеле каҷ кардааст.

Ҳақиқат дар он аст, ки агар мо ба он ҳақиқатҳои таълими аз назари муносибатҳои дуруст нигоҳ нақунем, новобаста ба дараҷаҳои илоҳиёти гирифтаамон, наметавонем фикрронии таълимотиамонро дуруст кунем. *Мо ҳатто аз рӯи фармонҳои библияйӣ дуруст рафтор карда наметавонем, агар мувофиқи онҳо дар контексти муносибатҳои дуруст зиндагӣ нақунем.* Ҳамаи таълимоту фармонҳои библияйӣ чунон ки Исо гуфта буд: «бар ин ду фармон, муносибат бо Худо ва муносибат бо дигар одамон асос ёфтаанд».

Ҷӣ тавр мақсади Каломи Худо — соҳтани муносибатҳо, тарзи хондану омӯхтани Навиштаҷот, боварии моро ба ҳақиқатҳои таълимотӣ ва итоати моро ба фармонҳои библияйӣ иваз мекунад? Ин саволест, ки мо дертар дида мебароем.

## МУНОСИБАТҲО ҲАМЧУН ТАҲКУРСӢ

Кайҳо пеш аз он, ки аз осмон борон борад, пеш аз он, ки аз болои кӯҳҳо дарёҳо ҷорӣ шаванд, пеш аз он, ки одамону ҳайвонҳо пайдо шаванд, пеш аз оғарида шудани офтоб, моҳтобу ситораҳо ва ҳатто пеш аз он, ки фариштаҳо пайдо шаванд... аллакай муносибатҳо вучуд доштанд. Худо ягона шахсе буд, ки вучуд дошт, аммо Ўар дар холигӣ ё фазои холӣ вучуд надошт. Ўар олами нобудӣ вучуд надошт. Ўар дар танҳоии қайҳонӣ азият намекашид. Дар он ҷое, ки Худо буд, ҳаст ва ҳамеша мемонад, дар муносибатҳои комил муҳаббати беохир мавҷуд аст.

Худое, ки се шахсияти Сегонаро ташкил мекунад, ба мо нишон медиҳад, ки муносибатҳои наздик абадан вучуд доштанд. Ў фариштаву одамонро на барои он оғариd, ки ба Ў муносибатҳо лозим буданд. Ў аллакай муносибатҳо дошт. Ў муносибатҳо дорад. Падар ҳамеша Писарро беохир дўст медошт. Писар ҳамеша Падарро беохир дўст медошт. Рӯхулқуддус ҳамеша Падару Писарро беохир дўст медошт. Доираи нотамоми муносибатҳои комилан наздик дар Худои Сеягона амал менамояд. Сарфи назар аз он, ки мо базўр метавонем чунин муносибатҳои комилу беохирро тасаввур кунем, мо ташни таҷриба кардани онҳо ҳастем. Сабабаш дар он аст, ки мо аз рӯи сурату шабоҳати Худи Худо оғарида шудаем (Ниг. ба Китоби Ҳастӣ 1:26).

Дар муносибатҳои одамӣ мо кӯшиш мекунем, ки хурсандиву дарди шахсони дўстдоштаро бо ҳам бинем, аммо инро на ба таври комил мекунем. Мо кӯшиш мекунем, ки эҳтиёҷоти фарзандони худро пешбиниву қонеъ гардонем, vale инро на ба таври комил мекунем. Мо кӯшиш мекунем, ки орзуви интизориҳои ҳамсарони худро фаҳмем, лекин инро ба таври комил намекунем. Мо ба таври комил дўст намедорем, чунки сурати шабоҳати Худо дар мо аз тарафи гуноҳе, ки моро аз Худо чудо кардааст, вайрон шудаанд. Сарфи назар аз он, ки мо метавонем бахшида шуда, бо Ў ба воситаи Масех оштӣ кунем, мо бояд дар бораи чуқурӣ ва пахноии таҷрибае, ки муносибатҳо ном дорад, бисёр чизҳоро фаҳмем. Хурсандиовараш он аст, ки Худо меҳоҳад моро ба муносибатҳои чуқуру беохир ва наздике биёерад, ки аз рӯи нияту мақсади Ў бояд чунин бошанд. Ана барои чӣ Ў бо мо сӯҳбат мекард ва ба мо Каломи Худро дод.

Ҳақиқат дар он аст, ки мо аллакай гуфтем, ки эътиқодҳо арзишҳои моро ташкил медиҳанд ва арзишҳо амалҳои моро муайян мекунанд. Вале воқеият чунин аст, ки мо тасаввуроти худро дар бораи Худо, худи мо ва тамоми ҳаёт аз назари таҷрибаву муносибатҳои гузаштаи худ мебинем, новобаста ба он, ки он таҷриба ва муносибатҳо солим буданд ё не.

Ҳама чизе, ки мо ёд гирифтем, ҳар чизе, ки медонем, ҳатто он чизе, ки мо фаҳмидем аз муносибати мо бо касе ё чизе бармеояд. Мо бисёр вакт дар бораи ин фикр ҳам намекунем, аммо қисми зиёде аз он, ки мо имрӯз кӣ ҳастем, натиҷаи бевоситай он аст, ки мо бо кӣ ва чӣ тавр алоқаманд ҳастем. Маҳз ҳамин муносибатҳо эътиқодҳои моро муайян мекунанд. Муносибатҳо — замини пурфазейст, ки дар он эътиқодҳое мерӯянд, ки арзишҳои моро ташкил медиҳанд ва онҳо амалҳои моро муайян мекунанд.



Нияти ниҳоии Худо барои тамоми одамизод аз аввали оғариниш инҷониб дар он буд, ки ҳар одам тавонад муносибатҳои наздику беохирро, ки Худо дар илоҳият дорад, таҷриба кунад. Ўз мөхост ба одамон Худро кушояд, то ки онҳо Ӯро ҳамон хеле, ки ҳаст, шинохта тавонанд. Ин ҳақиқати таълимии ниҳоиест, ки Худо барои одамон пешбинӣ кардааст.

Ў инчунин меҳост, ки оғариниши Ў дар доираи роҳе бимонад, ки Ў пешбинӣ кардааст, ки шарти ягонае барои он буд, ки одамон аз ҳар некӯии олами комил лаззат бурда тавонанд. Ин ҳақиқати олитарини рафтор мебошад, ки Ў барои мо пешбинӣ намудааст. Нияти Худо дар он буд, ки одамони аввал Одаму Ҳавво бовар кунанд, ки Ў некии комил аст ва ҳангоме ки ба онҳо фармон медод, Ў инро ба манфиати онҳо мекард. Нияти Ў дар он буд, ки онҳо бифаҳманд, ки Ў меҳоҳад, ки Ўро дӯст доранд ва фармони бузургтарини Ў маҳз дар контексти ҳақиқати муносибатҳо дода шуда буд.

Аммо одамон аз ўҳдаи ин кор набаромаданд. Ва, мутаассифона, аз он дам ба одамон муносибатҳо бо Худо камӣ мекунад. Вале дар он рӯз, вакте ки Исо ба фарисӣ дар бораи фармони бузургтарин ҷавоб дод, дар ин ҳикоя Худованди Олам тамоми ҳақиқатҳои таълимоту рафтторро ба таври нав баён кард. Ҳамаро ба «мухабbat нисбат ба Худо ва ҳамдигар» оварда, Ў сарҳадҳои дуқабатай он ҷизеро нишон дод, *ки мо бояд ба он бовар кунем ва чӣ тавр дар контексти муносибатҳои чуқуру дӯстона бо Ў рафтор намоем.*

Бо вучуди ин, ба бисёре аз мо ҷанбаи нисбии ҳақиқатро омӯхтаанд. Доктор Дэвид Фергюсон аз «Great Commandment Network» мефаҳмонад:

«Аксари мо дар роҳи муносибатҳои чуқур ва наздик бо Худо пешпо меҳӯрем. Мо бодиққат ба Навиштачот нигоҳ карда, кӯшиши фаҳмиданро мекунем, ки ба чӣ бовар кунему чӣ тавр рафтор намоем, вале дар натиҷа мо ба ин ё ба он тараф меравем ва имконияти чукуртар шинохтани Худои Китоби Муқаддасро аз даст медиҳем».<sup>3</sup>

## ХУДОИ КИТОБИ МУҚАДДАС, КИ МУНОСИБАТХОРО МЕРҮЁНАД

Китоби Муқаддас шахсияти Худоро мекушояд, Худоero, ки «Ҳамин тавр, чи хеле ки одам бо одам гап мезанад, Худованд бо Мусо рӯ ба рӯ сухан меронд» (Китоби Хуруч 33:11). Ин ваҳий Худованест, ки «номаш Рашкин аст» (Китоби Хуруч 34:14). Ин ваҳйест, ки аз суханони аввалаш, ки Мусо дар Китоби Ҳастӣ навиштааст ва сухани охирав, ки Юҳанно дар китоби Ваҳӣ навиштааст, дар он дили пурмуҳаббати Худое нишон дода шудааст, ки меҳоҳад ки мо Ӯро аз наздик шиноsem, то ки мо тавонем ҳамаи бартариҳое, ки муносибатҳо бо Ӯ медиҳанд, истифода барем.

Китоби Муқаддас ба мо Худои бемаҳдуdro  
мекушояд, Худои қуддус, пурқудрат ва ҳамадон  
ва ҳамзамон шахсиятро, ки моро чунон пурарзиш  
мехисобад, ки меҳоҳад бо мо муносибат созад.

Мусо албатта инро медонист. Ӯ аз Худо илтимос мекард: «... агар ман дар назари Ту марҳамат ёфта бошам, лутфан, роҳҳои Худро ба ман маълум намо, *то Туро шиносам ва дар назари Ту марҳамат ёбам*» (Китоби Хуруч 33:13). Исо ба Падари Худ дуо мекард: «Зеро ҳаёти абадӣ ин аст, ки Туро, Худои ягонаи ҳақиқӣ ва Исои Масехро, ки Ту фиристодай, шиносанد» (Инчили Юҳанно 17:3). Худо ба воситаи пайғамбар Ҳушаъ гуфта буд: «Биёед саъю қӯшиш карда, Худовандро шиноsem... Зеро ки Ман марҳаматро ҳоҳон ҳастам ва на забҳро, ва шинохтани Худоро бештар аз қурбониҳои сӯхтаний» (Ҳушаъ 6:3,6).

Фаҳмиши он, ки Худои пурқудрати Олам чунон наздик аст, ки Худро осебпазир намуда, мегӯяд: «Ман меҳоҳам, ки шумо Маро шиносед», бо дили шумо чӣ кор мекунад? Шумо метавонед аз ин ҳақиқати ачиб шубҳа кунед: «Душвор аст

бовар кардан ба он, ки Худои беохиру худкифоя, ки бо вакту фазо ва бо табиати инсонӣ ё чизи дигаре маҳдуд нашудааст, меҳостааст, ки ман ӯро шиносам». Вале воқеият чунин аст: Худои беохир ҳам шахсият мебошад. Азбаски ӯ шахсият аст, мо метавонем ӯро дӯст дорем, ӯро парастиш намоем, ӯро бо боварӣ ва итоати худ хурсанд намоем. Азбаски ӯ шахсият аст, ӯ метавонад моро дӯст дорад, бо мо хурсандӣ кунад ва Худро бо роҳҳои Худ ба мо кушояд.

Баръакс, худоёни бофташудаҳои юону руми қадим чунон «шахсӣ» мебошанд, ки онҳо бениҳоят маҳдуд ҳастанд, сӯстиҳо доранд, ахлоқан зуд-зуд расво мешаванд ва ҳатто рашки ноҷиз доранд. Деизм як намуди худои дигарро дар назар дорад, ки чунон «беохир» аст, ки худро дилсардона аз олам дур месозад ва аз иштирок кардан дар ҳаёт даст мекашад. Пантеизм ба он ақидааст, ки Худо ба таври беохир дар ҳама ҷо аст ва аз ҳама чиз иборат мебошад, ки ин ӯро барои соҳтани муносибатҳои шахсӣ бо мо беҳад кайҳонӣ ва дур месозад.

Вале Китоби Муқаддас ба мо Худои бемаҳдудро мекушояд, Худои қуддус, пурқудрат ва ҳамадон ва ҳамзамон шахсиятро, ки моро чунон пурарзиш меҳисобад, ки меҳоҳад бо мо муносибат созад. Табиати муносибатҳо чунин аст. Гап дар сари ҳоҳиши чунон наздик шудан меравад, ки шахси дигар шинохта шавад. Худо гӯё ба мо мегӯяд: «Ман меҳоҳам, ки ту худро ба Ман күшой ва Маро ба ҳаёти худ даъват намой, то ки ман ҳар як қисми зиндагии туро бо ту аз сар гузаронам. Ва агарҷӣ Ман ҳамадонам ва ҳар чизе, ки дар бораи ту донистан лозим аст, медонам, Ман меҳоҳам, ки ту худро пурра бароям күшой. Дар навбати Худ, Ман қадам ба қадам Худро ба ту мекушоям. Ман меҳоҳам, ки ту Маро чунон ки ҳастам, бишиносӣ». Фаҳмидани ин чӣ қадар душвор бошад ҳам, Худои беохир ва шахсии шумо бароятон Рӯҳ ва Каломи Худро дод, то ки шумо тавонед ёд гиред, дӯст доред ва бо ӯ дар муносибатҳои наздик зиндагӣ кунед. Ӯ инро мекунад, чунки меҳоҳад бо шумо ягонагии пурра дошта бошад.

## МАҚСАДИ КИТОБИ МУҚАДДАС

Худо пешниҳод мекунад, ки Худро ба мо дихад ва меҳоҳад, ки мо худро пурра ба Ҳ дихем, чунон ки кӯдак худро ба падари дўстдор месупорад. Биёед, бори дигар мебинем, ки Павлус ба Тимотиос дар бораи мақсади Навиштачот чӣ навишта буд: «Тамоми навиштачот аз нафаси Худо баромадааст. Он барои таълимоту сарзаниш, ислоҳ ва барои омӯхтани кори дуруст фоиданок аст» (2 Нома ба Тимотиос 3:16). Ин оят ба мо мегӯяд, ки Навиштачот на танҳо барои таълимот (таълимоти дуруст) ва сарзаниш ва ислоҳ (рафтори дуруст), балки ҳам барои мақсади сеюм: «барои омӯхтани кори дуруст» фоиданок аст.

Калимаи «омӯхтан» аз забони юнонӣ ҳамчун «насиҳат кардан», яъне «тарбия» ё «калон кардан»-и кӯдакон тарҷума мешавад. Ин оят дар назар дорад, ки Каломи Худо барои «тарбия кардан»-и мо пешбинӣ шудааст.

Вале чӣ тавр? Чӣ тавр як микдор суханон аз китоб метавонад моро тарбия кунад? Падару модар будан вазифаест, ки нисбат ба одам равона шудааст. Бо вучуди ин Исо мефаҳмонад, ки чӣ тавр Каломи Худо дар асл метавонад аз ўҳдаи ин кор барояд. Ҳ мегӯяд: «Он гоҳ Ман аз Падарам хоҳиш мекунам ва Ҳ ба шумо Пуштибони дигареро медиҳад, ки то абад бо шумо мемонад. Ин Рӯҳи ростӣ аст, ки ҷаҳон Ҳро қабул карда наметавонад, чунки Ҳро на мебинаду на мешиносад. Вале шумо Ҳро мешиносад, чун Вай ҳамроҳи шумо аст ва дар вучуди шумо мешавад» (Инчили Юҳанно 14:16–17). Худои Падар Рӯҳи Қуддуси Худро фиристод, то ки моро насиҳат кунад. Рӯҳулқуддус меояд, то ки ба мо Худи Худо ва ҳақиқати Ҳро дар суханони навистааш нишон дихад. Ҳ ба мо ёрӣ медиҳад, ки фахмем, ки Худо кӣ будани моро меҳоҳад ва чӣ тавр Ҳ меҳоҳад, ки мо дўст дорему умр ба сар барем.

Агар чунон ки Павлус гуфтааст, Навиштачот барои он дода шудааст, ки моро насиҳату тарбия кунад, пас чаро ба мо «тарбияи» Рӯҳулқуддус лозим аст? Дар бораи ин чунин фикр кунед: кӯдакони моро дар асл чӣ дуруст «тарбия»

мекунад? Ин амру фармону дастуре, ки мо ба онҳо медиҳем? Ин «маслиҳати чӣ тавр рафтор кардан» аст? Не, на ин чизҳо кӯдаконро тарбия мекунанд. Кӯдакони моро *падару модарон*, яъне одамоне тарбия мекунанд, ки бо онҳо бо муносибатҳо алоқаманд ҳастанд. Худо чунин қарор кардааст. Ӯ меҳоҳад, ки кӯдакон дар муносибатҳои пурмуҳаббат тарбия шаванд. Бидуни муносибатҳо ҳамаи кӯшишҳои ёд додани арзишҳо, эътиқодҳо ва рафтори дуруст бесамар мегарданд, чунки ин чизҳо аз қисмҳои лозими муҳаббат ва ғамхории шаҳсӣ канда мешаванд. Ҳақиқат бе муносибат ба радкунӣ мебарад, ва ёд додани адабу ислоҳкунӣ бе муносибат ба ранҷу газаб меоваранд. Вале вақте ки шумо ҳақиқатро ба контексти муносибатҳои пурмуҳаббат мегузоред, шумо қариб ҳама вақт ҷавоби мусбатро мегиред.

Рӯҳулқуддус Навиштачотро ба мо ҷун волидайнӣ дӯстдор медиҳад, то ки ба мо ҳикматро ба воситай дарсҳои Худ биомӯзонад (Китоби Масалҳо 3:5), ба воситай маҳдудиятҳои Худ ба мо бехатарӣ бахшад (Китоби Хуруҷ 20), ба воситай огоҳиҳои Худ ҳушдор дихад (Нома ба Эффусиён 4:17–22), ба воситай интизоми Худ сарзаниш кунад (Нома ба Филиппиён 2:3–4). Мо метавонем Каломи Худоро барои доштани эътиқодҳои дуруст омӯзем. Мо метавонем ба Каломи Худо, ки рафтори дурусти моро ташкил медиҳад, итоат намоем. Лекин мо сабаби инро набояд фаромӯш кунем. Худои Китоби Муқаддас, ки меҳоҳад бо оваридони Худ муносибат дошта бошад, ҳоҳиш дорад, ки мо муҳаббати Ӯро қабул намоем ва одамони атрофи худро дӯст дорем. Мо гуфта метавонем, *ки Худо ба мо Китоби Муқаддасро барои он додааст, ки Ӯ ташниаи доштани муносибатҳои наздик бо мо аст, Ӯ меҳоҳад, ки мо аз муносибатҳои наздики пурмуҳаббат бо якдигар лаззат барем ва инҷунин муносибатҳоямон моро инқишиоф дӯханду Подшоҳии Ӯро барои абадият обод созанд*.

Барои дилатон мустаҳкамтар гардондани ин ҳоҳиши Худо оиди барқарор кардани муносибатҳо бо шумо, суханони зерини

Исоро аз Инчили Юҳанно хонда, болои онҳо фикр кунед. Бигзор онҳо дар дилатон решай чуқур давонанд. Ў ташни он аст, ки шуморо пур намояд, комил гардонад, ба шумо хурсандӣ ва мухаббат ба Ў ва дигарон бахшад. Ана барои чӣ Худо ба шумо Рӯҳ ва Каломи Худро додааст.

«Шумо навиштачотро меомӯзед ва фикр мекунед, ки ба воситаи онҳо ҳаёти абадиро ба даст меоваред. Вале он ҳам дар бораи Ман шаҳодат медиҳад» (Инчили Юҳанно 5:39). «Дузд фақат барои дуздидан, куштан ва нобуд кардан меояд. Ман омадаам, ки гӯсфандонам ҳаёт дошта бошанд ва ҳаёташон фаровон бошад» (Инчили Юҳанно 10:10). «Ман инро ба шумо барои он гуфтам, ки шодии Ман дар шумо бошад ва шодиатон комил гардад. Фармони Ман ин аст: чунон ки Ман шуморо дӯст медорам, ҳамон тавр шумо якдигарро дӯст доред» (Инчили Юҳанно 15:11–12). «Бигзор ҳамаи онҳо як шаванд. Бигзор, чӣ тавре ки Ту, Падар дар Ман ҳастӣ ва Ман дар Ту ҳастам, онҳо низ дар Мо бошанд, то ҷаҳон имон оварад, ки Маро Ту фиристодай» (Инчили Юҳанно 17:21).

Оё хондани суханони Исо шуморо водор месозад, ки дар бораи Навиштачот аз пештара дида, дигар хел фикр кунед? Оё он муносибати шуморо ба ҳақиқатҳои таълимот иваз мекунад ва оё ба шумо сабабе медиҳад, ки ба фармонҳои библиявӣ итоат кунед? Вақте ки ман (Ҷош) масехии ҷавон будам, ман Китоби Муқаддасро меҳондаму меомӯҳтам. Дар аввал ман инро барои он мекардам, ки фаҳмам, ки ба чӣ бовар кунаму чӣ тавр зиндагӣ кунам. Лекин бо гузашти вақт, онҳое, ки маро насиҳат мекарданд, кӯмак карданд, ки «сабаб»-и дар паси имон ва рафторам истодаро бинам. Вақте ки дили Худо, ниятҳои Ў, нақшаҳои Ў ва мақсадҳои Ўро барои ҳаётам фаҳмиданро сар кардам, ҳама чиз тағиیر ёфт. Муносибатҳои шахсиам низ бо Ў иваз шуданд. Ман ёд гирифтам, ки чӣ тавр онҳоро ба сатҳи чуқуртар оварам. Фаҳмиши маънову мақсади зиндагӣ бароям аниқ шуд. Ман афзалиятаҳои худро дигар кардам. Ҳаёти ман ба

саргузашт табдил ёфт. Дар ҳаётам тамоман нақшаву мақсадҳои наве пайдо шуданд, ки дилкашу қаноаткунанда мебошанд.

Кўтоҳтар карда гўем, аз он даме, ки ман Навиштачотро меҳондаму мефаҳмидам ва дар контексти муҳаббат мувофиқи он зиндагӣ карданро сар кардам, бароям арзид чунон зиндагӣ кунам, ки пеш ҳатто имконпазир будани онро намеҳисобидам. Раванд ва роҳе, ки маро ба ин усули нави омӯзиш ва таҷриба кардани Каломи Ў оварданд, саъю қўшишро талаб мекарданд. Дар давоми солҳои зиёд ман кўшиш мекардам, ки онҳоро ба кўдаконам таълим диҳам. Акнун писарам Шон ҳамроҳи ман дар бобҳои дигар изҳор мекунад, ки чӣ тавр шиносоӣ бо Каломи Худо метавонад айнан, ба таври қатъӣ ҳаёти шуморо дигаргун созад. Давомашро хонед.

### ЭЪТИРОФИ ИМОНИ НИКЕЯ

Мо ба Худои Ягона, Падари Тавоно, Офариғори тамоми чизҳои намёну нонамоён имон дорем. Ва ба Худованди Ягонаи Исои Масех, Писари ягонаи Худо, ки аз Падар таваллуд шудааст, Ҳамзоти Ў, яъне аз моҳияти Падар, Худо аз Худо, Нур аз Нур, Худои ҳақиқӣ аз Худои ҳақиқӣ, таваллудшуда, на оғаридашуда, ба Падар ҳамзот бовар мекунем, ки ба воситаи Ў (маҳз Писар) ҳама чиз дар осмон ва замин пайдо шудааст. Ў ба хотири мо одамон ва ба хотири начоти мо аз осмон фурӯд омад ва аз Рӯхулқуддус ва Марями бокира ҷисм гирифта, Одам шуд, дар пеши Понтюос Пилотус ба хотири мо меҳқуб гашт, азоб кашид ва гўронида шуд, дар рӯзи сеюм аз рӯи Навиштаҳо эҳё шуд, ба осмонҳо баромад ва аз дasti рости Падар менишинад, боз бо ҷалол меояд, то ки зиндагону мурдагонро доварӣ кунад ва Подшоҳии Ў охир наҳоҳад дошт. Ва ба Рӯхулқуддус, ки Худованди Зиндақунанда аст,

аз Падар ва Писар бармеояд, ки Ўро ҳамроҳи Падар ва Писар мебояд паастиш карду ҷалол дод, кй ба воситай пайғамбарон сухан мегуфт, имон дорем.

Ҳамчунин ба Калисои Ягона, Муқаддас, Үмумиҷаҳонӣ ва Ҳавворигӣ имон дорем.

Таъмиди ягонаро барои пок шудани гуноҳҳо эътироф мекунем.

Эҳёшавии мурдагон ва ҳаёти олами ояндаро интизор ҳастем. Омин.<sup>4</sup>

## БОБИ 3

# ЧАШМОНИ ДИЛХОИ МОРО БОЗ НАМУДА

Вақте ки Скотт дар коллек мөхонд, ў масеҳӣ шуд, вале ба сабаби гуноҳҳои пештарааш, дар зери бори гарони айб зиндагӣ мекард. Дар синни наврасиаш ў ҳаёти бетартиби чинсӣ дошт. Баъд аз он ки *Масехро* қабул кард, ў тарзи ҳаёти худро иваз намуд, чунки медонист, ки мувофиқи Навиштаҷот, бадаҳлоқӣ мумкин нест. Вале ў аз ҳиссияти он, ки *Худо* ўро барои гуноҳҳои пештарааш маҳкум мекунад, ҳеч ҳалос шуда наметавонист. Ў худро масеҳии навъи дуюм эҳсос мекард. Скотт фикр мекард, ки *Худо* ба хотири бадаҳлоқии наврасиаш, ба ў ҳеч гоҳ ягон чизи муҳимро бовар намекунад. Оқибат ин ҷавон худро мағлубшуда ҳис мекард.

Скотт медонист, ки *Худо* ўро баҳшидааст. Ў номаи Румиён 8:1-ро хонд: «Пас акнун онҳое, ки дар ягонагӣ бо Исои *Масех* ҳастанд, ҳеч гуна маҳкум карда намешаванд». Аммо ҳисси фиребкунандаи айби мустаҳкамшуда назари ўро ба файзи *Худо* қаҷ мекард ва ўро дар доми худмаҳкумкунии пайдарҳам нигоҳ медошт. Бисёре аз мо Китоби *Муқаддасро* бо назари қаҷи таҷрибаи гузашта мөхонем. Он чизе, ки мо кардем ё муносибатҳое, ки доштем, хусусан бо аъзоёни оила, дар ташаккули назари мо ба худ ва ҳаёти хеш нақши қатъӣ мебозад.

Тадқиқотҳои тиббӣ муайян кардаанд, ки мо табиатан «барномарезӣ» шудаем, ки бо дигар одамон, албатта, аз падару модарамон сар карда, муюшират дошта бошем. Ин тадқиқот

ба коркарди *назарияи дилбастагӣ* овардааст. Ақидае, ки дар асоси он назария меояд он аст, ки мо бо ниёзи бо дигарон пайвандҳои мустаҳкам бастан таваллуд шудаем. Мо ногузир ба одамон дил мебандем ва, агар ба одамони боварибахш ҳамроҳ шуда натавонем, мо ҳатман ба одамони шубҳаовар дилбаста мешавем, ҳатто агар онҳо ба ҳаёти мо таъсири бад расонанд.

Ман дар бораи назарияи Марк Мэтлок, президенти WisdomWorks Ministries дар китоби худам (Шон) «*Апологетика барои насли нав*» навиштаам. Ӯ гуфтааст:

«Др. Todd Холл аз Мактаби равоншиносии Роузмид назарияи дилбастагиро барои муносибатҳои мо бо Худо истифода бурда, амалиёти шавқовар гузарондааст. Агар дилбастагиҳои шубҳаноки инсонӣ моро аз муносибатҳои солим бо дигарон нигоҳ доранд, магар онҳо ба муюширати мо бо Худо низ халалрасонда наметавонанд?»<sup>1</sup>

Таҷриба нишон медиҳад, ки кор аз афташ чунин аст, ки фахмиши мо дар бораи Худо ҳамон гуна рангеро мегирад, ки муносибатҳои мо бо волидайн, маҳсусан бо падар чӣ гуна буд.

Тарзे ки шумо ба падару модари худ  
муомила мекардед ва онҳо бо шумо,  
бешубҳа, ба фахмиши шумо дар бораи  
Худо таъсири қалон гузаштааст.

Бисёриҳо савол медиҳанд, ки чаро наслҳои имрӯза аз имон дур мешаванд ва арзишҳои оилаи худро қабул надоранд. Дар китоби «*Имони бепадарон: равоншиносии бехудой*» равоншинос Пол Витс нишон медиҳад, ки бехудоёни бузурги замони пештара, бе истисно, падарони дур, мурда ё хеле саҳтгир доштанд. Ӯ ин падидаро «назарияи падари нопурра» меномад.<sup>2</sup>

Аз рӯи гуфтаҳои Витс, вакте ки кӯдак нисбат ба падари заминиаш эҳтиромро аз даст медиҳад, он тоҳ имонаш нисбат

ба Падари Осмонӣ ҳам сусттар мешавад. Барои исбот кардани ақидаи худ Витс мисолҳои ҳаёти бехудоёни барҷастаро ба монанди Зигмунд Фрейд, Жан-Пол Сартр, Карл Маркс, Берtrand Рассел, Мадалин Мюррей О'Хара, Фридрих Нитцше ва зиёди дигарро меорад. Витс ин мисолҳоро ҳамчун далели худопарастӣ наовардааст. Аниқтараш, нишон медиҳад, ки чӣ тавр омилҳои равонӣ, хусусан муносибатҳо бо падар ба тасаввуроти мо дар бораи Худо таъсир мерасонанд.

Инак, тарзе ки шумо ба падару модари худ муомила мекардед ва онҳо бо шумо, бешубҳа, ба фахмиши шумо дар бораи Худо таъсири қалон гузоштааст. Масалан, агар шумо бо падару модари саҳтигир қалон шудаед ва норозигӣ ё дуриву ҷудоии ҳудро аз онҳо хис кардаед, шумо, эҳтимол, он ҳиссиятҳоро ба муносибатҳои худ бо Худо инъикос мекунед. Шумо, албатта, ин айнаки вайроншударо ҳангоми ҳондани Навиштаҷот низ истифода мебаред ва он шуморо маҷбур мекунад, ки дар Худо шаҳсияти саҳтигу норозиро бинед.

## ҚАДОМ ҲУДОРО ШУМО МЕБИНЕД?

Ҳангоми ҳӯроки шоми иди Начот, ки онро бисёр вақт шоми Нихонӣ меноманд, Исо бо шогирдонаш дар бораи бисёр ҷизҳо сӯҳбат кардааст. Ў ба онҳо гуфтааст:

«Агар шумо Маро дӯст доред, фармонҳои Маро иҷро мекунед» (Юҳанно 14:15).

Акнун тасаввур кунед, ки шумо дар рӯи Исо дар болохона нишастаед. Ў ба тарафи шумо нигоҳ мекунад ва шумо ба ҷаҳмони Устод менигаред. Ў мегӯяд: «Агар ту Маро дӯст дорӣ, ту фармонҳои Маро иҷро мекунӣ». Шумо ба ин суханаш чӣ ҷавоб медодед? Чӣ фикр мекардед, ки ҷаро Ў ба шумо ин суханро гуфтааст?

## Оё дили Исо хунук шуд?

Одаме ба монанди Скотт, шояд дар сухани Исо эътирозеро дида, айби фиребкунандаро хис мекунад. Ў, эҳтимол, тасаввур мекард, ки чӣ тавр Исо дастонашро рӯи сина меғузораду сар ҷунбонда, бо сарзаниш мегӯяд: «Агар ту Маро дар ҳақиқат дӯст медоштӣ, ту ҳатман ҳама вақт фармонҳои Маро иҷро мекардӣ. Нокомихои пештара ва ҳозираат ҳамаашро фош карданд. Э, Скотт, дилам аз Ту хеле хунук шуд!»

Вақте ки Исо дар бораи муҳаббат ва фармонҳо мегӯяд, шумо дар овози Ӯ чӣ мешунавед? Агар ба мисли Скотт шумо дилхунукии Ӯро ҳис кунед, шумо метавонед кӯшиш кунед, ки айби худро бо меҳнати вазнин барои Худо бартараф карда, худро сазовори муҳаббати Ӯ эҳсос намоед. Мушкилӣ дар он аст, ки ҳеч каси мо ҳаёти комили масҳиёнаро ба сар бурда наметавонем. Агар Худои Навиштачот ба мо дилхунук намояд, пас мо майли онро дорем, ки муҳаббати Ӯро ҳамчун мукофоти шоиста барои иҷрои хуби фармонҳо бубинем. Ин бисёр вақт ба он оварда мерасонад, ки мо дар Китоби Муқаддас танҳо ибораи «ту бояд иҷро қунӣ»-ро мебинем ва ваъдаҳои зиёди онро ба назар намегирэм. Ин рафткор моро ба ҷунин хиссият мөорад: *барои он ки маро дӯст доранд, ман бояд дуруст рафткор қунам.* Ҷунин хиссият бетағӣир ҳамаи муносибатҳои моро пур мекунад.

Одамоне, ки нигарони натиҷа мебошанд, баъзан майли онро доранд, ки тарси дилхунук шудани худро ҳамчун шакли мачбуркунӣ, барои шавқманд кардани дигарон, истифода баранд. Онҳо аз дигарон айни ҳамон натиҷаҳоеро, ки аз худ меҳоҳанд, интизор ҳастанд ва вақте ки дигарон ноком мешаванд, онҳо ба мисли онҳо ҳамон дилхунукиро ҳис мекунанд.

Дар натиҷа дӯстон ва оила эҳсос мекунанд, ки «ба вай писанд омадан номумкин аст». Ин рафткор ба гайр аз ҷовидонӣ гардондани тасаввуроти нодуруст, ки гӯё писандидай касе будан ба муваффақияти ўсаҳт вобастааст, ҳеч кори дигаре намекунанд.

## Оё Исо моро месанҷад?

Вақте ки Исо мегӯяд: «*Агар Маро дӯст доред, фармонҳои Маро ичро кунед*», оё шумо мебинед, ки чӣ тавр ӯ абруҳои Худро бардошта, дар қалимаи якум зада мегузорад? Оё шумо оҳангӣ саволомезро дар овози ӯ мешунавед, ки гӯё изҳороташ дар асл ба монанди як огоҳӣ бошад: «*Медонед, ки Ман шуморо назорат мекунам, то бубинам, ки оё фармонҳои Маро ичро мекунед?*»

Баъзехо Худоро айнан ҳамин хел мебинанд, ба мисли як нозире, ки моро аз рӯи он, ки чӣ тавр мо дастуроти Китоби Муқаддасро ичро мекунем, баҳо медиҳад. Оё шумо чунин Худоро мебинед? Ҳамонеро, ки гӯё дар болои саратон бо дафтарча ва қалам истода, корҳои хубу бади шуморо хисоб мекунад? Чун Бобои барфии осмонӣ «як рӯйхат тартиб медиҳад, баъд онро ду бор тафтиш мекунад, то бубинад, ки қадом одам хуб асту қадомаш бад?» Тасаввур кардан душвор аст, ки чунин Худои тасвиршуда, шуморо ҳамон хеле ки ҳастед, дӯст дорад ва аз муошират ба воситаи дуо бо шумо хушбахт бошад. Назари бодикӯат ва идоракунандай ӯ ҳар гуна муносибатҳоро бе шодӣ мегузошт.

Агар мо дар симои Худо нозирero бинем, мо метавонем ҳатто пешниҳоди хурди ислоҳкунандай дигаронро чун ҳамла ҳисобем ва ба ҳимоя кардани худ гузарем. Мо ҳамчунин метавонем майл дошта бошем, ки ин нақши нозирро ба худ гирифта, ба рафтори дигарон бо шубҳа назар кунем. Мо метавонем ба сабаби саволҳои ноҷизи библиявӣ ғалогулаи қалон бардорем. Чунон ки мебинед, барои одамон бо шахсе, ки онҳоро дар зери назорат нигоҳ медораду ҳар як амали аз шариат берунро қайд мекунад, муошират намуда, лаззат бурдан душвор аст.

## Оё Исо дур аст?

Шояд шумо тасаввур мекунед, ки ибо сари ҳамида, дасташро бардошта, бо овози бепарвоёна чизеро ба мисли ин мегӯяд,: «Хайр, дар омади гап, агар Маро дӯст дорӣ, метавонӣ дар бораи

ичрои баъзе фармонҳоям фикр кунй... агар маъқул бошад, албатта». Чунин Худо вақт танҳо барои сӯҳбат бо «одамони обрўманд» дорад, ки дар зиндагӣ бо «корҳои басо муҳим» машғул ҳастанд. Вале шумо, аз афташ, аз ҷумлай он одамон нестед.

Падару модари бисёриҳо, хусусан дар байни ҷавонони ҳозира, дар ҳаёти ҳаррӯзаашон иштирок намекарданд. Волидайнашон барои онҳо гамхорӣ намекарданд. Аз ин рӯ, ҷавонон чунин муносибати қандаву дуре, бо падару модар доштанд дар муносибаташон бо Худо инъикос мекунанд.

Дэвид Фергюсон тасаввуроти пештараи худ ва ҳамсарашро дар бораи Худо чунин баён мекунад:

«Солҳои зиёд ман бо Худое мубориза мебурдам, ки ҳаёти маро месанҷид ва ман Ўро бисёр вақт дилсард мегардондам. Занам Тереза Худоро дур меҳисобид. Як рӯз вай қайд кард: „Бароям ҳаёл кардан душвор аст, ки Худо умуман саҳаргоҳон бедор шудани маро пай бурда бошад“. Ман ҳеч гоҳ дилпур набудам, ки Ў маро ҳақиқатан мешиносад ё оиди ҷизҳои бароям муҳим гамхорӣ мекарда бошад. Ман Худоро чун Ҳамоне медиdam, ки танҳо барои „ҷизҳои муҳими“ ин ҷаҳон вақт меёбаду ҳалос, вале ман, албатта, дар он рӯйхат набудам. Ин Худои дурро шинохтан душвор буд, боварӣ кардан мушкил буд ва Ў, гӯё ки ба шинохтани ман ҳеч шавке надошт».<sup>3</sup>

Ин назари дур будани Худо ба он чи, ки мо бовар дорем Ў барои мо тайёр кардааст, таъсир мерасонад. Ваъдаҳои Ў аниқ барои мо нест. Ў пуркуват аст, лекин қувваташ ба мо дастрас нест. Худои дур ба ҳаёти мо аҳамияти қалон надорад.

## БОЗ КАРДАНИ ЧАШМОНАМОН БА ХУДОИ ҲАҚИҚӢ

Вақте ки ман (Шон) дар коллекциясиз мекардам, якчанд дӯстони масеҳиам маро ба гурӯҳи омӯзиши Китоби Муқаддас даъват карданд. Чун донишҷӯи мӯчарради коллекция, ман меҳостам, ки боинтизом омӯхтани Каломи Худоро бо ҳамкурсонам ёд гирам. Чизе, ки маро ба ҳайрат овард, ин буд, ки онҳо қариб ҳар як оятро хонда, камаш се савол медоданд:

1. Дар ин ҷо аз қадом гуноҳ бояд гурезем? (*Чунки Ҳудои назораткунандаги нигоҳ мекунад.*)
2. Дар ин ҷо аз қадом фармонро бояд иҷро кунем? (*Чунки Ҳудои бодиққат пай мебарад.*)
3. Қадом қисми ҳаётамро иваз кардан лозим аст? (*Чунки Ҳудои дилсардишуда иҷроиши комилро талаб дорад.*)

Гап дар сари он нест, ки мо бояд аз гуноҳ гурезем ва фаҳмем, ки ба қадом фармонҳои библиявӣ бояд итоат кунем. Вале вақте ки мо ба Каломи Худо нигоҳ карда, Ҳудои дилсардишуда, назораткунанд ва дурро мебинем, мо ҳақиқати Ӯро вайрон мекунем. Павлус барои пайравони Масех дар Эфесӯс дуо мекард, «Ман ба Ҳудои Исои Масех Ҳудовандамон, ки Падари бузургвор аст, дуо карда ҳоҳиш мекунам, ки барои шинохтани Ӯ ба шумо ба воситаи Рӯҳ ҳикмату хирад бахшад ва Ҳудро ошкор созад. Бигзор Ӯ ҷашми дили шуморо кушояд, то дарк кунед, ки Ҳудо шуморо даъват карда, бароятон чӣ умде додааст ва ҷӣ мероси пуршукуӯҳу бузурге барои ҳалқаш дорад» (Нома ба Эфесӯсиён 1:17–18).

Дар ояти 17 қалимаи юнони «ҳикмат» маънои ҳикматро дар ҳақиқати рӯҳонӣ дорад, ки фаҳмиши моҳияти ҳақиқии ашёҳоро медиҳад. Қалимаи юнони «ваҳӣ, ошкор кардан» маънои ба ҷон кушода шудани шинохтани Ҳудоро дорад. Бо ибораи дигар, вақте ки Павлус дар бораи кушода шудани ҷашми дили мо дуо

мекард, ў аз Худо хоҳиш мекард, ки тасаввуроти вайрони моро дар бораи Ў бартараф кунад ва ба мо имкон дихад, ки моҳияти ҳақиқии кӣ будани Исоро то даме, ки он ба ҷони мо чукур дарояд, бубинем.

Чунин дуои самимӣ барои наздик шудан ба Навиштаот ёрӣ медиҳад. Худо меҳоҳад, ки ҷашмони дили моро боз кунад, то мо Ўро, Худои ҳақиқиро, ҷунон ки Ў ҳаст, бубинем. Ў меҳоҳад, ки ақл ва эҳсосоти моро аз дидани Худои дилхунук, санҷандава дур, ки ба хотири муносибатҳои носолими гузашта ё ҳозира пайдо мешавад, ҳалос намояд. Ў меҳоҳад, ки Каломи муқаддаси Ў ҳар як қаҷиву нодурустиро, ки мо дар бораи Ў дошта метавонем, пок ва ислоҳ намояд. Ҳар чи қадаре, ки мо инро мекунем, Ўро, Худои ҳақиқиро, ҷунон ки Ў меҳоҳад, метавонем шиноsem.

## ИСО ХУДОЕСТ, КИ ҚАБУЛ МЕКУНАД

Павлус гуфтааст: «Бинобар ин, ҷунон ки Масех шуморо қабул намудааст, шумо низ барои шаъну шарафи Худо якдигарро қабул намоед» (Румиён 15:7). Ин изҳорот ба он ишора мекунад, ки Худо дилхунук, назораткунанда ё Худои дур нест, балки Худоест, ки моро қабул мекунад. Лекин то чӣ индоза Ў қабул мекунад?

Калимаи юноние, ки ҳамчун «қабул кардан» тарҷума шудааст, маънои тасодуфан қабул кардани касеро надорад, балки дар ҳуд маънои қабул кардани шахси дигар бо шавқ нисбат ба ў, бе ягон ҷуну чаро аст. Ин қабулест, бо оғуши кушода.

Барои пайдо кардани тасаввуроти равшантар дар бораи қабули масехӣ, биёд як порчаро аз боби 4 Инчили Юҳанно аз назар гузаронем, ки дар он Исо як занеро дар назди ҷоҳ вомехӯрад. Навиштаот мегӯяд: «Вақте ки Исо дар бораи ин фаҳмид, Ў Яҳудияро тарқ кард ва боз ба сӯи Ҷалил равона шуд. Роҳи Ў аз вилояти Сомара мегузашт» (Инчили Юҳанно 4:3–4). Самти сафари Исо нишонаи аввалини он аст, ки чӣ қадар Ў қабул мекунад.

---

Пайрави ҳақиқии дини яхудия ҳеч гоҳ дар байни сомариҳо ҳузур надошт ва ҳатто бо гузаштан аз байни замини онҳо ҳудро нопок намесоҳт.

---

Дар асл, барои расидан ба Ҷалил, ба Исо аз байни Сомария гузаштан лозим набуд. «Мӯъминони» яхудии он давра барои расидан ба Яхудия ё Ҷалил ҳеч гоҳ аз байни Сомария намегузаштанд. Ҷалил дар шимоли Яхудия буд ва Сомария дар маркази мамлакат. Ҳамин тавр, яхудӣ метавонист, ки ба он минтақа сафар карда, ба шарқ, ба Ариҳо равад ва баъд аз водии дарёи Ӯрдун гузашта, ба шимол расад ё ба қаиқ шишта, аз он минтақа ба воситаи баҳри Миёназамин ба гарб шино кунад. Ба ҳар ҳол, мӯъмини яхудӣ сафари тӯлониро барои худ дуруст меҳисобид.

Байни Яхудия ва Сомария таърихи тӯлонии ҷангу ҷидолҳо вучуд дошт. Дар замони Исо яхудиён сомариҳоро «дурага» меҳисобиданд. Онҳо изҳор мекарданд, ки сомариҳо насабномаи нопок доранд, барои ҳамин бо онҳо ягон рафтуомаде доштан намехостанд. Гайр аз ин сомариҳо икror мекарданд, ки кӯҳи Ҷаризим ҷои парастиш аст, ҳол он ки яхудиён исрор мекарданд, ки парастиши ҳақиқӣ танҳо дар шаҳри Ерусалим буда метавонад. Дар асл, яхудиён сомариҳоро бидъаткор меҳисобиданд. Аз ин рӯ, пайрави ҳақиқии дини яхудия ҳеч гоҳ дар байни сомариҳо ҳузур надошт ва ҳатто бо гузаштан аз байни замини онҳо ҳудро нопок намесоҳт.

Маълум мешавад, ки Исо нисбат ба сомариҳо дигар ҳиссиятҳо дошт. Исо рост ба маркази Сомария рафта, ба Сухор омад, «... Исо аз сафар монда шуда, барои дам гирифтан дар канори ҷоҳ нишастан» (Юҳанно 4:6).

Ин замини ҳушку бедолу дароҳт буд. Об дар ин ҷо хеле нарҳи гарон дошт. Назди ин ҷоҳ субҳгоҳон, то расидани гармии рӯз ё дар салқинии шом меомаданд. Одамони кам дар нисфириӯзӣ ба

он чо мерафтанд. Шахси бефаҳм, ки дар ин вакти рӯз барои гирифтани об он чо мерафт, аз афти кор, инро барои он мекард, ки ба назари сокинони он чо наафтад.

Исо дар назди ҷоҳ танҳо нишаста, шогирдони Худро интизор мешуд, ки ба шаҳр барои харидани хӯрок рафта буданд. Барои об як зани сомарӣ омад. Ӯ дар сари ҷоҳ дидани касеро интизор набуд ва шояд ки ҳангоми гирифтани об, ҳатто ҳузури Исоро пайхас накард. Овозеро дар паси худ шунида, Ӯ як қад парид. Исо ба зан гуфт: «Барои нӯшиданам об дех» (ояти 8).

Аксуламали зан маъмулӣ буд: «Чӣ тавр Ту, ки яхудӣ ҳастӣ, аз ман, зани сомарӣ об меҳоҳӣ?» (ояти 9). Ин зан барои ҳайрон шудан ду сабаб дошт. Якум ин ки ба вай *марде* сухан гуфтааст. Дар он давра одатан мардон бо занҳои ношинос гап намезаданд. Ин гайриқабул, шармовар ва баъзан ҳолати ҷанҷолӣ ҳам ба ҳисоб мерафт. Ба ояти 27 аҳамият дихед: «Ҳамин вакт шогирдони Исо аз шаҳр баргашта, ҳайрон монданд, ки Исо бо зане сухбат мекунад». Он замон мард бо дилу нияти пок бо зани ношинос сӯҳбати оддӣ намекард.

Дуюм ин ки мардону занони яхудӣ бо сомарихои бидъаткор гап намезаданд. Барои ҳамин фаҳмо аст, ки зан аз ин ҳодиса, ки Исо бо вай гап зад, дар ҳайрат монда буд. Ӯ шояд фикр кардааст, ки «*Ин мард мисли дигарон нест*». Аҳамият дихед, ки баъд Исо чӣ мегӯяд: «Агар ту медонистӣ, ки атои Худо чист ва Кӣ ба ту „барои нӯшиданам об дех“ мегӯяд, ту худат аз Ӯ об ҳоҳиш мекардӣ ва Ӯ ба ту оби ҳаёт медод» (ояти 10).

Акнун Ӯ ин занро зиёдтар хицил кард. Ин одам на танҳо бо он зан сӯҳбат карданро раво донист, балки боз ба вай тӯҳфаи гайриоддӣ пешниҳод кард. Зан фарқ байни оби «зинда» ва «мурдаро» медонист. «Оби зинда» ба оби ҳаракаткунанда ба мисли ҷӯй ё ҷашма даҳл дошт. «Оби мурда» оби истодаи бадбӯй буд. Дар Сомария дарёе набуд, барои ҳамин сухани Исо метавонист ҳар шаҳсро ба ҳайрат оварад. Агар ҳатто Яъкуб

маҷбур шуд, ки дар он ҷоӣ ҷоҳе биканад, пас чӣ тавр ин одам ба вай оби тоза ва олидараҷаро пешниҳод карда метавонист?

Албатта, агар Ӯ метавонист, ки оби тозаро пайдо кунад, он зан тайёр буд, ки обро гирад. «Зан ба Ӯ гуфт: Ҳоҷаам, ба ман аз ин об дех, ки дигар ташна намонам ва барои об ба назди ин ҷоҳ наоям!» (ояти 15).

Сипас Худованд он занро пурра дар хичолат монд. Исо ба ӯ гуфт: «Рафта, шавҳаратро ҷег зада биё» (ояти 16). Албатта ба Ӯ маълум буд, ки он зан аллакай панҷ шавҳар дошт ва марде, ки ҳоло ӯ ҳамроҳаш зиндагӣ мекунад, шавҳарашиб набуд ва Исо ба вай дар бораи ин мегӯяд. Тавонони пайғамбарии Ӯро қабул дониста, зан сӯҳбатро ба парастиши дурусти яхудиён ё самариён гузаронд.

Шояд ки зан аллакай сарфаҳам рафтан гирифт. Ин одам ҳақиқатан ба мисли ҳамагон набуд. Ӯ бо зани нолоиқ сӯҳбат мекард, ки рафтори хеле ғайриоддӣ буд. Ӯ ки яхудӣ буд, бо зани сомарӣ ғап мезад, ки аз он ҳам бештар ғайриодатӣ менамуд. Ӯ ба вай ҷашмаи номаълуми оби зинда пешниҳод кард. Ин як чизи аҷоиб буд. Ба замми ҳамаи ин, Ӯ дар бораи зан шояд аз он микдори ками дӯстонаш, ки монда буданд, маълумоти зиёдтаре медонист. Ин кор занро водор соҳт, ки дар бораи ҷизҳои рӯҳонӣ ба мисли парастиш ва Масех, яъне Таъиншудаи Ҳудо пурсон шавад.

Аз ин рӯ, вай аз эътиқоди доштааш изҳор кард: Зан ба Ӯ гуфт: «Медонам, ки Масех бояд биёяд. Вақте ки Ӯ меояд, ҳама чизро ба мо мефаҳмонад». Баъд Исо ба вай ҳақиқатро кушод: «Ҳамон Кас Манам, ки бо ту сӯҳбат мекунам» (Ниг.ба оятҳои 25–26). Бо ибораи дигар Исо гуфт: «Ҳа, Ман мард ҳастам, Ман яхудиям, аммо дар асл, Ман Масехи туям, Ҳалоскунданаи туям, Ҳамоне ҳастам, ки ту ташнааш ҳастӣ». Дар ин замон ҳаяҷони зан лабрез шуд. Ӯ ба деха давида рафт, то ки дар бораи Ҳамоне, ки бо Ӯ воҳӯрда буд, нақл кунад.

Биёд, дар бораи роҳи дигари ғайриоддие, ки чӣ тавр марде бо номи Исо он занро қабул намуд ва дар бораи он, ки чӣ гуна фикрҳо аз сари зан гузашта метавонистанд, андеша кунем:

- *Ман зан ҳастам, vale Вай мард мебошад. Va ӯ медонад, ки ман аз он занҳое ҳастам, ки мардон тамоман гап намезананд. Пас, ҷаро ӯ бо ман гап зад?*
- *Ӯ яҳудӣ аст ва яҳудиён мо-сомариҳоро бад мебинанд. Ҷаро ӯ бо ман гап зад?*
- *Ман зинокорам ва ин вазъият сӯҳбатро бо Масеҳи Пок як тараф истад, ҳатто бо ягон одами дуруст ғайриимкон месозад. Пас чӣ рӯй дода истодааст?*

Ин зани сомарӣ ҳеч гоҳ чунин мардро вонахӯрда буд, ки чунон хушзехн, чунон кушодадил ва дасткушод бошад. Вай медонист, ки Исо барои қабули он зан ягон сабабе надошт. Зани бадаҳлоқ буда, ӯ аз тарафи бисёриҳо рад шуда буд. Шояд ки вай худро ради маърака ва танҳо ҳис мекард. Вале ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, ин Исои ғайриоддӣ ўро бо оғуши кушода қабул кард.

Қабули Исо маънои онро надошт, ки ӯ ба зинои вай ҷашм пӯшид, тамоман не. Аммо Исо аз кӣ будани зан дилхунук буданашро нишон надод. Ӯ зебой, иқтидор, арзиши табии ва шарафе, ки Худо ба ҳар як одами оғаридааш гузаштааст, мединд ва вайро маҳз барои ҳамин дӯст медошт. Ӯ «Исои назоратқунанда набуд», ҳарчанд вай ба ӯ ба таври даркорӣ саҷда намекард. Ӯ «ислоҳқунандаи» дилсӯз буд, ки вайро ба таври кофӣ чунон дӯст медошт, ки метавонист ба вай ҳақиқатро бигӯяд. Ӯ аниқ Худои дуре набуд, чунки занро дар муҳити зисташ ҳабар гирифт. Он, ки Исо зани сомариро қабул кардааст бо амалҳо ва дастовардҳои вай ягон алоқамандие надошт. Ҳеч чиз аз он ҷизҳое, ки зан метавонист бигӯяд ё бикунад, ё

нагӯяду накунад Масехро мачбур карда наметавонист, ки вайро чунон ки кардааст, қабул намояд ва ба вай эҳтиром нишон дода, фахмонад, ки аз вай хурсанд аст. Ў занро чунон ки ҳаст қабул кард ва нишон дод, ки вай кӣ шуда метавонист.

Табиати Худои ҳақиқӣ чунин аст. Ин маъно надорад, ки Худо гунохи моро пай набурда, мегӯяд: «Ҳамааш хуб, ҳама хато мекунанд. Ман ҳамту гуноҳои туро пайхас намекунам». Ҳақиқати ҳол чунин аст, ки аз рӯи табиаташ Ў қуддус аст. Ў наметавонад гуноҳро беаҳамият гузорад. Дар Китоби Муқаддас навишта шудааст: «Чашмони Ту он қадар пок аст, ки наметавонӣ шароратро бубинӣ ва ба хабосат назар андозӣ» (Ҳабақкуқ 1:13). Худо чунон қуддус аст, ки ба ягон шакли гуноҳ роҳ дода наметавонад (Ҳабақкуқ 1:13). Пас, Ў чӣ кор мекунад?

Албатта гуноҳи мо ба марг — чудошавӣ аз Худо мебарад. Мо дар ҳолати гуноҳкоронаи худ ба ҳеч ваҷҳ барои Ў қобили қабул неstem. Боз ба ин далели онро илова кунед, ки мо барои иваз кардани мақоми худ ҳамчун гуноҳкор ва мурдаи рӯҳонӣ чизе карда наметавонем, ва чунин менамояд, ки мо то абад маҳкуми ҳалокат шудаем (Ба Номаи Румиён 6:23 ва Номаи Эфесусиён 2:1 ниг.). Вазъияти мо ба Худо қобили қабул нест. Чаро? Зоро ки Ў моро дӯст медорад ва меҳоҳад, ки муносибатҳои моро бо Ў барқарор созад. Ў нақшай кафоратшавандай начотро пешниҳод мекунад.

Павлус гуфтааст: «Охир, шумо аз рӯйи файзу баракати Худо ба воситаи имонатон начот ёфтаед. Яъне начот на маҳсули кори шумо асту на натиҷаи кирдору рафтаратон, балки тухфаи Худост. Бино бар ин, ҳеч кас фаҳр карда наметавонад» (Нома ба Эфесусиён 2:8–9). Гарчанде ки қудсияти Ў ҳаёти гуноҳкоронаи моро фаро гирифта натавонад, дили Ў моро бе чуну чаро қабул мекунад.

Инак, сарфи назар аз он, ки мо гуноҳкор ҳастем, Худо ба мо файзро пешниҳод мекунад. Маҳз ҳамин файз аризиши баланди хуни Писари ягонаи Падарро дошт. Ба хотири ҳамин қурбонии

қуддус, Ў метавонад новобаста ба он, ки мо кй ҳастему чй кардем, моро шодбош кунад. Ў моро бо оғуши күшоду гарм пешвоз гирифта, мегўяд: «Наздам биё, Ман туро дўст медорам ва туро на ба хотири қўшишҳоят, балки ба хотири қурбонии кафораткунанда ва зиндашавии Писарам мебахшам».

Вақте мо мефаҳмем, ки Худо моро чунон ки ҳастем, бо норасоиву нокомихо ва гунохҳоямон медонад, барои мо фаҳмидани он, ки чй тавр Ў метавонад моро қабул кунад, осон нест. Аммо Ў моро қабул мекунад. Билл ва Глория Гейтер суруди зебое эчод кардаанд бо номи «Маро дўст медорад», ки дар он чунин сатр сароида мешавад: «Ҳамоне, ки маро аз ҳаме бехтар мешиносад, аз ҳама бештар маро дўст медорад».<sup>4</sup> Исои библияйӣ ин Худоест, ки моро қабул мекунад.

## ОЯТРО АЗ ИНЧИЛИ ЮХАННО 14:15 ИСОИ ҚАБУЛКУНАНДА ГУФТААСТ

Акнун бармегардем ба болохона. Шумо боз дар рӯ ба рӯи Исо нишастаед. Чашм ба чашм мерасад. Ин Наҷотдиҳандай шумост, ки шуморо чунон ки ҳастед, мебинад ва шуморо аз он чий тасаввур карда метавонед зиёдтар дўст медораду қабул мекунад. Ў ба шумо мегўяд, ки дар хонаи Падара什 ҳуҷраҳои зиёд ҳаст ва Ў меҳоҳад дар он чо барои шумо чой тайёр кунад. Баъд Ў ба шумо ваъда медиҳад: «... баргашта, шуморо пеши Худ мебарам, то дар чое, ки Ман ҳастам, шумо ҳам бошед» (Юҳанно 14:3).

Акнун Исо мефаҳмонанд, ки корҳои кардаи Ў, дар асл корҳои Худи Ў набуданд: ин Падар буд, ки ба воситай Ў амал мекард. Барои ҳамин Ў ба шумо боз як ваъдан дигар медиҳад: «ҳар шахсе, ки ба Ман имон оварад, корҳоеро, ки Ман мекунам, ў ҳам мекунад» (ниг. ба Юҳанно 14:12).

---

Тасаввуроти боғарази худро дар бораи Ҳудо,  
ки бар муносибатҳои гузаштаи шумо бо  
Аигарон асос ёфтаанд як тараф гузоред ва ба  
Навиштаҷот имкон дихед, ки бароятон Исоро, ки  
шуморо бениҳоят дӯст мёдорад, муайян кунад.

---

Ў табассуми рӯҳбаландкунанда намуда, ба шумо боз як ваъдаи дигар медиҳад: «Инчунин ҳар чиро, ки аз номи Ман талаб кунед, Ман ичро мекунам, то ки шӯҳрату ҷалоли Падар дар Писар намоён гардад» (Инчили Юҳанно 14:13). Ягон ваъдаи Ў чунон талаффуз карда намешавад, ки гӯё онро Исои дилхунукшуда, назораткунанда ва дур гуфта истода бошад, ҳамин тавр не? Онҳо аз тарафи Исо бармеоянд, ки шуморо шодбош мегӯяд ва бе чуну ҷаро ба огуши Ҳуд қабул мекунад. Баъд бо овози маҳин ва нигоҳи гарм ба шумо ваъдаи охиринро медиҳад. Суханони Ўро дар вақте, ки Ў ба шумо дастонро дароз карда, бо табассум мегӯяд, гӯш кунед: «Агар шумо Маро дӯст доред, фармонҳои Маро ичро мекунед» (Инчили Юҳанно 14:15).

Ин оят барои шумо ваъдаи маҳсус мебошад. Мақсади он рӯҳбаланд ва устувор кардани дили шумо аст. Ваъдаи Исоро дар ду ояти дигар гӯш кунед: «Он гоҳ Ман аз Падарам ҳоҳиш мекунам ва Ў ба шумо Пуштибони дигареро медиҳад, ки то абад бо шумо мемонад. Ин Рӯҳи ростӣ аст, ки ҷаҳон Ўро қабул карда наметавонад, чунки Ўро на мебинаду на мешиносад. Вале шумо Ўро мешиносед, чун Вай ҳамроҳи шумо аст ва дар вучуди шумо мешавад» (Инчили Юҳанно 14:16–17). Магар онҳо ба шумо дилпурӣ намебахшанд? Дар асл, Ў мегӯяд: «Агар Ман ту муносибатҳои наздик дошта бошем, Ман ваъда медиҳам, ки туро танҳо намегузорам, то ки ту бо қувваи ҳуд кӯшиш кунй, ки ҳаёти масехиро ба сар барӣ. Ман ба воситаи Рӯҳи Қуддуси Ҳуд дар ҳаёти ту сокин мешавам ва ба ту қувват медиҳам. Якҷоя мо

ягона мешавем: табиати Ман табиати ту мешавад, хоҳишҳоям хоҳишҳои ту мегарданд, роҳҳоям роҳҳои ту мешаванд».

Ин ваъдаест, ки ҳангоми қабул карданি Исо ба мо дода мешавад. Вақте ки мо ваъдаи Ӯро қабул мекунем, муҳаббати Ӯ барои мо воеӣ мегардад. Дар ҳақиқат маҳз муҳаббати ивазкунандаи Ӯ имкон медиҳад, ки Ӯро ба таври чуқур дӯст дорем ва чунон ки Ӯ моро дӯст доштааст, яқдигарро дӯст дорем.

Тасаввуроти боғарази худро дар бораи Худо, ки бар муносибатҳои гузаштаи шумо бо дигарон асос ёфтаанд як тараф гузоред ва ба Навиштаот имкон дихед, ки бароятон Исоро, ки шуморо бениҳоят дӯст медорад, муайян кунад. Ӯ шуморо ва ҳар яки моро новобаста ба гуноҳи мо, дӯст медорад. Ва, чунон ки пештар гуфта шуда буд, Ӯ нарҳи гаронро супорида, бо меҳрубонӣ кафорати гуноҳро таъмин кардааст. Ӯ моро аз ҷизҳои кардаамон ҷудо мекунад ва моро чунон ки ҳастем дӯст медорад. Сипас Ӯ моро дар ҳар як лаҳзаи ноком гаштанамон бо оғуши гарму кушод қабул мекунад.

Худоеро, ки Китоби Муқаддас ба мо мекушояд, Худои ҳақиқӣ аст. Қабули бе чуну ҷарои Ӯро бигиред ва озодиро аз айбу худмаҳкумкунии дурӯғин хис намоед. Ба Ӯ ҷавоб дихед ва дар оғуши гарму маҳқами Ӯ истироҳат кунед. Дастанонро дароз карда, ваъдаҳои Ӯро маҳкам доред ва саршори Рӯҳи Қудуси Ӯ шавед, ки ба шумо имкон медиҳад, ки ҳаёти ба Ӯ писандро ба сар баред.

Агар мо хоҳем, ки аз ҷаҳорчӯбаи омӯзиши оддии Навиштаоти Муқаддас бароем ва ҳақиқати Худоро шиноsem, пас мо бояд Исоро чунон ки Ӯ ҳаст бубинем, чун Худои ҳақиқие, ки моро дӯст медорад ва бе чуну ҷаро қабул менамояд. Ӯ ин ҷост бо дастони кушод, меҳоҳад моро ба воситаи Каломи Худ роҳнамоӣ кунад, то мо тавонем, Ӯро наздиктар шиноsem. Назар кардан ба Худо ба воситаи назаре, ки аз Исои дӯстдор ва қабулкунанда фарқ мекунад, ҳақиқати Ӯро қаҷ мегардонад ва ин ҳақиқат дар ҳаёти мо бечо мешавад.

Ин барои шарҳ ва фаҳмиши дурусти Каломи Худо заминаи асосӣ мебошад. Ин ҳақиқати пойдорест, ки бояд дар ҳаёти мо ҳузур дошта бошад, то ки мо тавонем Китоби Худоро фаҳмем. Мо бояд Исои қабулкунандаро қабул намоем. Дар ду боби оянда мо санги асос, таҳқурсии қабули Исоро мегузорем, ки ба мо имкон медиҳад, ки порчаҳои Навиштаҷотро ҳамроҳи Худо ва яқдигар аз сар гузаронем.

Иқтибоси дигари Дэвид Фергюсон ин бобро хуб хулоса мекунад:

«Масехи ҳақиқӣ бодиққат ва ғамхор, ҳассос ва дилсӯз аст. Дар осмон Ӯ варақи баҳогузорӣ надорад ва Ӯ на ба он дараҷае банд аст, ки бо ҳар яки мо дар алоҳидагӣ сару кор надошта бошад. Ӯ дуру бегона нест, дилхунуку норозӣ нест. **Масехи ҳақиқӣ** меҳоҳад, ки ту ва ман дӯстони наздики Ӯ бошем. Вақте ки мо саҳар бедор мешавем, Ӯ ба ваҷд меояд ва бетоқатона меҳоҳад бо мо сӯҳбат кунад. Ӯ аз шинохтан ва бо мо будан хушбахт аст. Ӯ аз шумо хушҳол аст, чунки шуморо бо ҷашми Худои Офариҷгор мебинад, Ҳамонест, ки аз оғаридаи дастони Худ ба ваҷд меояд ва шуморо чун ганчи Худ қадр мекунад, чунки шумо фарзанди азизи Ӯ ҳастед».<sup>5</sup>

«Дуо мекунам, ки муҳаббати **Масехро** низ, ки бо ақл фаҳмида намешавад, дарк кунед, то ки бо тамоми пуррагии Худо пур шавед» (Нома ба Эфсӯсиён 3:19).

## БОБИ 4

# ШИНОХТАНИ ИСО ДАР НАВИШТАЧОТ

Рўзи шанбеи офтобӣ буд. Исо нав аз маъбад баромад, ки дар он ҷо роҳбарони динӣ Ӯро девзада гуфта, айбдор карда буданд.

Зуд аз он ҷо рафта, ҳамроҳи шогирдон, Исо як нобинои камбағалро дид, ки дар сари кӯча пойҳои худро ғундошта, чунон ки одатӣ аст, менишаст. Худованд ба одаме назар мекунад, ки доимо дар ин ҷо талбандагӣ карда меистад. Ҳарчанд на он қадар одамони зиёд номи ин бечораро медонанд, бисёриҳо аз вазъияти ў боҳабаранд, ки ў кӯри модарзод аст.

Мо ҳамроҳи шогирдон назди ду нафар — шахси камбағал ва Ӯстод — омада, дар ҳайрат мемонем, ки ҷаро Ӯ истодааст. «Шогирдон аз Исо пурсиданд: „Ӯстод, ҷаро ин қас кӯр таваллуд шуда бошад? Ва ба сабаби гуноҳи худаш ё гуноҳи падару модараш кӯр таваллуд шудааст?“» (Юҳанно 9:2)

Якум саволе, ки шогирдон оиди ин камбағал пурсиданианд — ин масъалаи гуноҳи ў аст. Лекин Исо чунин накард. Бо меҳрубоние, ки ба Ӯ хос аст, Худованд дар назди он мард ба замин зону ҳам карда, бисёртар ба худи ў, нисбат ба пурсидагон, ҷавоб медиҳад: «...Ӯ на ба сабаби гуноҳи худаш ва на ба сабаби гуноҳи падару модараш кӯр таваллуд шудааст. Кӯрии вай барои он аст, ки корҳои Ҳудо дар ҳаёти вай нишон дода шаванд» (Юҳанно 9:3).

Ачибии суханони Исо аз деворҳои сангини биноҳои гирди ин ҷо акси садо зада, бармегарданд. Ӯ мефаҳмонад, ки ҷашмони ин одам, ки ҳеч гоҳ табассуми модарашро надидаанд, сафедии дураҳшони мармари маъбади Ҳиродусро, ки нури офтобро инъикос мекарданд, пай набурдаанд ва ба рӯи суп-сурхи духтари ошиқшудаи худ нанигаристаанд — тамоми ин солҳо торик будаанд, то ки имрӯз дар онҳо қуввати Ҳудо намудор гардад!

Мо ҳоло тамошобин ҳастем — диққати мо ба одаме, ки дар торики зиндагӣ мекард ва ҳам ба Ҳамоне, ки Ҳудро нури ҷаҳон номидааст, ҷалб шудааст. Исо ба ҳок туғ мекунад. Ҳангоме ки Ӯ бо дастони дурдгаронааш як мунҷи лойро омехта, босаброна ва бо як меҳрубонии хоса онро ба ҷашмони нобино мемолад, ҳама ҳомӯш меистанд.

Исо ба ӯ мегӯяд: «Рафта, дар ҳавзи Шилуах рӯятро бишӯй» (Инчили Юҳанно 9:7). Ҷизеро, ки баъдтар рӯй медиҳад, ба таври оддӣ фахмонда намешавад; ин ҳатто аз фахмиши илми тибби асри XXI болотар аст. Вақте ки он мард ба Исо итоат мекунад ва лойро аз ҷашмонаш шуста, тоза мекунад, ҷашмонаш бино мешаванд!<sup>1</sup>

Он рӯз ба таври равшан Қуввати Ҳудо нишон дода шуда буд. Лекин мо аз мӯъцизаи бино шудани кӯр чизи зиёдтаре мебинем. Мо қуввати дилсӯзии Исоро мебинем.

Иборае, ки дар Навиштачот барои тавсиф кардани Исо бештар садо медиҳад, чунин аст: Ӯ «дилсӯз» буд. Вақте ки Ӯ кӯрон, беморони пӯст, одамони касал ва гуруснагонро медид, «дилаш месӯхт» (Ниг. ба Инчили Матто 9:36; 14:14; 15:32; 20:34; Инчили Марқӯс 1:41; 6:34; 8:2). Он рӯз дилсӯзии Масех бештар аён шуда буд, чунки Ӯ ҳамаҷиҳата мӯҳтоҷ будани ин одамро дид. Исои Масех мӯҳтоҷии ҷисмии он мард (*кӯр буд*), мӯҳтоҷии молии ӯ (*талбандағӣ мекард*), мӯҳтоҷии эҳсосии ӯ (*ба камбагалон ҳавобаландона назар мекарданд ва аз ҳама*

*бехтараш таасуф мекарданду халос)* ва инчунин мӯҳточии рӯҳонии ўро (*гунаҳкор буд*) дид.

Шогирдон ба ин одам аз нуқтаи назари рӯҳонӣ нигоҳ мекарданд — ў гунаҳкор буд. Бисёриҳо имрӯз ин айнакҳои рӯҳониро мепӯшанд. Гӯё ки «Худои назоратчии» онҳо пеш аз ҳама гуноҳи моро мебинад. Вале Исои қабулкунанда бо одамон ҳангоми эҳтиёҷ доштани онҳо, ҳуди ҳозир воҳӯрданро бехтар медонад, хоҳ эҳтиёчи рӯҳонӣ бошад, хоҳ, ҷисмонӣ.

Исо ба нобино нагуфт: «Агар ту ба Ман ҳамчун Наҷотдиҳандаи ҳуд бовар накунӣ, Ман туро шифо намедиҳам». Дертар Исо ҳақиқатан ин одамро ёфт ва ҳаёти рӯҳонии ўро ламс кард, лекин инро баъд аз шифо додани вай кард. Исо ба ланг нагуфт: «Ман бо ту шарт мебандам: Агар ту бо Ман муносибат доштан ҳоҳӣ, Ман пойҳои туро барқарор мекунам». Қуввати муҳаббат ва қабули Исо дар дилаш нисбат ба ниёзҳои одамӣ ва рӯҳонии одамон раҳмро бедор мекард ва Ў ба ҳардӯи он ҷавоб медод. Ин маъни онро надорад, ки Худо қарор мекунад, ки ҳар як бемории моро шифо дихад, аниқ аст, ки чунин нест. Аммо ҳатто дар чунин лаҳзаҳо Ў омода аст, ки муҳаббати Худро нишон дихад ва бо дилсӯзӣ мӯҳтоҷонро қабул кунад.

Ман (Шон) он вақтеро дар хотир дорам, ки якум бор ба семинария омада будам. Ман нақша доштам, ки баскетбол ёд дихам ва Китоби Муқаддасро омӯзонам. Пеш аз ин ман дар коллекчи Донишгоҳи Биола чор сол баскетбол бозӣ карда будам ва фикр кардам, ки ба ин восита ба ҳаёти донишҷӯён таъсири ҳуб расонам.

Пеш аз фарзанддор шуданамон, занам дар мактаби миёнаи давлатӣ дар фанни математика дарс медод. Дар мактабаш ҷои холӣ барои роҳбари клуби наврасони баскетбол пайдо шуд ва ман аризаамро супоридам. Ман тобистони гузашта бо даста кор мекардам ва бисёр бозингаронро мешинохтам, чунки занам муаллимаи математики онҳо буд. Ман хеле меҳостам, ки ин вазифаи муррабиро ба даст оварам! Сарфи назар аз он, ки

ман ҷавон будам, дилпур будам, ки метавонам ин дастаро ба мұваффақ шудан ҳавасманд гардонам.

Роҳбарияти мактаб қарор дод, ки ба ин вазифа мұаллимero гирад, ки аллакай бо онҳо кор мекард. Бо вүчуди он, ки ман далелҳои онхоро мефаҳмидам, ман хеле ғамгин шудам.

Исо Каломи Ҳудро ба шумо аз як ҷихат  
барои он додааст, ки тавонед бо Ӯ зуд-  
зуд воҳӯрёд, то ки дар вақти ба Ӯ мӯтоҷ  
буданатон таҷриба қунед, ки чӣ қадар  
Ӯ барои шумо ғамхорӣ мекунад.

Аз кори мураббӣ дар мактабе, ки занам дарс медод чӣ чизи беҳтаре буда метавонист? Дар вақти ноумед шуданам, касе маслиҳат дод, ки ман боби 8-и Номаи Румиёнро хонам. Ман ояти 28-ро аз ёд медонистам: «Ҳамчунин мо медонем, ки Ҳудо барои ҳамаи онҳое, ки Ӯро дӯст медоранду аз рӯйи хости Ӯ даъват шудаанд, оқибати ҳама чизро ба хайр мегардонад» (Нома ба Румиён 8:28). Ман медонистам, ки бояд ба интиҳоби Ҳудо таслим шавам. Ман медонистам, ки ба Ҳудои мустақиле хизмат мекунам, ки ҳама чизро идора мекунад. Вале Ӯ мехост, ки ман дониши бештаре дошта бошам.

Вақте ки ман оиди ин порча андеша мекардам, Ҳудо гӯё ба ман мегуфт: «Шонҷон, ту фарзанди Ман ҳастӣ. Вазъияте, ки аз он ҳоло мегузарӣ Маро ба ҳаяҷон меорад. Ман медонам, ки ту мураббӣ шудан мехостӣ. Аммо, бовар кун, Ман коре мекунам, ки ҳама чиз барои некии олитарини ту ва ҷалоли Ман ҳал мешавад ва инро барои он мекунам, ки ояндаи туро медонам ва самимона бароят чизи беҳтариро хоҳонам».

Дар он лаҳза бароям лозим буд, ки нафақат Ҳудои Олимақомро бинам, балки муҳаббати Падари ғамхорро низ хис намоям. Акнун, ба ақиб нигариста, ман сабабҳои зиёдеро

мебинам, ки барои чӣ бояд мураббӣ шуда кор намекардам. Ва ман аз иштироки ғамхоронаи Худо дар ҳар чизи хурди ҳаёти худам дар тааҷҷуб ҳастам.

Исо Каломи Худро ба шумо аз як ҷиҳат барои он додааст, ки тавонед бо Ӯ зуд-зуд воҳӯред, то ки дар вақти ба Ӯ мӯҳтоҷ буданатон таҷриба кунед, ки чӣ қадар Ӯ барои шумо ғамхорӣ мекунад. Петрус моро давват мекунад, ки ҳамаи ғаму ташвишҳоро ба Худо супорем, «чунки Ӯ ғамхори шумост» (1 Номаи Петрус 5:7). Бисёр масеҳиёни ҳозира аз худ мепурсанд, ки оё дилсӯзии Масеҳро ба мисли онҳое, ки бо Ӯ ҳангоми дар замин буданаш рӯ ба рӯ мешуданд, эҳсос кардан мумкин бошад? Шояд шумо фикр кунед: «Ӯ барои онҳое, ки бо Ӯ аз наздик воҳӯрданд, дастрас ва пурӯздрат буд, вале чӣ тавр дилсӯзии Ӯ метавонад барои ман ба воситаи хондани Каломаши дастрас бошад?»

Яке аз калидҳои шинохтани Исо дар навиштаҷот додани ҷунин саволҳо мебошанд: «Чӣ тавр ин матн дили ғамхор ва раҳими Исоро мекушояд?» ва «Худи ҳозир Исо чиро меҳоҳад, ки ман аз ҷониби Ӯ таҷриба кунам?» Ин ду саволро дар хотир дошта, биёед якчанд порчаи Навиштаҷотро аз назар гузаронем.

## ВОҲӮРИИ МАРЯМ БО ИСО

Барои онҳо дӯстӣ муҳим буд. Лаъзор, Марям ва Марто (бародар ва ду хоҳар) дар шахсияти Исо дӯсти азизи худро мединанд. Ӯ якчанд маротиба дар хонаи онҳо дар Байт-Анё меҳмон шуда, ҳамроҳашон хӯрок меҳӯрду шаб мегузаронд. Исо медонист, ки дар ҳар вақт аз дидораш шод мешаванд. Онҳо муносибатҳои наздики дӯстона доштанд, ки ин барои Исо хеле муҳим буд.

Дар ҳоле ки Исо дар он ҷо набуд ва тақрибан дар масофаи роҳи якруза аз Байт-Анё дур буд, Лаъзор бемории марговар дошт. Хоҳарон ба Исо хабар фиристоданд: «Эй Ҳоча, он касе, ки Ту дӯст медорӣ, бемор аст» (Ниг.ба Инчили Юханно 11:3).

Лекин пеш аз он, ки ба Байт-Анё равад, Исо боз ду рўзи дигар истод. Лаъзор дар ин вақт аллакай мурд. Вале Худованд медонист, ки чй тавр амал мекунад. «Исо инро гуфта, давом дод: „Дўсти мо Элъзор хобидааст, лекин Ман рафта, ўро бедор мекунам“» (Ояти 11). Максади Ў аниқ буд. Ў мурдаро бедор карданӣ буд.

Вақте ки Исо ба Байт-Анё расид, Марто ба пешвози Ў баромад, Марям бошад, дар хона монд. Бародарашон аллакай чор рўз мурда буд. Якум чизе, ки Марто Исоро дида, гуфт, ин буд: «Хоча, агар Ту дар ин чо мебудӣ, бародарам намемурд!» (Инчили Юҳанно 11:21). Ў аниқ аз дер кардани Исо ранцида буд.

Марто ба назди Марям баргашта гуфт, ки Исо ўро ҳам дидан меҳоҳад. Чун Марям ба Ў наздик шуд, худро бо гиря пеши пойҳояш партофта айнан ҳамон суханонеро, ки Марто гуфт, талаффуз кард: «Хоча, агар Ту дар ин чо мебудӣ, бародарам намемурд» (ояти 32).

Хоҳарон аниқ бовар мекарданд, ки Исо Масехи ваъдашуда, Шифодихандаи бузург буд. Лекин акнун, ба назари онҳо, хеле дер шуда буд. Ва ашкҳои Марям, шояд қисман, ноумедии вайро нишон медоданд, ки Исо барвакттар наомад. Вай медонист, ки бародари азизи худро аз даст додааст ва Исо ҳеч коре дар ин бобат накард.

Аммо дар ҳоле, ки дўстони Худованд ашки ғам мерехтанд, Ў як чизи гайричашмдоштро кард. Исо гирист. Дар бораи ин ояти хурдтарини Китоби Муқаддас шаҳодат медиҳад. Воқеяйти оддӣ, вале таърихан чуқур — Исо мегирист. Вале барои чй? Чаро Ў гиря кард? Охир, Ў медонист, ки баъд аз якчанд дақиқа Лаъзорро аз мурдагон зинда карда, ғамро ба шодӣ табдил медиҳад. Пас Ў бораи чй ё кӣ мегирист?

Исо бораи дўсташ Марям мегирист. Ў вайро дўст медошт. Ў низ азият мекашид ва ин ҳолат барояш дардманд буд. Дилаш барои вай месӯҳт ва ашки ғамаш бояд Марямро тасаллӣ мебахшиданд. Ҳа, Худованд медонист, ки баъд аз якчанд лаҳза

Марям аз дидори бародари зиндашудааш пур аз шодӣ мегардад. Вале пеш аз ин лаҳза барои Марям ҳамдардии Исо лозим буд. Ва Тасаллодиҳандай бузург эҳтиёчи Марямро қонеъ гардонд. (Ниг.ба 2 Кӯринтиён 1:24)

Оё мебинед, ки чӣ тавр ин ояти хурдтарин дили ғамхор ва тасаллибахши Худоро мекушояд? Як дақиқа ёфта, андеша кунед. Фикр кунед, ки Худо чиро меҳоҳад, ки дар бораи ӯ фаҳмедин? Оё ӯ меҳоҳад, ки шумо ламси оромкунандай ӯро эҳсос намоед? Оё шумо медонед, ки Худо баъзан дар бораи шумо ҳам мегиряд? Ё Исо танҳо барои онҳое мегиряд, ки Марям ном доранд? Вақте ки шумо дарду ғамро аз сар мегузаронед, ӯ ҳамроҳи шумо мегиряд. Оё рост аст, ки «Исои Масех дирӯз, имрӯз ва то абад бетагӣир аст» (Нома ба Ибриён 13:8)?

Биёед якчанд порчай дигари Навиштаҳоро аз назар гузаронем. Камтар пештар аз он, ки Исо ба осмон барояд, ӯ ба шогирдони Худ гуфта буд: «Дилпур бошед: Ман то охири замон ҳар рӯз бо шумо ҳастам» (ниг.ба Инчили Матто 28:20). Павлус гуфтааст: «Ана шумо, гайрияҳудиён низ ба воситай Масех бо Рӯхулқудс, яъне Рӯҳи Худо муҳр зада шудаед, ки аз они Худо будани шуморо нишон медиҳад. Ин Рӯҳи ваъдашудай Худо бароятон ҳамон вақт дода шуд, ки хабари ростиро, яъне ҳуҷабари начоти худро шунида, ба Масех имон овардед» (Нома ба Эфесузиён 1:13). «Рӯҳи Худо ба рӯҳи худамон шаҳодат медиҳад, ки мо фарзандони Худо ҳастем» (ниг.ба Номаи Румиён 8:16). Магар ин қисми нақшай Рӯҳи Қуддуси Тасаллидиҳанда нест, ки ҳангоми бениҳоят ба ӯ мӯҳтоҷ буданамон, ҳамроҳи мо бошад?

Магар Исо ҳозир ба воситай шахсияти Рӯхулқуддус бо монест? Наход ки барои ӯ фарқе надошта бошад, ки дар ҳаёти шумо имрӯз чӣ рӯй дода истодааст? Агар ин чунин бошад, ва бешакку шубҳа ҳамин тавр аст, ӯ ҳангоме ки шумо дар ғаму азоб ҳастед, ҳамроҳи шумо мегиряд. Баъзан метавонед

ба васваса афтода, пурсед, вақте ки ман одами дўстдоштаро аз даст медиҳам, аз чиҳати молию пулӣ азият мекашам, аз кандани муносибатҳо азоб мекашам ё аз озмоишҳои зиндагӣ дар азоб ҳастам, Исо дар кучо аст? Воқеият чунин аст, ки Ў назди шумо аст, бо шумо мегиряд ва ҳамон лаҳзае, ки бароятон саҳт лозим аст, меҳоҳад бо шумо воҳӯрад.

Оё шумо метавонед дасти имонро дароз карда, тасаллии Исоро таҷриба кунед? Баъзан ҳар яки мо ба васваса афтода, мисли Маряму Марто мегӯем: «Худовандо, агар Ту дар ин чо барвақттар мебудӣ, ба ман аз ин чиз гузаштан лозим намебуд». Ў медонад, ки ба наздикӣ мушкилии шуморо ҳал мекунад. Масех меҳоҳад, ки «...ҳамаи душманонро зери пойҳои Худаш гузорад» (1Қўринтиён 15:24) ва ҳамаи мушкилиҳои шуморо ҳал кунад, то ки «...маргу мусибат, дард ва доду фифон дигар набошад...» (Китоби Ваҳӣ 21:4). Лекин ҳоло, то даме ки он рӯзи мӯъцизанок наомадааст, Исо меҳоҳад, ки шумо Ўро ҳамчун Дўсти ғамхор ва тасаллидиҳандае, ки ба Он худи ҳамин лаҳза мӯҳтоҷед, қабул намоед.

## ВОҲУРИИ ПЕТРУС БО ИСО

Агар ягон вақт шахси зиндадили улфат дар атрофи Исо вуҷуд дошта бошад, ин Петрус буд. Бе ягон шубҳа ў кори моҳигирро партофта, аз паси Худованд рафт (Инчили Матто 4). Вақте ки Исо пурсид: «Шумо маро кӣ ҳисоб мекунед?», маҳз Петрус Исоро ҳамчун Масех, Таъяниншудаи Худо эълон кард (Инчили Матто 16:16). Маҳз Петрус, вақте ки Устод дар бораи доварии оянда ва меҳкӯб шуданаш гуфтан гирифт, бо Исо баҳс кард (Инчили Маркус 8:32).

Петрус ба доираи наздики Исо дохил мешуд. Худованд ба Петрус ва Яъқубу Юҳанно бовар мекард. Ў онҳоро ба кӯҳе бо номи кӯҳи Дигаргуншавӣ бурда буд, ки дар он чо Мусо ва Илёс ба онҳо зоҳир шуданд. Петруси ростгӯй тайёр буд, ки барои Исо, Мӯсо ва Илёс хайма созад (Матто 17). Ў ҳама вақт

тайёр буд, ки роҳи мачбурии дукилометраро тай қунад ва аз дигарон кори зиёдтаре қунад, то нишон диҳад, ки Ӯ пайрави Масех мебошад.

Маҳз Петрус аз қаиқ баромад, то Исоро, ки болои об мерафт, пешвоз гирад (Инчили Матто 14). Ҳамин Петрус фавран гуфта буд, ки сазовори он нест, ки Исо пойҳои ўро бишӯяд. Сипас, чун Исо фаҳмонд, ки маъни он чӣ аст, худи Петрус хост, ки Исо ўро бишӯяд! (Инчили Юҳанно 13). Петрус хислатҳои хуб дошт, vale ҳардамҳаёл, бетоқат ва мағрур буд. Шояд, ки маҳз ба ҳамин хотир ин хислаташ ўро бештар барои ба васваса афтодан, суст намудааст.

Ҳамаи шогирдони Исо дар вақти меҳкӯб шуданаш Ӯро тарк карданд, vale Петрус накард — ками кам, на дар ҳамон лаҳза. Петруси худбовар ба Исо гуфт: «Ман тайёрам, ки бароят бимирам» (ниг. ба Инчили Юҳанно 13:37) ва шамшерро гирифта, хост ки Исоро муҳофизат қунад (Инчили Юҳанно 18). Вале дар зери фишор, дар лаҳзai тарсу васваса, ба ҷои он, ки бо номи пайрави Масех машхур гардад, Петрус бо Масех шинос буданашро инкор кард (Инчили Марқус 14).

Вале ин ҳикояи охирини Петрус набуд. Ин бори аввалини ноком гаштанаш набуд, ва шояд, ки ҳангоми инкор кардани Масех ӯ худро бадбаҳттарин инсон ҳис мекард. Лекин Исо ҳамонеро, ки дӯст медошт, рад накард. Вақте ки фаришта назди қабри холӣ ба занҳо эълон кард, ки Исо эҳё шудааст, ӯ ба онҳо фармуд, ки ба «шогирдон ва Петрус гӯянд», ки Масехи эҳёшуда ба онҳо зоҳир мешавад (Инчили Марқус 16). Бешубҳа, Исо ба фаришта фармуд, ки номи Петруஸро ёдрас қунанд, то ки ба вай фаҳмо шавад, ки Ӯ ҳоло ҳам ўро дӯст медораду қабул мекунад.

---

Ачиб нест, ки аз ҳамаи васвасаву озмоишҳо гузашта, Петрус дар охир аз онҳо ғолиб баромад. Исо, Писари Ҳудо, Ҳудованди мустақили Олам ва Мӯъцизакор, маҳз барои ӯ дуо мекард.

---

Петрус истеъоди воизиро дар рӯзи Пантикост нишон дод, вақте такрибан се ҳазор одам ба Масех бовар карданд (Китоби Аъмол 2). Ӯ хизмат кард, шахси ланги камбагалро шифо дод, дар маъбад мавъиза кард, фаришта ўро аз зиндон ҳалос намуд ва ӯ ба қалисо ду номаи дорои илҳоми илоҳӣ навишт. Ҳусусан дар якум номаи худ, Петрус дар бораи тоб овардан ба озмоишу васвасаҳо фикрҳои худро баён мекунад. Ва инро шахсе мекунад, ки як вақт рад мекард, ки Масехи ӯ аз Ҳудо илҳом гирифта, дар бораи озмоишу васвасаҳо ҳақиқатро эълон мекард. Петрус гуфтааст: «Ин санчишҳо ҳақиқӣ будани имонатонро исбот мекунанд. Имони шумо ба тиллое монанд аст, ки ҳангоми аз оташ гузаштан тозатар мешавад» (ниг.ба 1 Номаи Петрус 1:7).

Петрус намунаи истодагарӣ ва қувват шуд. Дар охир ӯ марги пуразоб дид ва аз фидо кардани ҷони худ баҳри Устод фахр мекард.

Пас, чӣ чиз Петруси ҳардамҳаёл, мағрур ва шахсеро, ки ахлоқан афтода буд ба намунаи қувват ва мардонагӣ ба хотири Масех иваз кард? Калиди ин дар воҳӯрии Петрус ва Масех пеш аз инкор кардани ӯ аст.

Пеш аз он, ки Исо ба Петрус гӯяд, ки вай Ӯро инкор мекунад, Ҳудованд гуфт: «Шимъӯн, Шимъӯн! Бидон, ки шайтон талаб кард, ки ҳамаи шуморо мисли гандум аз ғалбер гузаронад. Вале Ҷон барои ту дуо кардам, то ки имонатро аз даст надихӣ ва вақти тавба карда баргаштанат, бародарони худро устувор

гардонӣ» (Инчили Луқо 22:31–32). Вах! Ҳайратовар нест, ки Петрус аз ҳамаи васвасаҳо гузашта, озмоишҳоро паси сар кард ва ғолиб баромад. Маҳз дар бораи ў Исои Писари Худо, Сарвари Олам ва Сарвари мӯъцизакор дуо мекард. Чӣ тавр Падар метавонист ба дуоҳҳои Писари Худ ҷавоб надиҳад? Петрус дар рӯйхати дуои Исо буд. Ва агар Худо тарафдори Петрус буд, пас кӣ метавонист бар зидди Ў истодагарӣ намояд?

Як дақиқа ёфта, андеша кунед. Оё Исо меҳоҳад, ки шумо рӯҳан пешрафт кунед? Оё Ў меҳоҳад, ки шумо озмоишҳову васвасаҳоро паси сар кунед? Шояд ки Ў барои шумо ҳам дуо мегӯяд? Ё... Ў танҳо барои онҳое дуо мекунанд, ки номашон Петрус аст? Шояд, вақте ки шумо бояд бо озмоишҳу васвасаҳо рӯ ба рӯ шавед, Исо мегӯяд: «Эй Падарҷон, барои фарзандам аз Ту илтимос мекунам»? Ҳавворӣ Юҳанно мегӯяд: «мо Исои Масехи беайбро дорем, ки ҳоло дар пеши Падари Осмонӣ моро тарафдорӣ мекунад» (1 Номаи Юҳанно 2:1). Инчунин Рӯхулқудс чунон ҷӯшон дуо мегӯяд, ки оҳу нолаҳояшро бо сухан баён карда намешавад (Номаи Румиён 8:26).

Ин матнҳо дар бораи дили ғамҳор ва раҳими Исо чӣ мегӯянд? Магар онҳо шаҳодат намедиҳанд, ки Исо ба шумо бовар мекунад? Ў ҳеч гоҳ аз шумо даст кашидан намехоҳад! Ў дуо мекунад, ки имони шумо суст нашавад. Ба дилпурӣ дуои Исо барои Петрус аҳамият дихед: «...ва вакти тавба карда баргаштанат, бародарони худро устувор гардонӣ» (Инчили Луқо 22:32). Исо дилпур буд, ки ҳама чиз иваз мешавад. Гап дар сари он нест, ки Петрус ҳеч гоҳ ноком намегардад. Вале баъд аз панҷоҳ рӯз пас аз марги Масех, ў аз қуввати Рӯхулқудс пур мешавад ва ба воситай Масех то ба охир ғалаба кардан мегирад.

Исо ҳамчунин барои шумо дар дуоҳояш дилпур аст. Қувваи Рӯҳи Ў ба шумо кӯмак мекунад, ки аз ҳар он чи шумо аз сар гузаронда истодаед, гузаред. Ва шумо чунон ки Петрус кард, баромада, Худоро ситоиш мекунед.

Дэвид Фергюсон дар китоби «*Ассоҳи муносабат*» дар пеши мо саволе мегузорад:

«Чӣ тавр мо метавонем ба мисли Петрус ба дуои Исо аксуламал кунем? Петрус аз одаме, ки бо тарс Масехро инкор мекард ба ҳамоне табдил ёфт, ки дар рӯзи Пантикост далерона шаҳодат медод? Мо дилшикастагии Петрустро мебинем, вақте ки ӯ даррав байд аз инкоркунӣ ба ҷашмони Исо нигарист (Инчили Луқо 22:26). Мо мебинем, ки Масех байд аз эҳё шуданаш, ба Петрус диққати маҳсус нишон медиҳад (Инчили Марқӯс 16:7) ва чӣ тавр ўро дар лаби кӯли Табария мустаҳкам кард ва вазифа дод (Инчили Юханно 21:15–22). Ин воҳӯриҳо бо Исои зинда ба Петрус кӯмак карданд, ки барои гирифтани қувваи илоҳии Рӯҳ тайёр шавад, ки ба ӯ имкон дод, ки дар рӯзи Пантикост дар бораи Масехи эҳёшуда далерона шаҳодат дихад.

Акнун танаффус кунед ва аз Худованд ҳоҳиш кунед, ки ба ҳаёти шумо далерии иловагӣ дихад. Дуо кунед, ки ӯ шояд ки ҳатто дар авчи инкор ва хиёнати худи шумо бароятон ғамхории маҳсус кунад. Аз ӯ илтимос кунед, ки ба шумо нишон дихад, ки чӣ тавр ба шумо маҳсусан диққат мекунад. Дуо кунед, ки Рӯҳи ӯ ба ҳаёт ва хизмати шумо шифои лозимаро бидиҳад ва айнан ҳамон қувваи ивазқунандаеро, ки Петрус гирифта буд, ба шумо бахшад».<sup>2</sup>

## ИСО МЕХОҲАД, КИ МО ЎРО ЧӢ ГУНА БИНЭМ?

Чор Инчил ба мо Исои дилсӯзро мекушоянд, ки ҳама вақт ба одамон дар вақти эҳтиёҷ кӯмак мекард. Ӯ дар бораи оянда фикр кардану ба гузашта часпиданро дӯст намедошт. Ӯ ба ниёзмандон

дилсўзӣ нишон медод, бо рўзи ҳозира зиндагӣ мекард ва ба одамон дар мӯхтичиҳояшон кўмак мекард. Ин маъни онро надорад, ки дарсхои замони пештара ва умед ба оянда муҳим нестанд. Вале Ҳудои мо Ҳудоест, ки дар ҳар ҷо ҳузур дорад. Номи Исо «Имонуил», яъне «Ҳудо бо мост».

Ў ҳеч гоҳ дер намекунад, ҳарчанд интихобаш на ҳама вакт метавонад ба мо дуруст тобад. Ў ҳеч гоҳ ичро кардани ваъдаҳои Ҳудро бас намекунад, гарчанде ки баъзеҳое ҳастанд, ки барои талаб кардани ичрои онҳо бояд эҳё мешуданд. Ў Дўсти ҳақиқӣ ва содик аст, ки барои қўдакон, гуруснагон ва азияткашон, беморон ва мурда истодагон ғамхорӣ мекунад. Ў барои фидо кардани ҳаёти Ҳуд омад, то ки онҳо ва ҳамаи мо тавонем зиндагӣ кунем ва ҳаёти абадӣ дошта бошем.

Лекин пеш аз ҳама Исо меҳоҳад, ки мо дар Ў Ҳудованд ва Начоткори худро бинем, ки ҳоло бо мо аст. Ба воситай шахсият ва қуввати Рӯхулкудс Исо бо мост, то ки барои мо дуо кунад, бо мо бигиряд, бори моро бардорад, моро дар азоб тасаллӣ баҳшад, мустаҳкам кунаду ба мо қувват дихад, то ки барои ин ҷаҳони ниёзманд ва гумроҳ шоҳидони Ў бошем.

Бо шарофати қувваи мӯъцизаноки Рӯхи Ҳудо, Исо меҳоҳад, ки мо ҳар рӯз Ўро таҷриба кунем. Ў меҳоҳад, ки ақли Ў ақли мо гардад. Ў меҳоҳад, ки ҳаёти Ў зиндагии мо шавад. Исо ба Падар ҳам барои шогирдонаш, ҳам барои мо дуо мекард. Ў дуо мегуфт: «Онҳо аз ин ҷаҳон нестанд, чунон ки Ман ҳам аз ин ҷаҳон нестанд. Ба воситай ҳақиқат онҳоро барои Ҳуд чудо кун, қаломи Ту ҳақиқат аст.... Бигзор ҳамаи онҳо як шаванд. Бигзор, чӣ тавре ки Ту, Падар дар Ман ҳастӣ ва Ман дар Ту ҳастам, онҳо низ дар Мо бошанд, то ҷаҳон имон оварад, ки Маро Ту фиристодай» (ниг. ба Инчили Юханно 17:16–17, 21). Исои қабулкунанда ва дилсўзро қабул кунед, ки Ў ин чост, то ки эҳтиёчи шуморо худи ҳамин лаҳза ҳал намояд. Ў меҳоҳад, ки шумо Ўро таҷриба кунед.

Дар охирин боб мешавад, ки ба дуои Исо дуои пуркувати Павлусро барои пайравони Масех дар Эфесус илова кунем. Бодикқат хонед. Ба ин суханони дорои илҳоми илоҳӣ имкон дихед, ки ба дили шумо чуқур дароянд. Исои ҳақиқиро аз Навиштачот таҷриба кунед.

«Аз ин рӯ, ман пеши Падар, ки Офарандай ҳама кас чи дар осмону чи дар замин аст, зону зада, дуо мекунам, ки аз рӯйи сарвати пуршукӯҳаш бо Рӯҳи Худ ба шумо қудрат бахшида, шуморо рӯҳан бокувват кунад. Бигзор аз барои имонатон, ки ба Масех доред, Ӯ дар дили шумо сокин бошаду шумо дар муҳаббат решা давонда, устувор гардед, то ки якҷоя бо тамоми ҳалқи Худо муҳаббати бехадду канор ва беохиру бепоёни Худоро пурра дарк карда тавонед. Дуо мекунам, ки муҳаббати Масехро низ, ки бо ақл фаҳмида намешавад, дарк кунед, то ки бо тамоми пуррагии Худо пур шавед.

Ҳоло шаъну шараф ба Худо ба воситай ҷамоати имондорон ва Исои Масех дар ҳар насл ва то абад, чунки Ӯ бо қудрати бузургаш бештар аз ҳар он чи орзу ва ҳоҳиш мекунем, карда метавонад ва ин қудраташ дар мо амал мекунад! Омин» (Эфесӯсиён 3:14–21).

## БОБИ 5

# ТАЧРИБА КАРДАНИ НАВИШТАЧОТ БО ДИГАРОН

Нисфи сафолаки бомпӯш аз болои анбор парида афтод. Баъзе тирезаҳо шикаста буданд. Ороиши деворҳо аз як тараф қариб рехтаву боқимондаи он рангпаридаву канда буд. Дар хам шуда буд, ки ин ба шубҳанок будани тамоми таҳкурсӣ ишора мекард. Дар замине, ки бо якчанд қабат баргҳои хушку партовҳои бо шамол овардашудае, ки дар давоми ин солҳо ҷамъ шуда буданд, тамоми навъҳои алафи бегона мерӯйид.

Ман (Шон) ба ин ҳаробазор бо диққат нигоҳ карда мейстодам, ки падарам (Ҷош) ба он бо даст ишора карда, ба ҳоҳарони калонам ва ман нақл мекард, ки ин фермаи ширӣ буда, масоҳаташ 120 акр буд ва як замон ўвакте ки дар иёлоти Мичиган, дар наздикии Юнион-Ситӣ зиндагӣ мекард, онро ҳонаи худ меномид. Ман ба анбори кӯхна, охури ҳамшудаи ҳайвонҳо, заминҳои пур аз алафи бегона нигариста, кӯшиш мекардам, ки тасаввур намоям ин ҷо дар аввалҳои солҳои 1940-ум чӣ намуд дошта метавонист.

Падар ба ёд овард, ки чӣ тавр ҳоҳари калониаш ба меҳмонии онҳо меомад ва чӣ хел ў дар айвонҷаи қафои ҳона ба вай дар тайёр кардани яхмоси ҳонагӣ кӯмак мекард. Ў гуфт, ки модараш дар тамоми Мичиган аз ҳама оби ҷави беҳтаринро аз решашо мепӯҳт ва ў патароқи ҷавҳои дар пива таршударо то андозае, ки

падару модараш ичозат медод, менӯшид. Аниқ буд, ки падарам Ҷош аз ману хоҳаронам дид, дар ин замин чизҳои зиёдтареро медин. Мо танҳо харобазорро мединем, ў бошад, ба воситаи айнаки хотира онро чунон ки як вақтҳо буд, ҳамон тавр медин.

Ҳангоме ки мо ба назди охур мерафтем, рафтори падарам Ҷош пурра иваз шуд. Фикрҳои хуб дар бораи яхмоси хонагӣ ва оби ҷави решагӣ тез парида рафтанд. Дар асл падар хотираҳои зиёди хушбахтонаи кӯдакона надошт. Мо аз анбори ҳамшуда якчанд метр роҳ рафтем, ки ў зуд истод.

Нигоҳи ў ба бинои рангпарида заҳми чуқури эҳсосиро, ки 50 сол пеш ба ў расонда шуда буд, бедор кард.<sup>1</sup>

Субҳи рӯзи шанбе буд. Ман (Ҷош) 11 сола будам. Ман пеш аз баромадани офтоб либосҳоямро пӯшида, вазифаҳои субҳонаамро пеш аз омадани коргарон ба охир расондам.

Гурӯҳи мардон якчанд рӯз болои он кор мекарданд, ки дар фермаи падару модарам, хонаро бардоранду онро барои кӯчондан ба ҷои нав тайёр кунанд. Бародари калонсолам Уилмонд онро бо вучуди норозигии падарам мекӯчонд. Уилмонд бо падар саҳт ҷанҷол мекард ва бадбинии пургазаби онҳо ба ҷанги калон барои нисфи фермаи оиласӣ мубаддал гашт. Уилмонд нисбат ба падарам аризаи судӣ супорида, он субҳ бо шериф, ёвари ў ва қарори судӣ омад, ки он хӯҷҷат ба ў ичозати кӯчондани хонаро медод.

Вале ман саҳт кӯшиш мекардам, ки аз ин ҷанҷол берун истам. Ман ҷанҷоли падару бародарамро бад мединам ва ин муноқиша байни онҳо буд. Имрӯз ман танҳо меҳостам, ки аз ин намоиш ҳаловат барам ва мушоҳида кунам, ки чӣ тавр як хонаи калонро дар роҳ кӯчонида мебаранд, ки ин барои ақли кӯдаки 11-сола аз масҳарабозони сайёр шавқовартар буд.

---

Ман аз ин сахнаи нангин ба анбори дигари  
мо гурехтам. Дарро аз паси худ саҳт  
пӯшида, ба таҳхона барои ҷуторимакқа  
даромада, то гарданам худро ба даруни  
сӯтаҳои ҷуторимакқа гурондам.

---

Чун хонаро ба тракторҳо часпонданд, падар, ки доим маст буд, ба Уилмонд дод задан гирифт. Шериф зуд ба тарафи падари қалавида истода равона шуд, то ки сахнаи бетартибро пешгирий намояд.

Лекин аллакай хеле дер шуда буд. Бародарам, ки аз тарафи падар чунин рафторро интизор буд, кӯшиш кард, ки дар наздикиаш оилаҳои зиёд аз ҷамъияти деҳқонии хурдамон ҷамъ шуда, тавонанд ба ўқумаки маънавӣ расонанд. Бисёрии онҳо дар ҳоле ки шериф падарамро нигоҳ медошт, ба падарам дод зада, ҳақоратҳо мекарданд.

Ман бо даҳшат ба ҳамаи ин нигоҳ мекардам. Бо гузашти вакт ҳаяҷони ман ба хичолат иваз шуд. Аз авҷ гирифтани ҷанҷол тарсида ва аз он, ки ҷанги оиласавии мо дар пеши ҷашмони дӯстону ҳамсояҳоям мегузашт, шарманда шуда, ман аз ин сахнаи нангин ба анбори дигари мо гурехтам. Дарро аз паси худ саҳт пӯшида, ман ба таҳхона барои ҷуторимакқа даромада, то гарданам худро ба даруни сӯтаҳои ҷуторимакқа гурондам.

Чун дар торикий, ҳомӯйӣ ва танҳои дароз мекашидам, хичолати ман оҳиста ба газаб мубаддал мегашт. Ман қаҳр мекардам, ки бадмастии падарам хонаи моро ба чунин ноғаҳмиҳо овард. Ман ҳашмгин мешудам, ки ўхелे кам ҳушӯр буд ва ба модарам дарди зиёд расонд. Аммо аз ҳамаи зиёд ман худро танҳо ҳис мекардам.

Шояд ки ман дар байни ҷуториҳо якчанд соат хобидам. Чунин менамуд, ки касе ба гайб заданам пайрвое надошт. Маро эҳсоси он фаро гирифт, ки маро фаромӯш кардаанду партофтанд.<sup>2</sup>

Ҳоло, пас аз тақрибан панҷоҳ сол, падар, гӯё аз мавҷи хотираҳояш дар бораи он рӯзи даҳшатнок шах шуда буд. Дар рӯяш ашкҳо мешориданд. Ману хоҳаронам ҳикояи ўро медонистем ва даррав фахмидем, ки бо ў чӣ рӯй дода истодааст. Мо ба наздаш рафтем ва ҳарсоямон ўро ба оғуш гирифтем. Падар ашкҳоро пинҳон накарда, мегирист ва мо низ ҳамроҳи ў гиря мекардем.

## ЧӢ ТАВР ХУДО НИЁЗХОИ МОРО ДАР МУНОСИБАТХО ҚОНЕъ МЕГАРДОНАД

Он рӯз дар байни падари азияткашида ва се фарзанди калонсолаш чӣ рӯй дода буд? Ман (Шон) барои коре кардан бо хотираҳои дардноки падарам Ҷош худро нотавон ҳис мекардам. Ҳеч каси мо донише надоштем, ки чӣ тавр ба одаме, ки аз таҷрибай гузаштааш зарар дидааст, кӯмак намоем. Чунин метобад, ки инро беҳтараш ба дasti Худо супорем. Зоро дар Навиштачот гуфта шудааст, ки «Худо ба ягон чизе, ки дастони одамизод фароҳам оварда тавонад, мӯҳтоҷ нест, ҷунки Худаш ба ҳама зиндагӣ, нафас ва ҳар чизи дигарро мебахшад» (Китоби Аъмол 17:25). Аз ин маълум мешавад, ки Ў ҳамаи эҳтиёҷҳои моро қонеъ мегардонад.

Ба назари аввал метобад, ки мо ба одами азобдида, ки боз хотираҳои дарднокро аз сар мегузаронад, ҳеч ёрӣ дода наметавонем. Эҳтимол, ин дар ҳақиқат мушкилиест, ки онро Худо мустақилона ҳал карда метавонад. Ў аниқ ба ёрии мо мӯҳтоҷ нест. Шояд ки кори мо аз он иборат аст, ки Ҷошро ба Духтури Бузурге, ки метавонад ҳар гуна дарди гузашта ё ҳозираро шифо дихад, ишора намоем. Ҷунки агар самимона гӯем, магар Исо тамоми он чизе нест, ки дар зиндагӣ ба мо лозим мебошад? Баъзеҳо ба изҳори ҳаввории Павлус дар бораи он, ки тамоми қувваташ дар Масех буд, чун ба исботи он ишора мекунанд, ки ба мо танҳо Исо лозим аст: «Ба воситаи Масех, ки ба ман қувват мебахшад, дар ҳама гуна вазъият тоқат мекунам» (Нома ба Филиппиён 4:13). Бо ҳамин тамом?

Вақте ки одамон азоб мекашанду мұхточанд, мо бояд танҳо ба Худо ишора кунему халос?

Баъзехо шояд мегүянд, ки порча аз Нома ба Филиппиён дар назар дорад, ки агар мо ба ёрии дигарон эхтиёч дошта бошем, мо рұхан суст ҳастем, чунки худи Худо барои мо аз ҳама ғиҳат коғист. Вале хониши пурраи матн тамоман дигар чизро нишон медиҳад. Аҳамият дихед, ки Павлус даррав бაъд аз ояти 13 мегүяд: «Бо вұчуди ин хуб кардед, ки дар ин вақти мушкил ба ман дасти ёрй дароз намудед. ...Хатто ҳангоми дар шаҳри Тасолуникӣ буданам шумо як-ду бор барои эхтиёчотам кӯмакпулӣ фиристода будед» (Нома ба Филиппиён 4:14,16). Пайёми Павлус чунин буд: «Ман ҳама чизро ба воситай Масех мекунам ва Ӯ хушхол аст, ки шуморо ба ин раванд ҷалб менамояд». Равшан аст, ки Худо ҷашмаи таъминоти эхтиёчҳои мебошад, вале ба Ӯ писанд меояд, ки дигаронро ба хизмати Худ ба қонеъ кардани эхтиёчҳо ҳамчун ҷўйҳои қувват ва муҳаббати Худ ҷалб намояд.

Дар китоби «*Калисо ҳең гоҳ танҳо нест*» Дэвид Фергюсон қайд мекунад: «Аз таълимот ва ҳаёти Масех маълум аст, ки мо ба яқдигар эхтиёч дорем. Худо дар ҳикмати даркнашавандааш қарор кардааст, ки эхтиёчҳои моро дар муносибатҳо ба воситай муҳаббат ҳам ба Худи Ӯ *ва* ҳам ба дигарон қонеъ гардонад. Аз рӯи фармони Худо мо бо қобилияти дўст доштан ва аз тарафи Худо ва дигар одамон дўстдошта будан оғарида шудаем. Агар яке аз ин ҷанбаҳо набошанд, пас мо Фармони Бузургро риоя накарда истодаем».<sup>3</sup>

Вақте ки мо бо ҳоҳаронам падарро ба оғуш гирифта, ҳамроҳаш мегириstem, ӯ аз он чи мо медодем, тасаллии зиёдтаре мегирифт. Худо ба тарзи ғайриоддӣ ӯро ба воситай мо тасаллӣ мебахшид. «Ӯ (Худо) моро дар ҳама гуна мусибатҳоямон тасаллӣ медиҳад, то ки мо низ бо ҳамон тасаллое, ки худамон аз Худо мейёбем, дигаронро ҳам дар ҳама гуна мусибаташон дилбардорӣ намоем» (ниг. ба 2 Нома ба Кўринтиён 1:4).

Хар шахс дар як лаҳзай муайяни зиндагӣ душвориҳои ҷисмонӣ, эҳсосӣ ё рӯҳониро аз сар мегузаронад. Ва мо низ метавонем ҳамроҳи онҳо Нома ба Румиён 12:15-ро таҷриба кунем. Мо барои онҳое, ки азоб мекашанд ҷараёни тасаллӣ ва шифои Ҳудо мешавем. Дар ин лаҳза одам на танҳо суханони тасаллидиҳанда ва ламсҳои моро, балки Ҳуди Ҳудоро ҳис мекунад. Гап дар сари он нест, ки Ҳудо ба одамоне, ки дар азобанд, бевосита тасаллӣ баҳшида наметавонад, — Ӯ ин корро мекунад. Гап дар он аст, ки Ӯ инчунин хушҳол аст, ки як қисми тасаллии Ҳудро ба воситай мо ба дигарон баҳшад. Чунон ки Павлус гуфтааст: «Мо намояндағони Масех ҳастем ва Ҳудо ба воситай мо ба одамон муроҷиат мекунад. Аз ин рӯ мо аз номи Масех аз шумо илтиҷо мекунем, ки дигар ҳамчун душманони Ҳудо зиндагӣ накарда, бо Ӯ оштӣ шавед» (Ниг.ба 2 Қуринтиён 5:20).

**ТАҶРИБА КАРДАНИ «ЯҚДИГАР»-ХОИ НАВИШТАЧОТ**  
 Вақте ки мо ба насиҳате, ки дар Нома ба Румиён 12:15 оварда шудааст — «бо гирякунандагон гиря кунед» пайравӣ мекунем, мо дар асл ҳақиқати китоби муқаддасро дар бораи тасаллӣ додани яқдигар таҷриба мекунем. Бисёр ҳақиқатҳои китоби муқаддас ҳастанд, ки ба ибораи «яқдигар» даҳл доранд. Дар Аҳди Нав мо камаш 35 феъл-ро пас аз қалимаи «яқдигар» мебинем. Вақте ки мо дақиқан ин порҷаҳои китоби муқаддасро бо дигарон таҷриба мекунем, мо мисли Масех зиндагӣ мекунем ва дӯст медорем. Павлус мегӯяд: «Азбаски парда аз пеши назарамон бардошта шудааст, ҳамаи мо, имондорон зебоии пурнури Ҳудовандро гӯё дар оина мебинем ва Ҳудованд, ки Рӯҳ аст, моро бештару бештар ба Ҳуд монанд мекунад» (Ниг. ба 2 Қуринтиён 3:18).

Мо, масъалан, медонем, ки табиати муҳаббати Масех меҳруbon, фурӯтан ва баҳшанда буд. Навиштачот моро насиҳат мекунад, ки мувоғики ин хислатҳои Масех зиндагӣ карда, ба яқдигар меҳруbonӣ нишон дихем (Нома ба Эфсузиён 4:2), нисбат

ба яқдигар фурӯтан бошем (1 Номаи Петрус 5:5) ва яқдигарро бахшем (Нома ба Қўлассиён 3:13). Ин порчаҳоро, ки дар худ ибораҳои «ба яқдигар» доранд, муқоиса карда, мо дар бораи он, ки қадом суханони Навиштачот ба Худо писанд мебуданд, ки мо бо оила, дўстон ва олами атроф тачриба кунем, тасаввуроти равшантаре мегирим. Рўйхати навбатии чойҳои Навиштачотро, ки метавонед бо дигарон тачриба кунед, дида бароед.

**Порчаҳои Навиштачоте, ки метавонем «ба яқдигар»  
дар амал нишон дихем**

1. Яқдигарро дўст доред (Инчили Юханно 13:34).
2. Яқдигарро қабул кунед (Нома ба Румиён 15:7).
3. Яқдигарро бубахшед (Нома ба Эфсусиён 4:32; Қўлассиён 3:13).
4. Нисбат ба яқдигар нек бошед (Нома ба Эфсусиён 4:2).
5. Худро бо фурӯтани пўшонед (1 Номаи Петрус 5:5).
6. Бо яқдигар гирия кунед (Нома ба Румиён 12:15).
7. Бо яқдигар дар ҳамоҳангӣ зиндагӣ кунед (Нома ба Румиён 12:16).
8. Яқдигарро доварӣ накунед (Нома ба Румиён 14:13).
9. Нисбат ба яқдигар пуртоқат бошед (Нома ба Эфсусиён 4:2).
10. Яқдигарро насиҳат кунед (Нома ба Қулассиён 3:16).
11. Яқдигарро шодбош кунед (Нома ба Румиён 16:16).
12. Яқдигарро интизор шавед (1 Нома ба Қуринтиён 11:33).
13. Ба яқдигар ғамхорӣ кунед (1 Нома ба Қуринтиён 12:25).
14. Ба яқдигар хизмат кунед (Нома ба Галотиён 5:13).
15. Ба яқдигар некӣ кунед (Нома ба Эфсусиён 4:32).
16. Нисбат ба яқдигар вафодор бошед (Нома ба Румиён 12:10).

17. Ба яқдигар дилсўзӣ кунед (Нома ба Эфсусиён 4:32).
18. Яқдигарро рӯҳбаланд кунед (1 Нома ба Тасолуникиён 5:11).
19. Ба яқдигар итоат кунед (Нома ба Эфсусиён 5:21).
20. Яқдигарро хурмат кунед (Нома ба Қулассиён 3:13).
21. Яқдигарро ба муҳаббат ҳавасманд кунед (Нома ба Ибриён 10:24).
22. Нисбат ба яқдигар меҳмоннавоз бошед (1 Номаи Петрус 4:9).
23. Атоҳои худро барои ба яқдигар хизмат кардан истифода баред (1 Номаи Петрус 4:10).
24. Бо яқдигар шодӣ кунед (Нома ба Румиён 12:15; 1 Нома ба Қўринтиён 12:26).
25. Яқдигарро бадгўй накунед (Номаи Яъқуб 4:11).
26. Аз яқдигар шикоят накунед (Номаи Яъқуб 5:9).
27. Ба гунохи худ дар пеши яқдигар икror шавед (Номаи Яъқуб 5:16).
28. Барои яқдигар дуо кунед (Номаи Яъқуб 5:16).
29. Бо яқдигар мушоракат кунед (1 Номаи Юханно 1:7).
30. Нисбат ба яқдигар ҳавобаландӣ накунед (1 Нома ба Қўринтиён 4:6).
31. Бори яқдигарро бардоред (Нома ба Ғалотиён 6:2).
32. Яқдигарро хурмат кунед (Нома ба Румиён 12:10).
33. Аз яқдигар вобаста бошед (Нома ба Румиён 12:5)
34. Яқдигарро эҳтиром намоед (Нома ба Румиён 12:10).
35. Яқдигарро тассаллӣ дижед (2 Нома ба Қўринтиён 1:4).

## МУБОРИЗАХОИ МАН ХАНГОМИ ТАЧРИБА КАРДАНИ ОЯТИ ҒАЛОТИЁН 6:2

Чунон ки дар бобҳои 3 ва 4 ёдрас кардем, барои дидани Исои аслии Навиштачот, ба мо лозим аст, ки дар бораи Масеҳ тасаввуроти дурусти библияйӣ дошта бошем. Барои ин лозим аст, ки айнакҳои качу хираеро, ки онҳоро муносибатҳои инсонии

гузаштаву хозира месозанд, як тараф гузорем ва ба Рӯхулкудс имкон дихем, ки ба воситай Навиштаот ба мо равшан карда нишон дихад, ки Худо кӣ аст ва чӣ тавр Ӯ ба мо назар мекунад. Айнан ҳамон чиз барои таҷриба кардан оятҳои библияйӣ бо дигарон дуруст меояд. Мо бояд маъни матнӣ ва нисбатии ин порчаҳоро, ки сухан дар бораи «яқдигар» меравад, кушоем, то ки онҳоро самаранок аз сар гузаронем.

Масъалан, Нома ба Галотиён 6:2-ро гирен, ки дар он ҷо дар бораи бардоштани бори яқдигар сухан меравад. Ба сабаби он, ки дар солҳои аввали зиндагии ман (Ҷош) муносибатҳои бад доштам, дар ман тасаввутти нодурусти ин оят пайдо шуд.

Ман дар хонаи падари бадмаст калон шудам ва тарзе рафтор мекардам, ки ба қавли равоншиносон маро «халосгар» кардааст. Ҳар боре ки медидал, ки падарам кӯшиш мекард ба модарам зараре расонад, ман даҳолат намуда, кӯшиш мекардам, ки дарду азоби модарамро пешгирий кунам. Ин барои ман як намунаи равонӣ ва эҳсосии тамоми зиндагиам шуд. Ман ҳама вакът кӯшиш мекардам, ки азияткашидагонро халос намоям.

Мо ҳама бо холатхое рӯ ба рӯ мешавем, ки ба  
мо саҳт фишор меоранд ва ба Худо писанд  
аст, ки дигарон Нома ба Галотиён 6:2-ро бо мо  
таҷриба карда, ба мо ҳамроҳ мешаванд, то ки  
моро дар душвориҳоямон дастгирӣ намоянд.

Вақте ман масехӣ шудам, ман бо ин тарзи носолим зиндагиро давом медодам, ҳарчанд намефаҳмидам, ки ин солим нест. Ҳар боре медидал, ки касе азият кашида истодааст, одати ман ба кор медаромад. Ман фикр мекардам, ки дилсӯзӣ, муҳаббати Худоро нишон медиҳам. Вақте ки порчай «Яқдигарро дар вакти вазнинӣ дастgирӣ кунед ва ҳамин тавр қонуни Масехро иҷро менамоед» (Нома ба Галотиён 6:2)-ро хондам, ман барои

ҳал кардани мушкилии одам, бардоштани ҳар гуна бори ўчавобгарию эҳсосиро хис мекардам. Ман фикр мекардам, ки «қонуни Масехро» ичро мекунам ва мисли Ў рафтор менамоям. Дар асл, ман ба ҳуд зарап мерасондам ва дар ҳолатҳои зиёд ба он шахс ба ҷои ёрӣ, зарап мерасондам, ва сабаби ҳамаи ин он буд, ки ман муҳаббати Худоро ба воситаи айнакҳои каҷрафтори «ҳалосгар» медидам.

Ба ман ёрии дигарон лозим омад, то ки инро бубинам. Ман фаҳмидаам, ки Навиштачот таълим намедиҳад, ки бори дигар касро бардоштан маъни онро дорад, ки барои мушкилий ва дарди шахси дигар ҷавобгарӣ гирем. Аниқтараш, ин маъно дорад, ки назди одам рафта, ба ўқумак кунем, ки борашро бардорад. Бори дигаронро бардоштан маъно надорад, ки ҷавобгариро барои мушкилиҳои дигарон бар души ҳуд гиред, ин маъно дорад, ки дар пешин онҳо ўҳдадор бошем, ки дар вақти азият ё душворӣ қашидани онҳо, мо тасаллӣ, дилбардорӣ ва қўмак мекунем.

Ҳа, дар Нома ба Галотиён 6:2 навишта шудааст, ки мо бояд «бори яқдигарро бардорем». Лаҳзаи табдилкунандаи ҳайётам порчае буд, ки ман З оят пештар пайхас кардам. Дар Нома ба Галотиён 6:5 навишта шудааст: «Охир ҳар кас ўҳдадории ҳудро ба зиммааш дорад».

Дар аввал шояд печида метобад, лекин агар ба назар гирем, ки байнин «бор» ва «сарборӣ» фарқ аст, ҳамааш фаҳмо мешавад. Калимаи юноние, ки барои фаҳмондани мағҳуми «бор» аст, маъни «вазниниро» дорад. Исо ин калимаро дар тасвири коргароне, ки дар токзор «рӯзи дароз дар офтоби сӯзон» кор мекарданд, истифода мебарарад (Инчили Матто 20:12). Ин бори вазнин буд.

Мо ҳама дар ҳолатҳои мешавем, ки ба мо фишори калон меоранд ва ба ба Ҳудо писанд аст, ки дигарон Нома ба Галотиён 6:2-ро бо мо таҷриба карда, ба мо ҳамроҳ мешаванд, то ки моро дар душвориҳоямон дастгирӣ намоянд. Биёд мисоли одамеро дида мебароем, ки дар китфаш чӯби вазнинро мебарарад. Акнун

тасаввур кунед, ки ду дўсташ дар назди ў мераванд. Онҳо китфони худро аз ду тараф дар зери он чўб гузошта ба бурдани ин бор ёрӣ медиҳанд. Вақте ки мо дар зери бори заҳм, беморӣ, аз даст додани кор ё шахси дўстдошта ҳастем, ба мо кўмак лозим аст. Ба мо дигар одамоне лозим ҳастанд, ки дар бурдани бори мо кўмак кунанд.

Дар ояти 5 Павлус барои фаҳмондани бор ё вазнинӣ дигар калимаро истифода мебарад. Ў мегӯяд: «Охир ҳар кас ўҳдадории худро ба зиммааш дорад» (Нома ба Галотиён 6:5). Ин калимай юнонӣ ба чизҳои «камвазн»-е даҳл дорад, ки онро чун ҳалтай аскар бо тӯши роҳ дар майдони ҷанг бурдан мумкин буд. Бо ибораи дигар, ин ўҳдадорӣ — вазифаи шумо аст, ва бурдани он ҷавобгарии танҳо шумост. Ин ақидаро Павлус дар дигар ҷо чунин баён кардааст: «Бино бар ин, ҳар яки мо дар пеши Ҳудо барои худ ҷавоб ҳоҳем дод» (Нома ба Румиён 14:12).

Ҳамаи мо ўҳдадориҳои шахсӣ дорем ва вақте ки мо аз ўҳдаи онҳо набаромада, дурбиниро нишон намедиҳем ва интиҳоби нодуруст мекунем ё муносабати нодурустро пинҳон мекунем, мо бояд оқибатҳоро эътироф кунем. Вақте ки ба оқибатҳои табиии рафтари бемасъулияти одамон даҳолат мекунему бартараф менамоем, метавонем онҳоро аз дарсҳои пурарзиш, аз дарсҳое маҳрум созем, ки барои рушд ва баркамол шудани ояндаи онҳо метавонад нақши муҳим дошта бошад.

Ман бо сухан баён карда наметавонам, ки чӣ қадар ин ваҳӣ аз Каломи Ҳудо бароям пурарзиш буд. Вақте фаҳмидам, ки таҷриба кардани Номаи Галотиён 6:2 бо дигарон маънно надорад, ки ман барои дигар одамон ҷавобгар ҳастам, он гоҳ ман барои гирифтани ўҳдадорӣ дар пеши дигарон озодӣ пайдо кардам ва хусусан дар пеши онҳое, ки азоб кашидаанд. Сипас ман имконият кофтанд сар кардам, ки Ҳудо дилбардории пурмехр ва дастгирии Ҳудро ба воситаи ман ба дигарон бирезонад. Он гоҳ ман фаҳмидам, ки ин корро карда, ман Номаи Галотиён 6:2-ро чунон ки Ҳудо таъйин намудааст, таҷриба намудам.<sup>4</sup>

## ВАҚТЕ КИ КАСЕ БО МАН ОЯТИ ИБРИЁН 10:24-РО АЗ САР ГУЗАРОНД

Оё шумо ягон бор аз шасти худ гаштаед ё худро рӯҳафтода ҳис намудаед? Ҳамаи мо дар зиндагӣ ба нокомиҳо дучор мешавем ва ҳатто ба як вакти муайян умедро аз даст медиҳем. Ба наздикӣ ман (Шон) рӯҳафтода шудам ва ба қӯмак мӯҳтоҷ будам.

Баъд аз он ки ман веб-сомонаи худро шурӯъ кардам, ман блоги шахсиамро сар карда, ба мавзӯҳои муҳим мақолаҳоро нашр мекардам, ки барои ҷавонон ва роҳбарони ҷавон шавқовар буданд. Қисми бисёрашон ба қарорҳои ахлоқие, ки ба Китоби Муқаддас асос мейёфтанд, даҳл доштанд, ки бо онҳо ҷавонони имрӯза рӯ ба рӯ мешаванд. Баъзеи ин саволҳо метавонанд баҳснок бошанд.

Ман ҳамеша фикр мекардам, ки мо ҳеч гоҳ нисбат ба ҳақиқати Каломи Ҳудо бояд гузашт нақунем. Ба ҳар ҳол, як ақидаи муайянро нигоҳ дошта, мо ҳамеша бояд «...аз рӯйи муҳаббат ростиро баён намуда, аз ҳар ҷиҳат ба дараҷаи Масех, ки Ӯ сари бадан аст, инкишоф мейёбем» (Нома ба Эфесӯсиён 4:15). Ва ман то ҳадди имкон ҷунин кардаам, маҳсусан, бо назардошти он, ки одамони зиёде, ки нашрҳои маро меҳонанд, арзишҳои маро қабул надоранд.

Кадом як дӯстам яке аз дарсхоямро навори видеой карда, қарор дод, ки онро ба садҳо шубонони ҷавон фиристад. Мушкилӣ дар он аст, ки ӽ танҳо 60 сонияни навореро интиҳоб карда буд, ки ман дар мавзӯи васеъ ва баҳснок мегуфтам. Дӯстам бо нияти нек, меҳост ба ман қӯмак намояд, вали шарҳҳои ман аниқ берун аз контекст буданд ва маро танқиди сахт намуданд.

Маро дар гузашта ҳам танқид мекарданд, аммо ҳоло ҳама чиз дигар хел буд. Маро айбор мекарданд, ки гӯё ман нодон, найрангбоз, бадбин, гайримасехӣ, дӯғзананда ва ба ин монанд ҳастам. Ман ҳатто фикр намекардам, ки ину он ва ҳоказон ҳастам. Лекин, агар одамон тамоми дарси маро мединанд, онҳо мефаҳмиданд, ки дар асл ман чиро дар назар доштам. Барои ҳамин ман худро барноҳақ танқидзада ҳис мекардам.

Дар аввал ин фишор маро гарант кард. Дардро хис мекардам, ва росташро гўям, вақте ки инро ба Стефанӣ нақл мекардам, чашмонам аз ашк тар шуда буданд. Вай, албатта, маро тасаллӣ мемод. Ман бояд ба пеш ҳаракат мекардам. Лекин ман аз он, ки маро нодуруст фахмиданд, дар азоб будам ва рӯҳафтода шудам.

Ман қарор додам, ки дар Твиттер паёмакро бо чунин савол фиристам: «Чӣ тавр пўсти худро барои танқид саҳт кунем, ки ба қавли „пушти ману табари қассоб“ барин бошад?» Дўстам ба алоқа баромада, гуфт: «Шон, ман фикр намекунам, ки ба ту пўсти гафс лозим аст. Азоб нишонаи шогирди ҳақиқӣ мебошад». Он гоҳ ў фикри маро ба он равона кард, ки Петрус гуфта буд: «Агар шуморо барои пайравӣ кардан ба Масех дашном диҳанд, хушбахт бошед, чунки Рӯҳи Худо бо тамоми бузургиаш дар шумо сокин аст... Аммо, агар барои масехӣ ном доштанатон азоб кашед, шарм нақунед, балки Худоро ситоиш намоед, ки сохиби чунин ном ҳастед... Барои ҳамин онҳое, ки аз рӯйи хости Худо азоб мекашанд, бояд ҳаёти худро бо умед ба дасти Офаридгори вафодор супоранд ва некӣ карданро давом диҳанд» (1 Петрус 4:14, 16, 19).

Дўсти ман чӣ кор кард? Ў таъбамро болида кард, маро ба мақсади мусбат равона намуд, маро бо суханаш рӯҳбаланд намуд. Ва ў бо ман ояти Номаи Ибриён 10:24 «Биёд дар фикри он бошем, ки чӣ тавр якдигарро ба муҳаббат ва корҳои нек водор созем»-ро таҷриба намуд.

Ман албатта дар бораи боби 4 1Номаи Петрус хабар доштам. Вале ҳақиқати ин порча барои ман то даме, ки Худо ба воситаи дўсти вафодорам, ки меҳост бо ман ояти Номаи Ибриён 10:24-ро таҷриба карда, рӯҳбаланд намояд, воқей набуд.

## ДИГАР ОЯТХОИ НАВИШТАЧОТ, КИ БО ДИГАРОН ТАҶРИБА КАРДАН МУМКИН АСТ

Ҳамаи мо ба тасаллӣ, дастгирӣ ва ҳавасмандӣ эҳтиёҷ дорем. Вақте ки мо бо оятҳои Нома ба Румиён 12:15, Галотиён 6:2

ва 1Қуринтиён 12:25 шинос мешавем, «Рұхи Худо дар даруни мо амал мекунад», то ки мо ба дигарон дар лаҳзаи эхтиёч буданашон ёрй дихем.

Дэвид Фергюсон зиёда аз панҷоҳ эхтиёчро дар муносибат аз Навиштаҳо муйайян кардааст. Мо бошад, танҳо даҳтоашро ёдрас мекунем, ки ў дар китоби худ «*Калисо ҳеч гоҳ танҳо нест*» ба таври васеъ шарҳ медиҳад. Ҳар чи қадар мо ин эхтиёчхоро дар муносибат «бо яқдигар» мефаҳмем, ҳамон қадар бехтар фаҳмида метавонем, ки чӣ тавр Худо меҳоҳад, ба воситаи мо карда, эхтиёҷҳои одамони атрофи моро қаноатманд намояд. Поёнтар таърифҳои ин эхтиёчҳо дар муносибате, ки мо метавонем бо дигарон аз сар гузаронем ва порчаҳои мувофиқи Навиштачот оварда шудаанд.

### Тачриба кардани мӯҳтоҷӣ «ба яқдигар» барои тассаллӣ ёфттан

Умед додан; дарду ғамро сабук кардан; одамро тасаллӣ додан ва ба ў ҳамдардӣ кардан.

Худо ҷашмаи ҳар гуна меҳрубонӣ ва Худоест, ки моро тасаллӣ мебахшад. Ў моро дар ҳамаи мусибатҳоямон тасаллӣ медиҳад, то ки мо дигаронро тасаллӣ дода тавонем. (2 Нома ба Қўринтиён 1:3–4).

### Тачриба кардани мӯҳтоҷӣ «ба яқдигар» барои дастгирӣ кардан

Дар қабати яқдигар рафтан, то ки борро бардорем ва дар ҳалли мушкилиҳо ёрй дихем.

Бори яқдигарро барем ва ҳамин тавр қонуни Масехро ичро намоем (Нома ба Галотиён 6:2).

Тачриба кардани мӯҳтоҷӣ «ба яқдигар» барои ғамхорӣ кардан

Дар бораи ёри худ фикр кардан, шавқу ғамхорӣ нишон додан, ба олами вай даромадан.

Ҳамаи аъзоёни (калисо) барои яқдигар баробар ғамхорӣ мекунанд (1Нома ба Қўринтиён 12:25).

Тачриба кардани мӯҳтоҷӣ «ба яқдигар» барои миннатдорӣ баён кардан

Дастгрии ёри мо ва бо сухану амал миннатдорӣ баён кардан.

Таъриф барои он, ки маро дар ҳама чиз дар хотир дорӣ (1Нома ба Қўринтиён 11:2).

Тачриба кардани мӯҳтоҷӣ «ба яқдигар» барои қабул кардани яқдигар

Бе шарт қабул кардан, муҳаббат ба дигарон ҳамон хел, ки онҳо ҳастанд.

Яқдигарро чунон қабул кунем, ки *Масех* шуморо қабул кардааст, он гоҳ Худо ҷалол меёбад (Нома ба Румиён 15:7).

Тачриба кардани мӯҳтоҷӣ «ба яқдигар» барои бөхатарӣ

Бартараф кардани хатар ва тарси аздастдиҳӣ, эҳтиёҷ ва канда шудани муносибатҳо.

Муҳаббати комил ҳар гуна тарсро пеш мекунад (1Номаи Юҳанно 4:18).

Тачриба кардани мұхточй «ба яқдигар» барои мухаббат нишон додан  
Бо суханони хуш ва ламси чисмонии боодобона ғамхорй изхор менамояд.

Яқдигарро бо мухаббати бародарона дўст доред.  
Дигаронро аз худ зиёдтар хурмат кунед (Румиён 12:10)

Тачриба кардани мұхточй «ба яқдигар» бо рӯхбаландкунӣ  
Бо далерӣ рӯхбаланд кардан ва ба мақсади нек равона кардани яқдигар.

Биёед дар фикри он бошем, ки чӣ тавр яқдигарро ба мухаббат ва корҳои нек водор созем. (Ибриён 10:24)

Тачриба кардани мұхточй «ба яқдигар» барои хурмат кардан  
Одамро олиқадр донистан ва ба ў хабар додан, ки вай арзиши зиёд дорад.

Ҳамаро иззату хурмат кунед ва имондорони дигарро дўст доред (ІНомаи Петрус 2:17).

**ЧИЗИ ОДӢ, ВАЛЕ НА ҲАТМАН ОСОН**  
Ҳавворӣ Павлус моро даъват мекунад, ки «Аз таҳти дил хизмат кун... ҳамчун коргаре, ки ...паёми ростиро дуруст шарҳ медиҳад» (Ниг.ба 2 Нома ба Тимотиос 2:15). Ҳақиқати Худо одӣ аст, лекин на ҳама вакт бо дигарон аз сар гузарондану тачриба кардани он осон аст. Дэвид Фергюсон дар бораи ин нукта ба мо хотиррасон менамояд:

«Тачриба кардани Каломи Худо бо дигарон барои нишон додани муҳаббат аз рӯи Фармони Бузург ва қаноатманд намудани эҳтиёҷҳои муносибат хеле осон аст. Худо Каломи навиштаи Худро аз дастуроту мисолҳо барои муносибату сухану амалҳои мо пур намудааст. Аммо ҳар рӯз азсаргузаронии Каломи Ўро тачриба кардан ва ба дигарон кӯмак намудан на ҳама вақт осон мебошад. Ин кор интизоми рӯҳонӣ, яъне бо Худо дар ҳамоҳангӣ мондан, ба Рӯхулқудс имкон додан, ки ба мо ва ба воситай мо хизмат кунад, ба ҷисми худ „не“ гуфтан ва бо моҳияти худ дар Масех зиндагӣ карданро талаб мекунад.

Вақте ки мо Каломи Ўро аз сар мегузаронем, мо ҳақиқатан феъли пурмуҳаббати Масехро қабул мекунем ва мувофиқи табиати Ў амал менамоем. Ба шабоҳати Масех монанд шудан ин раванди ҳаррӯзаи боинтизоми муҳаббат ба Худо ва амалий кардани Суханони Ў дар муносибатҳои мо мебошад. Аммо Исо ба мо ёдрас мекунад, ки мо файзи Худоро ройгон гирифтаем ва даъват шудаём, ки муҳаббати Ўро озодона ба дигарон бидиҳем».<sup>5</sup>

Дар давоми ин ҳафта вақт ёфта, ба рӯйхати эҳтиёҷҳои «яқдигар» ва порчаҳои мувофиқи он аз Навиштаот нигоҳ кунед ва чун «...Ин қудрат ба шумо ройгон дода шудааст, пас шумо низ ин корро ройгон кунед» (ниг. ба Инчили Матто 10:8). Имкониятҳоро бичӯед, то ки Китоби Худоро ҳамроҳи дигарон тачриба кунед. Худо ба шумо Рӯхи Қудуси Худро додааст, то ки эҳтиёҷотатонро таъмин намояд ва ба воситай шумо амал намуда, ба таъмин кардани эҳтиёҷоти дигарон кӯмак расонад. Шумо қисми бадани зиндаи Масех — калисои Ў ҳастед ва Ў ба шумо ва ҷаҳони мӯҳтоҷ муроҷиат мекунад...

- *Тасаллие* ҳаст, ки азобхой чисмонии шуморо сабук мекунад, китфе мегузорад, ки болои он метавонед гиря кунед ва он ба шифои даруни шумо мусоидат менамояд.
- *Диққате* (ғамхорие) ҳаст, ки чӣ қадар ба Худо муҳим будани шуморо нишон медиҳад, ки Ӯ бароятон мурд, то ки бо шумо муносибат дошта бошад ва калисои Ӯ ин чост, то ки дар қонеъ кардани ҳамаи эҳтиёҷҳои инсонӣ ва рӯҳонияton ба шумо кӯмак кунад.
- *Қабуле* ҳаст, ки маънои онро дорад, ки шуморо чунон ки ҳастед, бе чуну чаро дӯст медоранд.
- *Миннатдорие* ҳаст, ки шуморо чӣ хеле ки ҳастед ва барои коре, ки кардед қадр мекунанд.
- Вақте ки барои бардоштани бори зиндагӣ ба шумо дasti ёрӣ ё китфи ҳамкорӣ лозим аст, дастгирӣ ҳаст.
- *Дилбардорие* ҳаст, вақте ки шумо бо ноумедӣ, нокомӣ ва душвориҳои худ мубориза мебаред.
- *Муҳаббате* ҳаст, ки ба шумо кӯмак мекунад, ки фаҳмед, ки шуморо бе чуну чаро дӯст медоранд.
- *Маъқул донистан* ҳаст, ки шаҳодат медиҳад: «Офарин! Таҳсин!»
- *Дар вақти ҳатар бехатарие* ҳаст, ки шуморо аз тарси оянда халос мекунад.
- *Эҳтироме* ҳаст, вақте ки шуморо барои фикру ақидаи худро доштан ҳурмат мекунанд ва барои сахме, ки мегузоред, шуморо қадрдонӣ мекунанд.<sup>6</sup>

Ва бо суханони Павлус хотим мебахшем:

«Бинобар ин, шумо, ки ҳалқи поку интихобшуда ва дӯстдоштаи Худо ҳастед, раҳму шафқат, меҳрубонӣ, хоксорию нармдилӣ ва сабру тоқатро дар бар карда, бо сабр яқдигарро бардошт кунед.

Агар касе аз шумо нисбати дигаре шикоят дошта бошед, якдигарро бахshed. Чунон ки Худованд шуморо бахшидааст, шумо низ дигаронро бахshed. Аз ҳама муҳимаш якдигарро дўст доред, чунки муҳаббат ҳамаро комилан муттаҳид нигоҳ медорад. Шумо даъват шудаед, ки ҳамчун як бадани Масех бо якдигар сулҳ дошта бошед. Пас бигзор ҳамин сулху осоиши Масех дар дили шумо ҳукмронӣ намояду шумо шукргузор бошед. Ичозат дихед, ки суханони Масех ҳаёти шуморо пурра фаро гирад. Бо ақлу хиради ой якдигарро насиҳат кунед ва таълим дихед, бо дилҳои миннатдор ба Худо сурудҳои Забур, ҳамду сано ва таронаҳои парастиш хонед. Дар ҳар сухану рафтор ҳамчун пайравони Худованд Исо амал кунед ва ба воситай Исо ба Падарамон Худо шукргузорӣ намоед» (Нома ба Қўлассиён 3:12–17).

## БОБИ 6

# КАЛИД БАРОИ КУШОДАНИ ХАҚИҚАТХО

Вай меҳост, ки барои меҳмони маҳсус хӯроки шом тайёр кунад. Ба бисёр чизҳои майдо бояд аҳамият медод. Хоҳари вай Марям бояд кӯмак мекард, лекин вай бошад дар пеши пойи Исо нишаста, Үро гӯш мекард.

Марто даромада, ба Исо гуфт: «Хоҷаам! Оё Ту парвое надорӣ, ки ҳамон ҳамон корро ба сари ман партофтааст? Охир, ба ў бигӯй, ки ба ман ёрӣ дихад». «Марто! Марто! — гуфт ба вай Ҳудованд Исо, — ту ғами бисёр чизҳоро меҳӯрӣ ва нороҳат ҳастӣ. Вале факат як чиз лозим аст. Марям чизи хуберо интихоб намудааст ва онро аз ў ҳеч кас гирифта наметавонад» (Инчили Луқо 10:40–42).

Ҳаёт аз майдо-чӯйда пур аст. Чунин менамояд, ки мо дар бораи онҳо фикр накарда ва ташвиш накашида, рӯзро шаб карда наметавонем. «Имрӯз чӣ пӯшам?» «Ин рӯз дар корхона чӣ хел мегузашта бошад?» «Қӯдакон кучоанд, ҳамааш хуб бошад, оё онҳо ба ягон чиз даст назада бошанд?» «Чӣ бояд ҳарам ва оё ин ба буҷаи мадарояд?» «Мо чӣ буҷа дорем?» «Ҳафтаи дигар чӣ мешавад?» «Кай ин даводави ман камтар мешуда бошад?» «Кай ман барои худам, барои мо вақт меёбам?»

Ҳаёт дар замони мо ба шасти баланд ҳаракат мекунад. Мо нисбат ба наслҳои пештара дар ҷаҳони мушкилтаре зиндагӣ мекунем, ки ба ин ҳамон технологияҳои нави мо мусоидат

менамояд. Ҳамин тавр ҳёти мушкили мо ва ташвиши ҳамаи он майдо-чуйдаҳо баъзан метавонад сабаби парешонхотирий, ҳавотирий ва ҳатто афсурдагиамон гардад. Зиндагӣ дар замони мо осон нест.

Вале Исо ба чизҳои бетартиби ҳаёт диққат намуда, гуфт: «Фақат як чиз лозим аст» (ояти 42). Ин чӣ аст? Ва Марям фаҳмид, ки ин чӣ аст. Аз афташ, вай саволҳои дуруст медод ва ба саволҳо дар бораи зиндагӣ ҷавобҳои дуруст мечӯст. Аз ин ҳам муҳимтараш, вай дар назди одами даркорӣ мепурсиду мечуст. Ин як чиз чӣ аст?

### МАҚСАДИ ОШКОР КАРДАНИ МУНОСИБАТХО

Марям дар хона буд, вай дар пеши пойи Исо нишаста, барои қабул кардани ҳақиқат кушода буд. Ягона чизе, ки барои вай аз ҳама муҳим буд ин кӯшиши бо Исо муносибатҳои чуқуртар доштан буд. Ва ин кӯшиш барояш аз омӯзиши маънои ақоиди таълимоти Ӯ чизи зиёдтареро дар бар мегирифт. Ин ҳатто аз фаҳмиши он, ки чӣ тавр фармонҳои Ӯро дар ҳаёт истифода бурдан лозим аст, зиёдтар буд. Вай аз сафари тӯлонии ҳаётии шинохтани Исо чунон ки Ӯ дар асл буд, ба ваҷд омада буд. Вай инчунин тайёр буд, ки ба Ӯ имкон дихад, ки вайро чунон ки ҳаст, шиносад. Марям ҳамон чиро, ки барояш чунон муҳим буд, ба даст овард. Аз ҳама муҳим барояш қашф кардани муносибатҳо буд. Вай Ҳудои худро дӯст медошт ва кӯшиш мекард, ки як қисми подшоҳии Ӯ шавад.

Дар муносибатҳои зану шавхарӣ, ки тозаву  
зинда мемонанд, ду шахс иштирок доранд,  
ки доимо ба шинохтани яқдигар мешитобанд.  
Онҳо дар пайи чуқурравии доимиин қашф  
кардани ин муносибатҳо мебошанд.

Ман (Шон) дар хотир дорам, ки чӣ тавр раванди фикрронии ман ва тамоми зиндагиям баъд аз шинос шудан бо духтари ачиб, ки номаш Стефанӣ буд, иваз шуд. Ҳа, маро зебоии вай моту марбут карда буд, лекин на фақат ин. Вай боақлу ҳандон ва хеле хушфөъл буд. Ба ману вай чизҳои монанд маъқул буданд ва ман меҳостам, ки тамоми вақтам бо ў бошам. Дар машқҳои баскетбол ман дар бораи вай фикр мекардам. Вақти дар хона буданам ҳам дар бораи вай фикр мекардам. Ман вайро аз хотирам бароварда наметавонистам, чунки ман ба вай хеле дилбаста шуда будам.

Чунин менамуд, ки гӯё ҳар як дақиқаи ҳушёр буданам, ин духтар фикрҳои маро асир мегирифт. Ва ин аз фаҳмиши ман чизи бузургтаре буд. Дар ин ҳаваси чуқуру фарогирандаам сире буд. Ман ўро мешинохтам ва ҳамзамон намешинохтам, барои ҳамин ман меҳостам, ки ўро бисёртар шиносам. Ҳар чи қадар ман ўро бештар мешинохтам, ҳамон қадар меҳостам, ки зиёдтар шиносам. *Чунки ман саҳт ошиқ шуда будам!*

Баъд аз он, ки ману Стефанӣ оиладор шудем, муҳаббати мо боз ҳам зиёдтар шуд. Феълан, ягонагии мо боиси барпо кардани хонаи ободамон гардид. Гарчанде ки оиладорӣ дар назар дошт, ки мо метавонистем вақти зиёдро бо ҳам гузаронем, ман ба ҳар ҳол, баъзан бояд дар хона намебудам. Ба вай набудани ман маъқул набуд. Вай дер мондани маро дар кор ё семинария нағз намедид. Баъзан ман бояд барои баромад кардан мерафтам. Албатта, ман ба вай ба воситай почтаи электронӣ менавиштам ё занг мезадам. Аммо ин фарқ мекард. Вай маро пазмон мешуд ва меҳост, ки ман зудтар ба хона баргардам. Ва ин ба ман хеле мефорид. Ман ҳам пазмони ў мешудам. Мо ҳамту аз хузури яқдигар сер шуда наметавонистем.

Ман мутахассиси оиладорӣ нестам, vale баъзан шогирдонам савол медиҳанд: «Чӣ хел фаҳмам, ки ман ҳақиқатан ошиқ шудаам?» ва «Чӣ кор кунам, ки ишқу муҳаббат гум нашавад?» Падару модарам зиёда аз 40 сол оиладор ҳастанд ва ҳоло ҳам

ба яқдигар ошиқанд. Барои ҳамин ман ба оилаҳое, ки тӯлонӣ ҳастанд, аҳамият дода, пай бурдам, ки дар муносибатҳои зану шавҳарӣ, ки тозаву зинда мемонанд, ду шаҳс иштирок доранд, ки доимо ба шинохтани яқдигар мешитобанд. Онҳо дар роҳи чуқуrrавии доимии кашф кардани ин муносибатҳо мебошанд.

Ҳатто агар ман тамоми умрарро барои шинохтани ин зан бо номи Стефанӣ сарф кунам, ман ҳеч гоҳ то охир ўро шинохта наметавонам. *Моҳияти чуқур ва вучуди ин зан ҳоло ҳам бароям сиррест, ки маро ба ҳоҳиши доимии чуқуртар шинохтани вай маҷбур мекунад.* Вай ҳоло ҳам метавонад маро ба худ кашад, ҷалб намояд ва дили маро мафтун кунад, аз ин сабаб ман ҳеч гоҳ шинохтани ўро бас намекунам. Ҳар чи бештар зиндагӣ давом кунад, ҳамон қадар меҳоҳам дили ўро биёбам. Табиати хақиқии муносибатҳои ошиқӣ ҳамин аст.

Шояд шумо дар бораи ҷуфтэ шунидаед, ки ба равоншиноси оилавӣ муроҷиат карданд, чунки зан муҳаббати шавҳарашро ҳис намекард. Ба саволи ҷаро, зан ҷавоб дод: «Ў ҳеч вакът намегӯяд, ки маро дӯст медорад». Мушовир ба тарафи шавҳар гашта, пурсид: «Оё ин рост аст?» Мард ҷавоб дод: «Дар рӯзи тӯй карданамон, ман ба вай гуфтам, ки ўро дӯст медорам ва фикр мекардам, ки як бор гуфтанам басанда аст».

Ин табиати хақиқии муносибатҳои ошиқӣ нест. Ин як ҷои муайян нест. Муҳаббат дар рӯзи тӯй ба вучуд намеояду бо қасами аҳд баста намешавад. Муҳаббат ин қарори ба сафари вағодорӣ ва қашфиётҳо баромадан аст. Ин пайгирии ҳамонест, ки дар тӯли тамоми ҳаёт дӯсташ медоред ва аз он ҳам бештар мебошад. Муҳаббат хислати иштиҳои ҳарисона барои бештар шихонтани одаме дорад, ки ба донистани он равона шудааст. Муҳаббати ҳақиқӣ дӯст медорад ва дӯст доштанро давом медиҳад. Ана ҳамин гуна муҳаббатро Худо нисбат ба Худ аз мо интизор аст. Ўро меҳоҳад, ки мо Ўро дӯст дорем ва дар муносибатҳо кашф карданро давом дихем, Ўро барои худ боз ҳам бештару зиёдтар кашф намоем.

Вақте ки шогирдони Исо аз Ӯ хоҳиш намуданд, ки дуо карданро ба онҳо таълим дихад, Ӯ ба онҳо нафақат як микдор калимахоро барои такрор кардани онҳо дод ва гуфт: «Як бор ин суханҳоро гуфта, дуо кун ва ин басандა аст». Баръакс, Ӯ шогирдонашро чунин таълим медод: «Бино бар ин, Ман ҳам ба шумо мегӯям: талаб кунед ва ба шумо дода мешавад; биҷӯед ва пайдо мекунед; дарро бикӯбед ва он ба рӯятон кушода мешавад. Чун ҳар кӣ талаб мекунад, ба даст меорад, ҳар кӣ мечӯяд, пайдо мекунад ва ҳар кас ки дарро мекӯбад, он ба рӯяш кушода мешавад» (Инчили Луқо 11:9–10). Худо меҳоҳад, ки дар мо дили илмдӯст, рӯҳи кашфкунанда, чони доимо гуруснаро офарад, ки боз ҳам бештар ташнаи Ӯ аст. Вақте ки мо Ӯро меёбем, Ӯ моро қаноатманд мегардонад ва ҳамзамон ташнагии моро барои шинохтани Ӯ боз ҳам бокувваттар мекунад. Айнан ҳамин чизро Марям ёфт ва, чунон ки Исо гуфт: «...онро аз ӯ ҳеч кас гирифта наметавонад».

Забурхон Довуд айнан ҳамин хел муҳаббатро нисбат ба Худо дошт. Ӯ медонист, ки Худои ӯ кист, вале ҳама вақт дар ҷустуҷӯи кашфиётҳои нав дар бораи Худо буд:

«Худоё! Ту Худои ман ҳастӣ, Туро ҳамеша мечӯям; ҷонам ташнаи Туст, ва ҷисмам пазмони Ту, дар замини ҳароба ва бемаҷоле ки об надорад. Ҳамин тавр дар қудс бар Ту менигаристам, вақте ки ба дидани қувват ва ҷалоли Ту меомадам. Зеро ки эҳсони Ту аз ҳаёт некӯтар аст; лабҳоям Туро ситоиш ҳоҳад кард. Ҳамин тавр Туро тамоми умри ҳуд муборак ҳоҳам хонд; ба исми Ту кафҳои ҳудро боло ҳоҳам кард» (Забур 62:2–5).

«Чунон ки оҳу иштиёқманди маҷроҳои об аст, ончунон ҷонам иштиёқманди Туст, эй Худо!» (Забур 41:2)

Гап дар сари он нест, ки Марто барои Үстоди худ хӯрок пӯхта ё ҳатто бо чизҳои майдо-чуйда андармон шуда, ноҳақ буд. Дар ҳаёт мо бо майдо-чуйдаҳо ҳам сару кор дорем. Вале кори аз ҳама муҳим ва аввалин ин ба сӯи Худо чун ба муҳаббати тамоми ҳаёти худ шитофтан мебошад. Агар мо ба лаззатҳои худпарастона шитобем ё худро ба давутози ин ҷаҳон баҳшем, Худо рашк кардан мегирад. Ҳавворӣ Яъқуб ҷунин менавишт: «... магар намедонед, ки дӯстӣ кардан бо ин ҷаҳон бо Худо душманий карданро мефаҳмонад? Ҳар кӣ бо ин ҷаҳон дӯст шудан ҳоҳад, душмани Худо мешавад. Ё фикр мекунед, ки дар навиштаҷот беҳуда гуфта шудааст: „Рӯҳи Худованд, ки Худо дар дарунамон гузоштааст, саҳт рашк мекунад?“» (Номаи Яъқуб 4:4–5). Шумо ба ақидае дар бораи он ки Худо нисбат ба шумо рашк мекунад, ҷӣ тавр муносибат мекунед? Ӯ меҳоҳад, ки шумо танҳо Ӯро дӯст доред, айнан ҳамон тавре, ки шумо меҳоҳед, ки дигар одам шуморо шахси муҳимтарини ҳаёти худ кунад.

Худо моро ба шабоҳати Худ оғарид, барои ҳамин мо одамон, нисбат ба онҳое, ки ба мо хиёнат мекунанд, аксуламали бад мекунем, ҳамин тавр не? Мо меҳоҳем, ки дар дил ва ҳуши одаме, ки моро дӯст медорад, ягона бошем. Вақте мо ҳис мекунем, ки ишқу муҳаббате ки ба мо ваъда шудааст, ба тарафи дигар равона мешавад, мо рашк мекунем. Табиати муносибатҳои ошиқӣ дар он аст, ки объекти муҳаббати худро дар ҷои аввал мегузорем.

Стефанӣ меҳоҳад, ки ҳангоми дар наздаш набуданам дар бораи вай фикр кунам, ҳамон тавре, ки ман меҳоҳам ки вай дар бораи ман фикр кунад. Ва агар чизи дигаре вафодории маро аз вай биканад, вай аз афташ, дардро ҳис мекунад. Худо бо рашки зиёд меҳоҳад, ки мо пазмони Ӯ бошем. Ӯ садоқати самимии моро меҳоҳад ва вақте ки мо худро ба Ӯ мебахшем, Ӯ кӯшиши моро барои бештар шинохтани Вай зиёд мегардонад. Вақте мо меҳоҳем, ки Ӯро ба воситаи Калом шиносем, Ӯ меҳоҳад, ки мо ҷустуҷӯи Ӯро давом диҳем. Ҳангоме ки мо ҳақиқати ивазкунандай Ӯро дар саҳифаҳои Навиштаҷот кашф менамоем,

Ў меҳоҳад, ки мо қашфи онро давом диҳем. Зоро ҳар қадаре ки мо маъни кашфи муносибатро бо Ў бифаҳмем, ҳамон қадар Ў моро ба шинохтан, ҳастӣ ва зиндагӣ дар ягонагии доимо чукур шудаистода бо Ҳуд мебарад.

Ҳавворӣ Павлус гуфтааст: «Инчунин Рӯҳулқудс дар сустиҳоямон ба мо ёрӣ медиҳад, чунки мо намедонем, ки дар бораи чӣ дуо кунем. Ҳуди Рӯҳулқудс бо оҳу нолаҳояш, ки бо сухан баён карданашон ғайриимкон аст, барои мо илтимос меқунад ва моро тарағирӣ менамояд. Ҳудо, ки дилҳои моро месанҷад, медонад, ки Рӯҳулқудс дар бораи чӣ илтимос меқунад, чунки илтимосҳои Рӯҳулқудс мувофиқи хости Ҳудост» (Нома ба Румиён 8:26–27). Дар Нома ба Қўринтиён Павлус дар бораи сирри хиради чуқури Ҳудо давом дода мегӯяд, ки «Аммо ин хирадро Ҳудо ба воситаи Рӯҳаш ба мо ошкор кардааст. Зоро Рӯҳи Ҳудо аз тамоми чиз, ҳатто аз андешаҳои Ҳудо огоҳ аст» (1Нома ба Қўринтиён 2:10). Мо ба Ҳудое хизмат меқунем, ки моро бо Каломи Ҳуд таъмин кардааст ва Рӯҳи Ҳудро додааст, то ки моро ба сӯи Каломи Ҳуд барад. Ў намехоҳад, ки мо бо ташвишҳои ин ҷаҳон андармон шавем. Ў меҳоҳад, ки мо кӯшиши доимо рушдкунандай ба таври чукур шинохтани Ўро дар саҳифаҳои Навиштаҷот парвариш кунем. Ў меҳоҳад, ки мо Ўро дӯст дорем ва «асосан дар ғами Подшоҳии Ҳудо» бошем (Ниг.ба Инчили Матто 6:33).

Ҳамин тавр, калиди күшодани ҳақиқатҳо дар *парвариии қашфиёти муносибат* бо Ў мебошад. Лекин чунин қашфиёт дар асоси саволҳоест, ки мо медиҳем. Бо ибораи дигар, одаме, ки муносибат доштан меҳоҳад, инчунин мӯҳточи ақли кунҷков аст.

## ҶУСТУҶӢИ ҶАВОБҲО ВА САВОЛҲОИ ДУРУСТ

Дар аввали хизмати ман (Ҷош) дар Campus Crusade for Christ маро ба Аргентина фиристоданд. Ҳайронии фарҳангии маро тасаввур кунед, вақте ки ман фаҳмидаам, ки навъи дӯстдоштаи варзиши онҳо на футболи амрикой ё баскетбол, балки футболи

оддӣ будааст. Вақте ки ман воҳӯрии футболро бори аввал тамошо мекардам, ман ҳатто намефаҳмидам, ки дар майдон чӣ рӯй дода истодааст. Ман тамоман намефаҳмидам, ки ин бозӣ чӣ қоида, чӣ стратегия дорад ё ҳатто чӣ тавр бояд сурат гирад. Вале, якчанд воҳӯриҳои футболро тамошо карда ва шарҳҳои дӯстонамро гӯш карда, ман қоидаву нозукиҳои амалҳои бозингарон ва стратегияро фаҳмидам. Ман пешбинӣ намудани бозиро сар кардам ва ҳатто бо овози баланд ба бозингарон ва ҳакамон маслиҳат медодам. Ман фаҳмидам, ки ба қадом чизҳо бояд аҳамият дихам ва ин дониш баҳои бозӣ ва лаззатеро, ки ман аз он мегирифтам, дар назарам баландтар намуд.

Айнан ҳамин чиз ҳам барои кушодани чуқуриҳои шинохтани Худо дар саҳифаҳои Навиштаҷот дуруст аст. Агар мо баъзеи нозукиҳои онро нафаҳмем, ки китоб дар бораи чӣ мебошад, мо намефаҳмем, ки дар он чиро ҷустуҷӯ кунем. Он гоҳ мо гумон карда метавонем, ки Китоби Муқаддас пурпечу дилгиркунанда аст. Вале вақте ки мо ба зери қалимаҳо нигоҳ карданро сар мекунем, ҷанбаҳои зиёди вахӣи Худо ба мо намоён мешаванд. Аз ин рӯ хеле муҳим аст, ки дили ҷӯянда саволҳои дуруст доданро ёд гирад. Он гоҳ дар зери роҳбарии Рӯҳулқудс мо метавонем фаҳмем, ки Худо ба мо чиро кушодан меҳоҳад.

Тавонони саволҳои дуруст пурсидан дар асл барои фаҳмидани рафти аслии кор ёрӣ медиҳад. **Масалан**, ФБР барои ёд додани ҳунари мушоҳида ба агентҳои худ, аз фильмҳои таълимдиҳанда истифода мебаранд. Яке аз ҷунин фильмҳо се дақиқа давом мекунад ва дар бораи горат шудани як қатора мебошад. Ба фильм рӯйхати зиёда аз 100 савол илова шудааст, ки нигоҳи аввали агентҳоро нисбат ба фильм месанҷад. Ба он рӯйхат ҷунин саволҳо доҳил шудаанд, ба мисли: «Оё мард ҷапдаст буд?», «Ў дар кисай ақибаш чӣ дошт?», «Оё дар дасти зан соат буд?» ва гайра.

Омӯзгори семинария як маротиба ин фильмро дар дарси усулҳои омӯзиши Китоби Муқаддас нишон дод. Холи миёнаи пешрафт 35 ҷавоби дуруст ба сад саволро ташкил дод. Вале

як рӯз ба ин дарс як агенти пештараи ФБР омад. Ӯ хеч гоҳ ин фильмро надида буд, vale ба ҳамаи саволҳо ҷавобҳои дуруст медод. Калиди он чӣ буд? Ӯ медонист, ки ба воситаи саволҳои дуруст додан, чиро ҷустуҷӯ кардан лозим аст.

Китоби Муқаддас китоби асроромез аст  
ва барои ҳаловат бурдан аз сарвати он  
диље лозим аст, ки ташни кашфиётҳо  
бошад, то ки ба ҷуқуриҳои он назар  
кунад. Вале мукофотҳо барои ин кор  
қаноатмандии тасвирнашаванд мөоранд.

Ҳамин тавр, нагузоштани саволи дуруст ба раванди кашфкунӣ монеа мешавад. Мо ҳамчунин бояд донем, ки чӣ тавр ба Китоби Муқаддас назар кунем, пас метавонем шавқро аз даст дигему дигар ҷустуҷӯ накунем. Мо метавонем порчаро хонем, vale маънизи чизи хондаро набинем. Ман одамонеро мешиносам, ки аз маънизи санъати бузург бехабар мемонанд, чунки намедонанд, ки ба расм чӣ гуна назар кунанд. Шумо албатта инро дар осорхонаҳо мушоҳида намудаед. Як гурӯҳи тамошобинон аз пеши расм гузашта, сар мечунбонанд ва меҳандад ва нисбат ба он базлагӯй мекунанд. Гурӯҳи дигар боз истода, дам набароварда, ба ҳамон расм назар дӯхта, бо ҳаяҷон бо якдигар дар бораи маъно ва таъсири он асар муҳокима мекунанд.

Чаро таассурот фарқ мекунад? Гурӯҳи дуюм расмро дида метавонад. Онҳо ҳаракат, шакл, ишорат, ҳамоҳангӣ ва соҳтро мушоҳида мекунанду мефаҳманд, чунки ба хотири онҳо расм бо онҳое, ки онро аз назар мегузаронанд, сӯҳбат мекунад. Ана барои чӣ шумо баъзан мешунавед, ки чӣ тавр одамон мегӯянд, ки мо расмҳоро ҳукм намекунем, баръакс, расмҳо моро ҳукм менамоянд. Айнан ҳамин ҷизро метавонем дар бораи онҳое

бигўем, ки исрор мекунанд, ки аз Китоби Муқаддас чизе гирифта наметавонанд.

Монеаи дигаре дар раванди кашфкунӣ ҳамту нотавонии нигоҳ кардан мебошад. Ҳамин ки баъзеи одамон дарк мекунанд, ки ҳақиқат худ аз худ аз рӯи саҳифа барнамеояд, онҳо китобро мепӯшанду аз қӯшишу гайрат даст мекашанд. Онҳо нигоҳ карда наметавонанд, барои ҳамин намебинанд. Чунон ки гуфта гузаштем, Китоби Муқаддас китоби асроромез аст ва барои ҳаловат бурдан аз сарвати он диле лозим аст, ки ташни кашфиётҳо бошад, то ки ба чуқуриҳои он назар кунад. Вале мукофотҳо барои ин кор қаноатмандии тасвирнашаванда меоранд, чунки Ҳудо ва роҳҳои Ӯро шинохта, мо дар ин зиндагӣ маъно, мақсад ва қаноатмандиро дарёфт мекунем ва зиёда аз ин ҳаёти абадиро ба даст меоварем.

## ШАШ САВОЛИ АСОСӢ

Мо саволҳои дуруст доданро ёд гирифта, мефаҳмем, ки чӣ тавр нигоҳ кунем ва дар Навиштаҷот чиро ҷустуҷӯ намоем. Ин шаш саволи асосӣ ба мо ёрӣ медиҳанд, ки ҳақиқатро дар бораи ҷизҳои зиёд кушоем. Ин саволҳоро муфаттишҳо истифода мебаранд. Ин саволҳоро айбордуркунандаҳо ва ҳимоякунандаҳо истифода мебаранд. Олимҳо ин саволҳоро медиҳанд. Рӯзноманигорон ин саволҳоро мепурсанд. Ана он саволҳо:

Кӣ?

Чӣ?

Кай?

Дар кучо?

Чаро?

Чӣ хел?

Ба осон будани ин калимаҳо аҳамият надиҳед. Маҳз ҳамин саволҳо моро водор месозанд, ки чуқурттар рафта, ҳақиқати

таълимотӣ, рафторӣ ва нисбиро кашф намоем. Ин саволҳо ба мо ёрӣ доданд, ки дар бобҳои пештара дар бораи фарисиёни ба Исо савол дода истода, ҷавобҳои Исо ба занӣ сомарӣ, Ислом, ки нобиноро шифо медиҳад, воҳӯрии Исо бо Марям ва дар порчаҳои бо ибораи «ба якдигар» дар Навиштаоти Муқаддас ва гайра асли корро бубинем.

Ин саволҳо дар асл ба мо ёрӣ доданд, ки маълумот ва ҳақиқатеро, ки дарҳол намоён набуданд, кашф намоем. Онҳо мисли белҳое мебошанд, ки бо онҳо ганҷҳои гӯронидаро мекананд. Онҳо порчаро тадқиқот мекунанд ва фикру маънои пӯшидаро мекушоянд, то ки мо Ҳудоро чуқуртар шиносем ва ҳақиқатҳои Қаломи Ҳудоро дар ҳаёти дигарон аз сар гузаронем.

Масалан, биёед ин шаш саволро ба воҳӯрии Исо бо занӣ сомарӣ дар назди ҷоҳе, ки дар боби 3 мухокима намудем, татбиқ созем. Ба саволҳо ҷавоб дода, мо мебинем, ки чӣ тавр онҳо ба мо ёрӣ доданд, ки ҳақиқатҳои пурмаъноеро кушоем, ки мо аз боби 4 Инчили Юҳанно фаҳмидем.

Саволи «**кӣ**» шахсони амалкунандаро мекушояд. Исо дар порчай Инчили Юҳанно 4:1–42 кӣ аст? Мо фаҳмидем, ки Исо Ҳамонест, ки қабул мекунад. Он зан кӣ буд? Мо дарёфтем, ки ў сомарӣ будааст, ки яхудиён бо вай рафтуомад надоштанд, ў зинокоре будааст, ки шавҳарони зиёде доштааст ва занӣ танҳое будааст, ки ба қабули бе чуну чаро мӯҳтоҷ будааст.

**«Дар кучо»** дар фаҳмидани самт ёрӣ медиҳад. Ин ҳодиса дар кучо рӯй додааст? Қаҳрамонон ба кучо мераванд? Дар боби 4 Инчили Юҳанно мо мебинем, ки Исо ба Ҷалил равона аст, аммо ба воситаи Сомария меравад. Воҳӯрии Исо ва зан дар Сомария, назди ҷоҳ рӯй медиҳад, ки ҷолиби дикқат аст. Дар ин ҳолат, маҳз дар ҳамин ҷо Исо дили қабулкунанда ва ғамҳори Ҳудро мекушояд.

Саволи «**кай**» фазои вактро ворид мекунад. Мо мефаҳмем, ки Исо ба воситаи Сомария дар вақте мегузараид, ки яхудиён беҳуда ба он ҷо сафар намекарданд ва ин «асоси бокувват» дошт. Шиддат байни яхудиён ва сомариҳо маълум буд — онҳо яқдигарро бад медианд. Кай зан ба назди ҷоҳ омад? Ӯ дар нисфириӯзӣ омад ва ҷунончи мефаҳмем, ин вақте буд, ки ҳеч қас барои обгирӣ намеомад. Ин муҳим аст ва саволи «**кай**» ёрӣ медиҳад, то фахмем, ки зан намехост одамон ӯро бубинанд. Эҳтимол, вай зани танҳое буд, ки дигарон ба хотири ҳаёти танfurӯшиаш ба ӯ ҳавобаландона назар мекарданд.

«**Чӣ**» дар порча бисёр чизҳоро мекушояд. Ин оятҳо дар бораи ҷи мегӯянд? Чӣ рӯй дода истодааст? Ӯ чӣ кор кард, вай чӣ кор кард? Ҳар яки онҳо чӣ ният доранд? Исо ба ин зани радшуда оби зинда пешниҳод карда, чӣ мекунад? Исоро чӣ водор месозад, ки барои ин зан *Масехи таъйиншуда* гардад? Ба сари ин зан чӣ фикре бояд меомад? Исо чиро меҳоҳад, ки шумо дар натиҷаи ҳондани ин ҳикоя ё ҳақиқат аз сар гузаронед? Шумо дар қабули дили Исо, ки ба шумо даҳл дорад, чиро мебинед? Аксуламали шумо ба он, ки Исоро ба ҳаёти худ қабул намоед, чӣ гуна аст?

«**Чӣ тавр**» раванди ҳодисаҳо, ҳиссиётҳо, эҳсосҳо, муносибатҳо ва ғайраро дар бар мегирад. Ин ҳодиса чӣ тавр рӯй дод? Ин чӣ тавр рӯй медиҳад? Исо чӣ тавр медонист, ки ин зан панҷ шавҳар дошт? Чӣ тавр зан ба пешниҳоди Исо таассур намуд? Чӣ тавр зан ба фахмидани тафсилоти ҳаёташ аз тарафи Исо аксуламал намуд? Агар Исо шуморо ҳамин хел қабул мекард, шумо чӣ ҳис мекардед? Чӣ тавр ин ғамхорӣ ва дилсӯзии Исоро нишон медиҳад? Чӣ тавр Ӯ шуморо қабул мекунад? Чӣ тавр ин шуморо водор месозад, ки худро беҳтар қабул намоед? Чӣ тавр шумо дигаронро ба мисле, ки Исо зани сомариро қабул намуд, қабул менамоед? Чӣ тавр ин порча ба шумо ёрӣ медиҳад, ки нисбат ба Ҳудо ва дигар одамон муҳаббати чуқуртаре ба даст биёред?

Саволҳои «**Чаро, барои чӣ**» ба мо ёрӣ медиҳанд, ки ниятҳо ва сабабҳои матнро ҷуқурттар дида бароем. Чаро Исо аз вай об барои нӯшидан пурсид? Чаро Ӯ умуман ба он ҷо рафт? Чаро он зан дар нисфирӯзӣ барои гирифтани об омад? Барои чӣ Исо шуморо бечуну ҷаро қабул намуд? Барои чӣ шумо ҷунон ки Исо шуморо қабул намуд, бояд дигаронро қабул намоед?

Саволҳои дуруст додан бароятон асбоби асосии қашф кардани ҳақиқатҳои библиявӣ мегардад. Ин саволҳо тадқиқотҳои шаҳсии шумо мешаванд, масалан, барои қашф кардани фаҳмиши таълимотӣ дар бораи он, ки Ҳудо кист ва чӣ хел аст? Онҳо метавонанд шуморо ба фаҳмиши ҷуқури он оваранд, ки ба чӣ бояд бовар қунед. Ин саволҳо имкон медиҳанд, ки роҳҳои Ҳудоро, ки бояд ба воситаи онҳо равед, қашф намоед. Ва, албатта, ин саволҳо ба шумо имкон медиҳанд, ки шумо фаҳмед, ки ҷаро Ҳудо ба шумо Каломи Ҳудро додааст ва шумо метавонед аз муносибати ҷуқури ҳуд бо Ӯ ва одамони атрофи ҳуд лаззат баред.

• • •

Дар қисми дигар мо шуморо аз ин раванд мегузаронем, то ки ёрӣ дихем, ки ҳақиқатҳои ҷуқуртари Навиштаҳои Муқаддасро қашф намоед. Албатта, асбобҳои фоиданок ба мисли омӯзиши қалимаҳо ба забони юнонӣ ва ибрӣ, тарҷумаҳои гуногун, ки дар шакли Китоби Муқаддаси таълимотӣ навишта шудаанд, лугатҳои библиявӣ ва манбаъҳои дигари фоиданок мавҷуд ҳастанд. Ҳамаи ин ҷизҳо барои шаҳсан қашф кардани Каломи Ҳудо ба шумо мусоидат мекунад. Ҳарчанд мо қисми зиёди сафари ҳудро ба Аҳди Нав равона месозем, мо Аҳди Қадимро бе аҳамият намегузорем. Аҳди Қадим аз ҳақиқатҳои дигаркунанда бой аст. Матни ибрӣ аз як таърихи авлоди Исо, фарзандони Истроил ҷизи бузургтаре мебошад. Он ҳикояи ҳар яки моро нишон медиҳад. Дар асл ҳикояи шаҳсии мо пурра нест ва мо

наметавонем, ки бе Аҳди Қадиму Нав нисбати худ таъсири пурраи пайғоми Ҳудоро ҳис намоем.

Китоби Муқаддас аз бисёр лиҳозҳо, аз ояти аввали Китоби Ҳастӣ то охирин ояти Китоби Ваҳӣ таърихи умумии башарият, мушкилии он ва ҳалли онро мекушояд. Бисёр вақт мо намефаҳмем, ки қадом ҷойро мо ба ин таъриҳи навишта мегузорем. Асбобҳои дуруст, ҳавасмандӣ ва ҳидояти Рӯхулқудро истифода бурда, шумо метавонед, ки дар ҳар як оят ҷойи худро бубинед ва Китоби Муқаддасро шахсан таҷриба кунед.

Аз баъзе лиҳозҳо, мо дар қисми дигар мавзӯро иваз мекунем. Мо аз шумо ҳоҳиш мекунем, ки бо гузоштани саволҳои дуруст дар порчаҳои гуногун кофтуков намоед ва барои шумо ҷойҳои ҳолӣ мегузорем, ки ба онҳо ҷавоб дихед. Мо чун пештара шуморо роҳнамоӣ мекунем, фикрҳо пешниҳод менамоем, аз ҷизҳои дарёфтҳои худ ба шумо нақл мекунем ва ҳатто қашфиётҳое, ки дигарон кардаанд, бо ҳам мебинем. Лекин мо умед дорем, ки қисми аввал бароятон заминаеро фароҳам овардааст, ки ба шумо ёрӣ медиҳад Китоби Муқаддасро шахсан таҷриба кунед. Дар қисми дигар мо имкон медиҳем, ки шумо инро иҷро намоед. Бигзор сафари мо давом ёбад!

ҚИСМИ ДУЮМ

ЧИ ТАВР  
КИТОБИ  
МУҚАДДАСРО  
БАРОИ ХУД  
БОЯД ОМӮХТ



## БОБИ 7

# МАЬНИДОД (ТАФСИР): ФАХМИДАНИ МАЬНОИ ДАР НАЗАР ДОШТАШУДА

Гэрй хондани 2 Петрус 1:3–4-ро ба гурӯҳе ки барои омӯзиши Китоби Муқаддас ҷамъ омада буданд, ба охир расонд. Ӯ ба Марсӣ, ки дар паҳлӯи шумо нишастааст, рӯ оварда, мепурсад: «Ин оятҳо чӣ маъно доранд?»

Марсӣ муддате дар бораи ин порча мулоҳиза мекунад. «Хуб, — мегӯяд ў баъди якчанд дақиқаи бо дикқат мулоҳиза кардан, — барои ман ин оятҳо он маъноро доранд, ки Худо дар ин чост, то ба ман дар ҳаёти масеҳӣ ёрӣ расонад». Гэрй ба аломати тасдиқ сар ҷунбонда, мегӯяд: «Хеле хуб». Вай рост ба шумо нигоҳ мекунад. «Ин оятҳо барои шумо чӣ маъно доранд?»

Эҳтимоли қавӣ меравад, ки шумо фарқи ноҷизи маъноро байни саволи аввалини Гэрй ва ҷавоби Марсӣ пай намебаред. Аммо боз як бор нигоҳ кунед. Аҳамияти қалимаҳои «барои ман чӣ маъно доранд» ва «барои шумо чӣ маъно доранд»-ро кам ҳисобидан лозим нест. Онҳо дар бораи вазъияте шаҳодат медиҳанд, ки дар байни бисёрии масеҳиёни ҳозира ҷой дорад. Бисёр одамон ба матни Китоби Муқаддас барои фахмидани маънидоди ў оид ба ҳақиқат муроҷиат намекунанд; онҳо дар он маънидоди худро оид ба ҳақиқат мечӯянд.

Аксари намояндагони фарҳангӣ мо, бо зимни бисёре аз масеҳиён, мегӯянд, ки ҳақиқати ахлоқии объективӣ вуҷуд надорад. Чунин одамон мегӯянд, ки чунин ҳақиқати ахлоқӣ

вучуд надорад, ки аз одам (ки дуруст ё нодуруст, ҳақиқат ё дурӯғро муайян мекунад) чудо бошад. Барои онҳо ҳақиқат ба таври субъективӣ, шахсан ба вучуд оварда мешавад. Онҳо боварӣ доранд, ки одам муайян мекунад, ки чӣ барои ў дуруст ё ҳақиқат аст. Аз ҳамин сабаб бехтарин коре ки мо бо Китоби Муқаддас карда метавонем, он аст, ки онро ҳамчун дастур барои муайян кардани «ҳақиқат»-и шахсӣ истифода барем, ки он ба воситаи идеяҳо ва афзалшумориҳо шахсии мо ба даст меояд.

Мачаллаи «*Тайм*» ба қариб мақолаэро дар бораи мавқеи илохиётӣ, ки калисои ибтидой муддати зиёд онро ҷонидорӣ мекард ва дар Навишта решা давондааст, нашр кард. Мақоларо Ҷон Мичем, собиқ муҳаррири «Нюсвик», ки «яке аз мутафаккирони барҷастаи Амрико дар соҳаи нақши дин дар ҳаёти ҷамъиятӣ» номида мешавад, навиштааст.<sup>1</sup>

«Дар фарҳанги имрӯзаи ҳақиқати субъективӣ,  
илохиётшиносӣ масъалаи ақида ва  
афзалшумории одам мебошад ва аз ҳамин  
сабаб ҷунин хисобида мешавад, ки ҷунин  
мавқеъ набояд мухокима карда шавад».

Дар он мақола на мавзӯи илохиётшиносие, ки баррасӣ мешуд муҳим буд, балки тафаккури фарҳангие, ки ин мавзӯъ дар ҷаҳорҷӯбай он мухокима мегардид. Ба ҷои он ки Навиштаотро ҳамчун сарчашмаи бонуфузи илохиёт баррасӣ кунад, Мичем мегӯяд: «Ба монанди Китоби Муқаддас, ҳуҷҷате ки аксар вакт ба ҳуд мухолиф аст ва аз нуқтаи назари он далелҳои тамоман ҳархела бунёд кардан мумкин аст, илохиётшиносӣ маҳсули дастҳои одам аст».<sup>2</sup>

Агар ҳақиқатан Китоби Муқаддас омехтаи идеяҳову таълимоти ба ҳам зид бошад, ки онҳоро ба таври эътиборнок аз ақл ва дили Ҳудо бармеомада хисобидан мумкин нест, мо

бешубҳа бо Мичем розӣ мешудем, ки илоҳиётшиносӣ маҳсули тафаккури шахсии мост. Аммо агар ба Китоби Муқаддас (ниг. боби 12) боварӣ кардан мумкин бошад, ки аз Худои бетағийр бармеояд, он гоҳ на мо, балки маҳз ӯ илоҳиётро муайян мекунад. Мубоҳисаҳо оид ба илоҳиёт ҳамон вақт солим аст, ки тарафҳо розӣ ҳастанд, ки Китоби Муқаддас қаломи боэътибор дар ин мавзӯй аст. Аммо дар фарҳанги ҳозираи ҳақиқати субъективӣ илоҳиёт масъалаи андеша ва афзалшумории одамӣ аст ва аз ҳамин сабаб чунин ҳисобида мешавад, ки чунин мавқеъ набояд муҳокима карда шавад. Ва агар касе ҷуръат карда гӯяд, ки ҳақиқат ба таври объективӣ ва эътиборнок дуруст аст, вай ҳадди ақал кӯхнапараст ва ё аз ин ҳам бадтар — мутаассиб ҳисобида мешавад.

Ман (Шон) дар митинги чавонон дар мавзӯи шаҳват сухан мерондам. Дар миёнаи суханрониям духтаре суханамро бурида, панҷ қалимаеро, ки имрӯз аз ҷавонони ҳозира бисёр мешунавам, такрор кард: «Ту қистӣ, ки ҳукм мекунӣ?» Вай дод мезад, ки ман ҳақ надорам ҳукми ахлоқӣ кунам, зоро ҳақиқат субъективӣ аст, яъне он «ҳақиқати ман» буд, ки ҳама ақидаҳоро баробар мекунад. Ин духтар, монанди бисёрии мо, дар фарҳанги релятивизми ахлоқӣ ба воя расидааст, ки аз қабул намудани «ҳақиқатҳо»-и бисёр ифтиҳор мекунад. Ба мо мегӯянд, ки мо бояд нисбати ҳамаи ақидаҳо таҳаммулпазир бошем, доварӣ накунем, танқид накунем ва фикр кунем, ки ҳеч як роҳ аз дигараш беҳтар нест ва ҳеч як нуқтаи назари илоҳиётӣ аз дигараш дурусттар нест. Амалан, ҳангоме касе мегӯяд, ки ҳақиқати дар Қаломи Худо овардашударо медонад, ба ӯ тавқи таассуб ва маҳкумкуни часпонда мешавад.

Агарчи мо идеяро дар бораи шахсӣ ва субъективӣ будани ҳақиқат рад мекунем, он пурра нодуруст нест — ва ин баъзе одамонро ба иштибоҳ меоварад. Зоро дар асл баъзе ҳақиқат интиҳоби шахсӣ ё афзалият аст. Масалан, қадоме аз ин

ду изҳорот дуруст аст: «Мазаи яхмоси шоколадӣ аз ҳама беҳтар аст» ё «Мазаи яхмоси ванилинӣ аз ҳама беҳтар аст»? Ҷавоб ба афзалишумориҳои шумо вобаста хоҳад буд, ва аз ҳамин сабаб он на дуруст аст, на нодуруст, на ҳақиқӣ ва на дурӯғ. Шоколад метавонад барои шумо беҳтарин бошад, аммо ванилин барои ман беҳтарин аст. Дар ин ҷо ягон ихтилоф нест, зеро сухан дар бораи афзалишумориҳои субъективии мөравад. Ин гуна ҳақиқат инфириҷӣ аст ва ҳатто бо мурури замон дигар шуда метавонад.

Аммо ҳангоме сухан дар бораи Китоби Муқаддас мөравад, ки муаллифи он Ҳудо — меъёри мутлақи ҳақиқати ахлоқӣ аст, ин чизи дигар аст. Каломи Ҳудо ваҳӣ дар бораи шахсест, ки ҳақиқати ахлоқиро дар асоси табиат ва хислати худ муайян мекунад. Китоби Муқаддас ҳақиқати эътиборноkest, ки аз худи Ҳудо бармеояд. Вазифаи мо ин аст, ки ҳақиқати онро дар саҳифаҳои Навишта ошкор кунем. Ва ҳангоме мо дарк мекунем, ки Ҳудо ба мо чӣ мегӯяд, мо бояд шахсан ин ҳақиқатро дар ҳаёти худ татбиқ кунем.

## БО МАҚСАД НАВИШТА ШУДААСТ

Ҳар як китоби Навиштаоти Муқаддас маъни миайян дорад. Ҳудо меҳоҳад, ки мо ин маъноро кашф намоем. Ӯ меҳоҳад дар матн Ҳудро ва ҳақиқати Ҳудро ошкор кунад, то ки мо Ӯро эҳсос кунем, Ӯро шиноsem ва дӯст дорем, бо роҳҳои Ӯ қадамгузор бошем ва атрофиёнамонро ҳамон гуна дӯст дорем, ки Ӯ моро дӯст медорад. Моянтан, вазифаи мо маънидоди калимаҳост, то ки маъни дар назар дошташудаи онҳоро фаҳмем.

Маънидод кардан ошкор намудани маъни аслии он чизест, ки навишта шудааст ё гуфта шудааст. Мо маъно эҷод намекунем; мо бояд танҳо маъни аслии дар назар дошташударо шарҳ дихем. Петруси фиристода мегӯяд, ки «ягон пешгӯйӣ дар навиштаот аз фикри худи пайғамбарон набаромадааст» (2 Петрус 1:20). Аз ҳамин сабаб, ба ҷои аз матн хондани он чизе

ки дуруст мешуморем, мо бояд маъни онро, ки Худо меҳоҳад ба мо ошкор кунад, берун оварем.

Ин раванд экзегезис ном дорад.

Экзегезис калима юнонӣ буда, маънояш «маълум намудан, дар таълим ошкор кардан, маълум намуда эълон кардан» аст. Ин калима дар Инчили Юханно ҳамон вақт истифода мешавад, ки фиристода мегӯяд, ки Исо Худоро ба мо «зоҳир кард» (Юханно 1:18). Дар тарҷумаҳои ҳозира ин калима «шиносонд» ё «ошкор намуд» тарҷума шудааст (ояти 18).

Барои дуруст маънидод ва ошкор кардани маъни порчаи Навишта мо ба раванди экзегеза машғул мешавем. Мо ин корро ба воситаи саволҳои санчишӣ дар бораи кӣ, чӣ, дар кучо, кай, чаро ва чӣ тавр иҷро мекунем.

Ва дар ин раванд мо:

1. матнро тадқиқ мекунем, то ки соҳтори грамматикии онро фаҳмем;
2. кӯшиш мекунем маъни калимаҳои алоҳидаро фаҳмем — ба маъни аслӣ, маҷозӣ, фарҳангӣ ва ғайра;
3. контексти таърихи ошкор мекунем: шахсияти муаллиф, муҳити фарҳангӣ, ҳудуди замонӣ ва ғайра;
4. паёмо дар заминай бандҳо (абзаш), бобҳо, китобҳои алоҳида ва тамоми мачмӯи ҳақиқатҳои Китоби Муқаддас тадқиқ мекунем;
5. ҳақиқати абадиро мефаҳмем, ки ба қасоне ки дар он вақт ба онҳо навишта шуда буд, даҳл дорад, ва мефаҳмем, ки ин ҳақиқати абадӣ имрӯз ба мо чӣ гуна даҳл дорад.

Чунон ки шумо дар хотир доред, мо ҳангоми маънидоди (тафсири) порчаҳо дар бораи зани сомарӣ, Марям, Петрус ва ғайра агарҷӣ на ҳамааш, вале аксари онҳоро истифода бурда будем. Агар мо Ҳудои ҳақиқии Китоби Муқаддасро донистан

хоҳем, ин раванди маънидоди маънои дар назар дошташудаи Навиштачот муҳим аст.

Дар хотир доред: азбаски мо модарзод гуноҳкорем, бори зиёдеро ба дӯш дорем. Ва ҳатто пас аз он ки Худо моро бозхарид намуд, қобилияти дарк кардани мо аксар вақт тира аст, ва мо одатан Навиштаҳоро нодуруст шарҳ медиҳем. Дар чаҳони мо шахсоне низ ҳастанд, ки худро муаллимони худотарсӣ мегӯянд, vale Навиштаи Муқаддасро таҳриф мекунанд ва дигаронро ба иштибоҳ меандозанд.

Огоҳӣ додани Павлус ба калисои Қўринтус дар бораи муаллимони дурӯғин ҳозир хеле муҳим аст, зеро бисёри «Онҳо фиристодагони бардуруғ ва коргарони фиребгаранд, ки худро фиристодагони Масех вонамуд мекунанд. Ҷойи таачҷуб нест, чунки шайтон ҳам худро фариштаи нур вонамуд мекунад» (2 Қўринтиён 11:13–14).

Аз ҳамин сабаб муҳим аст, ки ба даъвати Павлус гӯш дода, «худро ба Худо муносиб нишон дихӣ, ҳамчун коркуне ки аз кор хичил намешавад ва каломи ростиро дуруст таълим медиҳад» (2 Тимотиюс 2:15). Дар назари аввал ин кори душвор ба назар мерасад. Аммо ин дуруст нест, агар мо барои муайян кардани маънои Китоби Муқаддас ба як раванди санҷидашуда пайравӣ кунем. Илова ба ин, воситаҳои пуарзиши омӯзиший ва истинодҳо ҳастанд, ки ба мо дар ин раванде ки дар боби оянда аз назар мегузаронем, ёрӣ мерасонанд. Аммо ҳоло биёд ба ду унсури асосии раванди маънидод дикқат дихем: *маънои калимаҳо* ва *контексти он калимаҳо*.

## МАЪНОИ КАЛИМАҲО

Забон, албатта, аз калимаҳо иборат аст. Калимаҳо хиштҳои соҳтмонии идеяҳо мебошанд. Ва ҳангоме ки мо калимаҳоро ба ҷумлаҳо ва параграфҳо муттаҳид мекунем, онҳо воҳиди асосии муюшират мешаванд. Ин ба ҳар як асари адабӣ даҳл

дорад. Ва Китоби Муқаддас асари адабй аст, ки аз калимаҳо, чумлаҳо ва бандҳо (абзац) иборат аст, ки ба мо ҳақиқати Ҳудоро мерасонанд, ҳақиқатеро, ки дар зиндагӣ ба воситай шахсияти Рӯхулкӯдс татбиқ мешавад.

Аммо чӣ гуна ин калимаҳоро маънидод карданамон муҳим аст, зоро ҳангоме ки калимаҳо бо калимаҳову ибораҳои дигар алоқаманд мешаванд, маънои худро тағйир медиҳанд. Пас суханони Китоби Муқаддасро чӣ гуна бояд маънидод кард: айнан, рамзӣ ё чӣ хел? Дар ин ҷо фаҳмиданни истифодаи маҷозҳо ва грамматика пайдо мешавад. Масалан, суханони Исоро дар Юҳанно 6:35 мегирем. Ба ин порча нигоҳ қунед ва ояти 35-ро хонед.

*Маҷоз.* Ҳангоме Исо гуфт, ки Ӯ «нони ҳаёт» аст, чиро дар назар дошт? Қисми маънидод на айнан фаҳмиданни маънои калимаҳо, балки истифодаи ақли солимро дар бар мегирад. Мо порчаҳоро беҳтар фаҳмида метавонем, агар ба ҷои ҷорӣ кардани меъёрҳои маҳсус ва сунъии истифодаи забон дар Китоби Муқаддас ба он имкон дихем, ки ба таври табий гап занад. Чунон ки гуфтем, Китоби Муқаддас асари адабй аст, ва ҳамон принципҳои забоншиносӣ, ки нисбати дигар асарҳои адабй амал мекунанд, ба он низ даҳл доранд. Ин маънои онро дорад, ки мо ҳар як калимаи Китоби Муқаддасро айнан қабул карда наметавонем. Агарчи мо ба таври ҳаққонӣ Китоби Муқаддасро дуруст мешуморем, бояд ба маҷозҳо, ташбехҳо ва қиёсҳо имкон дихем, то ҳамон чизе бошанд, ки дар асл ҳастанд, ва ба онҳо маънои таҳтуллафзиро нисбат надиҳем.

Масалан, ҳангоме Исо мегӯяд, ки «Ман нони ҳаёт ҳастам», оё Ӯ гуфтаний аст, ки Ӯ ноне аз орд аст, ки бо ҳамиртуруш омехта ва пухта мешавад? Агар не, Ӯ чӣ гуфтаний аст? Вай ба таври маҷозӣ мефаҳмонад, ки ӯ барои ҳаёти рӯҳонии моғизо медиҳад, чунон ки нон барои ҳаёти ҷисмонии моғизо медиҳад. Албатта, ин мисол хеле возех аст, ва ба он шубҳа

карда намешавад. Аммо шумо аз маънидодҳои бофтаи хаёлт ҳайрон хоҳед шуд, ҳангоме ки одамон кӯшиш мекунанд мачозҳои Китоби Муқаддасро айнан фаҳманд.

*Грамматика.* Ҳангоми тафсири порча мо бояд на танҳо мачозҳоро чустучӯ кунем, балки ба грамматика низ диққат дихем. Грамматика чизҳоеро аз қабили замони замонҳои феъл, саволҳо, сигаи амрӣ, мубтадо ва хабар дар бар мегирад. Ин унсурҳо соҳтори забонро муайян мекунанд ва омилҳои муҳими муайян кардани он мебошанд, ки маҳз дар бораи чӣ сухан меравад.

Ҳангоме ки мо грамматикаро дуруст  
мефаҳмем (чун дар ин порча), он ба мо  
ёри мерасонад, ки маънои хақиқиро ошкор  
намоем — дар мавриди додашуда табииати  
абадии Исо ва ягонагии Ӯ бо Ҳудо.

Масалан, грамматика ба тафсири суханони Исо «Ман нони ҳаёт ҳастам» дар робита бо замони феъл таъсир мерасонад. Пас, ҳангоме ки Исо ҳудро нони ҳаёт номид, кадом замонро истифода бурд: гузашта, ҳозира ё оянда?

Исо нагуфт: «Ман нони ҳаёт будам» ё «Нони ҳаёт хоҳам буд». Исо замони ҳозираро истифода бурд: «Ман нони ҳаёт ҳастам». Истифодай ибораи «ман ҳастам» ба табииати тағйирнопазир ва абадии Масех ишора мекунад. Ин муҳим аст. «Ман ҳастам» ҳамчунин барои шунавандагони яхудии ӯ, ки бо ибораи бузурги «Ман ҳастам» хуб шинос буданд, маънои бузург дошт. Дақиқае вакт пайдо карда, дар бораи воҳӯрие ки дар Ҳуруҷ 3:14 тасвир шудааст, хонед.

Дар порча аз китоби Ҳуруҷ, Мусо навакак дар як буттаи фурӯзон бо Ҳудо воҳӯрд. Ҳангоме Мусо пурсид, ки кадоме аз номҳои Ӯро ба фиръавн бигӯяд, ҳангоме ӯ мепурсад, ки ӯро кӣ фиристодааст, аҳамият дихед, ки Ҳудо чӣ ҷавоб дод. Ӯ гуфт, ки

номи ў «Воцибулвучуд (Ман ҳамоне ҳастам, ки ҳастам)» аст. Ё «Ман ҳастам». Исо дар назди онҳое ки ба суханони Ў гӯш медоданд, парешонҳол нашуд. Фарисиён Ӯро дар он айборд мекарданд, ки Ӯ Худро бо Худо баробар хисобидааст. Бо вучуди ин, Исо «Ман»-и бузург аст. Ў дар ин бора ба фарисиён гуфт. Ў Худое аст, ки ҳамеша вучуд дорад, Ў Фармонравои Коинот ва Нигахдорандай абадии ҳаёти мост. Ҳангоме ки мо, чун дар ин порча, грамматикаро дуруст мефаҳмем, он дар ошкор кардани мањнои ҳақиқӣ ёрӣ мерасонад — дар мавриди додашуда табиати абадии Исо ва ягонагии Ў бо Худо.

## МАЊНОИ КАЛИМАХО ДАР КОНТЕКСТ

Тасаввур кунед, ки шумо аз пеши ман (Шон) мегузаред, вақте ки ман бо дўстонам сўхбат карда истодаам. Шумо сухани маро мешунавед: «Не, ҳафтаи дигар ман аз Стефанӣ меравам ва Скоттӣ бо вай мемонад». Шумо боз наистода, намепурсед дар бораи он чи, ки шунидед ва ба назди дўсти худ меравед. Шумо метавонед ба ў чунин гӯед.

— Ту дар бораи Шон ва Стефанӣ Макдауэлл хабарҳои охиринро шунидӣ?

Дўсти шумо ҷавоб медиҳад, ки не, чӣ шуд?

— Ман навакак шунидам, ки чӣ хел Шон гуфт, ки ў аз Стефанӣ ҳафтаи оянда чудо мешавад ва занаш писарашибонро васоят мекунад.

Дўсти ҳайрон ва ноумедшуда, сар мечунбонад.

— Боварам намеояд. Ана ба ту як хизматгори масехии дигар, ки доимо дар бораи муносибатҳо таълим медиҳад, худаш бошад, аз рӯи гуфтаҳояш рафтор намекунад. Шармандагӣ!

Хозир чӣ рӯй дод? Оё шумо аниқ суханони маро тафсир кардед? Оё шумо дуруст фаҳмидед, ки ман гуфтам, ки ҳафтаи дигар занам ва писарам Скоттиро, ки бо ў мемонад, мегузорам? Вале чизи нашунидаатон ин буд, ки ман пеш аз он ва баъд аз он чӣ гуфта будам.

Ана сўхбати пурратари ман бо дўстам:  
— Шояд, ки ту аз сафари оянда ба Истроил хушхол ҳастӣ,  
— мегўяд дўстам.  
Ман ҷавоб медиҳам: Ҳа, ман инро интизорам.  
— Ту ҳамин ҳафта меравӣ, дуруст? Стефанӣ бо ту меравад?  
— дўстам мепурсад.  
— Не, ман ҳафтаи дигар аз пеши Стефанӣ меравам, — ҷавоб  
медиҳам ман. — Ба Скоттӣ бо вай мемонад.

Ман дар ин ҷо каме меистам.  
— Ман фақат як ҳафта намешавам, барои ҳамин вақт барои  
пазмон шудан ҳам намешавад, лекин ман, ба ҳар ҳол аз оила  
дур буданро нағз намебинам.  
Гап дар сари он аст, ки агар мо суханонро аз контекст қанда  
гирим, мо метавонем маъни ҳақиқии суханони гуфташуда ё  
нависташударо нафаҳмем.

### Контексти адабӣ

Контекст дар тафсири порча муҳим аст. Маънидод фахмиши  
вазъияти он аст: он чи дарҳол пеш аз оят меояд ва он чи  
баъд аз он меояд. Агар мо як изҳоротро ба монанди «Ман  
Стефаниро тарк мекунам» ё порчай Навиштаро чудо кунем ва  
онро дар контексти тамоми накъл маънидод карда натавонем,  
хатари нодуруст маънидод кардани маъни он ба миён меояд.

Барои дуруст фахмидани маъни матн мо бояд онро дар  
заминай адабии он бинем. Дар хотир доред, ман (Ҷош) гуфта  
будам, ки дар фахмидани номаи Ғалотиён 6:2 душворӣ мекашам?  
Гап на дар он аст, ки ман «бори яқдигарро бардоштан»-  
ро нодуруст фахмидам, балки онро дар контекст аз назар  
нагузарондам. Пас аз хондани се ояти баъдина ва омӯхтани  
калимаҳои юнонӣ, ки маънояшон «бори гарон» ва «бор» аст,  
ман ин оятро дар заминай тамоми порча фахмida тавонистам.

Ҳангоме ки порчаро берун аз контекст меҳонем, хатари ба  
матн ворид кардани маъни дигаре ки дар он ҷо нест, ба миён

меояд. Олимон инро эйсегезис меноманд, ки маъниои «ворид кардан»-ро дорад. Бисёрии хатоҳои маънидод аз он сабаб ба миён меоянд, ки ба Навиштаи Муқаддас маъниои дар он набуда нисбат дода мешавад. Ва бо хондани контекст аз ин хатоҳо канорачӯй кардан мумкин аст. Аммо мо бояд бештар аз якчанд оятро пеш ва баъд аз ҳақиқати библияйӣ бинем, то онро дар контекст маънидод кунем. Мо бояд онро дар контексти боб ва, моҳиятан, тамоми Китоби Муқаддас дида бароем. Дар ин ҷо истинодҳои мутақобил ба ёрӣ меоянд.

### Истинодҳои мутақобил

Истиноди мутақобил раванди пайгирии мавзӯй ё қалима аз як оят ба ояти дигари Китоби Муқаддас аст, то ҳамаи он чиро, ки китоб оид ба ин мавзӯй мегӯяд, ошкор кунад. Қудрати истинодҳои мутақобил — дар эътиборнокиест, ки мо ба он рӯ меоварем. Азбаски мо ба Навишта имкон медиҳем, ки Навиштаро маънидод кунад, мо метавонем боварӣ дошта бошем, ки хуносахои мо дурустанд.

Барои ҷустуҷӯи истинодҳои мутақобил якчанд сарчашмаҳо ҳастанд, ва мо онҳоро дар боби оянда муфассалтар дида мебароем. Ҳоло бошад, муҳокимаи истинодҳои мутақобилро бо он чи шумо дар бисёр версияҳои Китоби Муқаддас мебинед, маҳдуд мекунем. Дар онҳо истинодҳои мутақобил нишон дода шудаанд, ки дар сутуни алоҳида дар пахлӯи оят зикр шудаанд. Китоби Муқаддаси шумо ҳамчунин метавонад симфония дошта бошад, ки боз як ёрии дигар дар кор бо истинодҳои мутақобил аст. Асбоби дигари судманд — Китоби Муқаддас бо силсилаи робитаҳои мавзӯй мебошад. Китоби Муқаддас бо силсилаи робитаҳои мавзӯй истинодҳои хуб андешидашударо дар ҳошияҳо ва нишондиҳандай истинодҳоро дорад, ки ба шумо дар пайгирии мавзӯй додашуда дар тамоми Навишта ёрӣ мерасонад.

Аҳамият дижед, ки ҳангоме дар бораи истифодаи номи «Ман ҳастам» дар замони ҳозира мухокима кардем, Мусо ва

буттаи фурӯзонро дар назар доштем. Мо аз кучо фаҳмидем, ки номи «Ман ҳастам» дар Хуруҷ 3:14 зикр шудааст? Истинодҳои мутақобил дар Китоби Муқаддас моро ба порчае аз Китоби Хуруҷ равона мекунанд. Амалан, фақат дар хусуси калимаҳои «Ман ҳастам» мо дар Инчили Юҳанно истинодҳои зиёдеро мебинем. Яке аз онҳо суханони Исо аст: «Ман нони ҳаёт ҳастам». Аммо ҳозир биёд танҳо ба контексти Юҳанно б назар андозем, то контексти адабии ин порчаро тадқиқ намоем. Барои хондани тамоми боб якчанд дақиқа вақт чудо кунед.

Шумо чиро мейёбед?

Ин бобро хонда, шумо бешубҳа фаҳмидед, ки он пурра ба он нигаронида шудааст, ки Исо ҳаёти моро дастгирӣ мекунад. Боб аз он сар мешавад, ки одамон барои шунидан Исо меоянд, ва ўз Филиппус мепурсад: «Аз кучо мо метавонем нон ҳарем ва тамоми мардумро сер кунем?» (ниг. ояти 5). Исо беш аз панҷ ҳазор нафарро бо панҷ нон ва ду моҳӣ сер карда, мӯъциза нишон медиҳад. «Ман нони ҳаёт ҳастам» — садо медиҳад дар заминаи сер карданӣ мӯъцизаосои мардуми гурусна. Исо бар рӯи об қадам мезанад, ва мардум бо водоркунандаҳои нодуруст Ўро пайравӣ мекунанд. Исо мегӯяд: «Ба ростӣ, ба ростӣ ба шумо мегӯям: Маро на ба сабаби аломатҳое ки дидед, балки ба он сабаб ҷустуҷӯ мекунед, ки нон ҳӯрда, сер шудед» (ниг. ояти 26).

Исо эҳтиёҷоти одамони гуруснаро қонеъ мекард. Аммо Ӯ меҳост на танҳо эҳтиёҷоти ҷисмонии онҳоро ба гизо қонеъ кунад. «Дар хусуси ҷизҳои зуд вайроншаванда, ба монанди гизо, ин қадар ҳавотир нашавед» — гуфт Ӯ. — «Беҳтараш қуввати худро барои ҷустуҷӯи ҳаёти абадӣ сарф кунед, ки онро Писари Одам ба шумо дода метавонад... Ман нони зинда ҳастам, ки аз осмон фуруд омадааст. Ҳар кӣ ин нонро ҳӯрад, то абад зинда мемонад» (ниг. оятҳои 27, 51).

Изхороти Исо дар бораи он ки Ӯ нони ҳаёт аст, барои ҳар яки мо маъниҳои хеле зиёд дорад, аммо агар ин изхоротро дар

контекст нахонем, онро дуруст маънидод карда наметавонем. Мо ба Навишта имкон медиҳем, ки ба маънои муайян худро маънидод кунад. Рӯхулқудс меҳоҳад ҳақиқати Каломи Худро ба мо ошкор кунад, зеро мо аҳамияти ҳақиқати Ўро, ки дар он вақт ба шунавандагонаш гуфта ё навишта шуда буд, мефаҳмем. Ва яке аз воситаҳои чунин кардан — хондани Китоби Муқаддас дар заминаи адабии он аст.

### Контексти таърихӣ

Китоби Муқаддас дар давраҳои гуногуни таърихӣ навишта шудааст. Муносибатҳо, мухит, тарзи зиндагӣ ва соҳторҳои сиёсии замони муайян ба фахмидани порча таъсир мерасонанд. Аз ҳамин сабаб барои «фаҳмондан ё ошкор кардан»-и маънои Навишта мо бояд онро дар заминаи фарҳангии он замон аз назар гузаронем. Биёед суханони Исо «Ман нони ҳаёт ҳастам»-ро дар заминаи фарҳангии он аз назар мегузаронем. Ин ба мо дар бораи чӣ гуна маънидод кардани он чӣ мегӯяд?

Ваъияти таърихӣ: асри 1, Истроилро Рум ишғол кардааст. Дар он замон нон манбаи асосии ғизо буд. На илова ба таоми асосӣ, чунон ки дар замони ҳозира онро дар якчоягӣ бо қабоб, шӯрбо ё салат истеъмол кардан мумкин аст. Дар он замон нон ғизои асосӣ буд. Ҳамин тарик, Исо тимсоли нонро истифода бурд, зеро ин маҷоз аҳамияти ҳаётан мухими Ўро барои ҳаёти рӯҳонии шунавандагонаш таъкид мекунад. Чунон ки бе нон онҳо ҷисман мемиранд, бе Исо онҳо рӯҳан мемиранд.

Вақте ки мо Китоби Муқаддасро меҳонем, гӯё ба замони гузашта бармегардем. Китоби Муқаддас дар давоми 1500 сол навишта шудааст. Дар ин муддат дигаргуниҳои калони фарҳангӣ, сиёсӣ ва иҷтимоӣ ба амал омаданд. Бо фахмидани мухити таърихии замони навишта шудани порчаи конкретӣ мо беҳтар фахмида метавонем, ки Худо ба мардум чӣ мегуфт ва ҷаро. Дар бобҳои минбаъда мо аҳамияти контексти фарҳангиро пурратар мебинем.

## БОЗНИГАРИИ РАВАНДИ МАЪНИДОД

Хангоме ки шумо Китоби Муқаддасро меҳонед, мақсади шумо фаҳмидани он аст, ки Худо ба шумо чӣ мегӯяд. Оё меҳоҳед Ўро амиқтар шиносед, фаҳмед, ки чӣ гуна Ў шуморо дӯст медорад ва чӣ гуна шумо бояд дигаронро монанди Ў дӯст доред, то ки Ўро изат намоед ва баракат ба даст оваред? Барои ин, чунон ки аллакай гуфта будем, ману шумо бояд фаҳмем, ки Худо чиро дар назар дошт, ҳангоме ки тақрибан 40 нависандаро ба навиштани суханони Худ илҳом бахшид. Он гоҳ мо фаҳмида метавонем, ки Худо ҳозир, дар асри XXI ба мо чӣ мегӯяд.

Агарчи суханони Навишта шояд маҳсус ба мо,  
ки дар асри XXI зиндагӣ мекунем, навишта  
нашудаанд, ин маънои онро надорад, ки  
онҳо барои мо навишта нашудаанд.

Дар асл ба мо раванди иборат аз ду марҳила лозим аст, ки бояд ба раванди ягонаи тағсири Каломи Худо муттаҳид шавад. Қадами аввал —муайян кардани он аст, ки ин порча барои қасоне ки бори аввал ин қалимаҳоро гуфтаанд ё навиштаанд, чӣ маъно дошт, ва барои қасоне ки онҳоро мешуниданд ё меҳонданд, чӣ маъно дошт.

Маҳз ҳамон вакт муҳити таъриҳӣ то он дараҷа, ки мисолҳои пештари мониши доданд, муҳим мешавад. *Масалан*, Исо дар бораи Худ ва дар бораи зани сомарӣ чизи хеле муҳимро мегуфт, ҳангоме ки дар назди ҷоҳ бо вай сухан меронд. Бо фаҳмидани он ки чӣ гуфта шуд, инро кӣ гуфт, чӣ гуна гуфта шуд, дар кучо гуфта шуд, кай гуфта шуд ва барои чӣ гуфта шуд, мо чизи хеле ҷолибро дар бораи он фаҳмидем, ки Исо кӣ буд ва Ў бо зани сомарӣ чӣ гуна муносибатҳо доштан меҳост. Грамматика ва истифодаи қалимаҳо ба мо фаҳмиши амиқтар доданд. Ин воҳӯриро дар контексти пурраи ҳаёти Исо, рисолати

Ұ ва нақшай умумии Худо барои инсоният дид, мо ин порчаро дақиқтар маънидод карда тавонистем.

Дар бораи фаҳмиши мо оид ба порчаҳои Петрус ва Марям низ ҳаминро гуфтан мумкин аст. Ҳангоме ки мо суханони Галотиён 6-ро ба забони аслӣ ва контексти онҳо омӯҳтем, мо ҳамчунин фаҳмидем, ки «борҳои якдигарро бардоштан» чӣ маъно дорад. Тамоми кӯшишҳои мо ба он равона шуда буданд, ки маъни ин суханонро барои касоне ки Исо ё Павлус бо онҳо гуфтутуғ мекарданд, фаҳмонем.

Дар ин марҳалаи аввал мо бояд дар хотир нигоҳ дорем, ки дар Навиштаи Муқаддас ҳеч чизе маҳсус ба мо, ки дар асри XXI зиндагӣ мекунем, гуфта ё навишта нашудааст. Исо ба шогирдонаш, бо издиҳом ва одамони гуногун сухан меғуфт. Ҳангоме ки фиристодагон Инцилро навиштанд, ва Павлус, Петрус, Яъкуб ва дигарон китобҳои Аҳди Ҷадидро навиштанд, онҳо шунавандагони конкретиро дар назар доштанд. Онҳо пешбинӣ накарда буданд, ки баъди тақрибан 2000 сол навиштаҳои онҳо ҳамчун Китоби Муқаддаси боэътибор барои тамоми инсоният нашр мешаванд. Гап дар сари он аст, ки онҳо чизҳои навиштаашонро дар он заминаи таърихӣ, барои он шунавандагон ва хонандагон навиштаанд, ки аз шунавандагон ва хонандагони ҷаҳони ҳозира ба таври назаррас фарқ мекунад. Аммо агарчи суханони Навишта шояд ба мо, ки дар асри XXI зиндагӣ мекунем, навиштаа нашудаанд, ин маъни онро надорад, ки онҳо барои мо навишта нашудаанд. Аммо, азбаски Худо Худ ва ҳақиқати Худро ба шунавандагони конкретӣ дар замони конкретии таърих ошкор кардааст, вазифаи аввалиндарачаи мо шарҳ додани он чизест, ки Ӯ дар он лаҳза ба онҳо хабар додан меҳост.

Ва баъд қадами навбатӣ меояд: фаҳмидани он ки Худо худи ҳозир ба мо қадом ҳақиқати универсалӣ ва муҳимро ошкор мекунад. Дар ёд нигоҳ доред, ки Китоби Муқаддас асари одии адабӣ нест. Ин Каломи зиндаи Худои зинда аст. Ин Калом ба ҳар як одами ҳозира даҳл дорад ва новобаста ба муҳити

фарҳангии мо ба ҳар вазъияти зиндагӣ қобили истифода аст. Нависандай Нома ба Ибриён гуфтааст:

«Каломи Худо пур аз қувваи зинда аст. Он аз тезтарин корд, ки ба умқи андешаҳо ва ҳоҳишҳои ботинии мо медарояд, тезтар аст. Он моро чунон ки дар ҳақиқат ҳастем, ошкор мекунад. Ҳеч чиз дар тамоми оғариниш аз Ӯ пинҳон шуда наметавонад. Дар пеши назари Ӯ ҳама чиз ошкор ва кушода аст. Маҳз ба Худо мо бояд ҳар кореро, ки кардаем, фаҳмонем» (ниг. Ибриён 4:12–13).

Ҳақиқати Каломи Худо аз таърих, фарҳангҳо, урфу одатҳо, забонҳо ва замон болотар аст. Аз ҳамин сабаб, ҳангоме мо фаҳмиданӣ мешавем, ки Худо ба одамон Каломи Худро дода, чиро меҳост, ки онҳо дар он замон донанд, мо ҳамчунин фаҳмидан меҳоҳем, ки Ӯ чиро меҳоҳад, ки мо имрӯз дар ҳаёти худ донем, зеро Навиштаи Муқаддас хучҷати абадзинда аст. Павлус навишта буд, ки мо метавонем «инро донем», «зеро Худо инро ба мо ба воситай Рӯҳи Худ ошкор кардааст, ва Рӯҳ ҳама чизро пай мебарад ва ҳатто асрори ниҳони Худоро ба мо нишон медиҳад» (ниг. 1 Қўринтиён 2:10).

Фиристода Павлус дар давомаш мегӯяд, ки ў «суханони Рӯҳро барои фаҳмонидани ҳақиқатҳои рӯҳонӣ истифода бурда» гап мезад (ниг. 1 Қўринтиён 2:13). Дар Аҳди Қадим ва Ҷадид ҳақиқатҳое ҳастанд, ки Рӯҳулқудс меҳоҳад онҳоро нисбати мо амалий гардонад. Пас ҷавоби мо чунин буда метавонад: «Худоё, Ту чиро меҳоҳӣ, ки ман аз порчаҳои аз китоби Ту хондаам ва шунидаам, фаҳмам — таҷриба кунам? Дилем кушода аст. Ба ман ёрӣ расон, то паёмеро, ки барои ман муқаррар шудааст, дар заминаи муносибатҳои дӯстдоронаамон ошкор намоям».

Бо ин роҳ омӯхтани Каломи Худо як сафари ҷолиб аст. Ин як раванди ҳаяҷонбахши кашфиёт аст, ки имкон медиҳад на

танҳо он чиро, ки Худо ба ҳалқи худ ҳазорон сол пеш ошкор карда буд, балки он чиро, ки Ў дар ҳаёти имрӯза ба шумо мегӯяд, фаҳмед. Ин зарурати маънидоди дақиқи Навиштаро таъкид мекунад. Барои фаҳмидани мақсаде ки Ў ба суханони ростии худ дар он замон дода буд, танҳо амиқтар кофтани лозим аст. Ў меҳоҳад, ки шумо ин ҳақиқатро ҳозир бо Ў ҳис кунед. Зеро Ҳақиқат шахсиятест, ки меҳоҳад ба шумо хирад, муҳаббат ва қуввати Худро дихад, то шумо бо ҳама гуна мушкилоти зиндагӣ мубориза бурда тавонед. «Он гоҳ шумо аз пуррагии ҳаёт ва қувват, ки аз ҷониби Худо меояд, пур ҳоҳед шуд» (ниг. Эфесусиён 3:19).

Барои ба даст овардани хирад, муҳаббат ва қувват барои муқобилат бо ҳар он чизе ки ҳаёт моро бо он дучор менамояд, мо ба асбобҳои (воситаҳо) маънидоди дурусти Китоби Муқаддас муроҷиат мекунем. Шояд мо донистан меҳоҳем, ки Каломи Худо чӣ маъно дорад, аммо бе асбобҳои дурусти кашфиёт фаҳмидани маънои он душвор ҳоҳад буд. Ин мавзӯи боби оянда аст.

## БОБИ 8

# АСБОБХОИ ТАФСИР

*«Ман Китоби Муқаддасро меҳонам, лекин на ҳама  
вақт дилнур ҳастам, ки онро дуруст тафсир  
мекунам. Барои фаҳмидани маънои ҳақиқии  
Навиштаҷот ба ман қадом асбобҳо лозим ҳастанд?»*

Ин саволро бисёр одамоне медиҳанд, ки дар ҳақиқат меҳоҳанд ба Каломи Худо чуқур фурӯ раванд. Китоби Муқаддасро ҳамчун як асар ва ё адабиёти илмӣ-оммавӣ хондан басандা нест. Чунон ки мо пештар гуфта будем, барои дарк карданӣ Китоби Муқаддас ба маънои аслиаш ба мо лозим аст, ки маънои онро ба монанди ганчи гӯршуда кофта гирем. Барои ин ба мо асбобҳои корӣ — олотҳои тафсир лозим ҳастанд. Дар поён рӯйхати асбобҳои асосие оварда шудаанд, ки метавонанд ба шумо дар раванди тафсири Каломи Худо қӯмаки назаррас намоянд. Дар бобҳои онҷа шумо истифодаи ин асбобҳоро оғоз мекунед.

## ТАЪРИФХО ВА ОМӮЗИШИ КАЛИМАҲО

Аз ҳама тарзи осони тафсири ягон калима аз Китоби Муқаддас, яъне фаҳмидани маънои ёфтани он калима дар луғат мебошад. Луғати одии библиявӣ таърифи васеъи библиявии калимаро медиҳад. Луғати хуби библиявӣ на танҳо таъриф ва таърихи пайдоиши калима, ҳамчунин истифодабарии онро дар Аҳди

Қадиму Нав пешниҳод мекунад. Дар интернет ибораи «Лугати библияйӣ»-ро ҷустуҷӯ кунед ва шумо рӯйхати хизматрасониҳои онлайнро мебинед, ки бо ёрии онҳо метавонед калимаҳои зиёди Китоби Муқаддасро дарёбед. Инчунин дар он ҷо шумо як ҷатор манбаъҳоеро мебинед, ки дар шакли чопӣ ё барнома метавонед лугати библиявиро ба даст оваред.

Лекин ҷаро кофтани калимаи омӯхтаистода дар лугати тафсирӣ барои фаҳмидан аниқи он басанда нест? Ҷунон ки медонед, Китоби Муқаддас ба забони мо навишта нашудааст. Аҳди Нав асосан ба забони юнонӣ ва Аҳди Қадим ба забони ибрай навишта шудаанд. Бисёр вақт барои гирифтани фаҳмиши аниқ лозим аст, ки ба забони аслӣ муроҷиат намоем.

Гап дар сари он нест, ки юнонӣ ё ибрай аниқтар ҳастанд, балки дар он аст, вақте ки касе ба забони мо ҷизе мегӯяд ё менависад, фикрро дигар хел баён мекунад. Ҳангоме мо медонем, ки чӣ тавр ягон фикр ё ақидае дар юнонӣ ё ибрай баён шудааст, мо метавонем маънои дар назар дошташударо аниқтар фаҳмем.

Мисоли намунаи. Фарз кардем, ки шумо мошин ҳариданд ва аз ҷиҳати техникӣ мушкилӣ доред. Ноумед шуда, шумо ба назди соҳиби автосалон мераведу шикоят мекунед. Аммо соҳибаш шуморо ба ҳайрат оварда, ҷунин пешниҳод мекунад: «Ташвиш накашед, ман ба шумо мошини дигарро тӯхфа мекунам. Ҳозир ман ба шӯъбаи мизочон занг мезанам ва онҳо ҳамаашро ҳал мекунанд».

Инак, шумо ҳурсанд мешавед, ки мушкилӣ паси сар шуд ва барои гирифтани мошини дигар ба шӯъбаи хизматрасонӣ меравед. Аммо ба даҳшати шумо, дигар мошин юнкери шалақааст, ки аз мошини шумо 20 сол кӯҳнатар мебошад! Шумо фикр мекунед: *Вақте ки ў «дигар мошин» гуфт, ман аз мошини доштаам, беҳтарашро интизор будам!*

Агар мосинfurӯши шумо ба забони юнонӣ сӯҳбат мекард, шумо метавонистед, ки бевосита, ҳангоми дидани дигар мосин

бар ивази мошини шумо, ин мушкилиро ҳал кунед. Масъалан, фурӯшандай мошинҳо пешниҳод мекунад: «Ташвиш накашед, ман ба шумо дигар мошин тӯхфа мекунам». Калимаи дар ин ҷо истифодашудаи юнонӣ маъни «мошини дигари ҳамингуна»-ро дорад. Аммо ба шумо на як мошини ҳамингуна лозим аст-ку, ба шумо тамоман дигар мошин, беҳтараш даркор аст.

Хангоми ҷустуҷӯи калимаҳо дар луғатҳо,  
фоидаовар аст, ки калимаҳои зидмаъни  
онҳоро санҷида бинед. Бисёр вақт  
калимаҳои ба яқдигар зид барои муайян  
кардани яқдигар кӯмак мекунанд.

Пас, шумо ҷавоб медиҳед: «Ташаккур, лекин ба ман як „мошини ҳамингунаи дигар“ не, ба ман мошини шакл ва сифати дигар лозим аст». Агар шумо мошини дигар, аз ҳозираaton беҳтарашро хоҳед, пас ба шумо лозим аст, ки калимаи даркориро истифода баред ва ҳамааш фахмо мешавад.

Дар забони юнонӣ ин фарқ назар ба бисёр забонҳои дигар хеле равшантар муайян карда шудааст. Ва барои ифода намудани мағҳуми «дигар» ду калимаи тамоман гуногун истифода мешаванд. Аз ҳамин сабаб мо гоҳо маҷбур мешавем якчанд калимаҳоро истифода барем, то ки ин фарқро баён кунем. Масалан, ҳангоме Исо ваъда дод, ки дар симои Рӯхулқудс «Пуштибон» ё маслиҳатчи «дигар»-ро мефиристад, Ӯ барои тавсифи ин мағҳум — калимаи «дигар» қадом калимаро истифода бурд? Ӯ «Пуштибони дигаре» гуфт, ки маъни «боз якто ҳамин гуна»-ро дошт, мисли Ҳудаш, на «дигаре аз ҷиҳати намуд ё асли пайдоиш». Исо моро бовар кунонд, ки Ӯ ҳеч гоҳ моро тарқ намекунад ва аз мо даст намекашад, зеро вақте ки Рӯхулқудс дар мо зиндагӣ мекунад, гӯё худи Исо дар мо зиндагӣ мекунад.

Шояд шумо арзишнокии ин навъи омӯзиши калимахоро дарк кунед, аммо забони юнониро намедонед ва фикр мекунед, ки онро ҳеҷ гоҳ омӯхта наметавонед. Махз аз ҳамин сабаб В. Е. Вайн барин олимон сарчашмаҳои гаронбахои худро дастраси мо кардаанд. *Лугатномаи тафсирии калимаҳои Аҳди Ҷадид* ва *Лугатномаи тафсирии калимаҳои Аҳди Қадим* ба мо маъни возеху дақики калимаҳои аслии Навиштаи Муқаддасро медиҳанд.

Ҳамчунин симфонияҳо бо лексиконҳои ибронӣ ва юнони ҳастанд, ки ҳамчунин маъни забони аслии Навиштаи Муқаддасро баён мекунанд. Яке аз маъмултарин симфонияҳои истифодашаванда Симфонияи Стронг мебошад. Дар Интернет «Лугатномаи забони юнони»-ро ҷустуҷӯ кунед ва шумо истинодҳои зиёдеро ба сарчашмаҳои чопӣ ва рақамӣ ҳоҳед ёфт. Шумо ҳамчунин метавонед ба мағозаи китоби масехӣ дар маҳалли худ муроҷиат кунед.

Ҳангоми ҷустуҷӯи калимаҳо дар лугатномаҳо ҳамчунин тафтиш кардани антонимҳои онҳо низ судманд аст. Аксар вақт антонимҳо барои муайян намудани ҳамдигар ёрӣ мерасонанд. Масалан, ҳангоми ҷустуҷӯи калимаи «муҳаббат» калимаи «нафрят»-ро низ ҷустуҷӯ кунед. Ҷустуҷӯи калимаҳои бо онҳо алоқаманд низ судманд аст. Масалан, ҳангоми ҷустуҷӯи «фарисиён» ҳамчунин «саддукиён»-ро ҷустуҷӯ кунед. Ҳангоми ҷустуҷӯи «муаллим» ҳамчунин «маърифатнокӣ» ва ҳатто «маърифатнокӣ яхудӣ»-ро ҷустуҷӯ кунед. Интихоби чунин роҳ дониши шуморо дар мавзӯи муайян васеъ ва амиқтар мекунад.

## ТАРҔУМА ВА ТАФСИРҲОИ КИТОБИ МУҚАДДАС

Сарчашмаи навбатӣ, ки бояд аз назар гузаронда шавад, тарҷумаҳои Китоби Муқаддас мебошанд. Имрӯз дар бозор тарҷумаҳои зиёди Китоби Муқаддас ба забонҳои гуногун ҳастанд. Ба сайтҳо дароед ва версияҳои дар он ҷо бударо интихоб кунед. Бинед, ки ҳар як версия аз версияҳои дигар чӣ гуна фарқ мекунад ва он чӣ хусусиятҳо дорад.

Мо оид ба истифодаи тафсирҳо як огоҳӣ додан меҳоҳем. Тафсирҳоро аксар вақт як нафар менависад, ва онҳо ҳар қадар хуб бошанд ҳам, ногузир нуқтаи назари ўро инъикос мекунанд. Барои маънидоди дақиқ, ҳамеша тарҷумай хуберо истифода баред, ки аз ҷониби гурӯҳи коршиносони мӯҳтарам тартиб дода шудааст.

## АДАБИЁТ

Ҳозир барои истинодҳои мутақобил ва ҷустуҷӯи калимаҳо, идеяҳо, ҳикояти библиявӣ ва маълумот дар бораи ҳаёт, тафаккур ва муносибатҳо дар замонҳои библиявӣ захираҳои зиёде ҳастанд. Як қисми ин сарчашмаҳоро мо аллакай зикр карда будем, vale дар зер баъзеи онҳоро дубора номбар мекунем. Ба инҳо Китобҳои Муқаддаси таълимӣ, энциклопедияҳо, тафсирҳо ва атласҳои библиявӣ дохил мешаванд. Ин мавод ба мо баёнҳои илмии коршиносон ва мушоҳидаҳои одамонеро медиҳанд, ки ҳаёти худро ба таҳқиқ ва омӯзиши мавзӯъҳое бахшидаанд, ки мо ҳеч гоҳ худамон омӯхта наметавонем. Аксар вақт ин сарчашмаҳо метавонанд маълумоти фаровоне пешниҳод кунанд, ки барои равshan фаҳмидани калимаҳо ва порчаҳои Китоби Муқаддас хеле муфиданд.

Шумо шояд одамонеро воҳӯрдаед, ки дар омӯзиши худ ғайр аз Китоби Муқаддас чизи дигареро истифода намебаранд. Онҳо боварӣ доранд, ки агар шахсро «Рӯҳ роҳнамоӣ кунад», барои фаҳмидани Китоби Муқаддас ба сарчашмаҳои дигар ё шарҳи муаллимон ё олимон такя кардани ўзим нест.

Худи Китоби Муқаддас дурустии чунин ақидаро рад мекунад ва равshan ёдрас мекунад, ки Худо муаллимонро таъйин кардааст ва ҳамчунин ба баъзе масеҳиён барои обод кардани калисо ва устувор намудани аъзоёни он атоҳои маҳсус додааст (ниг. ба Румиён 12, 1 Қўринтиён 12 ва Эфесусиён 4:11–16). Дар давоми асрҳо бисёр олимони ба Худо содики масеҳӣ, ба монанди В. Е. Вайн ва Ҷеймс Стронг, сарчашмаҳои хаттиро

чамъоварӣ карданд, ки барои мо дар омӯхтани ҳақиқатҳои Китоби Муқаддас аҳамияти калон доранд.

Инак рӯйхати намудҳои иловагии сарчашмаҳо, ки барои шумо судманд буда метавонанд:

**Китоби Муқаддаси таълимӣ.** Китоби Муқаддаси таълимӣ яке аз воситаҳои судмандтарини омӯзиш аст. Бисёрии чунин китобҳо дорои маълумоти васеъ мебошанд, ки агар шумо муаллими Китоби Муқаддас ё омӯзандай ҷиддии Китоби Муқаддас набошед, ба даст оварда наметавонед. Китоби Муқаддаси таълимии хуб бисёр китобҳои дар поён овардашударо иваз карда метавонад. Бисёре аз дастурҳои омӯзиши оид ба Китоби Муқаддас тафсирҳои муҳтасари Навишта, муқаддимаҳо ва хулосаҳои китобҳои Китоби Муқаддас, диаграммаҳо, харитаҳо, графикҳо, лавҳаҳои паҳлӯй, эзоҳҳои матнӣ, истинодҳои мутақобил, лугатномаҳо, симфонияҳо ва дигар маълумотро дар бар мегиранд, ки аксар вакт зарурати истинод ба дигар сарчашмаҳои библиявиро аз байн мебаранд.

Бисёрии Китобҳои Муқаддаси таълимӣ диққатро ба мавзӯи муайян равона мекунанд. Масалан, Китоби Муқаддаси таълимӣ барои мардон, Китоби Муқаддаси таълимӣ барои занон ва Китоби Муқаддаси таълимии амалӣ ҳастанд. Баъзеи онҳо диққатро ба пешгӯихо, муборизаи рӯҳонӣ ё башоратдиҳӣ равона мекунанд. Дар бозор мунтазам китобҳои навтарин пайдо мешаванд. Ман (Шон) шахсан «*Китоби Муқаддас оид ба омӯзиши апологетика барои донишҷӯён*»-ро зарур меҳисобам ва ҳамроҳи ношири тарҷумаи «Китоби Муқаддаси стандартии масҳӣ»-и Ҳолман онро аз нав таҳрир карда истодаам. Китобҳои Муқаддаси таълимии гуногунро омӯзед ва якero интиҳоб кунед, ки ба эҳтиёҷоти шумо ва оилаатон аз ҳама беҳтар мувофиқат мекунад.

Мо пештар гуфта будем, ки бисёрии Китобҳои Муқаддаси таълимӣ истинодҳои мутақобил доранд. Барои тавзехӣ бештар

биёед бинем, ки чй тавр дар Китобҳои Муқаддаси таълимӣ истинодҳои мутақобил ба калима истифода мешаванд.

Масалан, калимаи «фарисӣ»-ро аз Матто 3:7 мегирем. Китобҳои Муқаддаси таълимӣ шарҳ медиҳанд, ки фарисиён ва саддуқиён киҳо буданд, ва низ пайдоиш ва анъанаҳои онҳоро баён мекунанд. Дар ҳошияҳо ба ҳар як ояти Китоби Муқаддас, ки калимаи «фарисӣ»-ро дар бар мегирад, истинодҳои мутақобил ҳастанд. Нишондиҳандай мавзӯй дар охири Китоби Муқаддаси таълимӣ ин мавзӯъро боз ҳам васеътар фаро мегирад ва контексти истифода шудани ин калимаро муайян мекунад, масалан, «имон ва ҳолати рӯҳонӣ», «ва қасоне ки ба Исои Масеҳ имон доранд», «Иҳтилоғи Исои Масеҳ бо» ва гайра. Ба истинодҳои мутақобил рӯ оварда, мо тасаввуроти равшанеро ба даст меоварем, ки фарисиён кӣ буданд, ба чӣ эътиқод доштанд ва чӣ гуна рафтор мекарданд. Аз тавсифҳо мо равшантар мефаҳмем, ки ҷаро онҳо ба Исо ин қадар зиддияти шадид мекарданд. Маълумоте, ки мо ба воситаи асбобе ба монанди истинодҳои мутақобил мегирем, барои раванди маънидод бебаҳост.

**Атласҳо.** Атласи библиявӣ ё ҳатто атласи умумӣ ба мо ёрӣ мерасонад, ки ҳаракатҳо ва сафарҳои персонажҳо ва ҳалқҳои Китоби Муқаддасро тасаввур кунем. Масалан, ҳангоми тафсири боби 4-уми Инчили Юҳанно, ки дар он ҷо ба мо гуфта мешавад, ки Исо ва шогирдонаш аз Яҳудия баромада, аз Самария гузашта, ба Ҷалил рафтанд, атлас бо нишон додани мавқеъҳои мутақобили се минтақаи ҷуғрофӣ ва масофаҳои байни онҳо барои фахмидани масофае ки ба шогирдон лозим омад тай қунанд, ёрӣ мерасонад. Атласҳо ҳамчунин барои нишон додани тағйирот дар сарҳадҳои сиёсӣ дар тӯли садсолаҳо судманд мебошанд. Ҳаритай Фаластин дар замони дар он сокин шудани дувоздаҳ қабилаи Истроил аз ҳаритай ҳамон минтақа, ки дар замони Масеҳ зери ҳукмронии Рум буд, хеле фарқ мекунад. Атласҳо миқёсҳои империяҳои бузургеро, ки дар

таърихи Китоби Муқаддас иштирок мекунанд, нишон дода метавонанд: Миср, Ашшур, Бобил, Форс, Юнон ва Рум. Бо омӯхтани хатсайрҳои сафарҳои Павлус бо истифодаи харитаи минтакаи баҳри Миёназамин дар асри 1, шумо мушкилотеро, ки ў ҳангоми сафарҳояш бо онҳо дучор шуда буд, беҳтар фахмида метавонед.

Гоҳо харита барои фахмидани порча ё китоби Навиштаи Муқаддас калиди муҳим буда метавонад. Бе он мо, масалан, дар бораи китоби Ехушаъ, тасаввуроти равшанеро ташаккул дода наметавонем. Ҳангоме ки мо дар бораи забти Канъон мехонем, танҳо ба харита нигоҳ карда, стратегияи ҷангии олидарачаи Ехушаъро қадр карда метавонем. Генерал Дуглас Макартур ва генерали исроилий Моше Даян ба истеъоди Ехушаъ ҳамчун стратег баҳо дода, нақшай ўро барои мағлуб карданӣ канъониён омӯхтанд. Бешубҳа, онҳо бо хондани китоби Ехушаъ ҳаракатҳои низомии ўро дар харитаҳо пайгирий мекарданд.

Ҳама Китобҳои омӯзишии Китоби Муқаддас ва бисёрии нашрҳои ҳозира он харитаҳоеро дар бар мегиранд, ки ба мо лозим шуда метавонанд. Аммо гоҳо атлас ҳамчун манбай иловагӣ барои гирифтани маълумоти амиқтар ва муфассалтари ҷуғрофӣ лозим аст.

**Энциклопедияҳо.** Ҳам энциклопедияҳои умумӣ ва ҳам энциклопедияҳои гуногуни Китоби Муқаддас воситаҳои судманди тадқиқ мебошанд. Онҳо оид ба таъриҳ, ҷуғрофия, фарҳанг, одамон, артефактҳо ва бостоншиносии замонҳои библиявӣ маълумоти фаровонеро пешниҳод карда метавонанд. Табиист, ки энциклопедияи библиявӣ назар ба нашрҳои муқаррарии он мавзӯъҳои библиявиро муфассалтар фаро мегирад. Боз ҳам, Китоби Муқаддаси таълимии хуб бисёр ҷизҳоеро, ки мо дар энциклопедияи Китоби Муқаддас ёфта метавонем, дода метавонад, агарчи албатта на бо ҳамон амиқӣ ва тафсилот.

**Тафсирҳо.** Тафсири Китоби Муқаддас маҳз ҳамон чизест, ки ин истилоҳ онро дар назар дорад. Инҳо тафсирҳои муҳаққики Китоби Муқаддас мебошанд, ки маънии порчаҳои Китоби Муқаддасро шарҳ медиҳанд. Ин тафсирҳо метавонанд асарҳои амиқ, зина ба зинаи бисёрчилда ё асарҳои якчилда барои тамоми Китоби Муқаддас бошанд, ки дар онҳо мавзӯъҳои асосии бобҳо таҳлил карда мешаванд ва ба оятҳои муайяни таъкидшуда дахл карда мешавад. Яке аз хусусиятҳои асосии Китоби Муқаддаси таълимӣ он аст, ки дар ҳамаи онҳо тафсирҳое ҳастанд, ки матнро ҳамроҳӣ мекунанд.

Албатта, ҳар боре ки мо тафсирро истифода мебарем, бояд дар ёд дошта бошем, ки нуқтаи назари муаллифи конкретиро меҳонем. Ин муаллифон одамонанд, бинобар ин онҳо низ монанди мо хато карда метавонанд. Мо бояд ҳамеша он чиро, ки тафсирҳо таълим медиҳанд, бо он чи дар Китоби Муқаддас меҳонем, муқонса кунем.

**Китобҳои муҳим.** Дўконҳои китобҳои масехӣ аз китобҳо дар ҳама мавзӯъҳо ки шумо омӯхтан меҳоҳед, пур мебошанд. Дар он чо шумо китобҳои илмӣ ва оммавиро дар чунин мавзӯъҳо, аз қабили сафед шудан, кафорат, начот, тақдис, ҳаёти масехӣ, Худо, Рӯҳулкудс, Исо... дар ҳар мавзӯе ки хоҳед, харида метавонед! Агар диққати шумо ҳангоми омӯзиши Китоби Муқаддас ба мавзӯи конкретӣ нигаронида шуда бошад, дар мағозаи китобҳои маҳаллии худ ё онлайн ҷустуҷӯ кунед, то беҳтарин сарчашмаҳои дастрасро пайдо кунед.

## САРЧАШМАҲОИ КОМПЮТЕРӢ

Якчанд бор дар ин китоб мо ба сарчашмаҳо дар Интернет ва ба таъмини барномавӣ, ки дар компьютер наасб кардан мумкин аст, ишора карда будем. Бисёре аз ин сарчашмаҳои компьютерӣ китобҳои дар боло зикршударо иваз карда метавонанд. Бисёр онлайн-сарчашмаҳо ҳастанд, ки барои ҷустуҷӯи оятҳо,

порчаҳои конкретӣ аз Навиштаи Муқаддас ва истинодҳо ба онҳо хеле хуб мувофиқат мекунанд. Истинодро ба Навиштаи Муқаддас ё як-ду калимаро ворид намуда, шумо матни дилҳоҳ оятро аз дилҳоҳ версияи Китоби Муқаддас ёфта метавонед. Шумо на танҳо вакътро барои варақ задани китобҳо, балки ҳамчунин вакътеро, ки барои навиштани порча даркор аст, сарфа мекунед зоро метавонед онро фақат нусхабардорӣ намуда, дар хӯҷҷат ҷой дихед.

Чунин барномаҳо... бисёр унсурҳои визуалиро дар бар мегиранд, бо зимни суратҳо, тасвирҳои аёни, видеороликҳои аниматсионӣ оид ба воқеаҳои библияйӣ ва маълумоти бостоншиносӣ.

Барномаи библияии компьютериро ба даст оварда, шумо моҳияттан ба ҳар китобе ки дар боло зикр кардем, дастрасӣ пайдо карда метавонед. Чунин барномаҳо лугатномаи библияйӣ, энциклопедияи библияйӣ, матни пурраи Китоби Муқаддас дар якчанд версияҳо бо якчанд воситаҳои дастрасӣ ба онҳо, асбобҳои истинодҳои мутақобил, китобҳо оид ба омӯзиши Китоби Муқаддас, диаграммаҳо, харитаҳо ва тафсирҳо доранд. Гайр аз ин, чунин барномаҳо бисёр унсурҳои визуалиро дар бар мегиранд, бо зимни суратҳо, тасвирҳои аёни, видеороликҳои аниматсионӣ оид ба воқеаҳои библияйӣ ва маълумоти бостоншиносӣ.

Як қатор барномаҳои библияйӣ ҳастанд, аз қабили Logos Bible, Biblesoft, BibleWorks, iLumina ва дигарон. Онҳоро дар Интернет ёбед ё ба мағозаи масехии маҳаллӣ муроҷиат намоед.

## БА ТАРТИБ ОВАРДАНИ ОН ҶӢ МАӮНИДОД МЕШАВАД

Дар давоми солҳои зиёд ман (Ҷош) ҷадвалҳоро истифода мебурдам, то ки ба худ дар раванди тарҷума ёрӣ расонам. Ин

воситай системанок кардани он чизҳоест, ки ман дар Навишта ошкор менамоям. Шумо худи ҳамин корро ба воситай кардани қайдҳои муфассал ба ҷо оварда метавонед. Акнун ман дар шакли диагаммаҳо ба тартиб овардани қайдҳои худро афзал меҳисобам.

Дар ин ҷо мордора диаграммаро аз назар мегузаронем, ва баъд шумо имкон ҳоҳед дошт, ки мустақилона онҳоро тартиб дихед, ҳангоме ки дар боби 10 мордоро бо омӯзиши китобе аз Навиштаи Муқаддас машғул мешавем. Дар боби 9 мордоро истифодаи яке аз ин диагаммаҳоро намоиш медиҳем. Дар зер тасвирҳо ва намунаҳои ҳар як диаграмма оварда шудаанд.

**Ҷадвали мушохидаҳо.** Ин ҷадвал, ки дар он порчае аз Навиштаи Муқаддас, ки шумо онро меомӯзед, саволҳо ки ба он медиҳед, ва мушохидаҳои шумо оид ба ин порча қайд шудаанд (ниг. дар поин). Ин воситай одии навиштан ва системанок кардани қашфиётҳои худ ҳангоми хондани Китоби Муқаддас аст. Он маҳсусан ҳамон вақт муфид аст, ки шумо бо истинодҳои мутақобил ба порчаҳо аз Навиштаи Муқаддас кор мекунед.

ХАРИТАИ МУШОХИДАҲО — НАМУНА		
Навиштаи Муқаддас	Саволҳо	Мушохидаҳо

**Чадвали сарлавҳаҳо.** Чунин чадвал барои додани манзараи умумии як боб ё тамоми китоби Навиштаи Муқаддас сохта мешавад. Он ҳамчунин ба шумо ёрӣ мерасонад, ки дар бораи чӣ будани китобро зуд ба ёд оваред. Чадвали сарлавҳаҳо ба шумо ёрӣ мерасонад, ки мундариҷаи китобро бе саъю кӯшиши зиёд дар хотир нигоҳ доред (ба поён нигаред).

Чунон ки мо аллакай гуфта будем, дар аксари тарҷумаҳои Китоби Муқаддас ва дар ҳама Китобҳои Муқаддаси таълимӣ ҳар як китоб рақамҳои бобҳо дорад. Чадвали сарлавҳа низ маҳз ҳамин корро мекунад. Ҳамин тариқ, тарҷумаҳо амалан ҳама корро барои шумо иҷро мекунанд. Бартарии асосии тартиб додани чадвали сарлавҳаҳои худ — имконияти дидани боб ё тамоми китоби Китоби Муқаддас дар як чадвал аст. Агар шумо сарлавҳаҳои худро тартиб медода бошед, чадвал дар системанок карданӣ онҳо ёрӣ мерасонад. Агар шумо омӯзиши Китоби Муқаддасро мегузаронда бошед, ҳамчунин дастрас будани рӯйхати муҳтасар муфид аст.

ЧАДВАЛ — НАМУНА		
Бобҳо	Боби 1	Боби 2
Номи боб		
Номҳои бандҳо (абзаз)		

Ояти (оятхой) калидӣ		
Калимаи калидӣ		

**Чадвали маънидод.** Ин чадвал барои сабт кардани он аст, ки порча оид ба маънои умумии дар назар дошташудаи он чӣ мекушояд, маъное, ки шахсан ба шумо даҳл дорад, чӣ гуна шумо онро таҷриба карданӣ ҳастед ё аллакай таҷриба кардаед. Боз ҳам, сабт дар чадвал ёрӣ мерасонад, ки он чизеро, ки дар дил ва ақли худ ошкор кардаед, мустаҳкам кунед. Он ҳамчунин барои ба дигарон расондани ҳақиқатҳои Китоби Муқаддас, ки шумо кашф кардаед, ёрӣ мерасонад (ба поён нигаред).

ЧАДВАЛИ МАЪНИДОД — НАМУНА	
Маънои дар назар дошташуда	
Маъное ки нисбати ман қобили истифода аст	

Фахмидани порча	
-----------------	--

**Чадвали нақша.** Чадвали нақша аз чадвали сарлавҳа бо он фарқ мекунад, ки ба шумо имкон медиҳад порча, боб ва ҳатто тамоми китобро васеъ ва амиқтар маънидод кунед. Чадвали нақша ба шумо имкон медиҳад, ки масалан, мавзӯи бобро нависед, ва баъд онро ба қисмҳо, зерқисмҳо ва аломатҳои зери зерқисмҳо тақсим кунед (нигаред ба поён).

<h3>ЧАДВАЛИ НАҚША — НАМУНАИ № 4</h3>
--------------------------------------

<p>I.</p>
-----------

<p>A.</p>
-----------

<p>1.</p>
-----------

<p>2.</p>
-----------

<p>B.</p>
-----------

<p>1.</p>
-----------

<p>2.</p>
-----------

<p>B.</p>
-----------

<p>II.</p>
------------

<p>A.</p>
-----------

<p>B.</p>
-----------

<p>1.</p>
-----------

<p>2.</p>
-----------

III.

A.

1.

2.

а.

б.

Б.

1.

2.

IV.

A.

Б.

В.

Г.

Новобаста ба он ки усули ҷадвалҳоро истифода мебаред ё қайдҳои муфассалро, мухим он аст, ки роҳи системанок кардани он чиро, ки дар порча ошкор намудаед, ёбед ва онро ҷунон такмил дижед, ки бароятон маъно дошта бошад. Ҳангоми истинодҳои мутақобил ба шумо албатта ягон роҳи сабт намудани ҳулосаҳоятон лозим мешавад.

Дар ин кор ба шумо ҷадвали мушоҳидаҳо ёрӣ расонда метавонад. Дар зер машқ оид ба истифодай ҷунин ҷадвал оварда шудааст. Ҷунон ки шумо дар ёд доред, истинодҳои мутақобил қадами мухим дар раванди фахмидани порчай Навишта дар контекст мебошанд.

## МАШҚ: МАЪНИДОДИ МАТТО 7:1 ДАР КОНТЕКСТ БО ИСТИФОДАИ ИСТИНОДХОИ МУТАҚОБИЛ

Матто 7:1-ро хонед. Ба фикри шумо, оё Исо ба шогирдонаш мефармояд, ки дигаронро доварӣ накунанд? Дар назари аввал маҳз хамин тавр метобад. Бисёр одамон ин оятро истифода бурда, чунон маънидод мекунанд, ки дигаронро доварӣ кардани мо манъ карда шудааст. Аммо ин оят яке аз оятаҳои беш аз ҳама нодуруст истифодашавандай Китоби Муқаддас аст. Бо вучуди ин, ба воситаи раванди одии истиноди мутақобил, ин изҳороти Исо дар контекст ҷойгир карда мешавад, ва ин ба мо имкон медиҳад, ки маъни онро дуруст фаҳмем.

Пас аз амалҳои террористии 11-уми сентябр, ман (Ҷош) як китоби электронӣ бо номи «*Фарқи некиву бадиро бидон*» навиштам, ки асосан дар бораи он аст, ки чаро фарҳангӣ мо ҷунин мешуморад, ки мо ҳуқуқи доварӣ кардани дигаронро надорем. Ба ин мавод такя карда, биёed якҷоя ба якчанд савол ҷавоб дихем ва ба порҷаҳои дигар истинодҳои мутақобил кунем, то ҷавобҳои даркориро ба даст оварем.

Контекст ҳаётан муҳим аст. Ҳангоме ки Исо «дигаронро ҳукм накунед» гуфт, ба кӣ муроҷиат мекард? Ҳамаи ин дар қадом замина рӯй дод?

---



---



---

Матто 7:1 як қисми Мавъизаи Исо дар болои кӯҳ ин аст, ки дар Матто 5 сар шудааст.

Исо Мавъизаи болои кӯҳро чӣ тавр сар кард? Ӯ одамонро ба чӣ даъват мекард ва таълимоти Ӯ дар бораи чӣ буд?

---



---

Мавъизаи Исо бо фаҳмондани он сар мешавад, ки ба Подшохии Худо кихо дохил мешаванд (Матто 5:3). Дар давоми мавъизааш Исо одамонро ба Подшохии Худ даъват мекунад. Аз ҳамин сабаб ҳар як маъниидоди гуфтаҳои Ӯ бояд дар контексти паёми Подшохии Ӯ ҷойгир карда шавад. Бо назардошти ин контекст, Исо ба шогирдон ахлоқеро пешниҳод мекунад, ки онҳо бояд риоя кунанд. Вай нуқтаи назари шоҳонаи худро дар бораи дар ин ҷаҳон чӣ гуна фикр кардан, будан ва зиндагӣ кардан — ҷаҳонбинии Худро баён менамояд. Ва дар ин порча Ӯ ба мо мегӯяд, ки доварӣ накунем.

Пас, агар мо доварӣ накунем, кӣ ҳақ дорад доварӣ кунад ва ҷаро? Такрори Шариат 32:35 ва Ибодат 19:18-ро хонед.

---



---



---

Боз ҳам, контекст ин аст, ки Исо Подшохии Худро таъсис медиҳад, ки дар он Ӯ Подшоҳи росткор, Меъёри комил ва Довари ҳама аст. Худо эълон кардааст: «Интиқом ва подош назди Ман аст» (ниг. Такрори Шариат 32:35). Ӯ ба исроилиён гуфтааст, ки «интиқом накаш ва кина ба дил нагир» (ниг. Ибодат 19:18). Ҷаро? Зоро доварӣ аз они Довари росткор аст. Ҳангоме ки шахс дигареро маҳқум мекунад, ў аслан даъвои муайян кардани онро дорад, ки Худо киро мебахшад, ва киро — не. Ва ба ин восита мавқеи қонунии Ӯро ҳамчун Довар гасб мекунад.

Оё ин чунин маъно дорад, ки мо, пайравони Масех, бояд аз принсипҳои ахлоқии худ даст кашем ва мавқеи ахлоқӣ надошта бошем? Ҷаро ҳа ё ҷаро не? Матто 7:2-ро хонед.

---



---



---

Гӯш кунед, ки Исо дар давомаш чӣ мегӯяд. «Меъёре ки бо он доварӣ мекунед, ҳамон меъёрест, ки худи шумо бо он доварӣ карда мешавед» (ниг. Матто 7:2). Ҳамин тариқ, акнун маълум аст, ки мо бояд доварӣ кунем, аммо эҳтиёт бошем, ки қадом меъёри довариро истифода мебарем. Ин доварӣ бояд на аз рӯи меъёри мо, балки аз рӯи меъёри Ӯ бошад.

Шумо кай доварӣ карда метавонед? Барои доварии Ҳудо, аввал дар дохили мо чӣ бояд рӯй дихад? Матто 7:4–5 ва Ибодат 19:17-ро хонед.

---



---



---



---

Исо таълимоти худро давом дода, дар бораи қасоне нақл мекунад, ки ба ҳасе дар ҷашми шаҳси дигар аҳамият медиҳанд, дар ҳоле ки дар ҷашми худ ҷӯбе доранд. Ӯ мепурсад: «Чӣ тавр метавонӣ ба дӯстӣ бигӯй: „Иҷозат дех, ки барои аз ҷашмат дур кардани ҳас ёрӣ расонам“, агар дурттар аз ҷӯбе ки дар ҷашмат аст, ҷизеро намебинӣ? Дурӯя! Аввал ҷӯбро аз ҷашми худ дур қун, он гоҳ ҳуб дида метавонӣ, ки аз ӯҳдаи ҳас дар ҷашми дӯстӣ баромада метавонӣ» (ниг. Матто 7:4–5).

Исо ба шогирдон намегӯяд, ки ҳеч гоҳ дигаронро доварӣ накунанд — Ӯ таъкид мекунад, ки масъулияти аввалиндарачаи онҳо пок кардани худ аст. Ба Исройл дастуроти аввалинро дода, Ҳудо гуфт: «Дар дили худ дигаронро бад набинед... [балки] ба одамон рӯйрост зиддият кунед, то ки дар ғуноҳҳои онҳо айбордор дониста нашавед» (ниг. Ибодат 19:17). Ин нишон медиҳад, ки доварӣ ва зиддият ба бадкирдорӣ ҳеч бадӣ надорад; балки дигаронро риёкорона бад дидан ва ба ғуноҳ дар ҳаёти худ аҳамият надодан нодуруст аст.

Худо Довари одил аст. Ў меъёрхои довариро муқаррар мекунад, на мо. Аммо Ў интизор аст, ки пайравонаш дуруст доварӣ мекунанд. Бо истифодаи истинодҳои иловагии мутакобил мө 19 порчаро чудо мекунем, ки бояд дар бораи онҳо қарор кунем. Ин ҷадвали мушоҳидаҳои мост, ки дар онҳо ҷавобҳо ба саволи «Дар ин оятҳо оид ба ҳукм кардан дар бораи проблемаҳо ё одамон чӣ гуфта шудааст?» навишта шудаанд. Оятҳои зерини Навиштаи Муқаддасро хонед ва мушоҳидаҳои худро кунед. Пас онҳоро бо мушоҳидаҳои мо муқоиса кунед.

НАВИШТАИ МУҚАДДАС	МУШОҲИДАҲО
Инҷили Матто 7:15–20	Исо ба шогирдон мефармояд, дар бораи одамоне, ки худро пайғамбарони Худо меноманд, баҳо диханд.
Инҷили Матто 10:11–15	Вақте ки Исо шогирдонро бо вазифаи ҳушхабаррасонӣ мефиристад, Ў ба онҳо мефармояд, ки дар бораи оилаҳо дар шаҳрҳо фикру баҳо диханд.
Инҷили Матто 16:6–12	Исо ба шогирдон амр мекунад, ки дар бораи таълимотҳои фарисиён ва саддуқиён баҳо дода, аз ҳамиртуруши онҳо гурезанд.

Инчили Матто 18:15–17	Исо шогирдонро насихат мекунад, ки вақте ки касе аз онхо гунох мекунад, амалҳои мувофиқ карда шаванд. Барои ичро кардани ин амалҳо, бояд муайян карда шавад, ки гунох худаш чӣ аст.
Инчили Юханно 7:24	Исо ба роҳбарони яхудӣ мегӯяд, ки «аз рӯи намуди зоҳирӣ дигар хулоса набароранд ва баҳои дуруст диханд». Исо баҳо доданро манъ намекунад, ӯ бештар ба он исрор мекунад, ки хукму баҳодихиро бе дурӯягӣ намуда, бар воқеият ва фарққунии рӯхонӣ асос ёбанд.
Китоби Аъмол 5:1–10	Петрус ба Ҳананиё ва Сафӯро хукм мебарорад.
Нома ба Румиён 2:1	Павлус мегӯяд, ки агар мо дигаронро барои коре, ки худамон ҳам мекунем, айбдор қунем, пас мо худро айбдор менамоем.

Нома ба Румиён 14	Агарчй Павлус ба имондорон айбдор карданы яқдигарро дар саволҳои озодии масехӣ манъ мекунад, ў онҳоро даъват мекунад, ки интихоби фахмида кунанд. Ин порча нишон медихад, ки чӣ тавр фармони айбдор накардан ва насихати хуқм кардан дар як замон метавонанд вучуд дошта бошанд.
1 Нома ба Қўринтиён 5:5	Павлус ба калисои Қўринтус мефармояд, ки нисбат ба имондори гунохкарда хуқм бароранд.
Дар Нома ба Ғалотиён 1:8–9	Павлус онҳоеро, ки пайғоми Инчилро каҷ мекунанд қатъиян хуқм мекунад ва аз ғалотиён хошиш дорад, ки ҳамин тавр рафтор кунанд
Нома ба Филиппиён 3:2	Павлус ба филиппиён таълим медихад, ки аз одамони бад ҳазар кунанд.
2 Нома ба Тасссолуникиён 3:14	Павел тасссолуникиёнро насихат мекунад, ки ба одамони беитоат дикқати маҳсус ҷалб кунанду бо онҳо мушоракат нақунанд.

2 Нома ба Тимотиос 3:1–9	Павлус бадкории баъзе одамонро тасвир мекунад ва ба Тимотиос маслихат медиҳад, ки бо онҳо рафтуомад накунад.
2 Нома ба Тимотиос 4:2, 14–15	Павлус ба Тимотиос мегӯяд, ки эълон кардани Каломи Ҳудо дар худ бояд сарзаниш дошта бошад. Ҳавворӣ сарзаниши никониро дар оятҳои 14–15 баён намуда, Искандари устои фулузотро душмани Ҳушхабар меномад.
Номаи Яъқуб 4:11	Яъқуб доварӣ карданро манъ мекунад ва он ба фармоне, ки дар Инҷили Матто 7:1 дода шудааст монанд аст. Дар асл, шояд ки он аз Мавъизаи болои кӯҳи Исо гирифта шудааст.
2 Номаи Петрус 3:16–17	Петрус одамони нодону ноустуворро тасвир мекунад, ки Навиштаоти Муқаддасро ба балои худ вайрон мекунанд. Ин одамон бар болои бозгашти Ҳудованд ва доварии оянда меҳанданд.
1 Номаи Юханно 4:1–3	Юханно ба калисо мефармояд, ки хақиқӣ ё дурӯғӣ будани пайғамбарро санҷанд.

3 Номаи Юханно 1:9–11	Юханно дар бораи хавобаландӣ ва ғайбати Диотрефус изҳори нигаронӣ намуда, мегӯяд, ки ҳангоми омаданаш бо ў момехӯрад.
Номаи Яхудо	Яхудо қалисоро огоҳ меқунад, ки ба доҳили он одамони бехудо ва бадаҳлоқ даромадаанд. Қалисо бояд барои имон мубориза барад ва роҳ надиҳад, ки чунин одамон онро бо таълимоти дурӯғ ва корҳои бад вайрон кунанд.

## МАЪНИДОДИ ОЯТИ ИНЦИЛИ МАТТО 7:1

Дар асоси истинодҳои мутақобил, ки мо ҷамъ овардем, Исо дар контексти ин оят чиро дар назар дошт, ҳангоме гуфт, ки: «Доварӣ накунед, то ки доварӣ карда нашавед» (Инцили Матто 7:1)?

---



---



---



---



---



---



---



---

Ба шарофати истинодҳои мутақобил дар Навишта оид ба доварӣ кардан дигарон, аён мегардад, ки доварӣ кардан комилан қобили қабул аст. Нодуруст доварӣ кардан мумкин

нест. Мо набояд мувофиқи афзалшумориҳои худ доварӣ кунем, зеро дар ниҳояти кор ҳамаи моро Худо доварӣ хоҳад кард. Мо вазифадорем меъёрҳои Ӯро риоя кунем. Мо наметавонем риёкорона гуноҳҳои худро нодида гирифта, доварӣ кунем, балки бояд дигарон ва худамонро соғдилона баҳо дихем. Мо бояд ба ҳама чиз ҳамон тавр нигоҳ кунем, ки Худо ба он менигарад. Мо набояд фаҳмиши ахлоқии худро кунд кунем. Ҳангоме ки мо ҳамаи инро мефаҳмем, мо дарк мекунем, ки доварии дуруст на танҳо мумкин аст; ин вазифаи мо чун пайравони Масеҳ аст.

## ҚАДАМИ НАВБАТӢ ГУЗОРЕД

Ин танҳо як мисоли он аст, ки чӣ тавр истифодаи як асоби одии истиноди мутақобил ба мо дар маънидод кардани Навишта ёрӣ расонда метавонад. Ин кашfiёт метавонад моро ба дониши амиқтар ва дӯст доштани Худо ва низ фаҳмиши равшантари он оварад, ки чӣ гуна дар муносибатҳо бо дигарон зиндагӣ кунем. Аммо ошкор намудани ҳақиқат истифодаи дигаре низ дорад — ба дигарон расондани он. Дар боби оянда мо қадамҳоеро дида мебароем, ки ба шумо дар ошкор кардани ҳақиқатҳои библияйӣ ёрӣ мерасонанд, ва мефаҳмонем, ки чӣ гуна порчаро хубтар тартиб дихед, то онро ба дигарон ба таври самаранок расонда тавонед.

## БОБИ 9

# ФИКРХОИ ХУДРО БА ДИГАРОН РАСОНЕД

Аз вақти таваллуд шудан нобино буд, аммо акнун мебинад. Дастану пойҳояш кор намекарданд, аммо акнун роҳ меравад. Махавии радди маърака акнун пок шудааст. Ҳангоме ки даст расондани муъчизаосои Исо беморонро шифо медод, вақте ки Ў гуруснаро ғизо дод ё қарзи гунаҳкорро бахшид, мо як чизи умумиро мебинем: шифоёфтагон меҳостанд дар ин бора ба дигарон нақл кунанд.

---

Ҳангоме шумо он чиро, ки дар сафари омӯзиши  
Навишта фахмидед, ба дигарон мерасонед,  
шумо амалан дар рисолати Масех барои  
соҳтани Подшохии Ў иштирок мөкунед.

---

Вақте ки шумо ягон чизи гайриодиро аз сар гузаронидаед, табиист, ки меҳоҳед дар ин бора ба дигарон нақл кунед. Ва ҳангоме ки сухан дар бораи ба даст овардани фахмиши нав дар бораи ҳақиқати Худо меравад, чизе ҷолибтар аз дидани он нест, ки он чи ба онҳо мерасонед, чӣ гуна ба онҳо таъсир мерасонад. Исо ҳақиқатан инро ҳамин тавр ба нақша гирифта буд. Ў ба шогирдонаш гуфт: «Шумо ҳамчунин бояд ба дигарон дар бораи Ман нақл кунед, зоро шумо аз ибтидо бо Ман будед» (ниг.

Юҳанно 15:27). Ӯ ба Падар дуо мегуфт: «Чунон ки Ту Маро ба ҷаҳон фиристодӣ, Ман низ онҳоро ба ҷаҳон фиристодам» (Инчили Юҳанно 17:18).

Он чизе ки шумо дар Навишта ошкор мекунед, бояд ба дигарон расонда шавад. Ҳудро меҳоҳад ба воситай шумо ҳаёт ва ҳақиқати Ҳудро расонад. Ҳангоме шумо он чиро, ки дар сафари омӯзиши Навишта омӯхтаед, ба дигарон мерасонед, шумо ҳақиқатан дар рисолати Масех барои соҳтани Подшоҳии Ӯ иштирок мекунед. Ин як миссияи ҳақиқатан ҷолиб аст.

Аммо ба таври таъсирнок расондани он чи дар Навишта омӯхтаед ва аз сар гузаронидаед, пешакӣ каме андеша карданро талаб мекунад. Ба шумо лозим меояд, ки идеяҳои ҳудро дар шакле ҷамъ кунед, ки ба дигарон расондани онҳоро имконпазир мегардонад. Шумо ин равандро аз қайдҳо ё соҳтани ҷадвалҳои гуногун, ки мо дар боби гузашта муҳокима кардем, сар кардед. Ин дар охир ба тартиб додани схема ва маъниидоди Навишта оварда мерасонад. Дар ин боб аввал раванди зина ба зинаи маъниидоди Китоби Муқаддасро, ки мо аллакай қайд карда гузашта будем, диде мебароем ва баъд соҳтани ҷадвали нақшаро ба таври аёнӣ тасвир мекунем.

## РАВАНДИ 7 ҚАДАМ

Ин қадамҳо мукаммал нестанд, аммо мо боварӣ дорем, ки онҳо дар маъниидоди Навишта, ки ба дигарон расонданӣ ҳастем, асосӣ мебошанд.

### 1. Китобро хонед

Аён аст, ки шумо бояд қарор дихед, ки қадом қисми Навиштаро меомӯзед ва аз сар мегузаронед. Чунон ки пештар гуфта будем, шахс бояд тамоми китобро омӯзад, то контексти пурраи порчаҳои онро ба даст оварад. Зиёда аз ин, мо бояд китобро якчанд бор хонем, то ҳақиқатҳои зиёдеро дар дохили он ошкор кунем.

## 2. Дар бораи китоб хонед

Дониш дар бораи китоб контексти пурарзишро барои сафари шумо дар он фароҳам меоварад. Китоби *Муқаддаси таълимӣ* ё маълумотномаи библияйӣ ба шумо ин маълумоти пурарзишро медиҳад. Дар китоб шумо ин чизҳоро мейёбд:

- контексти хронологӣ;
- муқаддима;
- «омори ҳайётӣ»-и он, аз ҷумла мақсад, муаллиф, ба ӯй навишта шудан, санаи навишта шудан, заминаҳои таъриҳӣ, оятҳои асосӣ, ҷойҳои асосӣ, одамони асосӣ ва дигар ҳусусиятҳо;
- «мегатемаҳо»-и он;
- ҳарита бо ишораи ҷойҳои вожеаҳои асосӣ.

## 3. Саволҳо дидҳед ва ҷавобхоро нависед

Бо истифодаи шаш савол — ӯй, чӣ, дар кучо, кай, чаро ва ҷӣ тавр — шумо метавонед китобро таҳқиқ кунед ва маъни онро қашф намоед. Дар давоми ин раванд шумо аввал ҳамаи рӯйдодҳоро мушоҳида мекунед, то манзараи умумии китобро фахмед. Ҷустуҷӯро давом дода, шумо амиқтар ва амиқтар меомӯзед ва доимо ҷавобҳоятонро менависед.

Ҳангоме ки дар бораи китоб саволҳо мепурсед, «саволҳои ба ҳам пайвасткунанд»-ро дар ёд нигоҳ доред. Онҳо ба ҷустуҷӯи шумо боз як ҷенак илова мекунанд ва ба шумо дар фахмидани он ёрӣ мерасонанд, ки истилоҳот, одамон, ҷойҳо ва идеяҳои порча ё китоб бо порчаҳои дигар чӣ гуна алоқамандӣ доранд.

Чунин саволҳо дидҳед:

- a. *Кадом ҷиз баробар аст ё ба якдигар монанд ҳастанд?*  
Мақсади ин савол — ба мо ёрӣ додан, ки дар ин порча монандиро ёбем.

б. *Кадом чиз ва бо чӣ фарқ дорад?*

Бо ёрии ин савол мо кори баръакси якум саволро мекунем. Мо на монандӣ, балки фарқиятҳоро мечӯем.

в. *Чӣ тақрор мешавад?*

Дар ин чо мо тақрорҳоро мекобем ва вакте онро дарёфтем, мепурсем, ки барои чӣ?

г. *Кадом исботи сабабу натиҷаро мо мебинем?*

Сабаб ва натиҷа маъно доранд, ки як чиз ба чизи дигар мебарад. Баъзан порчаҳое, ки сабабу натиҷа доранд, ба таври ҳатмӣ маълум намешаванд, vale калимаҳои муайян ба мо ёрӣ медиҳанд. Калимаҳое, ки сабабро бо натиҷа алоқаманд мекунанд инҳоянд: чунки, ки, зеро, бинобар ин, аз ин рӯ.

д. *Кадом ҳаракатро аз умуми ба мушаҳҳас мо мебинем?*

Чунин ҳаракатҳо ба Навиштаҷот хос аст. Аҳамият дихед, ки дар Инчили Юҳанно чӣ навишта шудааст: «Ӯ (Масех) ба ҷаҳоне, ки ба воситааш оғарида шудааст, омада буд, лекин ҷаҳон Ӯро нашинохт» (Ниг.ба Инчили Юҳанно 1:10). Дар ояти 11 гуфта мешавад: «Вай ба назди ҳалқи Ҳуд (Исроил) омад, vale онҳо Ӯро қабул накарданд». Якум изҳороти умумӣ дуюм изҳороти мушаҳҳасро мегузорад. Дар ин порча ҳаракатро «аз умумӣ ба мушаҳҳас» ёбед.

е. *Кадом равандҳо маълум ҳастанд?*

Дар ин чо ақидаи инкишоғшуда истода ё ҳодисаҳои рӯйдода истодаро мечӯем. Бисёр вакт пешравӣ дар амали аниқ ё фикр ба қуллаи ҳуд мерасад.

- ж. *Кадом саволҳо ва ҷавобҳо ба мо дода шудаанд?*  
 Саволу ҷавобҳо бисёр вақт далелҳое доранд, ки дар натиҷа моро ба фаҳмиши ягон чиз меоранд. Исо бисёр вақт саволҳоеро истифода мебурд, то ки нуқтаи назари Ҳудро қайд намояд. Бисёр вақт саволҳо барои чудо кардани ҳақиқати Каломи Ҳудо хизмат мекунанд.
- з. *Кадом мушкилиҳо ва ҳалли онҳо пешкаши шудаанд?*  
 Мушкилиҳои пешкашшуда ва ҳалли онҳо ба фаҳмидани маънои Навиштаоти Муқаддас мусоидат мекунанд.
- и. *Кадом фармонҳо ва ваъдаҳоро мо мебинем?*  
 Фармонҳоеро бичӯед, ки сарҳадҳои худодод мебошанд, ки дар онҳо мо бояд бимонем, фармонҳое, ки бояд ичро кунем, ваъдаҳо ва баракатҳое, ки натиҷа итоат ба он фармонҳо мебошанд. Чунин итоат муносибати моро бо Ҳудованд чуқур мекунанд.
- ї. *Чӣ тавр маънии нисбиро мебинем?*  
 Чунон ки дар боло қайд кардем, ҳатто фармонҳо маънии нисбӣ доранд. Тамоми Навиштаот дар контексти муносибатҳо дода шудааст. Ҳудо меҳоҳад, ки мо ин маънии муносибатҳоро фаҳмем, то ки мо тавонем аз муносибатҳои чуқур бо Ў ва яқдигар лаззат барем.

#### 4. Маънии қалимаҳоро қушоед

Чунон ки гуфта гузаштем, забонҳои ибрӣ ва юнонӣ аз маъноҳое бой ҳастанд, ки на ҳама вақт дар тарҷумаҳо ба дигар забонҳо инъикос карда мешаванд. Барои фаҳмиши чуқур ва равшани оят мо бояд лугатҳоро истифода барем. Вале мо бояд дар ғами он бошем, ки тарҷума дақиқ бошад. Маҳз дар ҳамин ҷо маънии ниҳоиро маводҳои омӯзиши қалимаҳои библиивӣ доранд, ки донишмандони забони аслӣ ва илоҳиётшиносон навиштаанд.

**5. Маънои дарназардоштаи матнро тафсир кунед**  
 Мақсади мо ҳангоми омӯзиши порча ё китоб — тафсири дақиқ кардан, яъне маънои аслиро фаҳмондан мебошад. Мо ин саволро дар бобҳои 7 ва 8 муфассал дидар баромадем. Ягона чизе, ки мо дар ин ҷо илова карданием ин муҳимияти муқоисаи хулосаҳои мо дар асоси ақидаҳо ва навиштаҳои калисой.

Барои мо оқилона аст, ки аз падарони қадими калисо ва мутафаккирони баъдинаи ортодоксӣ ҳонем ва омӯзем, то донем, ки чӣ ҷизҳо блокҳои соҳтмонии асосии имони ҳақиқӣ ҳисобида мешаванд.

Дар асри III калисо доктринаҳои асосии масҳиятро муайян кард (ниг. Эътирофи имони никеяғӣ дар саҳифаи 36), ва бисёре аз ҳамон доктринаҳои асосӣ дар давоми садсолаҳо маънидоди марказии Навишта буданд. Албатта, дар як қатор масъалаҳои ноҷиз ихтилофоти назар ва ҳамфикрӣ буданд. Бо вучуди ин ҳозир миқдори зиёди имондорон ҳастанд, ки то ҳол дар атрофи масъалаҳои асосии калисои ибтидой, аз қабили эътимоднокӣ ва эътиборнокии Навишта, гуноҳи ибтидой, илоҳияти Масех, қурбонии кафораткунандаи Масех, сафед шудан бо имон, эҳёи ҷисмонии Масех, Ваҳдати Сегона ва гайра муттаҳид мешаванд. Аз ҳамин сабаб оқилона аст, ки навиштаҳои падарони қадими калисо ва мутафаккирони ортодоксии баъдинаро ҳонем ва омӯзем, то донем, ки чӣ ҷизҳо блокҳои соҳтмонии асосии имони ҳақиқӣ ҳисоб мешаванд ва онҳоро ҷонибдорӣ кунем.

## 6. Маънои робитавии матнро омӯзед

Худо ба мо Қаломи Ҳудро дод, зеро Ӯ меҳоҳад бо мо муносибати наздики дӯстдорона дошта бошад. Ӯ меҳоҳад, ки мо аз

муносибатҳои дўстдорона бо ҳамдигар баробар баҳра барем. Ў ҳамчунин ният дорад, ки Подшоҳии Ў ва муносибати Ў бо мо то абад давом меқунанд. Аз ҳамин сабаб хондани Китоби Ў ва нафаҳмидани маъни робитавии он — нодуруст шарҳ додани сабаби ба мо дода шудани Китоби Ў хоҳад буд.

Вазифаи аввалиндарачаи мо фаҳмидани он аст, ки ҳар як китоб барои кӣ навишта шуда буд ва маъни он чист. Пас мо бояд шахсан ва якҷоя ҳамчун калисо ба фаҳмидани маъни робитавии он гузарем.

Саволҳои зерин ба шумо ёрӣ мерасонанд, ки маъни муносибатҳо бо Худо ва бо дигаронро истифода баред:

- Чӣ тавр ин порча ба муҳаббати чуқур ба Худо бо тамоми дил, ҷон ва ақл дахл дорад?
- Ин оят ба он, ки ман бояд дигаронро тавре дўст дорам, ки Худо маро дўст медорад, чӣ назар дорад?
- Чӣ тавр ин порча ба кӣ будани Худо фаҳмиши навро меқушояд?
- Оид ба дилу нияти Худо ман дар ин порча чиро мебинам?
- Ман оид ба нақшаву мақсадҳои Худо нисбат ба худам дар ин порча чиро мебинам?
- Чаро назари Худо ба одамон аз назари ман фарқ меқунад?
- Чӣ тавр дилам ба Худое, ки муносибатҳо барояш муҳиманд ва инчунин ба интизоми пурмеҳраш аксуламал меқунад?
- Чӣ тавр Худо меҳоҳад, ки ман ба онҳое, ки гумроҳ шудаанд ва бе Ў мондаанд, муносибат кунам?

## 7. Тавсифи мухтасари порча ё китоби Китоби Муқаддасро нависед

Пас аз он ки қайдҳои муфассал кардед ё раванди пур кардани ҷадвалҳоро ба анҷом расондед, шумо тайёред нақшай порча ё китобро тартиб дидед. Боз ҳам, нақша аз он сабаб муҳим аст, ки он ба шумо имкон медиҳад идеяҳои Китоби Муқаддасро, ки ошкор кардаед, ба ёд оваред, ва роҳи мунтазами ба дигарон расондани андешаҳои худро таъмин мекунад.

Дар боби оянда ба шумо имконият дода мешавад, ки тасвири умумии китоби Муқаддасро дидед. Шумо метавонед ҷадвалҳои мушоҳидаҳо, номҳо ва тафсирҳоро истифода баред. Қайдҳо ва сабтҳоятон ба шумо имкон медиҳанд, ки дар охир барои китоб нақшай мувоғиқ ва фаҳмо тартиб дидед. Дар зер намунаи тавсифи 18 ояти аввали Инчили Юҳанно оварда шудааст.

### МИСОЛИ ТАВСИФ

Яке аз роҳҳои муайян кардани он, ки чиро тавсиф кардан лозим аст, — истифодай қисмҳоест, ки ноширони Китоби Муқаддасе ки шумо истифода мебаред, дар ҳар як боб ҷойгир кардаанд. Ин усул ба шумо бартарӣ медиҳад, зоро ин қисмҳо аллакай сарлавҳаҳо доранд. Тақсимоти қисмҳо метавонад ду банд (абзац) ё бештарро дар бар гирад. Ҳамин тарик, вазифаи шумо муайян кардани идеяҳои асосии боб аст.

Шумо ҳамчунин метавонед ба нақшай порчаи худ зерпунктҳоро илова кунед. *Масалан*, ин зерпунктҳо метавонанд иқтибосҳо аз порчае бошанд, ки барои тадқиқот ва омӯзиши минбаъда аҳамияти кофӣ доранд.

Ин навъи байён маҳсусан ҳамон вақт судманд хоҳад буд, ки шумо фикрҳои худро ба дигарон мерасонед. Ҳангоми омӯзиши ин боб шумо хоҳед дид, ки чӣ гуна мундариҷаи Юҳанно 1:1–18 шакл мегирад.

Раванди тартиб додани нақша он қадар душвор нест. Дар асл, худи порча нуктаҳои асосии нақшаро ба шумо мегӯяд. Ин

нуктаҳо бояд дар рафти инкишофи табиии порча ташаккүл ёбанд. Шумо бояд мавзўи дар порча набударо ба он бор накунед, на ошкоро ва на ба таври ниҳонӣ. Ҳангоме ки нақшай худро тартиб медиҳед, шумо меҳоҳед ҳамеша ба қайдҳо ё ҷадвали мушоҳидаҳои худ муроҷиат кунед.

Акнун каме вақт чудо кунед, то Юҳанно 1:1–18-ро хонед. Ҳама чизҳоеро, ки дар порча меёбед, нависед. Пас аз хондан ва қайд кардан, ҳулосаҳои худро бо тасвири раванде ки мо пайравӣ хоҳем кард, муқоиса кунед.

Қайдҳо ва ҷадвалҳоеро, ки аз хондани Юҳанно 1:1–18 ба даст омадаанд, дида баромада, мо чор мулоҳизаи асосиеро, ки аз ин порча бармеоянд, ошкор кардем. Мулоҳизаи аввалини мо аз кор бо оятҳои 1–5 бармеояд. Дар он мо қайд кардем, ки ин оятҳо *Масехро ҳамчун Каломе муайян мекунанд*, ки *Худо буд ва аз ибтидо бо Худо буд ва ҷаҳонро оғарида*. Ҳамин тарик, мо дар нақшай худ ҳамчун сарлавҳай аввал **«Калом Офаридгори Абадӣ аст»**-ро ҷой медиҳем. Барои сарлавҳай навбатии худ мо мушоҳидаи худро оид ба Яхӯи Таъмиддиҳанда аз оятҳои 6–8 истифода мебарем: **«Пешомади Калом»**. Қисми сеюми асосии мо аз оятҳои 9–13 иборат аст: **«Оқибати Калом, ки ҷисм шуд»**. Баъд қисми чорум ва ниҳоӣ оятҳои 14–18 мебошанд, ки унвони **«Тасифоти Калом, ки ҷисм гардид»** аз он ҷо бармеояд. Шумо нақшай моро дар саҳифаи оянда дида метавонед.

Мо бо қайдҳои худ муқоиса кардем ва барои ин чор нуктаи асосӣ зерпунктҳо соҳтем. Пункти якум маводи се зерпунктро дар бар мегирад.

- I. Калом Офаридгори абадӣ аст (Инчили Юҳанно 1:1–5)
  - A. Мавҷудияти абадӣ
  - Б. Сарчашмаи абадӣ
  - В. Зоҳиршавии абадӣ

Холо мо дар қайдҳо ва диаграммаҳои худ мавзӯъҳоеро мебинем, ки мантиқан бояд дар зери ин зерфаслҳо чойгир карда шаванд. Мо ҳис кардем, ки табиати илохии Масех мантиқан ба «мавҷудияти абадӣ» мувофиқат мекунад, бинобар ин мо онро дар он ҷо чойгир кардем. Вобаста ба банди Б, «Сарчашмаи абадӣ», сабтҳои мо нишон доданд, ки Масех сарчашмаи тамоми оғаридаҳо ва низ сарчашмаи худи ҳаёт буд. Ҳамин тарик, дар зери сарлавҳаи Б «Сарчашмаи абадӣ» мо «Олами моддӣ» ва «Ҳаёт»-ро чойгир кардем. Мо дар мавзӯи «Зоҳиршавии абадӣ» маводи иловагиро қайд накардем, аз ҳамин сабаб ин мавзӯро бе зерпунктҳо гузоштем.

Мо баъд ба қисми дуюми асосии ин порча: «Пешомади Калом» назар кардем. Мо ба қайдҳо ва ҷадвалҳои худ рӯ оварда, маълумотеро ёфтем, ки ба ин ном мувофиқат мекунанд. Дар ин ҷо савол ҷавоби заруриро пешниҳод кард: «Пешомади Калом кӣ буд?» Мо ҷавобро дар ояти 6 ёфтем: «Пешомад Яҳёи Таъмиддиҳанда буд, ки одами аз ҷониби Худо фиристодашуда буд». Ҳамин тарик, дар нақшай худ, ҳамчун зерпункти якуми қими II, «Пешомади Калом» мо навиштем: А. «Яҳёи Таъмиддиҳанда: одами аз ҷониби Худо фиристодашуда».

### МИСОЛИ ҶАДВАЛИ НАҚША

Шаҳодати он, ки Калом ҷисм гаштааст (Инчили Юханно 1:1-18)

I. Калом — Оғаридгори ҷовид (1-5)

А. Вуҷуди абадӣ (1-2)

1. Табиати илоҳӣ (1)

2. Аз азал (2)

Б. Ҷашмаи абадии оғариниш (2-4)

1. Ҷаҳони моддӣ (3)

2. Ҳаёт (4)

В. Зуҳуроти абадӣ (нур) (5)

II. Пешрави Калом (6–8)

- А. Кй? Одаме, ки Худо фиристодааст (6)
- Б. Мақсад? (7–8)
  - 1. Дар бораи нур шаҳодат дихад (7а, 8)
  - 2. То ки тамоми ҷаҳон имон оварад (7б)

III. Натиҷаи Каломе, ки ҷисм гаштааст (9–13)

- А. Манғӣ (9–11)
  - 1. Ҳар шахсро мунаvvар мегардонаад (9), ЛЕКИН
  - 2. аз тарафи одамон рад шудааст (10–11)
    - а. аз тарафи ҷаҳон (10)
    - б. аз тарафи наздикон (11)
- Б. Мусбат (12–13)
  - 1. Фарзандони Худо аз рӯи имон (12)
  - 2. Аз тарафи Худо, на аз одам (13)

IV. Тавсифи Каломе, ки ҷисм гаштааст

- А. Аз Ҷадар ҳамзот аст (14)
- Б. Аз Пешрав мартабаи бузургтар дорад (15)
- В. Роҳи файз ва ҳақиқат (16–17)
- Г. Ифодай намоёни Худои нонамоён (18)

Сипас мо пурсиDEM: чаро. Чаро Яхёро Худо фиристода буд? Савол ба мақсади вазифаи Яхё даҳл дорад. Инак, дар нақшай мо, барои зерқисми дуюм «Пешрави Калом», мо навиштем: Б. «Мақсад». Мо муқоиса кардани қайду ҷадвалҳои худро давом дода, ҷустуҷӯи маълумоти иловагӣ ва ҷавобҳоро давом дода, ду қайдеро ёфтем, ки мақсади Яхёро дар оятҳои 7 ва 8 мефаҳмонанд: «ӯ омад, ки дар бораи нур шаҳодат дихад» ва «тамоми ҷаҳон ба воситай вай имон оварад». Барои ҳамин мо ин ду қисмро ба нақшай мо ҳамчун зерқисмҳои 1 ва 2 барои қисми «Мақсад» доҳил кардем.

Шояд ки ин басанда бошад, то ки ба шумо як тасаввуроте диҳад. Боз ҳам, ба «Намунаи ҷадвали нақша» муроҷиат намоед ва бубинед, ки чӣ тавр мо ин порчаро баён кардем. Ҳангоми тартиб додани нақша муҳим аст, ки дар ёд дошта бошед: аз ақидаи қалон сар қунед. Баъд шумо метавонед ин ақидаро ба зермавзӯҳое тақсим қунед, ки дар қайдҳо, ҷадвали мушоҳидаҳо ё ҷадвали номҳо дарёбед.

## ЧӢ ТАВР БА ДИГАРОН ГӮЕМ: НА НАҚЛ, БАЛКИ РОҲНАМОЙ ҚУНЕД

Як рӯзи офтобӣ писарам Скоттӣ ва ман (Шон) дар соҳил сайруғашт мекардем. Ӯ аз ман камтар пештар мерафт. Ногахон, ӯ барои гирифтани ҷизе даст дароз кард ва гашта, ба сӯям давида, фарёд зад: «Дада, бубин, ман чӣ ёфтам!»

Шумо метавонед дӯстонатро айнан бо  
ҳамон роҳи қашфиётхое, ки худатон  
гузаштаед, гузаронед. Ба онҳо кӯмак  
қунед, ки саволҳо диханд, ҷавобҳо қобанд  
ва донишҳои таҷрибавиро дар бораи  
маънои Китоби Муқаддас якҷо қунанд.

Давида омада, ӯ пули якдолараро дар дасташ ҷунбондан гирифт. Аз рӯи ҳаяҷонаш, касе шояд фикр мекард, ки ӯ тангаи тиллои испанӣ ёфта бошад. Ӯ аз ҳурсандӣ дар куртааш намегунцид. Вай Ҷаҳонро давом медод: «Ман долларро ёфтам, он дар ин ҷо ҳобида буд ва ман онро ёфтам!»

Ҳамон рӯз ман метавонистам, ки ба Скоттӣ як доллар дихам, ман аллакай пештар ҷанд бор инро карда будам. Вале ӯ дигар хел аксуламал мекард. Ҷаро? Ҷонни Скоттӣ пулро ҳудаш ёфта буд.

Айнан ҳамин ҷиз бо таҷриба кардани ҳақиқати библиявӣ рӯй медиҳад. Шумо метавонед ба одамон дар бораи қашфи шаҳсии

ҳақиқат нақл кунед ва ин метавонад ба ҳаёти онҳо таъсир расонад. Вале вақте ки шумо ба одам кўмак мекунед, ки вай барои худаш чизи наве кушояд, ин дар ҳақиқат як чизи ачиб аст. Чунки шиносой бо Китоби Муқаддас раванди дуюмдарача нест. Ин воҳӯрии шахсӣ бо Худои зинда аст, ки меҳоҳад, ки ҳар яки мо Ўро барои худ қашф намоем.

Мо шуморо даъват мекунем, ки чизҳои аз Навиштаоти Муқаддас фаҳмидаатонро ба оила ва дўстонатон нақл кунед. Аммо агар ҳоҳед, ки таҷрибаи маҳсусро пайдо кунед, аз дўстонатон ҳоҳиш намоед, ки дар «сафари ҷустуҷӯи таҷрибаи библияйӣ» ба шумо ҳамроҳ шаванд. Як китоберо аз Китоби Муқаддас бигиред, ки омӯхтаеду таҷриба кардаед, ба мисли ҳамоне, ки дар боби дигар омӯхтани ҳастед. Сипас, омӯзиши яксоатаро бо дўстонатон ташкил кунед. Баъд шумо метавонед дўстонатонро айнан бо ҳамон роҳи қашфиётҳое, ки худатон гузаштаед, гузаронед. Ба онҳо кўмак кунед, ки саволҳо диханд, ҷавобҳо кобанд ва донишҳои таҷрибавиро дар бораи маънои Китоби Муқаддас якҷо кунанд. Агар онҳо шахсан Каломи Худоро таҷриба кунанд, шуморо мукофоти фаровон интизор аст.

## КИТОБИ МУҚАДДАСРО МУСТАҚИЛОНА ТАҶРИБА КУНЕД

То ин дам мо асосан усулҳои омӯзиши Китоби Муқаддас, раванди тафсири порчаҳо ва асбобҳои лозимаро мефаҳмондем. Акнун мо меҳоҳем, ки мавзӯро иваз кунем ва ба шумо ёрӣ дихем, ки худатон Китоби Муқаддасро таҷриба кунед.

Ду боби дигар моро ба сафари шавқовар аз рӯи Китоби пайғамбар Ҳушаъ мебарад. Ин китоб яке аз тасаввуроти фаҳмотарин ва умумии муносибатҳо байни Худо ва одам дар тамоми Навиштаот мебошад. Вале ин имрӯз барои ҳар яки мо маънои чуқур дорад.

Баъзеҳо фикр мекунанд, ки ин сафар як роҳи Худо барои ивазкуни мебошад, ки имкон медиҳад, ки бо Ў, Китоби Ў ва

одамони атроф ҳамкории чуқуртаре дошта бошем. Мо дуо мекунем, ки ин сафари библиявӣ дар ҳақиқат ба ҳаёти шумо таъсир расонад.

# «РАВЕД, (МАЬНОИ ПОРЧАРО АЗ НАВИШТАЧОТ) ОМЎЗЕД»

Рўзи одии кории душвор буд. Чамъоварии андоз барои румиён кори осон нест. Барои ичрои ин кор кас бояд пўсти гафс дошта бошад. Зеро ин кор шахсро маъруф намегардонд, хусусан агар ў яхудӣ бошад.

Он рӯз Исо аз назди мизи бочгир (андозғундор) гузашт ва Матто ном мардеро дид. «„Аз пайи Ман биё ва шогирди Ман бош“, — гуфт Исо. Матто барҳеста, аз пайи Ў рафт» (ниг. Матто 9:9).

Баъдтар дар ҳамон рӯз Матто Исо ва шогирдонашро ба ҳонаи ҳуд барои ҳӯроки шом даъват кард. Ў ҳамчунин ҳамкоронаш, бочгирон ва дигар «гуноҳкорони ношоиста»-ро даъват кард. Аммо чун фарисиён инро диданд, аз шогирдон пурсиданд: «Чаро устоди шумо бо ҷунин одамони нопок ҳӯрок меҳӯрад?» (ниг. Матто 9:10–11).

Аксуламали фарисиён фаҳмост. Бочгирон агентҳои ҳокимияти манбури Рум буданд. Аз ҳамин сабаб табиист, ки бисёрии яхудиён аз он, ки бояд ба румиён андоз диҳанд, норозӣ буданд, аммо онҳо аз яхудиёне ки ба хизмати румиён даромада буданд, боз бештар норозӣ буданд. Чаро Исо бо қасоне ки барои ҳукумати ситамкори Рум кор мекарданд, муюшират менамуд? Маҳз ҳамин ҳукумат яхудиёро зеридаст карда буд, ва Масех бояд ҳалқи Ҳудро аз он начот медод.

Шогирдон метавонистанд ин тавр чавоб диханд. «Исо мисли дигарон нест. Ў ҳама одамонро қабул менамояд ва ҳеч касро аз боиси кори мекардаашон ё ба чй имон доштанашон паст намезанад. Мо ҳама дар ҷаҳони ҳозира бояд таҳаммулпазир бошем — нуктаи назари гуногуно қабул кунем ва бо ҳама муросо кунем. Шумо розӣ ҳастед?»

Аммо шогирдон, албатта, ба фарисиён ин тавр чавоб надоданд. Ба онҳо Ҳуди Исо чавоб дод.

Ҳангоме ки Исо инро шунид, гуфт: «Ба одамони солим табиб даркор нест». Баъд Ў илова кард: «... Равед ва омӯзед, ки ин чй маъно дорад: „Марҳамат меҳоҳам, на қурбонӣ“? Зоро ман омадаам, ки на росткоронро, балки гуноҳкоронро ба тавба даъват кунам» (Инчили Матто 9:12–13).

Исо ба олимони замони худ, яъне «мутахассисон»-и матнҳои динии яҳудӣ «равед ва омӯзед» гуфт. Исо аз Ҳушаъ 6:6 иқтибос овард, ки фарисиён онро хеле хуб медонистанд. Аз афти кор, маҳз аз ҳамин сабаб онҳо дар назди дигарон беақл ва хандаовар метофтанд. Эҳтимол ба шогирдон ва дигарон писанд омад, ки Исо ба фарисиён, ки худро хеле донишманд мепиндоштанд, зиддият мекунад. Ва дар ин вазъият Ў онҳоро ҳақиқатан ба ҷояшон шинонд.

Аммо маънои аслии порчае, ки Исо аз Ҳушаъ 6:6 овардааст, чист? Дар назари аввал, шумо шояд фикр кунед, ки Исо дар назар дошт, ки мо бояд дар ҳаққи одамон ғамхорӣ кунем, на дар ҳаққи шариат. Аммо оё маънои ин порча ҳақиқатан ҳамин аст?

Ҳуди «равед ва омӯзед» гуфтани Исо фаҳмиши фавқулоддаи Ўро нишон медиҳад. Калимаи юнонӣ, ки дар ин порча ба маънои «омӯхтан» истифода шудааст, маънои «ба воситай тадқиқ ё мушоҳида омӯхтан»-ро дорад. Моҳияттан, Ў ба фарисиён гуфт,

ки агар онҳо Ҳушаъ 6:6-ро омӯзанд, саволҳои дуруст диханд ва он чиро, ки дар он ҷо рӯй медиҳад, дақиқ пайгирий кунанд, мефаҳманд, ки ҷаро Ӯ бо гуноҳкорон ҳӯрок меҳӯрд. Ҷолиб он аст, ки китоби Ҳушаъ барои тасвири умумии нақшай генералии Ҳудо барои Истроил ва ҳамаи мо навишта шудааст. Ва, албатта, Исо қисми хеле муҳими ин нақша буд. Аммо фарисиён инро намедиданд. Онҳо маънии суханони пайғамбар Ҳушаъро нафаҳмиданд.

Ин китоби Аҳди Қадим, ки бисёр вақт аз назар дур мемонад ва шояд кам маълум аст, ҳақиқатан фаҳмиши равшантаринро оид ба нақшай Ҳудо барои Истроил ва ҳатто барои мо, ки имрӯз зиндагӣ мекунем, медиҳад. Зоро ба воситаи мушоҳида — донистани он ки саволҳои дуруст дода, чиро ҷустуҷӯ кардан лозим аст, — мо маънии ин порчаро фаҳмида метавонем. Ҳамин тавр, ҳамчун машқ, мо аз шумо ҳоҳиш мекунем, ки вақт ҷудо кунед, то тамоми китоби Ҳушаъро хонед ва саволҳои «кӣ, чӣ, дар кучо, кай, ҷаро, чӣ тавр» пурсед. Дар ин ҷо мо дар бораи китоб маълумот медиҳем, саволҳои гуногун медиҳем, ки метавонанд ҳамчун қолаб хизмат кунанд ва ба шумо имконият медиҳем, ки ҷизҳои ошкоркардаатонро нависед. Дар боби оянда мо дар бораи китоби Ҳушаъ қайдҳои муфассал ҳоҳем дод. Пас шумо метавонед онҳоро бо он ҷо аз маълумотҳои ошкоркардаатон омӯхтаед, муқоиса кунед.

## ЗАМИНА

Маълумоти зерин аз дастурҳои омӯзиши Китоби Муқаддас ва маълумотномаҳои библиявӣ гирифта шудааст. Аввал мепурсем: китоби Ҳушаъ кай ва дар кучо навишта шудааст? Персонажҳои асосии он киҳоянд? Он барои чӣ навишта шудааст? Ба ин саволҳо ба мо контексти китоб ҷавоб медиҳад.

Ҳушаъ дар Истроили қадим пайғамбар буд. Ӯ китоби худро дар миёнаҳои солҳои 700-уми пеш аз милод навиштааст. Ҳангоме ки ӯ ҳамчун пайғамбар хизмати худро сар кард, дар давраи

хукмронии подшоҳ Ёробъоми II, Истроил сарҳадҳои худро васеъ кард ва баъзе истроилиён хеле некӯаҳвол шуданд. Баъди вафоти Ёробъом ҳама чиз дигаргун шуд. Ва ҳамагӣ пас аз се даҳсола подшоҳии шимолӣ — Истроил — аз ҷониби империяи Ашшур ҳароб карда шуд.

Подшоҳии шимолӣ худоёни бутпарастонро парастиш мекард ва дар ин замони ноором истроилиён боз бештар ба парастиши бутпарастон рӯ оварданд. Онҳо умед доштанд, ки худоёнашон онҳоро аз ҳалокат начот медиҳад. Ҳушаъ фиристодай Ҳудои ҳақиқӣ буд. Ӯ дар бораи ҳалокати оянда огоҳ кард ва ба Истроил умед дод, ба шарте ки агар мардум ба Ҳудои Иброҳим, Исҳоқ ва Яъқуб баргарданд. Аммо мардум ин корро накарданд.

Ҳудо зиёда аз ҳазор сол пештар бо Иброҳим аҳд баста буд — ваъдаи тантананок дода буд. Ӯ гуфт: «Ман бо ту аҳд мебандам, ки мувофиқи он ба ту наслҳои бешуморро кафолат медиҳам» (ниг. Ҳастӣ 17:2). Ӯ ба авлоди Иброҳим ваъда дод, ки онҳо баракат меёбанд ва Ӯ Ҳудои дӯстдори меҳруbon ва раҳмдили онҳо мешавад. Мусо дар кӯхи Сино ба баний-Истроил гуфт, ки «Парвардигор на аз он сабаб ба шумо дил бастааст ва шуморо интиҳоб кардааст, ки шумо аз ҳамаи қавмҳо сершумортар будед, — зеро ки шумо аз ҳамаи қавмҳо камшумортар будед, — балки аз он сабаб ки Парвардигор шуморо дӯст медошт, ва аз он сабаб ки меҳост қасамеро, ки ба падарони шумо хӯрда буд, риоя намояд» (ниг. Такрори Шариат 7:7–8).

Дар бораи ғайрияҳудиён Ҳудо ба воситаи  
пайғамбар Ҳушаъ мегӯяд: «Онҳоеро, ки қавми  
Ман нестанд, қавми Ҳуд хоҳам номид, ва онро,  
ки маҳбуба нест, маҳбуба хоҳам номид».

Ба воситаи пайғамбар Ҳушаъ Ҳудо меҳост маънои ўҳдадории худро ба Истроил ба таври боварибахш тасвир намояд.

Персонажҳои асосӣ Ҳушаъ ва занаш Ҷӯмар, ҳамчунин Ҳудо ва фарзандони Ӯ, ҳалқи Истроил буданд. Ӯ издивочро ҳамчун саҳна барои намоиш додани ин қиссаи амиқ ва зинда оид ба Ҳудо ва ҳалқи гарданшahi Ӯ интихоб кард. Ин қисса ҳамчунин ба мо ва тамоми инсоният қобили истифода аст.

Ҳудо ба истроилиён ваъдаҳои хеле конкретӣ дод, ки айнан иҷро хоҳанд шуд. Ва агар шумо аз насли Яҳудо ё ягон қабилаи яҳудӣ набошед, пас баъзе аз ваъдаҳое ки Ӯ ба Истроил дода буд, ба шумо даҳл надоранд. Аммо агар шумо ба воситай Масех фарзанди Ҳудо шуда бошед, пас Павлуси расул равшан нишон медиҳад, ки шумо як ҷузъи нақшai Ҳудо ва ҳалқи Ӯ ҳастед. «Ва мо аз ҷумлаи қасоне ҳастем, ки Ӯ баргузидааст, ҳам аз яҳудиён ва ҳам аз ҳалқҳо. Дар бораи ҳалқҳо Ҳудо ба воситай пайғамбар Ҳушаъ мегӯяд: „Онҳоеро, ки қавми Ман нестанд, қавми Ҳуд ҳоҳам номид. Ва ман онҳоеро, ки пештар дӯст намедоштам, дӯст ҳоҳам дошт“. Ва: „дар он ҷое ки ба онҳо гуфта шудааст: «Шумо қавми Ман нестед», онҳо писарони Ҳудои зинда номида ҳоҳанд шуд«» (ниг. ба Румиён 9:24–26). Аз ҳамин сабаб, агарчи баъзеи мо шояд ҷузъи ҳалқи интихобшудаи Ҳудо, Истроил неstem, ба ҳар ҳол ҷузъи ҳалқи даъватшудаи Ҳудо, қалисои Ӯ ҳастем. Бо назардошти ин, вакт ҷудо кунед, то ки боби 14-уми китоби Ҳушаъро хонед. Ҳангоме ки хонданро ба охир мерасонед, ба ин саҳифа баргардед ва ба саволҳо ҷавоб доданро сар кунед. Дар охири ин боб мо аз шумо ҳоҳиш мекунем порчаеро ки Исо аз Ҳушаъ 6:6 иқтибос овардааст, шарҳ дихед.

## МАЊНОЯШРО ФАҲМЕД

*Матто 9:13-ро бо Ҳушаъ 6:6 муқонса кунед.*

Исо аз Ҳушаъ 6:6 иқтибос меоварад. Калимаро аз Ҳушаъ 6:6 гузоред: «Ман меҳоҳам, ки ту \_\_\_\_\_ нишон

дихъй». Дар ин чо кадом калимаи ибрй истифода шудааст ва бо кадом маъно?

---

---

---

*Боби 1-уми китоби Ҳушаъро аз назар гузаронед.*

Ҳушаъ ва Ҷўмар ба фарзандонашон чӣ ном доданд, номҳои онҳо чӣ маъно доштанд ва чаро ин муҳим буд?

---

---

---

Ин чӣ гуна издивоҷ буд ва чаро он нобасомон буд?

---

---

---

---

Нақшай ниҳоии Ҳудо нисбати ҳамаи ин ихтиилол чист?

---

---

---

Ин ихтиоли оилавӣ (Хушаъ-Ҷӯмар ва Худо-Исроил) ба шумо чӣ гуна даҳл дорад? Оё дар ҳаёти шумо лаҳзахое ҳастанд, ки мухаббати Худоро пурра хис карда наметавонед? Дар бораи ҳама гуна ихтиолҳо дар муносибатҳоятон бо Ӯ ва бо одамони дигар ба Худо дуо нависед. Хоҳиши дили худро ба Ӯ баён кунед.

---



---



---



---



---



---

*Бобҳои 2, 6 ва 7-и китоби Хушаъро аз назар гузаронед.*  
Чаро завча бевафо аст? Вай чӣ меҳоҳад, чиро мечӯяд (боби 2)?

---



---



---



---



---

Оё Хушаъ ўро бо ҳама чизи даркорӣ таъмин намуд (боби 2)?

---

Худо ризқдиҳандай боварибахш аст, аммо Исроил ба Худо вафодор набуд. Чаро? (ниг, бобҳои 6–7)

---



---

Чӣ шуморо аз муносибатҳои дӯстдории вафодорона бо Худо  
дур мекунад ва чаро?

Чӣ гуна шумо ба Худо бештар боварӣ карданро ёд мегиред?  
Ҷавоби дуоии худро ба Худо нависед.

*Боби 11-уми китоби Ҳушаъро аз назар гузаронед.*  
Худо ба бевафоии Истроил чӣ хел муносибат мекунад?

Худо нисбати Исройл чӣ гуна ҳиссиёти асоснок дошт ва ӯ  
чӣ кор карда метавонист?

---



---



---



---

Худо ба сабаби бевафоии шумо одилона чӣ кор карда  
метавонист, аммо ба ҷои ин чӣ кор кард?

---



---



---



---

Шумо чӣ хел ҳис мекунед, ки Худо ба шумо раҳм зохир  
намуд, на доварӣ? Ҷавоби худро ба Худо дар ин ҷо нависед.

---



---



---



---

*Хушаъ 2:4–5, 9-ро аз назар гузаронед.*

Хушаъ (боби 2) дар ҷавоб ба зинои Ҷӯмар чӣ кор кард ва ҷаро?

---



---



---

---

---

Худо дар чавоб ба зинокории исроилийн чī кор мекунад (боби 9) ва чаро (боби 5)?

---

---

---

---

*Бобхой 2 ва 3-и китоби Хушаъро аз назар гузаронед.*

Дар ивази чī арзише Хушаъ Чўмарро аз нав ба даст овард (боби 3)?

---

---

---

---

Дар ивази чī арзише Худо шуморо баргардонда гирифт?

---

---

---

---

Ҳангоме ки Ҷўмар ва Исроил ба хона бармегарданд, муносибати байни онҳо чӣ гуна мешавад (боби 2)?

---



---



---



---

Худо меҳоҳад бо шумо муносибатҳои амиқ ва наздик дошта бошад, ки ба муносибати зану шавҳар монанд ҳастанд. Ин дар шумо чӣ гуна ҳиссиётро ба вучуд меоварад? Ҷавоби худро ба Худо дар ин ҷо нависед.

---



---



---



---

Порчай Ҳушаъ 2:19–20-ро хонед. Ин оятҳо барои Исроил навишта шудаанд, аммо онҳо ҳамчунин барои шумо, оила ва дўстонатон мебошанд. Хоҳиши фарогири Худоро нисбати инсонияти гумшууда ва маҳкумшууда муҳтасар тасвир намоед.

---



---



---



---

Порчаҳои Матто 9:12–13 ва Ҳушаъ 6:1–6-ро хонед. Маъно ва аҳамияти Ҳушаъ 6:6 дар контексти ҷавоби Исо ба фарисиён

чй гуна аст? Ў ба онҳо дар бораи Худ, дар бораи ҳар шахси фурӯ ғалтида, ки бо Ӯ муносибат надорад, ва инчунин дар бораи онҳое ки Худоро мешиносанд, чй гуфтааст?

---

---

---

---

---

Акнун худро шахсияти амалкунандаи қиссаи пайгамбар Ҳушаъ тасаввур кунед. Ҳудо дар бораи шумо чй мегўяд? Шумо ба Ӯ чй ҷавоб медиҳед?

---

---

---

---

---

• • •

Дар боби оянда мо китоби Ҳушаъро аз назар гузаронда, ба ҳар як савол ҷавоб медиҳем. Ба ин саволҳо дар асл шавҳари масеҳӣ ва падари ду фарзанд, ки «маньои Навишта»-ро мечӯяд, ҷавоб медиҳад. Ҳаёт ва муносибатҳои ӯ дигаргун шуданд. Давомашро хонед.

# ХУДРО ДАР ТАСВИРИ УМУМИИ НАВИШТАХО ҖОЙГИР КУНЕД

Инак сайёраи Замин, чунон ки аз кайҳон дида мешавад. Шумо бо объективи камераи худ тамоми қураи заминро дар ихотаи торикий сурат мегиред. Баъд шумо наздик шудан мегиред (миқёсро қалонтар кардан мегиред). Бо мурури он ки ҷаҳон наздик шудан мегирад, дар экран қитъае пайдо мешавад, баъд кишвар, ва баъд шаҳр. Ҳама чиз наздиктар шудан мегирад, то даме ки шумо биноҳои дурдастро мебинед. Шумо боз ҳам наздиктар шудан мегиред, то даме ки кӯчаҳоеро мебинед, ки мошинҳо дар онҳо ҳаракат меқунанд ва одамон дар роҳравҳо қадам мезананд. Шумо камераро ба сӯи мошини муайян, баъд ба тирезаи он мегардонед. Нихоят шумо ба даруни он менигаред. Шумо дикқати худро ба ронанда равона меқунед. Охир, ин шумоед!

Шояд шумо чунин эпизоди ҷолибро дар телевизион дидаед. Ҳайратовар аст, ки чӣ гуна технологияҳои ҳозиразамони компьютерӣ ба мо тасвири ягона ва бефосила дода метавонанд, ки моро аз кайҳони дурдаст то масофаи якчанд сантиметр аз ронандай мошин мебарад. Аз як ҷиҳат ин равандеро нишон медиҳад, ки шумо ҳангоми маънидоди китоби Ҳушаъ таҷриба кардед. Чунки дар ин китоб мо барои худ тасвири умумии Китоби Муқаддасро ошкор карда метавонем. Он дар бораи таърихи ӯхдадории Ҳудо нисбати Истроил нақл меқунад, ва ин ҳикоя ҳозир ҳам барои мо аҳамият дорад. Ҳар яки мо ба ҳудуди

ин ҳикоя мувофиқат мекунем. Чунон ки шумо дар сайёраи Замин ҷои муайяне доред, ки дар он зиндагӣ мекунед ва нақшे доред, ки дар ҳаёти асри XXI мебозед, ҳамчунин дар таърихи бузурги Навишта ҷои ва нақшे доред.

Китоби Ҳушаъро тадқиқ намуда, шояд шумо ба ҳамаи саволҳое ки барои ошкор намудани маънои иқтибоси Исо аз Инчили Матто 9:13 лозим аст, ҷавоб додед. Аммо дар ин боб мо меҳоҳем, ки шумо қайдҳоятонро бо қайдҳои ягон каси дигар, ки китоби Ҳушаъ ва маҳсусан ояти 6:6-ро хондааст, муқоиса кунед, то маънои ин ҷои Навиштаро фаҳмед.

Номи ў Дэйв аст. Ў масехӣ, узви калисо, шавҳар ва падари ду наврас ва таҳиягари таъмини барномавии компьютер мебошад. Роҳи Дэйв эҳтимол аз роҳи шумо чандон фарқ надорад. Дар давоми ҳаёти масехиаш ў гоҳ-гоҳ Китоби Муқаддасро меҳонд, аммо ў меҳост аз омӯзиши ибтидой берунтар баромада, дониши амиқтари Худо ва Каломи Ўро ба даст оварад. Ў хоҳиши амиқе пайдо кард, ки дар муносибатҳо бо Худо қашфиётҳо кунад, ва хост Ўро амиқтар донад.

Дейв субҳи рӯзи шанбе дар хонааш бо якчанд ҳамимонони калисоаш омӯзиши Китоби Муқаддас мегузаронд. Онҳо Инчили Матторо меомӯҳтанд ва, албатта, ба ояти 9:13 омаданд. Дэйв бо мо дар бораи сафари минбаъдаи худ дар китоби Ҳушаъ нақл кард ва мо дар бораи он ба шумо нақл мекунем. Ҳангоме ки мушоҳидаҳо ва андешаҳои ўро меҳонед, онҳоро бо мушоҳидаҳо ва андешаҳои худ муқоиса кунед.

## САФАРИ ЯК ШАХС БАРОИ ДОНИСТАНИ МАЪНО

Дар ин ҳафта ман ва панҷ марди дигар, ки дар хонаи ман ҷамъ мешуданд, тадқиқотамонро ба охир расондем. Ҳеч яке аз мо боварӣ надоштем, дақиқ фаҳмидаем, ки ҳангоме Исо дар Матто 9 аз Ҳушаъ 6:6 иқтибос овард, маҳз чиро дар назар дошт. Аммо мо қарор кардем, ки давом дихем. Дар ҳадди ақалл, ман чунин фикр мекардам.

---

«Худоё... Оё Ту ҳақиқатан меҳоҳӣ, ки  
ман „равам ва (маънии Ҳушаъ 6:6-  
ро) омӯзам?“ Агар чунин бошад, қадом  
маъноро меҳоҳӣ, ки ман ошкор кунам?»

---

Дар давоми як ҳафта калимаҳои «равед ва маънии [ин ҷои Навиштар] омӯзед» дар сарам гаштаву баргашта давр мезаданд. Ман медонистам, ки Исо аз тарҷумай юнонии (Септуагинта) матни ибронии китоби пайғамбар Ҳушаъ 6:6 иқтибос овардааст. Ҳамин тариқ, ман Матто 9:13 ва Ҳушаъ 6:6-ро дар тарҷумахои гуногун хондам. Дар яке аз версияҳои Китоби Муқаддас Матто 9:13 ҳамчун «Раҳмдилий меҳоҳам, на қурбонӣ» ва Ҳушаъ 6:6 ҳамчун «Вафодорӣ меҳоҳам, на қурбонӣ» тарҷума шудааст.

Ман ҳайрон будам, ки чаро Матто ва Ҳушаъ ду калимаи гуногунро истифода бурдаанд. Онҳо ба ман хеле гуногун менамуданд. Тарҷумай дигарро дидам, ки дар он дар ҳар ду порча калимаи «марҳамат» истифода шудааст. Инак калимаҳое ки ҳамон як калимаи иброниро ифода мекунанд: марҳамат, раҳмдилий ва вафодорӣ. *Қадом тарҷума дуруст аст?* Ман доностаний будам.

Ман калимаи ибронӣ ва тарҷумай таҳтуллафзии онро дидам. Маънии ин калима чунин аст: муҳаббати вафодорона, меҳрубонии бепоён, садоқат, меҳр ё дилбастагӣ, ки устувор буда, дар муносибатҳои пештара асос ёфтаанд. Акнун маълум мешавад, ки чаро ин калима дар тарҷумахои гуногуни Китоби Муқаддас ба таври гуногун тарҷума шудааст. Аммо ман ба ҳар ҳол каме ошуфта будам. Ман аз худ мепурсидам, ки чаро Исо порчаро дар бораи муҳаббати вафодорона дар контексти бо гунохкорон ҳӯрок ҳӯрдани Ҳуд иқтибос овардааст. Ман ин контекстро на он қадар фаҳмидаам. Баъд ман дар дуо пурсиданро сар кардам: «Худоё, ту аз китоби пайғамбар Ҳушаъ ба фарисиён чиро фаҳмонданӣ будӣ? Оё Ту ҳақиқатан меҳоҳӣ, ки ман „равам

ва маънои [Хушаъ 6:6-ро] омӯзам?“ Агар ин тавр бошад, кадом маъноро меҳоҳӣ, ки ман ошкор намоям?» Ман ба ин саволҳо таваҷҷуҳи зиёд доштам, ва ҳамин тариқ сафари ман дар китоби Хушаъ сар шуд.

Ман аз он чи ҳафта ба ҳафта ошкор мекардам, чунон ба ҳайрат меомадам, ки торафт амиқтар ва амиқтар ҷустуҷӯ мекардам. Сафари ман каме бештар аз як сол давом кард. Ҳақиқати ошкоркардаам ба фахмиши ман дар бораи Худо ва муносибати Ӯ бо ман, муносибати ман бо занам ва ду фарзандам, муносибатҳои ман дар қалисо, нуқтаи назари ман оид ба ҷаҳон ва ҳавасмандии ман барои расондан ба дигарон таъсир расонд. Таҷрибаи пайғамбар Хушаъ ба ман нуқтаи назари навро оид ба ҳаёт ва Каломи Худо дод. Ва аз он вақт дар ман ҳоҳиши наве пайдо шуд, ки «равам ва маънои [Навиштар] омӯзам».

Ман аз хондани тавзехот ба китоби Хушаъ дар лугатномаи библиявӣ сар кардам. Ман фаҳмидам, ки Худо муносибати Хушаъ ва Ҷӯмарро ҳамчун тасвири аёни муносибати Худо бо Истроил истифода бурдааст. Он чи ман интизор набудам, ин буд, ки Худо то чӣ андоза тасвири аёни боварибахшро дар ҳаёти ман истифода мебарад. Ман аз саволҳои асосӣ сар кардам.

**Ин чӣ гуна издивоҷ аст?**

**Чаро ҷунин оилаи нобасомон?**

Худо ба Хушаъ гуфт, ки кори хеле ачиб кунад, яъне бо фохишае ки ба ӯ вафодор наҳоҳад буд, издивоҷ кунад. Ба ӯ лозим омад зане гирад, ки ба зинокорӣ бармегардад. «Ин тасвири аёни он мешавад, ки Истроил бар зидди Худо исён карда, худоёни дигарро ибодат карда, чун фохиша рафтор менамуд» (1:2).

Ҳамин тавр, Хушаъ Ҷӯмарро ба занӣ гирифт ва онҳо соҳиби се фарзанд шуданд. Қӯдаки якум писарбача буд, ва Худо фармуд, ки ӯро Изреъил ном гузорад.

Изреъил ҳамчунин номи водӣ дар шимоли қисми марказии Истроил буд, ки дар он ҷо соли 733 пеш аз милод лашкари

Ашшур лашкари исроилиёнро торумор карда, ин худудро ишғол намуд. Номи *Изреъил* маъни «Худо кишт мекунад»-ро дорад. Ман фаҳмидам, ки ин ном Худоро тасвир мекунад, ки тухмӣ мекорад то дар оянда ҳосил рӯёнад. Ҳамин тариқ, ин фарзанди аввалини Ҳушаъ ва Ҷўмар умеди ҳосили назаррас, кӯшишҳои пурсамарро ифода мекунад, ки аз издивоче бармеояд, ки ба зудӣ нобасомон ва фалокатовар мешавад.

Фарзанди дуюми онҳо духтар буд, ва Худо фармуд, ки ўро *Лўруҳома* ном гузоранд, ки маънояш «номаҳбуб» аст. Ва фарзанди сеюми онҳо писари дигаре буд, ва Худо фармуд, ки ўро *Лўаммӣ* ном гузорад, ки маънояш «на ҳалқи ман» аст.

Худи номи фарзандони ин ҷуфтни оиласӣ пешгӯии он буд, ки онҳо чӣ гуна оилаи нобасомон ҳоҳанд шуд. Муҳимтар аз ҳама, он муносибатҳои нобасомони байни Худо ва Истроилро инъикос мекард.

Худо барои Истроил умед ва нақшаҳои бузург дошт. Инҳо ҳалқи Ў буданд, ки бо умеди ҳосили хуб кошта шуда буданд. Онҳо Изреъили Ў буданд. „Ман нақшаҳоеро, ки барои ту дорам, медонам“ — мегӯяд Парвардигор. — „Ин нақшаҳо ба некӣ оид ҳастанд, на ба фалокат; онҳо барои он тарҳрезӣ шудаанд, ки ба ту оянда ва умед бахшанд“. Дар рӯзҳое ки ту дуо мекунӣ, ман гӯш мекунам. Агар маро бо тамоми дили худ бичӯй, маро меёбй“ (ниг. Ирмиё 29:11–13).

Аммо Истроил бо тамоми дил ба Худои ягонаи ҳақиқӣ нигоҳ намекард, ва дар натиҷа борҳо ба фалокатҳо дучор мешуд. Ў худро на дўстдоштаи Худо ҳис мекард, на узви оилаи Ў. Истроил ҳам *Лўруҳома* ва ҳам *Лўаммии* Ў буд, зеро аз Ў рӯй гардонд. Умеди Ў ба муносибатҳои дўстонаи оиласӣ бо фарзандонаш барбод рафт, аммо на барои ҳамеша.

Ҳангоме ки дар бораи ин муносибатҳои нобасомони байни Худо ва ҳалқи Ў хондам, ман дуо гуфтам: «Худоё, ман медонам, ки Ту маро фарзанди худ гардондӣ ва маро дўст медорӣ. Ман медонам, ки узви оилаи Ту ҳастам. Аммо росташро гӯям, гоҳо

ман низ на ҳамеша муҳаббати Туро ҳис мекунам. Муносибатҳои нобасомон бо одамоне ки Ту интихоб кардай, бисёр вақт ба ман низ дахл мекунанд. Ва ҳангоме ки ин рӯй медиҳад, ман худро бегона ва танҳо ҳис мекунам. Ман чунин муносибатро намехоҳам. Ман ҳамеша муҳаббати Туро ҳис кардан меҳоҳам».

**Чаро Ҷўмар бевафо аст?  
Вай чӣ меҳоҳад?**

Аён аст, ки занӣ Ҳушаъ дар хона қаноатманд нест. Ҷўмар мегӯяд: «Аз пайи хушдорони дигар меравам, худро ба онҳо дар ивази хӯрок ва об, либоси пашмин ва катон ва равған ва нӯшокӣ мефурӯшам» (2:5). Инҳо эҳтиёҷоти табии ҳастанд ва хостани онҳо муқаррарӣ аст. Аммо магар шавҳараш эҳтиёҷоти ўро конеъ намекард? Оё издивоҷ қаноатбахш набуд?

Воқеият чунин аст, ки Ҳушаъ ҳама чизе буд, ки ба Ҷўмар даркор буданд, аммо вай инро дарк намекард. Ҳушаъ мегӯяд: «Вай дарк намекунад, ки ман ҳама чизеро, ки дорад, ба ў додаам: фалла, шароби нав, равғани зайдун; ман ҳатто ба вай нуқра ва тилло додаам» (2:8). Ба ҷои он ки диққаташро ба муҳаббат ва ғамхории амиқ нисбат ба шавҳараш равона кунад, Ҷўмар бо дигарон ишқварзӣ мекард. Вай Ҳушаъро тарқ кард, то бо танfurӯshӣ машгул шавад, аммо дар асл музди он нисбат ба он чи дар хона ба даст меовард, камтар буд.

Исроил низ ҳамин тавр кард. Худо гуфт: «Ба монанди Одам аҳди Маро шикастед ва ба Ман хиёнат кардед... [ва] ҳамаи шумо зинокоред ва ҳамеша дар оташи шаҳват месӯзед» (6:7; 7:4). Ин қиссаи оилаи нобасомони ҳалқи Худо буд: Худо меҳоҳад ҳамаи эҳтиёҷоти онҳоро қонеъ намояд, аммо ҳалқ ба роҳҳои пештари худ рӯ меоварад ва баъд аз боиси он азоб мекашад. Писарони подшоҳи Исроил Довуд низ ҳамин тавр карданд. Худи Довуд бо Батшобаъ зино кард, ва баъд марги шавҳари ў Uriёро ташкил намуд. Ва Худо ба воситай Нотон ба ў гуфт: «Ман хонаи хочаатро ба ту додам ва занони хочаатро ба оғӯши

ту; ва хонадони Истроил ва Яхудоро ба ту додам. Ва агар ин кам бошад, ба ту боз бештар медодам. Пас чаро ту каломи Парвардигорро хор шумурда, он чиро, ки дар назари Ў бад аст, ба амал овардӣ?» (Ба 2 Подшоҳон 12:8–9 нигаред).

Ҷӯмар, Истроил ва ҳатто подшоҳони он ба кудрати Худо дар қонеъ кардани эҳтиёҷот ва таъминоти Ў бовар намекарданд. Дар асл Ў ба онҳо ҳама чизҳоеро, ки ба онҳо лозим буданд, дод, ва агар ин кофӣ набошад, Ў гуфт: «Ман ба шумо хеле бештар медодам». Аммо дар орзуи ба даст овардани чизҳое ки меҳостанд (ва дар вакте ки меҳостанд), онҳо ба Худо хиёнат карданд.

Ҳангоме ки ба фаҳмидани хиёнати Ҷӯмар ва Истроил сар кардам, дидам, ки тарзи зиндагии худбинонаи ман дар набудани имон ба Худое ки тамоми эҳтиёҷоти маро қонеъ карда метавонад, асос ёфтааст. Бале, ман инро медонам. Ман «бовар дорам», ки Худо аз ҷиҳати эҳсосотӣ, ҷисмонӣ, иқтисодӣ ва ғайра таъминкунандай асосии ман аст. Аммо ҳангоме ки эҳтиёҷ ва ҳоҳишҳои ман фавран қонеъ карда намешаванд, ман чӣ гуна муносибат мекунам? Маро ҳоҳишҳои ин ҷаҳон фирефта мекунанд, ва худам кӯшиш мекунам эҳтиёҷотамро ба таври худ қонеъ намоям. Оё ман ҳақиқатан бовар мекунам, ки Худо дихандай ризқу рӯзии ман аст? Агар бовар мекардам, ба Ў нигариста, мефаҳмидам, ки дунё ва тамоми чизҳои ҷаҳонкунандай он маро қаноатманд намекунанд, новобаста ба он ки чӣ қадар пул дошта бошам. Худо намехоҳад, ки ман барои қонеъ кардани эҳтиёҷотам кӯшиш кунам. Ба ҷои ин Ў меҳоҳад, ки ман ба Ў, ки «ҳар эҳтиёҷро таъмин мекунад», таваккал намоям (ниг. Аъмол 17:25).

Ман худро дар ҳолати дуо гуфтан дарёфтам: «Худоё, роҳ надех, ки ман ба ҳоҳишҳову ҷаҳонкунандай таслим шавам. Ман намехоҳам ба ту бевафо бошам. Ман меҳоҳам ба ту бовар кунам. Ба ман иҷозат дех, ки Туро ҷунон ки дар асл ҳастӣ, бинам, — таъминкунандай меҳрубон ва худкифоякунандай ман».

Худо ба бевафоии Истроил чӣ гуна  
муносибат мекунад?

Ӯ чӣ кор карда метавонист?

Агар Ҷӯмар шавҳарашро аз боиси беэътинаӣ ё таҳқири ӯ тарк мекард, масъала дигар мебуд. Аммо вай ҳамаҷиҳата таъмин буд. Бо вучуди ин вай бо мардони дигар ба танfurӯsh машғул буд. Мувофиқи қонунҳои Истроил Ҳушаъ ҳақ дошт, ки на танҳо аз Ҷӯмар чудо шавад, балки ҳамчунин ўро сангсор карда, кушад. Бо вучуди ин, шавҳари вафодор ва дӯстдор дилсӯзӣ ва меҳруbonӣ зохир намуд.

Ва Худо ба рафтори бевафоёна ва зинокоронаи истроилиён чӣ гуна муносибат намуд? «Вақте ки Истроил кӯдак буд, — гуфт Худо, — Ман ўро дӯст доштам ва писарамро аз Миср даъват кардам. Аммо ҳар кадар бештар ўро даъват кунам, ӯ ҳамон қадар бештар аз Ман дур мешуд... Оҳ, чӣ тавр туро таслим намоям, Истроил? Чӣ тавр туро тарк кунам?... Дилам дар дарунам пора мегардад, ва дилсӯзии Ман лабрез мешавад» (ниг. 11:1–2; 8–9).

Худо метавонист онҳоро тарк кунад, аммо ин тавр накард. Ӯ ҳақ дошт, ки онҳоро ба хок яксон кунад. Аммо пайғамбар Мико гуфтааст: «Кӯчост Худои дигаре мисли Ту, ки гуноҳҳои боқимондагони қавми Худро баҳшад? Ӯ наметавонад ба ҳалқи Худ то абад ғазаб кунад, зеро Ӯ марҳамат карданро дӯст медорад» (ниг. Мико 7:18).

Вай ҳамчунин ҳақ дорад, ки маро тарк кунад, аммо ин корро намекунад. Марҳамати Ӯ маро водор мекунад, ки фурӯтанона ба Ӯ барои муҳаббати бепоён, меҳруbonona ва дилсӯзонааш нисбати ман ташаккур гӯям. Ман сазовори ин нестам, аммо Ӯ маро мебахшад. «Худовандо, чунин мабод, ки ман меҳруbonиҳои Туро як чизи муқаррарӣ ва худ аз худ маълум ҳисобам», — дуо гуфтам ман.

Худо дар аввал чй кор мекунад?  
Чаро ӯ ин корро мекунад?

Ҳам Худо ва ҳам Ҳушаъ ҳангоми ба хиёнат дучор шуданашон чораҳо андешиданд. Ҳушаъ дилшикаста шуда, меҳост нақшашои занашро барбод дихад. «Ман дар сари роҳаш аз хор тавора мекашам. Роҳашро бо девор мебандам, то роҳгум занад. Ҳангоме ки аз паси хушдоронаш медавад, наметавонад ба онҳо расида гирад. Вай онҳоро ҷустуҷӯ ҳоҳад кард, вале наҳоҳад ёфт» (ниг. 2:6–7).

Ва ба Истроил Ҳушаъ мегӯяд: «Ту ба Худои худ хиёнат карда, худро фоҳиша кардай... Пас, акнун ҳосили ту хеле кам ҳоҳад буд, то ки туро таъмин кунад. Барои тайёр кардани май нав ангур наҳоҳад буд. Ту дигар дар ин ҷо, дар сарзамини Парвардигор, мондан наметавонӣ» (ниг. 9:1–3).

Ман аз худ пурсидам: Чаро Ҳушаъ нақшашои Ҷӯмарро барбод додан меҳост? Аз чй сабаб Худо ҳосили Истроилро баракат намедиҳад? Ҳам Ҳушаъ ва ҳам Худо ба манфиати шахсони дӯстдоштаашон муроҷиат мекарданд. Онҳо гӯё мегӯянд: «То даме, ки аз боиси ҳисси маҳфуз нигоҳ доштани худ ба ман муроҷиат накунӣ, ман ба ту имкон намедиҳам, ки ҳоҳишҳои ғаразноки худро иҷро кунӣ. Зоро дар ноумедӣ вай фикр мекунад: „Беҳтар он аст, ки назди шавҳарам баргардам, зоро ҳангоме бо ў будам, аҳволам аз ҳозира хубтар буд“» (2:7).

Ман дуо гуфтанро сар кардам:  
«Ҳудовандо... бигзор ман зудтар аз  
оқибати ҳудбиниам азоб қашам, то азобу  
дард маро ба сӯи Ту баргардонад».

Худо гуфт: «Онҳо ҳоҳанд хӯрд, вале ба ҳар ҳол гурусна ҳоҳанд буд. Онҳо зино ҳоҳанд кард ва аз он чизе ба даст

намеоваранд» (ниг. 4:10). Зиндагии холии онҳо мақсад дошт; гуруснагӣ ба онҳо роҳи бозгашт ба сӯи Худоро нишон ҳоҳад дод.

Худованд гуфт: «Ба макони худ бармегардам, то даме ки ба гуноҳи худ икрор шаванд ва ба сӯи ман рӯй оваранд. Чунки ҳар вақт мусибат ояд, Маро бо чидду ҷаҳд ҷустуҷӯ ҳоҳанд кард» (ниг. 5:15). Мақсади ўаз ҷазо додани Истроил ин буд, ки онҳоро ба хона баргардонад. Ҳушаъ низ ҳаминро меҳост; меҳост, ки Ҷӯмар баргардад ва боз бо ўзиндагӣ кунад. Ҷӣ дилсӯзӣ... ҷӣ вафодорӣ.

Ман фаҳмидам, ки ғазаби Худо чун ғазаби ман нест. Ғазаби ўмуқаддас аст ва мақсади муқаддас дорад. Суханони муаллифи Нома ба Ибриён ба ёдам омад: «Худованд қасонеро, ки дӯст медорад, ҷазо (тарбия) медиҳад ва ҳар қасеро, ки чун фарзанди худ қабул кунад, ҷазо медиҳад (мезандад)». Ҳангоме ки ин ҷазои илоҳиро аз сар мегузаронед, дар ёд нигоҳ доред, ки Худо ба шумо чун бо фарзандони худ муносибат мекунад... «Ҷазои (тарбияи) Худо ҳамеша барои мо ғоиданок аст, то ки мо дар қудсияти Ўшарик шуда тавонем» (Ибриён 12:6–7, 10). Ман дуо гуфтанро сар кардам: «Эй Парвардигори ман, бигзор ба зудӣ дарди худписандӣ, худҳоҳӣ ва якравии худро ҳис кунам. Бигзор ман зудтар аз оқибати худбиниям азоб қашам, то азобу дард маро ба сӯи Ту баргардонад. Ман берун аз манзили Ту ҳолӣ ва танҳоям. Бигзор ғазаби муқаддаси Ту маро ба хона ба сӯи Ту роҳнамоӣ кунад. Ман намехоҳам аз Ту дур шавам, эй Худо».

Ин барои ўҷӣ ғарзишҳо ҳоҳад дошт?  
Вай чиро ба даст меоварад?

Худованд ба Ҳушаъ гуфт: «„Бирав ва занатро аз нав дӯст дор, ҳатто агар вай бо хушдораш зино мекарда бошад“... Ва ман ўро ба понздаҳ тангаи нуқра, панҷ андоза ҷав ва як андоза май ҳаридам» (3:1–2).

Матн нишон намедиҳад, ки Ҷӯмарро бозхарид кардани Ҳушаъ ҷӣ лозим буд. Гумон меравад, ки Ҷӯмар қарздор шуда,

ғулом шудааст. Гуноҳ маҳз ҳамин тавр мекунад: он моро ғулом мегардонад. Павлуси расул гуфтааст: «Лекин ман чисм ҳастам ва ба ғуломии гуноҳ фурӯхта шудаам» (ниг. Румиён 7:14).

Ба баний-Исроил таълим медоданд, ки Худо чунон куддус аст, ки Ў «гуноҳро дар ҳеч шакле таҳаммул карда наметавонад» (ниг. Ҳабаққуқ 1:13). Онҳо медонистанд, ки барои гуноҳ музд додан лозим мешавад. Ба онҳо лозим меомад, ки ҳар сол барои Худо қурбониҳои сӯҳтаний пешкаш кунанд. Онҳо ин воқеяиятро ҳар сол дар иди Начот ҷашн мегирифтанд. Дар Миср фариштаи марг аз назди ҳар ҳонае ки ба паҳлудариҳояш хуни барра молида шуда буд, гузашта мерафт. Қурбонӣ лозим буд ва исроилиён доимо хуни ғовҳо, бузҳо ва барраҳоро ҳамчун фидия, яъне музд барои гуноҳ мерехтанд.

Ман, албатта, медонистам, ки Исо Барраи комили Худо шуд, то ҳамаи моро аз ғуломии гуноҳ бозхарид намояд. «Худо фидия дод, — гуфт Петрус, — то шуморо аз ҳаёти холӣ, ки аз аҷдодонатон мерос гирифтаед, начот дихад. Ва фидияе ки Ў дод, тилло ё нуқра набуд. Ў барои шумо бо Хуни гаронбаҳои Масех, Барраи бегуноҳ ва покизаи Худо музд пардоҳт намуд» (ниг. 1 Петрус 1:18–19).

Албатта, шумо гумон мекунед, ки пас аз пардоҳт намудани чунин арзиши зиёд Худо аз мо ғайр аз ғуломии мутлақ чизе талаб намекунад. Шумо шояд интизор шавед, ки Ҳушаъ мегӯяд: «Хуб, ман туро аз ғуломӣ ҳаридам, бахшидам ва баргардондам, то дар ҳонаи ман зиндагӣ кунӣ. Аммо ин дафъа ту бояд ба ман бечуну ҷаро ҳизмат кунӣ. Ман ғайр аз итоати қатъӣ ҳеч чизи дигарро таҳаммул намекунам. Акнун ман ҳочаи ту мешавам». Аммо Ҳушаъ ва Худо чӣ мегӯянд?

«Ман ўро боз бармагардонам. Ўро ба биёбон мебарам ва дар он ҷо меҳрубонона сухан мегӯям... Вай дар он ҷо худро ба ман мебахшад, чунон ки солҳои пеш, дар ҷавониаш карда буд, ҳангоме ки ман ўро аз ғуломии мисрӣ озод карда будам. Ҳангоме

ки он рӯз фаро мерасад, — мегӯяд Худованд, — ту Маро ба чои „ҳоҷаам“ „шавҳаром“ мегӯй» (2:14–16).

Бо Ҳушаъ хиёнат карда, Ҷӯмар сазовори дар ғуломӣ мондан буд. Худоро рад карда, Истроил сазовори он аст, ки ҳамчун ҳалқи интихобшудаи Ӯ нобуд карда шавад. Бар зидди Худо исён карда, ҳамаи мо сазовори он ҳастем, ки ғуломи гуноҳ бошем ва то абад гум шавем. Аммо Худо на танҳо бозхарид меқунад. Ӯ на танҳо моро аз ғуломӣ харид, балки ҳамчунин моро дар муносибатҳои дӯстдоронаи издивоҷ барқарор кард. Ҷӯмар ба муносибатҳои дӯстдорона баргардонида шуд. Мо чӣ ба даст меоварем? Худои қодири мутлақ, ки маъни муносибатҳоро муайян меқунад, моро дӯстдоштагони Худ меномад.

Ман дуо гуфтанро сар кардам: «Парвардигоро, ман инро фаҳмида наметавонам. Ман гап надорам. Дилем лабрез аст. Ман нолоиқ ҳастам, аммо Ту маро лоиқ меҳисобӣ — на танҳо сазовори ҳаёти пас аз марг, балки ҳамчунин сазовори муносибатҳои абадии наздик бо Ту. Ман барои ба Ту баён намудани сипосгузории самимии худ сухан ёфта наметавонам, Худоё. Ман тамоман аз они ту ҳастам!»

«Маъни ин порчай Навишта» чист?  
Ин барои ҳаёти ман чӣ маъно дорад?

Якчанд моҳро бо Китоби Ҳушаъ гузаронда ва бо Худо муносибатҳои амиқтарро эҳсос намуда, ман тайёр будам, ки маъни ин порчаро фаҳмам. Маълум гардид, ки Ҳушаъ меҳоҳад, ки Ҷӯмар баргардад, ва Худо меҳоҳад, ки баний-Истроил баргардад. Аммо чаро? Худо дар асл чӣ меҳост?

«Ман туро то абад занӣ Ҳуд ҳоҳам кард, — гуфт Худо, — ба тӯ росткорӣ ва адолат, муҳаббат ва шафқат нишон медиҳам. Ман ба тӯ содик ҳоҳам буд ва туро аз они Ҳуд ҳоҳам кард, ва тӯ ниҳоят Маро ҳамчун Худованд ҳоҳӣ шинохт» (ниг. Ҳушаъ 2:19–20). Ман возеху равшан фаҳмидам, ки дар давоми муносибатҳои

Худо бо мо, насли гумшуда ва нобасомон, Ў ба мо мухаббат зоҳир мекард. Ва аён аст, ки Ў назар ба итоаткории қатъии мо чизи бештареро меҳоҳад. Ў меҳоҳад, ки мо рафиқони меҳрубони Ў бошем. Ва Ў ҳатто ба мо дард мерасонад, то даме ки мо гӯем...

«Биёед ба назди Худованд баргардем. Ў моро пора пора кард; акнун Ў моро шифо хоҳад дод. Ў моро заҳмдор намуд; акнун Ў заҳмҳои моро мебандад. Ба қарибӣ Ў моро барқарор мекунад, то ки мо дар ҳузури Ў зиндагӣ карда тавонем. Кошки мо Худовандро шинохта тавонем! Биёед кӯшиш кунем, ки Ўро шиносем.»... [Исо оятро иқтибос овард] «Ман меҳоҳам, ки шумо мухаббат зоҳир кунед, на қурбонӣ кунед. Ман меҳоҳам, ки шумо Маро бештар аз он, ки Ман қурбонихои сӯхтаний меҳоҳам, донед» (Хушаъ 6:1–3, 6).

Ба ман маълум шуд, ки Худо меҳост, ки ҳам Истроил, ҳам ман Ўро чун Ҳамоне донем, ки Ў ҳаст — Худованди мухаббат ва марҳамат, Худое ки табиатан вафодор, содик, меҳрубон ва пур аз дилсӯзӣ аст. Ва ба воситай муносибатҳои маҳрамона ва дӯстдоронаи байни зан ва шавҳар Ў меҳоҳад, ки ман ба дигарон мухаббат зоҳир кунам. Ҳангоме ки ман ин ҳақиқатро дидам, гуфтам: «Ман маънои Хушаъ 6:6-ро ошкор кардам!»

Моҳиятан, Исо ба фарисиён гуфт:

«Албатта Ман бо андозгирон ва гуноҳкорон ҳӯрок меҳӯрам. Шумо аз Ман боз чиро интизоред? Ман Худои мухаббат ва марҳамат ҳастам, ки бо шумо аҳд бастаам, ки то абад Худои шумо бошам, ва Ман ба ваъдаам вафо мекунам, ки ҳамчун Барраи Худо омада, гуноҳҳои шуморо кафорат намуда, дар муносибатҳои шарикона барқарор кунам. Ва шумо, ки ба Навиштаи Муқаддас баҳшида шудаед, бояд ба Ман ҳамроҳ

шавед ва ба ҳамаи онхое ки дар ҳаёти зинокоронаи худ гумшуда ва ғулом шудаанд, муҳаббат зохир намоед. Пас, андозгирандагон ва гунаҳкоронро доварӣ нақунед, балки ба Ман дар рисолатам ҳамроҳ шавед, то ки муҳаббат ва марҳамат нишон дихам, то ки онҳоро бозхарид намоям ва онҳоро дар муносибатҳои наздик бо Ман баргардонам».

Ман инро равшан дидам. Худро барои кафорати гуноҳи ман бо як сабаб фиристод: Ӯ меҳост, ки ман дар ин ҳаёт ва то абад ҳамсафари меҳрубони Ӯ бошам. Ман ғуломи гуноҳ будам, аммо Ӯ маро бозхарид намуд. Ҳоло Ӯ меҳоҳад, ки ман ба Ӯ ҳамроҳ шавам ва монанди Ӯ муҳаббати худро ба дигарон нишон дихам, то ман Худоро дӯст дорам (Фармудаи бузурги Ӯ) ва ёри худро мисли худам дӯст дорам (Супориши бузурги Ӯ). Ва ҳангоме ки ман монанди кӯдаки нобасомон аз дӯстӣ ва меҳрубонии Ӯ дур шавам, Ӯ дар муҳаббати Худ ба ман дард мерасонад, то маро ба наздикӣ бо Ӯ баргардонад. Ва рӯзе Худо ба аҳди Худ бо Истроил вафо мекунад ва на танҳо ҳалқи Худро сӯи Худ бармегардонад, балки ин заминро ба таъйиноти аслии он бармегардонад. Он гоҳ тамоми ҳалқи Ӯ, аз ҷумла ман, то абад дар ҷаҳоне зиндагӣ ҳоҳанд кард, ки дар он ҷо дигар дард, азоб, гуноҳ ва марг нест, чунон ки дар Ҳушаъ 2 ва 14 ва Ваҳӣ 21 пешѓӣ шудааст.

Принсиipi «Равед ва маънои [ин порчай Навиштар] омӯзед» диққати маро ба ҷаҳонбинии шахсии ман ҷалб намуд. Ҳоло ман Китоби Муқаддасро ба воситаи ин фаҳмиш меҳонам. Ман вазифаи худро дар зиндагӣ дар он мебинам, ки ба зану ду фарзандам муҳаббат ва марҳамат зохир намоям, чунон ки Худо ба ман муҳаббат ва марҳамат зохир менамояд. Ман меҳоҳам ҳар касеро, ки Худо ба ҳаёти ман меоварад, дӯст дорам. Ва ангеза ва майли ман ба ин аз он бармеоянд, ки ман ҳоҳиши давомкунанда ва афзоянда дорам, то Худоро, чунон ки Ӯ ҳаст, яъне чун ҳамсафари пур аз муҳаббат ва марҳамат шиносам.<sup>1</sup>

## ЧОИ ШУМО ДАР ТАЪРИХИ НАВИШТА

Бо хоҳиши амиқи кашфиёти муносибатҳо ва бо пурсидани саволҳои дуруст Дэйв ҳам манзараи умумии Навишта, ҳам таърихи худро дар он ба даст овард. Шубҳае нест, ки Худо имрӯз дар чаҳон амал мекунад ва шумо низ қисми амали ӯ ҳастед. Павлуси расул гуфтааст, ки нақшай ниҳонии Худо ошкор шудааст: «Ва инак нақшай ниҳонӣ: ҳалқҳо дар тамоми сарвате ки фарзандони Худо мерос гирифтаанд, бо яхудиён хиссаи баробар доранд» (ниг. Эфесўсиён 3:6).

Ҳангоме ки мо манзараи умумии Навишта  
ва мавқеи худро дар таърихи Худо  
мебинем, хақиқатҳои Китоби Худоро  
бештар дарк карда метавонем.

Ин факт нақшай Худоро барои Истроил коҳиш намедиҳад ва ғайрияҳудиёнро ба ин пешгӯҳои хеле конкретӣ, ки ба Истроил даҳл доранд, дохил намекунад. Аммо ин маънои онро дорад, ки Худо ба воситаи ҳалқи итиҳобкардаи Худ — калисо — бо чаҳон оштӣ шуданро давом медиҳад. Петруси расул ба калисо — пайравони бозхаридшудаи Масех дар Осиёи Хурд, ҳам яхудиён ва ҳам ғайрияҳудиён, навиштааст: «Шумо ҳалқи итиҳобшуда ҳастед. Шумо қаҳонати шоҳона, ҳалқи муқаддаси Худо, моликияти ӯ ҳастед. Ин барои он аст, ки шумо некӯии Худоро ба дигарон нишон дода тавонед» (ниг. 1 Петрус 2:9). Баъд Петрус аз пайғамбар Ҳушаъ иқтибос меоварад: «Замоне шумо қавм набудед; акнун шумо ҳалқи Худо ҳастед. Замоне шумо ҳеч гуна марҳамати Худоро ба даст наоварда будед; акнун шумо марҳамати Ӯро ёфтаед» (1 Петрус 2:10). Зиёда аз ин, Павлус мегӯяд: «Худо ба мо вазифа додааст, ки одамонро бо ӯ оштӣ дижем... Мо фиристодагони Масех ҳастем, ва Худо моро истифода мебараад, то бо шумо сухан гӯем» (ниг. 2 Қўринтиён 5:18,20).

Пас, вақте ки шумо ҳикояҳои Аҳди Қадимро меҳонед, оё онҳо ба шумо ягон дахл доранд? Онҳо дахл доранд, аммо мо бояд бо ҷашмони нависандагони Аҳди Қадим ва бо ҷашмони Ҳудо нигоҳ кунем, то ҳақиқатҳои Ӯро нисбати худ татбик кунем. Ҳақиқатҳои баракат, қудрат, дилпурӣ, муҳофизат, таъминоти Ҳудо ва ҳама ваъдаҳои хонаи абадӣ бо Ӯ ба воситай қурбонии кафораткунандай Барра, Ҳудо — Исои Масех аз они шумо ҳастанд, чунон ки аз они оилаи Иброҳим, Исҳоқ ва Яъқуб ҳастанд. Ҳудованд ба шумо низ муҳаббат ва марҳамати Ҳудро зоҳир кардааст. Аҳди Қадим ва Нав — Ҳудро ба шумо ошкор кардани Ҳудост. Бо қудрати Китоби Ҳуд ва Рӯхулқудс Ӯ меҳоҳад, ки шумо Ӯро шиносад, то аз тамоми баракатхое ки аз дӯстии маҳрамонаи Ӯ бо шумо бармеояд, баҳра баред. Шумо як қисми аруси Ӯ, Калисо, ҳастед ва Масех Дӯстдоштаи шумост.

Вақте ки мо сурати умумии Навиштачот ва ҷои ҳудро дар таърихи он мебинем, метавонем бештар ба таври пайдарҳам ҳақиқатҳои Китоби Ҳудоро қабул намоем. Сурати умумиро метавонем ин тавр баён намоем:

**ОФАРИНИШ:** Ҳудо ҳама чизи вуҷуддоштаро ҳамроҳи одамон барои муносибат доштан бо Ӯ оғаридааст.

*Гуноҳ:* Одамон гуноҳ кардаанд ва гуноҳ маргро овард (ҷудой аз Ҳудо).

*Ҷавоби Ҳудо:* Ҳудо муносибатҳои аҳду паймонро бо Иброҳим ва ба воситай ӯ бо фарзандони Исроил бастааст, то ки абадан Ҳудои онҳо бошад. Ӯ ба воситай навиштани Навиштачоти ибронӣ дар бораи Ҳуд ваҳӣ додааст. Ӯ соҳти қурбониҳоро таъсис додааст, то ки гуноҳҳои Исроилро рӯпӯш

кунад, то даме ки Ў Истроилро пурра кафорат ва барқарор мекунад ва тамоми одамизодро аз ғуломии гуноҳ ва марг начот медиҳад.

### **ТАҶАССУМ:**

Худо дар шабоҳати Исо ба ҷаҳон омад, то як бор барои ҳамеша барои гуноҳ Кафорат гардад. Ў меҳкӯб шуд, эҳё шуд ва ба осмон баромада, ин қисми ваъдаи кафораткунандаи Худро ичро кард.

### *Pўхулқуддус:*

Исо ба назди Падар баргашт ва Рўхулкудс фиристода шуд, ки кафили кафорат бошад, то Бадани Масех — Кализоро ташкил дихад, инчунин дар бораи Худ ба воситай навиштаҳои Аҳди Ҷадид вахъӣ иловагӣ дихад ва дар ҳар як имондор хузури зиндаи Исо гардад.

### **АЗНАВСОЗӢ:**

Худо дар ин аср кор карда, ҷаҳонро ба воситай калисоаш бо Ҳуд оштӣ медиҳад. Миссияи мо бо Ў то дами мағлуб шудани марг ва барқарор шудани ҳама чиз ба нақшай аввалай Ў ба охир намерасад, то ки Ў тавонад аз муносибатҳои абадӣ бо ҳалқи Ҳуд ва муюширати наздик бо он лаззат барад. Масех барmegардад ва мо ҳамроҳи Ў абадан ҳукмронӣ хоҳем ронд. Он гоҳ ваъдаи кафортакунандаи Худо пурра мегардад.

Таърихи офариниш, таҷассум ва азnavсозӣ — як ҳикояи васеъ аз Китоби Ибтидо то Китоби Ваҳӣ мебошад. Ва ҳамзамон шумо ба ин ҳикоя шахсан дохил шудаед.

*Бо моҳияти нав  
офарида шудаед:*

Шумо ҳамчун одами ягона дар насли худ офарида шудаед, то ки бо Ҳудо ва одамон муносабати пур аз муҳаббат дошта бошед.

*Барои мақсади  
нодир кафорат  
шудаед:*

Ҳудо шуморо ба муносабат даъват мекунад ва шумо ба Ӯ наздик шуда, кафорат шудаед, ва Ӯро шинохта ва ба Ӯ монанд буда, шаъну шарафро ба Ӯ медиҳед. Ӯ шуморо пурра мегардонад ва шумо мақсади нодирни ҳаёти худро амалий мегардонед.

*Ҳадафи маҳсусро  
иҷро мекунед:*

Ба шумо, ҳамчун қисми бадани Масех, таъйиноти муайянро иҷро кардан лозим меояд — Ҳудоро бо тамоми вучуди худ дӯст дошта ва ёри худро ба мисли худ дӯст дошта, дар вазифаи Ӯ оид ба оштӣ кунондани ҷаҳон иштирок кунед. Он гоҳ шумо дар умед ва интизории пурҷалол ба мероси ҳаёт бо Ҳуди Ҳудо дохил шуда, ҳамроҳи онҳое, ки дӯсташон медоред то абадуlobод дар муносабати комил, дар ҷаҳони бегуноҳу комил мемонед.

Аён кардани моҳияти маҳсуси худ, мақсади нодир ва таъйиноти аниқ як сафари ҳаётан тӯлонӣ мебошад. Саҳифаҳои Навиштаҷоти Муқаддас — ҳаритаи роҳ ва Рӯхулқуддус —

рохнамои шумо мегардад. Вақте ки шумо Каломи зиндаро тадқиқот меқунед, Худо меҳоҳад, ки шумо муҳаббати вафодоронаи Ӯро эҳсос намоед. Ва Ӯ меҳоҳад, ки шумо айнан ҳамон тавр муҳаббати вафодоронаро ба одамони атроф нишон дидед. Ҳар як ҳикояи Аҳди Қадим ва порчай Аҳди Нав бо ин мавзӯъ алокаманд ҳастанд. Ҳангоми хондани Калом ва шинохтани Худо чунон ки Ӯ аст, ба ҳуд дар доираи нақшай ҳамаҷонибаи Худо оид ба оштӣ гардондани ҷаҳон бо Ӯ ва ҷукур кардани муҳаббати Ӯ ба шумо назар кунед.

Холо вақт ёфта, оиди дуои самимӣ ба Худо дар бораи он, ки ин ба шумо чӣ маъно дорад, фикр намоед. Ба Ӯ баён кунед, ки дар муносабатҳо бо Ӯ чӣ меҳоҳеду ташниай чӣ ҳастед.

«Худовандо, ман гуфтани ҳастам, ки...»

## ОЁ ШУМО БА ЧИЗЕ, КИ МЕХОНЕД, БОВАР КАРДА МЕТАВОНЕД?

Асари «*Китоби Муқаддаси худро таҷриба кунед*» ва муносибатҳои шумо бо Ҳудои ҳақиқии Навиштаоти Муқаддас боиси як далел мебошанд: Китоби Муқаддас ваҳӣ дақиқ ва боэътимод дар бораи Ӯ мебошад. Агар китоби пайғамбар Ҳушаъ ҳуҷҷати мӯътабари таъриҳӣ набошад, пас шумо дилпур шуда наметавонед, ки чизи хондаву тадқиқ кардаи шумо рост ва воқеӣ мебошад. Равshan аст, ки дақиқ ва боэътимод будани Каломи Ҳудо маъни калон дорад.

Агар мо умед кунем, ки аз афзалияти  
шинохтани Ҳудои библиявӣ истифода  
намоем, пас бояд дилпур бошем, ки мо  
Китобе дорем, ки инъикосгари дақиқи он  
мебошад, ки Ҳудо одамонро ба навиштани  
он аз номи Ҳуд илҳом баҳшидааст.

Бубинед, ки пеш аз навиштани Калом Ҳудо бо Мусо, Иброҳим ва пайғамбарон бевосита гап мезад. Инчунин Ҳудо Ҳудро дар ҷисм зоҳир намуда, дар Писари Ҳуд Исо ба мо сухан меғуфт (Ниг.ба Номаи Ибриён 1:1–2). Ин ваҳӣҳои Ҳудо дар шакли ҳаттӣ навишта шудаанд ва дар саҳифаҳои Навиштаҳои Муқаддас дар тӯли ҳазорсолаҳо нигоҳ дошта шудаанд. Вале, агар воқеаҳо ва рӯйдодҳо ба таври дақиқ ва рост навишта нашуда буданд, пас Китоби Муқаддасе, ки мо имрӯз дорем, тасаввуроти қаҷ ё инъикоси тамоман беэътибори табиат ва феъли Ҳудо мебошад.

Пас, шинохтани Ҳудо ва зиндагӣ дар муносибат бо Ӯ дар асл ба он вобастаанд, ки оё мо дар бораи Ӯ ваҳӣ дақиқ гирифтаем ва оё онро дошта метавонем. Агар Китоби Муқаддас мӯътабар набошад, мо дилпур неstem, ки он таълимоте, ки пайравӣ ва

итоат менамоем, дуруст мебошад. Тасаввур кунед, масъалан, Худо дар асл ба Мусо понздаҳ аҳком додааст, vale як китобдон қарор дод, ки аз байни онҳо панҷтоашро кӯр кунад. Агар тарафи беҳтарашро гирем, пас мо дар бораи кӣ будани Худо ва талаботи Ўаз мо тасаввуроти нопурра дорем.

Агар мо умед кунем, ки аз афзалияти шинохтани Худои библиявӣ истифода намоем, пас бояд дилпур бошем, ки мо Китобе дорем, ки инъикосгари дақиқи он мебошад, ки Худо одамонро ба навиштани он аз номи Худ илҳом бахшидааст. Агар Каломи Худо ба таври дақиқ навишта нашуда, ба мо дода шуда бошад, пас мо ва кӯдаконамон дар кӯшишҳои шинохтани Худои хақиқии Китоби Муқаддас фиреб хоҳем хӯрд.

Хабари хуш дар он аст, ки мо метавонем ба Каломи Худо дилпур бошем ва ба он бовар кунем. Боби дигар барои он навишта шудааст, ки боварии шуморо ба Китоби Муқаддас чукуртар гардонад ва ба шумо барои кашф кардани ганҷҳои қиматбаҳо дар он ҳавасмандии бештаре бахшад.

## БОБИ 12

# ЧАРО БА КИТОБИ МУҚАДДАС БОВАР КАРДАН МУМКИН АСТ

Чӣ тавр шумо дилпур буда метавонед, ки Китоби Муқаддасе, ки шумо хонда истодаед, он чизест, ки Худо гуфтааст? Дар ёд нигоҳ доред, ки он ҳазорҳо сол пеш навишта шудааст. Чӣ тавр шумо боварӣ дошта метавонед, ки он дуруст навишта шудааст? Кӣ исбот карда метавонад, ки қисмҳои калон, ҳатто китобҳои том аз ҷониби одамон партофта нашудаанд, ё мундариҷаи онҳо бо илова карданни идеяҳои худ таҳриф карда нашудаанд? Оё далелҳои он вучуд доранд, ки Китоби Муқаддасе ки мо ҳозир дорем, тасвири боъзтимоди он чизест, ки Худо ба муаллифони он илҳом бахшидааст, то онро нависанд? Биёед ин саволҳоро аз назар мегузаронем.<sup>1</sup>

**СУХАНХОИ ХУДО ДАҚИҚ БАЁН КАРДА ШУДААНД**  
Дар боби аввал мо гуфтем, ки ин китоби дорои илҳоми илоҳӣ, Китоби Муқаддасро дар давоми 1500 сол намояндагони 40 насл, зиёда аз 40 нафар муаллифони гуногун аз тамоми табақаҳои ҷамъият — ҷӯпонон, сарбозон, пайғамбарон, шоирон, подшоҳон, олимон, ҳодимони давлатӣ, ҳочаҳо, хизматгорон, бочгирон, моҳидорон ва хаймасозон навиштаанд. Суханони дорои илҳоми илоҳии он дар ҷойҳои гуногун садо додаанд: дар биёбон, дар қаср, дар зиндон, дар доманаи кӯҳ, дар бадарға. Он дар қитъаҳои Осиё, Африқо ва Аврупо ва бо се забон: ибронӣ,

арамай ва юоной навишта шудааст. Дар он садҳо ҳикояҳо нақл карда шудаанд, садҳо суруд сабт шудаанд ва садҳо мавзӯъҳои баҳсбарангез баррасӣ карда шудаанд. Бо вучуди ин, он бо тамоми гуногунии муаллифон, сарчашмаҳо ва мундариҷаи худ, муттасилии ачиби мавзӯъро дорад — бозхарид намудани фарзандони Худо ва мувофиқи нақшай ибтидоии худ барқарор карданӣ ҳама чиз.

Аз боиси мақсади кафоратӣ ва пайвасткунандаи Китоби Муқаддас, Худо роҳ намедиҳад, ки он гум шавад ё таҳриф карда шавад. Чунон ки Исо гуфтааст: «Шуморо бовар меқунонам, то осмон ва замин аз миён наравад, ҳатто ҳурдтарин ҷузъиёти қонуни Худо аз миён намеравад, то даме ки мақсади он амалӣ шавад» (ниг. Матто 5:18). Ӯ роҳ намедиҳад, ки чизе ба мақсади Ӯ ҳалал расонад. «Осмон ва замин нест мешаванд, — гуфтааст Исо, — аммо суханони Ман то абад боқӣ мемонанд» (ниг. Матто 24:35).

Худо ба муносибатҳо бо мо чунон майл дорад, ки Ӯ шахсан (ва ба таври мӯъчизаосо) Каломи Худро илҳом баҳшид, расонидани онро назорат кард ва борҳо эътимоднокии онро тасдиқ кард, то ҳамаи қасоне ки ҷашм ва дилҳои кушода доранд, ба он бовар кунанд ва ба ҳақиқат ва рост будани он боварӣ дошта бошанд. Ҳалқҳо Китоби Муқаддасро рад мекарданд, золимон қӯшиш мекарданд онро решакан кунанд, бидъаткорон меҳостанд онро таҳриф кунанд, ҷамъиятҳо қӯшиш мекарданд арзиши онро паст кунанд ва онро нодида гиранд, аммо далелҳои эътимоднокии Китоби Муқаддас коғӣ мебошанд, то ки мо ва фарзандони мо боварӣ дошта бошем, ки он ҳақиқат аст, инъикоси воқеяиест, ки Худо кист ва он «аз замину осмон қавитар ва пойдортар аст» (Инчили Луко 16:17).

Дар Аҳди Қадим ва Ҷадид дидани дасти роҳнамоиқунандаи Худо душвор нест. Агар раванди навиштан ва нигоҳдории дастнависҳоро дар замонҳои қадим ба назар гирем, мо боварӣ дошта метавонем, ки Китоби Муқаддаси дақиқ дорем, ва ин

ҳақиқатан мӯъчиза аст. Ҳеч яке аз дастнависҳои аслӣ, ки автограф номида шуда, бо илҳоми Ҳудо навишта шудаанд, ҳозир вучуд надоранд. Он чизе ки мо ҳоло меҳонем, нусхаҳои чопшуда дар асоси нусхаҳои дастнависҳои қадимӣ ва дигар нусхаҳои аслии аз онҳо тарҷумашуда мебошанд. Ин аз он сабаб аст, ки Китоби Муқаддас дар замоне тартиб дода шуда буд, ки дастгоҳҳои чопкунӣ набуданд. Ҳамаи дастнависҳоро дастӣ менавиштанд. Бо мурури замон ранг тира мешуд ва маводе ки дастнависҳо дар он навишта мешуданд, вайрон мешуданд. Ҳамин тариқ, агар хӯҷатро ҳифз кардан ва ба насли оянда расондан даркор бошад, нусхаҳои нав таҳия кардан даркор мешуд, вагарна он барои ҳамеша аз даст мерафт. Албатта, ин нусхаҳо низ чун нусхаҳои аслӣ тартиб дода мешуданд — дастӣ, бо рангҳои тирашаванда дар маводи вайроншаванда.

Чӣ тавр мо дилпур буда метавонем,  
ки дастнависҳои имрӯза интиқоли  
дақиқи нусхаҳои аслӣ мебошанд?

Аммо шумо метавонед пурсед: оё нусхабардории дастӣ дар тамоми раванди интиқол боиси хатоҳо намегардад? Мо аз кучо медонем, ки котиби ҳасташуда ва хоболуд якчанд қалимаи мухимро партофта нарафтааст, қисмҳои пурраи китоби Ҳушаъро партофта нарафтааст ё бâъзе оятҳои қалидиро таҳриф накардааст? Ё ягон котиб Инчили Марқӯсро сад сол пас аз навишта шудани он нусхабардорӣ карда, бо сабаби манғиатҳои худҳоҳона ва даҳолат ба масъала панҷ боби шахсии худро илова накардааст ё суханон ва амалҳои Исоро таҳриф накардааст? Агар суханоне ки Ҳудо ба Мусо, Довуд, Матто ё Петрус дода буд, бâъдтар тағиیر дода шуда бошанд ё беэҳтиётона нусхабардорӣ шуда бошанд, чӣ гуна мо боварӣ дошта метавонем, ки ба шинохти Ҳудои ягонаи ҳақиқӣ наздик мешавем? Чӣ гуна мо боварӣ дошта метавонем,

ки фармудаҳое ки мо ба онҳо итоат мекунем, инъикоси ҳақиқии табиат ва хислати Худо мебошанд? Ҷй мешавад, агар суханони баъзе мунаққидон дуруст бошад, ки Китоби Муқаддас маҷмӯаи навиштаҳои қӯҳнашуда аст, ки пур аз иштибоҳҳо ва таҳрифҳо мебошад? Ҷй тавр мо дилпур буда метавонем, ки дастнависҳои имрӯза интиқоли дақиқи нусхаҳои аслӣ мебошанд.

Худо моро дар ин масъала саргардон бокӣ нағузозтааст. Ӯ ба таври мӯъцизаосо интиқоли Каломро назорат мекард, то аз насл ба насл дақиқ расонида шавад.

### Котибони бодиқкат

Яке аз роҳҳое, ки Худо интиқоли дақиқи Каломи Худро таъмин мекард, интихоб, даъват ва ба воя расондани ҳалқи мардону заноне буд, ки Китоби Шариатро хеле ҷиддӣ қабул мекарданд. Худо ба ҳалқи яҳудӣ амр фармуд ва тарғиб кард, ки ба Каломи Ӯ эҳтироми бузурге дошта бошанд. Худо аз рӯзҳои аввали мавҷудияти ин ҳалқ ба онҳо гуфт:

«Эй Исройл, ҳар чизеро, ки Ман мегӯям, бо дикқат гӯш кун... Ин фармонҳоеро, ки имрӯз ба ту медиҳам, аз таҳти дил ба ҷо овар. Онҳоро ба фарзандони худ гаштаву баргашта такрор кунед. Ҳангоми дар хона будан ва ҳангоми дар роҳ будан, ҳангоми хобидан ва ҳангоми барҳестан дар бораи онҳо гуфтугӯ кунед. Онҳоро ҳамчун ёдрасӣ ба дастони худ бандед ва дар пешониатон гузоред. Онҳоро дар паҳлудариҳоятон ва дар дарвозаҳоятон нависед» (ниг. Такрори Шариат 6:3, 6–9).

Чунин муносибат ба фармудаҳои Худо чунон як ҷузъи ҳудшиносии яҳудиён гардид, ки дар байни асрҳои V ва III то милод як табақаи олимони яҳудӣ ба миён омаданд, ки соферим ном доштанд (ин калимаи ибронӣ маънои «котибон»-ро дорад).

Ин муҳофизони Навиштаҳои ибронӣ ҳудро ба эҳтиёткорона нигоҳ доштани дастнависҳои қадима баҳшида буданд ва дар ҳолати зарурӣ нусхаҳои навро тайёр мекарданд.

Соферимхоро *котибони талмудӣ* иваз карданд, ки аз солҳои 100 то 500-уми милодӣ матнҳои муқаддасро ҳифз, тафсир ва шарҳ медоданд. Пас аз котибони талмудӣ *котибони* бештар машҳури *масоретӣ* (тақрибан 500–900 милодӣ) буданд.

Масалан, нусхабардорони Талмуд қоидаҳои муфассал ва қатъии нусхабардории дастнависҳоро муқаррар карда буданд. Қоидаҳои онҳо чунон серталаб буданд, ки ҳангоме нусхай нав тайёр мешуд, онҳо ба он ҳамон гуна эътиборнокиро нисбат медоданд, ки нусхай волидӣ дошт, зеро онҳо комилан боварӣ доштанд, ки ин нусхай дақиқ аст.

Ин як табакаи одамоне буд, ки мувофиқи пешбинии Худо барои дар давоми садсолаҳо нигоҳ доштани матни Аҳди Қадим интихоб шуда буданд. Котиб рӯзи нусхабардории ҳудро бо таҳорати маросимиҳ тамоми бадан сар мекард. Сипас ў либоси пурраи яҳудӣ мепӯшид ва нишаста, нусхабардориро сар мекард. Вақте ў то калимае мерасид, ки номи ибронии Худоро ифода мекунад, ў наметавонист бо қаламе ки нав ба ранг тар карда шуда буд, навиштани номро сар кунад, зеро метарсид, ки сахифаро доғдор мекунад. Вақте ки ў навиштани номи Худоро сар мекард, ў наметавонист бозистад ё дикқаташро парешон кунад. Ҳатто агар подшоҳ ба ҳучра медаромад, котиб вазифадор буд то навиштани номи муқаддаси Худои ягонаи ҳақиқиро ба охир нарасонад, бефосила давом дихад.

Тавсияҳои Талмуд барои рӯйбардоркуни лулапечҳо чизҳои зеринро талаб мекарданд:

- Лулапеч бояд аз пӯсти ҳайвони ҳароби маросимӣ тайёр мешуд.
- Ҳар як лулапеч бояд дорои миқдори муайянни сутунҳо дар тамоми китоб мебуд.

- Дарозии ҳар як сутун бояд на кам аз 48 ва на зиёда аз 60 сатр мешуд.
- Паҳмии сутун бояд расо аз 30 ҳарф иборат мебуд.
- Байни ҳамаи ҳамсадоҳо бояд фосила бошад.
- Байни ҳар як қисм нӯҳ ҳамсадо бояд гузашта мешуд.
- Байни ҳар як китоб бояд фосила ба ҳачми 3 сатр гузашта мешуд.
- Панҷум китоби Мусо (Такрори Шариат) бояд бо сатри пурра тамом мешуд.
- Ягон чиз, ҳатто қалимаи қӯтоҳтарин набояд аз хотира навишта мешуд, ҳама чизро бояд ҳарф ба ҳарф рӯйбардор мекарданд.
- Рӯйбардоркунанда бояд ҳисоб мекард, ки ҳар як ҳарфи алифбо дар ҳар китоб чанд бор омадааст ва онро бо матни аслӣ муқоиса мекард.<sup>2</sup>

Худо дар ин китобдонон эҳтироми зиёдеро нисбат ба Навиштаҳои иброниро талқин намуд, то ки Китоби Шариат ин гуна дақиқ то замони мо омада расад ва ману шумову фарзандони мо ваҳий дақиқи Худоро дошта бошем.

Аммо то ба наздикий мо ҳеч имконияти донистан надоштем, ки Аҳди Қадим то чӣ андоза ба таври ҳайратовар маҳфуз нигоҳ дошта шудааст. То соли 1947 қадимтарин дастнависи пурраи ибрӣ ба соли 900-и милодӣ тааллук дошт. Аммо бо ошкор шудани 223 дастхат ва бисёр дигар дастнависҳои ҷузъӣ ва пораҳо дар ғорҳо дар соҳили гарбии Баҳри Мурда, ҳоло мо дастнависҳои Аҳди Қадимро дорем, ки палеографҳо тақрибан ба соли 125-уми то милод нисбат медиҳанд. Ин лӯлапечҳои баҳри Мурда, чунон ки онҳо номида мешаванд, аз ҳамаи дастнависҳои пештар маълум ҳазор сол қалонсoltаранд.<sup>3</sup>

Вале як чиз хеле шавқовар аст: пас аз он ки лӯлапечҳои Баҳри Мурда тарҷума карда шуданд ва бо нусхаҳои ҳозира муқоиса карда шуданд, маълум шуд, ки дар зиёда аз 95 фоизи

матни Китоби Муқаддаси ҳозираи ибронӣ калима ба калима якхела буд. (5 фоизи фарқҳо асосан аз варианҷҳо имло иборат буд. Масалан, аз 166 калима дар боби 53-юми китоби Ишаъё танҳо 17 ҳарф баҳснок буданд. Аз онҳо 10 ҳарф ба масъалаи имло ва 4 ҳарф ба тағйироти услубӣ даҳл доштанд; се ҳарфи боқимонда калимаи *нур-ро* ташкил медоданд, ки дар ояти 11 илова карда шудааст.)<sup>4</sup>

Ба ибораи дигар, бузургтарин бозёфти дастхатҳо дар ҳамаи замонҳо нишон дод, ки ҳазор соли нусхабардории Аҳди Қадим танҳо тағйироти хеле ноҷизро ба вучӯд овардааст, ки ҳеч қадоме аз онҳо маънои равшани матнро тағйир надода ва якпорчагии бунёдии дастхатро ҳалалдор накардааст.

Танқидкунандагон минбаъд ҳам изҳоротҳое ҳоҳанд кард, ки ба фактҳо мухолифанд. Аммо бисёрии далелҳо тасдиқ мекунанд, ки Ҳудо Қаломи Ҳудро нигоҳ медошт ва онро дар давоми асрҳо дақиқ интиқол медод, бинобар ин, ҳангоме ки шумо ҳозир Аҳди Қадимро ба даст мегиред, комилан боварӣ дошта метавонед, ки дар дasti ҳуд ҳуҷҷати хуб нигоҳ дошташуда ва комилан боэътиҳод доред.

### Матни Аҳди Ҷадид

Чунон ки маълум аст, котибони яхудӣ дастнависҳои Аҳди Ҷадидро нусхабардорӣ намекарданд. Ва ин якчанд сабаб дошт. Роҳбаријати расмии яхудиён масехиятро дастгирӣ намекард; номаҳо ва ҳикояҳое ки нависандагони Аҳди Ҷадид паҳн мекарданд, он вақт ҳанӯз Навиштаи расмӣ ҳисобида намешуданд; ва ин ҳуҷҷатҳо на ба забони ибронӣ, балки ба юнонӣ ва арамӣ навишта шудаанд. Ҳамин тарик, ҳангоми аз насл ба насл расондани ин навиштаҳо ҳамон як қоидаҳои расмӣ риоя нашудаанд. Дар мавриди Аҳди Ҷадид Ҳудо кори наве кард, то кафолат дихад, ки баракати Қаломи Ӯ барои мо ва фарзандони мо дақиқ нигоҳ дошта мешавад.

Таъриҳшиносон эътиимоднокии матнни адабиёти антиқаро аз рӯи ду меъёр баҳо медиҳанд: 1) фосилаи вақти байни навишта

шудани асари асл ва нусхай аввалин; ва 2) чанд нусхай дастнависи дастрас аст.

Масалан, қариб ҳама чизе, ки мо ҳозир дар бораи корнамоҳои Юлий Сезар дар Ҷангҳои Галлия (58–51 пеш аз милод) медонем, аз даҳ нусхай дастнависи асари «*Ҷангҳои Галлия*»-и Сезар сарчашма мегирад. Қадимитарин нусхай ин асар камтар аз ҳазор сол пас аз оғарида шудани асари асл нусхабардорӣ шудааст. Матни ҳозираи «*Таърихи Рум*»-и Ливий дар як дастнависи ҷузъӣ ва 19 нусхай хеле дертар асос ёфтааст, ки аз 400 то 1000 сол пас аз навиштани асари аслӣ нусхабардорӣ шудаанд (ба ҷадвали зер нигаред).<sup>5</sup>

СТАНДАРТҲОИ БОВАРИНОКИИ МАТН БАРОИ АДАБИЁТИ КЛАССИКӢ					
Муаллиф	Китоб	Санаи навиштан	Аввалин нусхахо	Фосилаи вақт	Шуморай нусхахо
Хомер	Илиада	800 с.то м.	такр. 400 с.то м	такр. 400 сол	643
Таърихи	Херодот	480–425 с.то м.	такр. 900 с. м.	такр. 1350 сол	8
Таърихи	Фукидид	460–400 с.то м.	такр. 900 с.м.	такр. 1300 сол	8
Афлотӯн		400 с.то м.	такр. 900 с.м.	такр. 1300 сол	7
Демосфен		300 с.то м	такр. 1100 с. м.	такр. 1400 сол	200
Қайсар	Ҷангҳои Галлотӣ	100–44 с.то м.	такр. 900 с.м.	такр. 1000 сол	10
Либий	Таърихи Рум	59 с.то м.–17 с.м.	асари чор, асари даҳ тақр.	400 сол 1000 сол	1 қисман 19

Кайдхой	Тасит	100 с.м.	1100 с.м.	тақр. 1000 сол	20
Секунд Плиний,	Таърихи табий	61–113 с.м.	тақр. 850 с.м.	тақр. 750 сол	7

Дар муқоиса бо ин, матни «*Илиада*»-и Ҳомер хеле эътимодноктар аст. Онро 643 нусхай дастнавис, ки ҳозир мавҷуданд, дастгирӣ мекунанд, ва фосилаи вакт байни санаи эҷод шудан ва қадимитарин нусхай он ҳамагӣ 400 сол аст.

Далелҳои матнини Ливий ва Ҳомер барои таърихшиносон комилан кофӣ ҳисобида мешаванд, то ки асари аслро дастгирӣ кунанд, аммо ин шаҳодатҳо дар муқоиса бо он чи Ҳудо бо матни Аҳди Ҷадид кардааст, арзиши худро гум мекунанд.

### Аҳди Ҷадид ҳамто надорад

Стандарти маъмулиро барои баҳодиҳӣ ба эътимоднокии матни навиштаҳои қадим истифода бурда, мо мебинем, ки Аҳди Ҷадид аз дигар асарҳо чудо шуда меистад. Он ҳамто надорад. Ҳеч як китоби дигари ҷаҳони қадим ба дурустии Китоби Муқаддас ҳатто наздик ҳам нест. (Ниг. ҷадвали «Стандартҳои эътимоднокии матн барои Китоби Муқаддас»).<sup>6</sup>

Тақрибан 25 ҳазор дастнавис ё порчаҳои дастнависҳои Аҳди Ҷадид дар китобхонаҳо ва донишгоҳҳои ҷаҳон нигоҳ дошта мешаванд.

Аввалин датнависи то ҳол ошкоршуда порчае аз Инчили Юҳанно аст, ки дар китобхонаи Ҷон Райландс дар донишгоҳи Манчестери Англия ҷойгир аст; он на бештар аз 50 сол пас аз он ки Юҳаннои фиристода асари аслро навишт, нусхабарорӣ шудааст!<sup>7</sup>

СТАНДАРТХОИ ЭЪТИМОДНОКИИ МАТНХО БАРОИ КИТОБИ МУҚАДДАС				
Муаллиф	Китоб	Аввалин нусхаҳо	Муддати вақт	Миқдори нусхаҳо
Юханно	Аҳди Ҷадид	тақрибан соли 130-уми милодӣ	зиёда аз 50 сол	Порчахо
Китобҳои бокимондаи Аҳди Ҷадид		тақрибан соли 200-уми милодӣ (китобҳо)	100 сол	
		дар соли 250-уми милодӣ (қисми зиёдӣ Аҳди Ҷадид)	150 сол	
		дар соли 325-уми милодӣ (Аҳди Ҷадиди турра)	225 сол	Зиёда аз 5600 дастнависҳои юнонӣ
		дар солҳои 366–384-уми милодӣ (Тарҷумаси лотинии Вулгата)	284 сол	
		дар солҳои 400–500-уми милодӣ (дигар тарҷумажоҳо)	400 сол	Зиёда аз 19 000 дастнависҳои тарҷумашуда
		<b>ҲАМАГӢ</b>	50–400 сол	Зиёда аз 24900 дастнавис

Аз замони навишта шудани дастнависҳои аслӣ — зиёда аз 1900 сол пеш — кӯшишҳои зиёде барои инкор кардан ё нобуд намудани Китоби Муқаддас карда шудаанд. Аммо, Каломи Худо на танҳо ғалаба кард, балки пахн шуд. Волтер, нависандай

барчастай фаронсавии аспи XVIII, ки шаккок буд, пешгүй карда буд, ки сад сол аз ў масехият танҳо як эзоҳ дар таърих мешавад. Ҳайратовар аст, ки дар соли 1828, 50 сол пас аз марги ў, Ҷамъияти библияи Женева ба хонаи ў қӯчид ва чопхонаи ўро барои чоп кардани ҳазорҳо Китоби Муқаддас истифода мебурдагӣ шуд, то дар саросари ҷаҳон паҳн намояд. «Одамон мисли алафи ҳушкшаванданд, — навишта буд Петрус аз иқтибос аз пайғамбар Ишаъё, „аммо Қаломи Ҳудованд то абад бοқӣ мемонад“» (ниг. 1 Петрус 1:24–25).

Ягон китоби дигар дар таърих то ин дараҷа ба ин қадар забонҳо маъруф набуд. Китоби Муқаддас бо миллиардҳо нусха паҳн шудааст! Мувофиқи маълумоти соли 2008 аз ҷониби Ҷамъияти библиявии муттаҳид, ташкилотҳои аъзои он танҳо дар ҳамон сол 28,4 миллион Китоби Муқаддас ва каме камтар аз 300 миллион порҷаҳои Китоби Муқаддасро паҳн кардаанд.<sup>8</sup> Онҳо ҳамчунин маълумот медиҳанд, ки Китоби Муқаддас ё қисмҳои алоҳидай Китоби Муқаддас ба зиёда аз 2400 забон тарҷума шудааст. Ва ҳайратовар он аст, ки ин забонҳо воситаи асосии муоширати беш аз 90 фоизи аҳолии ҷаҳон мебошанд!<sup>9</sup>

## КАЛОМИ ҲУДО ҔАҚИҚ НАВИШТА ШУДААСТ

Мо метавонем дилпур бошем, ки матнҳои ҳам Аҳди Қадим ва ҳам Аҳди Ҷадид дар давоми садсолаҳо Ҕақиқ ва эътимоднок интиқол ёфтаанд. Ба ибораи дигар, мо метавонем дилпур бошем, ки он чи дар ибтидо навишта шуда буд, ҳозир ҳамон ҷизест, ки мо дорем. Аммо саволи асоситаре ба миён меояд. Оё суханони Ҳудо айнан ҳамон тавре ки Ў меҳост, навишта шуда буданд? Вақте ки ин нависандагон бо илҳоми Ҳудо рӯйдодҳои таърихирио сабт карданд, оё онҳо аз ҷиҳати хронологӣ ба он рӯйдодҳо ба қадри кофӣ наздик буданд, то мо ба дурустии он чи онҳо навиштаанд, боварӣ дошта бошем?

---

Худо ба воситай хар касе ва аз хар чое сухан гуфта метавонист, то ки суханони Худро дар бораи Масех сабт кунад. Аммо барои он ки мо ба хақиқат боварии бештар дошта бошем, ӯ шаҳодати нафаронеро, ки хамаро бо ҷашми худ дида буданд, ба кор бурд.

---

Бисёре аз навиштаҳои қадимӣ фактҳои воқеаҳоро танҳо ба таври умумӣ баён мекунанд. Баъзе муаллифони мӯҳтарами ҷаҳони қадим дар бораи воқеаҳое маълумот медиҳанд, ки солҳои зиёд пеш аз таваллуди онҳо ва дар кишварҳое ки онҳо ҳеч гоҳ ба он ҷо сафар накардаанд, рӯй додаанд. Агарчи маълумотҳои додай онҳо асосан ба фактҳо такя карда метавонанд, таъриҳшиносон эътироф мекунанд, ки ба нависандагоне ки аз ҷиҳати ҷуғрофӣ ва ҳронологӣ ба рӯйдодҳои тасвиршаванда наздиктар ҳастанд, бояд эътибори бештар дода шавад.

Бо назардошти ин, ба муҳаббат ва ғамхории Худо аҳамият дихед, вақте ки ӯ навиштани Аҳди Ҷадидро илҳом бахшид. Бисёрии тадқиқотҳои илмӣ тасдик мекунанд, ки маълумотҳо дар бораи ҳаёти Исо, таърихи калисои ибтидой ва номаҳоро, ки қисми асосии Аҳди Ҷадидро ташкил медиҳанд, касоне навиштаанд, ки ё шоҳидони ҳодисаҳои сабтшуда буданд ё ҳамзамонони шоҳидон буданд. Худо Матто, Маркӯс ва Юҳанноро интихоб кард, то аз чор Инчил сетоашро нависанд. Инҳо касоне буданд, ки чунин гуфта метавонистанд: «Он касе ки дид, шаҳодат медиҳад, то шумо низ имон оваред. Шаҳодати вай рост аст, ва вай медонад, ки рост мегӯяд» (Инчили Юҳанно 19:35). Худо ба табиб Луқо гуфт, ки Инчили сеюм ва китоби Аъмолро нависад. Луқо, нависандай бодиққат ва эҳтиёткор, ҳамчун сарчашмаи худ «рӯйдодҳои[ро]... ки рӯй доданашон дар миёни мо пурра маълум аст, чунон ки онҳое ки аз ибтидо шоҳидон ва ҳодимони Калом буданд, ба мо

расондаанд» ҳамчун сарчашмай ибтидой истифода бурдааст (Инчили Луқо 1:2).

Худо ба воситай ҳар касе ва аз ҳар чое сухан гуфта метавонист, то ки суханони Худро дар бораи Масех сабт кунад. Аммо барои он ки мо ба ҳақиқат боварии бештар дошта бошем, ӯ шаҳодати нафаронеро, ки ҳамаро бо ҷашми худ диди буданд, ба кор бурд, аз қабили Юҳанно, ки гуфта буд: «Он чи аз ибтидо буд, он чи шунидаем ва бо ҷашмони худ дидаем, он чи ба он нигаристаем ва даст-даст кардаем... он чиро дидаем ва шунидаем, ба шумо ҳабар медиҳем» (1 Юҳанно 1:3). Ӯ ба воситай Петрус амал карда, гуфт: «Зоро, ҳангоме ки мо қувват ва омадани Худованди мо Исои Масехро ба шумо ҳабар додем, аз пайи афсонаҳои фиребгарона нарафтаем, балки кибриёи ӯро бо ҷашмони худ дидаем» (2 Петрус 1:16). Ва киро ӯ нависандай сермаҳсултаринаш интихоб кард? Павлуси фиристода, ки табдил ёфтани ӯ аз таъқибари масеҳиён ба таъсисдиҳандай калисои Худо ӯро шояд шоҳиди боварибахштарин гардондааст!

Аммо Худо бо ин маҳдуд нашуд. Касоне ки ӯ Каломи дорои илҳоми илоҳии Худро ба воситай онҳо расонд, ҳамчунин фиристодагон буданд. Ин одамон метавонистанд ба таҷрибаи худ ҳамчун шоҳидон ва ба маълумотҳои ибтидӣ аз ҳамзамонони худ такя кунанд, ҳатто ба маълумотҳои ракибони ашаддии худ (ниг. Аъмол 2:32; 3:15; 13:31; 1 Қўринтиён 15:3–8). Онҳо на танҳо мегуфтанд: «Ана, мо инро дидем» ё «Мо инро шунидем», балки ба он чи навиштаанд, он қадар боварӣ доштанд, ки воқеан мегуфтанд: «Нигаред», «Аз атрофиён пурсед» ва «Инак, мо инро дидем», «Шумо ин ҳабарро на камтар аз мо медонед!» Ин суханон боварии олиро нишон медиҳанд, ки «тамоми Навишта аз рӯи илҳоми Худост» ва Калом маҳз ҳамон тавре ки Худо гуфта буд, навишта шудааст (2 Тимотиос 3:16).

Чунин илҳом ва назорати муфассали навиштани Китоби Муқаддас мақсади Худоро таъкид мекунад, ки ҳеч як қисми ин

ваҳӣ дар бораи ӯ ва дар бораи ҳолати одам ба ихтиёри тасодуф гузошта нашавад ё нодуруст навишта нашавад. Шаҳодатҳои бисёр ҳастанд, ки ӯ касонеро, ки Каломи ӯро сабт мекунанд, бо ҷиддияти зиёд интихоб менамуд — онҳо одамоне буданд, ки аксаран дар бораи воқеаҳои асосӣ маълумоти дasti аввал доштанд ва барои навиштан ва расондани ҳақиқатҳои ӯ ба мо расондан меҳост, каналҳои боварибахш буданд.<sup>†</sup>

## КАЛОМИ ХУДО АЗ БЕРУН ТАСДИҚ КАРДА ШУДААСТ

Худо пас аз бунёд намудани далелҳои зиёди матнӣ барои боварибахш будани Каломи Худ корашро бас накард. Аз он вақт инҷониб ӯ барои бо воситаҳои беруна мустаҳкам кардани далелҳо кор мекард.

Меъёри маъмулии санчиши боварибахш будани ҳучҷати таъриҳӣ ин аст, ки дигар маводи таъриҳӣ шаҳодати дохилии онро тасдик ё рад мекунанд. Таъриҳшиносон аз худ мепурсанд: «Саҳех ва боварибахш будани онро ғайр аз адабиёти омӯҳташуда қадом сарчашмаҳо тасдик мекунанд?»

Масалан, Аҳди Ҷадид дар дастнависҳои қадимии муаллифони ғайрибиблиявӣ он қадар бисёр иқтибос карда шудааст, ки ҳамаи 27 китобро, аз Матто то Ваҳӣ, ба ғайр аз 11 оят, тақрибан қалима ба қалима дубора барқарор кардан мумкин аст.

Навиштаҳои масеҳиёни ибтидой, аз қабили Евсевий (339 милодӣ) дар «*Таърихи қалисо*»-и ӯ (III.39) ва Ириней (180 милодӣ) дар китоби «*Зидди бидъатҳо*» (китоби III) матни расул Юҳанноро дастгирӣ мекунанд. Клементи Румӣ (95 милодӣ), Игнатий (70–110 милодӣ), Поликарп (70–156 милодӣ) ва Титсиан (170 милодӣ) тасдиқи берунии дигар матнҳои Аҳди Ҷадидро пешниҳод мекунанд. Таъриҳшиносони ғайримасеҳӣ,

<sup>†</sup> Равиши ҳамаҷониба ба санчиши далелҳои дохиљӣ дар бобҳои 3, 4 ва 21-и китоби Ҷош Макдауэлл «Далелҳои нав, ки ҳукмро металабанд» дода шудааст; таҳрири нашриёт (Nashville, TN: Thomas Nelson, 1999).

аз қабили таърихшиноси румии асри I румй Татсит (55–117 милодӣ) ва таърихшиноси яхудӣ Юсуфи Флавиос (37–100 милодӣ), мундариҷаи бисёр ҳикоятҳои Китоби Муқаддасро тақвият медиҳанд. Ин ва дигар сарчашмаҳои беруна дурустии сабти Китоби Муқаддасро беш аз ҳар китоби дигар дар таърих тасдиқ мекунанд.<sup>10</sup> ‡

Аммо, ин сарчашмаҳои гайрибиблиявӣ ягона шаҳодатҳои берунӣ нестанд, ки боварибахш будани Китоби Муқаддасро тасдиқ мекунанд. Худи сангҳо фарӯд мезананд, ки Каломи Ҳудо ҳақиқат аст. Дар давоми асрҳо боварибахш будани Китоби Муқаддасро бостоншиносӣ мунтазам тасдиқ мекард. Шаҳодатҳои зеринро аз назар мегузаронем, ки ба наздикӣ дар «*Китоби Муқаддас барои омӯзиши аполоғетикий барои донишҷӯён*» нашр шудааст, ки ман (Шон) сармуҳаррири он будам.

### Бостонишиносии Китоби Муқаддас

То охири асри XVIII ҷустуҷӯи осори библиявӣ дар Шарқи Наздик кори ҷӯяндагони ганҷҳои ниҳон буд, ки усулҳои онҳо горат карданӣ қабрҳоро дар бар мегирифтанд. Аз ҷониби лашкари Наполеон дар соли 1799 ошкор гардиданӣ сангӣ Розетта дар Миср ҳама чизро тағйир дод. Бостонишиносии Китоби Муқаддас тадриҷан соҳаи фаъолияти бостоншиносони мӯҳтарам гардида. Қашғи ҳаробаҳои қадимӣ дар тамоми Шарқи Наздик ба ҳалқҳо ва воқеаҳои дар Навиштаҳо зикршуда равшанини нав бахшид. Мо акнун урфу одатҳо ва он тарзи зиндагиро, ки ба шуури ҳозира бегонаанд, хубтар фаҳмида метавонем.

Бостонишиносӣ ҳамчунин таъриҳӣ будани одамон ва воқеаҳои дар Китоби Муқаддас тасвиршударо муайян карда, зиёда аз 25 ҳазор бозёфтҳоро, ки бевосита ё бавосита ба Навиштаи Муқаддас робита доранд, пешниҳод кардааст. Зиёда аз ин,

‡ Маълумоти бештарро дар хусуси ба воситаи сарчашмаҳои гайрибиблиявӣ тасдиқ намудани дурустии Китоби Муқаддас ба бобҳои 3 ва 4-и «Далелҳои нав, ки хукмро металабанд» пайдо мекунед.

мавчудияти таърихии тақрибан 30 нафар одамони дар Аҳди Ҷадид зикршуда ва тақрибан 60 нафар дар Аҳди Қадим ба воситай тадқиқоти бостоншиносӣ ва таърихӣ тасдиқ карда шудааст. Дар Сарзамини муқаддас фақат дар қисми ками маконҳои эҳтимолии библияйӣ ҳафриёт гузаронда шудаанд, ва ҳатто дар бораи ҳафриётҳои мавҷуда маълумоти бештарро нашр кардан мумкин аст. Бо вучуди ин, далелҳои бостоншиносӣ, ки мо ҳоло дорем, ба мисли мисолҳои дар поён овардашуда, нишон медиҳанд, ки Китоби Муқаддас аз ҷиҳати таърихӣ дуруст аст ва маҳсули афсона, хурофот ё муболига нест (Юҳанно 3:12; 2 Петрус 1:16; 1 Юҳанно 1: 1–2).

**Қўринтуси қадим.** Тадқиқоти бостоншиносӣ, ки дар Қўринтус аз соли 1928 то 1947 гузаронида шуд, тадқиқотчиёнро бо ду ҷизи вобаста ба номаҳои Павлус ба калисоҳои Қўринтус ва Рум ба ҳайрат овард. Катибаи лотинӣ, ки тақрибан ба соли 50-и милодӣ тааллук дошта, дар роҳи пиёдагарди қадимий қандакорӣ шудааст, ҳамкори Павлус Эрастро ҳамчун хазинадори шаҳр ном мебараф (Румиён 16:23). Дар навишта гуфта мешавад, ки Эраст як қисми роҳи пиёдагардро аз ҳисоби худаш ба нишони сипос барои хазинадор интиҳоб шуданаш созондааст. Илова ба ин, дар соли 1935 платформаи сангине ёфт шуд, ки барои лексияҳои оммавӣ, кори расмӣ ва мурофиаҳо ва барои баровардани ҳукмҳо истифода мешуд. Он ҳамчун ҷои Бема муйян карда шуд. Бема ҳамон қалимаи юонӣ аст, ки Павлус барои тавсифи таҳти «доварӣ»-и Масех истифода бурдааст (Номаи 2-юм ба Қўринтиён 5:10), ки ҳамаи масеҳиён барои гирифтани мукофот дар он ҷо ҳоҳанд истод (1 Қўринтиён 3:10–17).

**Рукни Титус.** Ҳангоме ки Исо дар кӯҳи Зайтун ба шогирдонаш дар бораи биноҳои парастишгоҳ ғап мезад, гуфт: «Оё ҳамаи инҳоро мебинед? Ба ростӣ ба шумо мегӯям: дар ин ҷо сангэ бар сангэ намемонад; ҳамааш ҳароб мешавад» (Инцили Матто

24:2). Дурустии пешгӯи Исоро Рукни Титус, ки онро ҳамчун мұчассамаи ғалабаи қайсар Титус (79–81 мелоді) бародари хурдии ү қайсар Домитсиан (81–96 милоді) сохтааст, нишон медиҳад. Рукни мармарӣ, ки дар Рум дар байни Форуми қадимӣ ва Колизей чойгир аст, интиқоли ганиматхоро (менораҳо ва карнайҳои муқаддас) аз парастишгоҳи Ерусалими ғоратшуда тасвир мекунад.

Илова ба ин далели мұхим, ҳафриётхо дар майдони күчаи поёни дар кунчи ҹанубу ғарбии теппай парастишгоҳи Ерусалим дар солҳои 1970-ум сангҳои калонеро ошкор карданد, ки румиён дар соли 70-уми милоді дар вақти амалиёти ҹангии худ аз ҷойҳои баланд партофта буданд. Ҳозир дар теппай парастишгоҳ ҳеч яке аз биноҳои аввали ақындардан. Тасвирҳо ва навиштаоти Рукни Титус, ва низ ҳаробаҳои дар теппай парастишгоҳ дар Ерусалим ёфтшуда тасдиқи таърихии ичрошавии пешгӯи Исо дар бораи комилан ҳароб шудани парастишгоҳи яхудиён мебошанд.

**Вақоеъномаҳои бобилий** як қатор лавҳаҳо бо хати меҳӣ мебошанд, ки дар онҳо воқеаҳои мұхими дар асрҳои ҳаштум ва сеюми пеш аз милод рӯйдода сабт шудаанд. Як вақоеъномаи конкретӣ давраи байни солҳои 605–594-и то милодро дар бар мегирад, ки дар он корнамоиҳои ҹангии подшоҳи Бобил Набуқаднесари II (605–562 пеш аз милод) ва ҳуҷуми ү ба Ерусалим (4 Подшоҳон 24) тасвир ёфтаанд. Он нақл мекунад, ки чӣ тавр дар соли 605 то милод Набуқаднесар пас аз марги падараш Набополассар подшоҳ шуд. Солномаҳо мегӯянд, ки то соли 599 то милод лашкари Набуқаднесар ба Сурия пеш рафта, ҳаракатро ба ғарб ба сӯи Яхудо давом дод ва дар моҳи марта соли 597 то милод ба он ҷо расид. Ба он ҷо омада, Набуқаднесар ба Ерусалим зада даромад ва подшоҳи Ехӯёқимро (609–597 то милод) асир гирифт ва Сидқиёро (597–586 то милод; 4 Подшоҳон 24:10–20) ба подшоҳӣ таъйин намуд.

Роберт Колдевей далелҳои дигари ин ҳодисаҳоро дар сабтҳои гизои бобилий (595 то милод) ёфт. Дар он миқдори гизои ба Ехӯёқим ва оилаи шоҳонаи ў, ки ҳангоми асир буданашон дода мешуд, сабт ёфтааст (4 Подшоҳон 24:8–16). Илова ба ин, порчаҳои саросемавор навишташуда, ки бо номи «Номаҳои Локиши» маъруфанд, илтиҷоҳои ноумедонаи исроилиёнро пеш аз он ки лашкари бобилиён посгоҳҳои низомии Исроилро дар масофаи 40 километр дурттар аз Ерусалим торумор кунанд, инъикос менамоянд. Ин далелҳои қавии бостоншиносӣ сабтҳои Китоби Муқаддасро, ки рӯзҳои оҳирини Ерусалимро ҳангоми шаҳрро муҳосира кардани Набуқаднесар тасвир мекунад, тасдиқ менамоянд.

Ба ғайр аз Билъом, тақрибан 60 шахси дигари дар Аҳди Қадим зикршуда аз ҷиҳати таъриҳӣ ё бостоншиносӣ муайян карда шудаанд.

**Катибаи Билъом.** Ҳикояи Билъом ва хари сухангӯи ўро (Ададҳо 22:22–40) дар давоми даҳсолаҳои зиёд олимони танқидгар масхара мекарданд. Ҳатто мавҷудияти худи Билъом зери шубҳа гузашта мешуд. Ин ақида соли 1967, ҳангоме ки бостоншиносон аз ҳаробаҳои бинои қадимӣ дар Дейр Аллаи Ӯрдун лавҳаи порашудаи гачинро бо матни арамӣ ба ҳам часпонданд, дигаргун шуд. Матн аз 50 сатр иборат аст, ки бо рангҳои сиёҳ ва сурҳи рангпарида навишта шудааст. Дар он катиба гуфта шудааст: «Огоҳиҳо аз китоби Билъом ибни Баўр. Ў пешбини худоён буд» (Ададҳо 22:5; Еҳушаъ 24:9). Агарчи биное ки матн дар он ёфт шудааст, танҳо ба асри VIII то милод рост меояд (дар давраи ҳукмронии шоҳ Узиё; ниг. Ишаъё 6:1), ҳолати гаҷ ва ранги худи матн нишон медиҳад, ки бо эҳтимоли зиёд он қадимтар буда, ба замони Билъоми библияйӣ рост меояд.

Ба гайр аз Билъом, таърихан ё аз рўйи бостоншиносӣ тақрибан 60 шахсияти дигари Аҳди Қадим муайян карда шудаанд. Ба ин рўйхат медароянд: Довуд (1 Китоби Подшоҳон 16:13), Еху (4 Китоби Подшоҳон 9:2), Омрӣ (3 Китоби Подшоҳон 16:22), Узиё (Китоби пайғамбар Ишаъё 6:1), Ютом (4 Китоби Подшоҳон 15:7), Ҳизқиё (Китоби пайғамбар Ишаъё 37:1), Еконё (2 Китоби Вақоэънома 36:8), Шалмансари V (4 Китоби Подшоҳон 17:3), Тиҷлат Филосари III (1 Китоби Вақоэънома 5:6), Сарчуни II (Китоби пайғамбар Ишаъё 20:1), Санҳериб (Китоби пайғамбар Ишаъё 36:1), Набукаднесар (Китоби пайғамбар Дониёл 2:1), Балтшасар (Китоби пайғамбар Дониёл 5:1), Куруш (Китоби пайғамбар Ишаъё 45:1) ва дигарон.

**Лавҳачаҳо аз Эбла.** Лавҳачаҳои Эбла, ки аз ҷониби бостоншиноси итолиёвӣ Паоло Маттиа соли 1976 дар Телл Мардих дар Ҳалаб (Сурія) ошкор шуда буд, бойгонии шоҳ буда, зиёда аз 16 ҳазор лавҳачаҳои сафолиро дар бар мегирад. Ин лавҳачаҳо ба соли 2400 то милод рост меоянд. Онҳо ба мо дар бораи тарзи зиндагӣ, таркиби луғавӣ, тичорат, ҷуғрофиё ва дини ҳалқҳои ки дар наздикии Кањон (ки бъядтар Исроил номида мешавад) дар замонҳои пеш аз ҳаёти Иброҳим, Исҳоқ ва Яъқуб зиндагӣ мекарданд, маълумот медиҳанд. Якчанд лавҳачаҳои аз ҷониби Ҷований Петтинато тарҷумашуда дар «*Бойгонии Эбла. Империяи дар лавҳачаҳои сафолӣ навишташуда*» мавҷудияти чунин шаҳрҳои Китоби Муқаддасро ба мисли Садӯм (Ҳастӣ 19:1), Сабӯим (Ҳастӣ 14:2,8), Адмо (Ҳастӣ 10:19) Ҳосӯр (3 Подшоҳон 9:15), Мачиддӯ (1 Вақоэънома 7:29), Кањон (Ҳастӣ 48:4) ва Ерусалим (Ирмиё 1:15) тасдиқ мекунад.

Ба гайр аз ин, дар лавҳаҳо номҳои персонажҳои библиявӣ, аз қабили Ноҳӯр (Ҳастӣ 11:22–25), Исроил (Ҳастӣ 32:28), Эбар (Ҳастӣ 10:21–25), Микоил (Рақмҳои Ҳастӣ 11:22–25). 13:13) ва Исмоил (Ҳастӣ 6:11) зикр шудаанд. Аз нуқтаи назари таркиби луғавӣ дар лавҳачаҳо калимаҳои муайяне ҳастанд, ки ба

калимаҳои дар Китоби Муқаддас истифодашаванда монанданд, ба монанди калимае ки дар Ҳастӣ 1:2 чун «варта» тарҷума шудааст. Илова ба ин мувофиқатҳо, лавҳачаҳо маълумоти вобаста ба услуби адабии яхудӣ ва дини яхудиро дар бар мегиранд, ки ба мо дар фаҳмидани тамаддунҳои миңтақае ки ҳамчун Исройил маълум гардид, ёрӣ мерасонанд.<sup>11</sup>

Дар давоми ду асри гузашта ба таври ҳайратовар дақиқ будани Каломи Худо борҳо аз берун тасдиқ карда мешуд. Ин аз мавриди Китоби Мормон хеле фарқ мекунад, ки сарфи назар аз таҳқиқоти зиёд, дастгирии беруна надорад. Шаҳодати берунии Китоби Муқаддас падидаи хеле нодир аст, ки Китоби Муқаддасро дар мукоиса бо дигар навиштаҳои динии ҷаҳон беназир мегардонад.

• • •

Далелҳои боварибахш будани Аҳди Қадим ва Аҳди Ҷадид на танҳо эътиимоднок мебошанд, балки далели равшани он ҳастанд, ки чӣ гуна Худо интиқоли онҳоро бо муҳаббат назорат мекард. Ӯ меҳоҳад, то шумо боварӣ дошта бошед, ки ҳангоме Ӯро ва роҳҳои Ӯро ба воситаи саҳифаҳои Каломи Ӯ ошкор менамоед, «Худоеро, ки хеле ҳоҳони муносибатҳо бо шумост» ошкор мекунед (ниг. Хурӯҷ 34:14).

# ОХИРСУХАН

Мо (Чош ва Шон) умедворем, ки шумо аз ин бобҳо идеяҳое пайдо кардаед, ки барои беҳтар омӯхтани умқҳои Каломи Худо ба шумо ёрӣ мерасонанд. Мо дар чунин муддати кӯтоҳ роҳи калонеро тай кардем. Пас, биёд ҷамъбаст мекунем: мо мақсади доктринавии Китоби Муқаддасро дида баромадем. Он ба мо ҳақиқатҳои оқилонаро медиҳад, ки мо бо ақли худ фахмида метавонем. Он таълим медиҳад, ки мо бояд дар бораи Худо, худамон ва тамоми ҳаёт ба чӣ бовар кунем. Он ба мо имкон медиҳад, ки ҳаётро ҳамон гуна бинем, ки Худо онро мебинад, ва ин асоси ҷаҳонбинии библиявии мост.

Мо ҳамчунин фахмидем, ки Китоби Муқаддас оид ба рафтор чӣ гуна мақсад дорад. Мо дидем, ки чӣ гуна қонунҳо ва дастурҳои Худо ҳамчун ҳудудҳо амал мекунанд ва ба мо мегӯянд, ки чӣ дуруст аст ва чӣ нодуруст. Мо фахмидем, ки бо роҳҳои Худо қадамгузор будан ба манфиати мост. Худо ба мо Каломи Худро додааст, то мо мувоғики ҳақиқати Ӯ дуруст зиндагӣ кунем. Дар айни ҳол Ӯро эҳтиром намуда, ҳаёти хушбахтона ва мукаммал ба сар барем.

Мо ҳамчунин муҳокима кардем, ки чӣ тавр мо мақсади асосии Каломи Худоро аз даст дода метавонем, агар нафаҳмем, ки ин ҳама ба мо дар заминай муносибатҳо дода шудааст. Худо ба мо Китоби Муқаддасро дод, зоро Ӯ меҳоҳад, ки бо мо муносибатҳои маҳрамона ва дӯстдорона дошта бошад ва меҳоҳад, ки мо аз муносибатҳои маҳрамона ва дӯстдорона бо ҳамдигар баҳра барем. Азбаски Ӯ Худои муносибатҳо аст,

ки моро ба сурати Худ оғаридааст, Ў меҳоҳад, ки мо Ўро ба воситай Каломи Ў хис кунем. Ў меҳоҳад, ки мо Каломи Ўро бо дигарон аз сар гузаронем. Максади ин китоб он аст, ки он шуморо ташвиқ мекунад, то аз чорҷӯбай омӯзиши оддӣ берун баромада, Китоби Муқаддасро фаҳмад.

Мо ҳамчунин дуо мегӯем, ки сафар дар ин саҳифаҳо бароятон на танҳо манғиали шахсӣ оварад. Мо умединем, ки шумо онро ба дигарон мерасонед. Аз ҳамин сабаб мо шуморо даъват мекунем, ки бо дӯстони масеҳӣ ҷамъ шуда, омӯзиши Китоби Муқаддасро ба машгулияти доимӣ табдил дихед. Ҳозир миқдори зиёди гурӯҳҳои хурд барои муошират ва ба ҳамдигар расондани маълумотҳо ҷамъ мешаванд. Ва ин муҳим аст. Аммо он чи ба мо боз ҳам бештар лозим аст, муоширати иловагӣ дар атрофи Каломи Худост. Каломи Худоро ба маркази муоширати худ табдил дода, шумо метавонед ҳақиқатан Худоро хис кунед ва Каломи Ўро ба ҳамдигар расонед. Маҳз он вақт Бадани Масеҳ ба ҳам мепайвандад ва ҳақиқати Ў ба ҷаҳони беруна чун он чи ҳақиқатан ба ҳаёт даҳл дорад, нишон дода мешавад.

Мо дуо мегӯем, ки шумо дигар ҳеч гоҳ таълимот ё фармудаҳои Худоро факат ҳамчун ҳақиқатҳои одие наҳисобед, ки ба онҳо бовар кардан ва дар ҳаёти худ татбиқ кардан лозим аст. Онҳо ҳар қадар муҳим бошанд ҳам, ҳақиқатҳои Худо воситай амиқтар кардани муносибати шумо бо Ў мебошанд. Эҳтимол як иқтибос аз дуои шоҳ Довуд анҷомёбии мувофиқи сафари якҷояи мо буда метавонад. Довуд шахси мувофиқи дили Худо буд. Ва ў ҳамаи фармудаҳои Худоро дар заминаи муносибатҳои худ бо Парвардигори меҳруbon мединад.

*«Қоидаҳои Худро ба ман таълим дех, эй Парвардигор;*

*Ман онҳоро то охир маҳфуз хоҳам доишт.*

*Ба ман фаҳмии дех, ва ман ба дастурҳои ту итоат  
мекунам;*

*Ман онҳоро аз таҳти дил ба амал меоварам.*

*Маро водор намо, ки ба роҳи фармудаҳои Ту равона  
шавам, зеро хушибахтии ман маҳз дар ин ҷост.  
Ба ман майлро ба қонунҳои Худ дех,  
на дӯст доштани пулро!  
Чашмамро аз ҷизҳои бефоида дур кун  
ва ба воситаи қаломи Худ ба ман ҳаёт дех.  
Маро ба ваъдаи худ бовар қунон,  
ки ба онҳое додаӣ, ки аз Ту метарсанд.  
Ба ман ёрӣ дех, ки роҳҳои нангинамро тарқ қунам;  
зеро ки қоидаҳои Ту хубанд.  
Ман орзу дорам, ки ба фармудаҳои Ту итоат қунам!  
Ҳаёти маро бо меҳрубонии Худ нав қун».  
(Забур 119:33–40).*



САРЧАШМАХОИ  
ИЛОВАГӢ

...

ҚАЙДҲО



# САРЧАШМАХОИ ИЛОВАГӢ

Шумо тамоми сарвати Навиштаҳоро танҳо дар як ҳафта, як моҳ ё як сол намеёбед. Он вақт ва кӯшишро талаб мекунад. Сарчашмаҳои иловагӣ дар сахифаҳои зерин метавонанд ба шумо дар ин раванд ёрӣ расонанд. Ин сарчашмаҳо инҳоро дар бар мегиранд:

- *Чадвали сарлавҳаҳои Нома ба Эфесӯсиён*  
Инҳоянд хуносахое ки шогирдони синфҳои болоии Шон дар натиҷаи омӯзиши Нома ба Эфесӯсиёнро омӯхтаанд.
- *Тафсирҳо*  
Тавсияҳо барои таҳия намудани нақли шахсии порчаҳо аз Навишта.
- *Тадқиқоти мавзӯӣ*  
Тавсияҳо барои таҳия намудани омӯзиши Китоби Муқаддас дар мавзӯӣ муайян.
- *Тадқиқоти тарҷумаи ҳолӣ*  
Тавсияҳо барои омӯзиши инкишофи одам дар Навишта.
- *Чадвали маълумотномавии омӯзиши интиқодии Китоби Муқаддас*  
Рӯйхати таснифшудаи истинодҳо ба китобҳои Навиштаи Муқаддас, ки барои ёфтани порчаҳое ки дар вақти эҳтиёҷ ё дард истифода мешаванд, ёрӣ мерасонанд.

## НАМУНАИ ҶАДВАЛИ САРЛАВХАХОИ ТАЛАБАГОНИ СИНФХОИ БОЛОЙ

Нома ба Эфсусиён: Бо файз ва хақиқати Худо дар ягонагӣ ба мисли Масех зиндагӣ кунед.

Бобҳои	1	2	3	4	5	6
Боб Ном	Наҷот ба воситаи Масех	Танҳо бо файз	Наҷот барои ғайрияҳудиён	Ҳаёте, ки дар марказаш Масех аст	Ҳаёти оқилона	Дар имон устувор истодан
Номҳои сарҳатҳо	:1–2 Салому алейк  :3–14 Барракатҳо  :15–23 Бузургӣ ва қуввати Худо	:1–10 Наҷот бо файз  :11–22 Ягонагӣ	:1–13 Сирри Масех  :14–21 Қуввати Худо	:1–16 Як Бадан дар Масех.  :17 боб 5:5 Ба Худо таклид кунед	:6–21 Боақл бошед  :22–23 Шавхарон ва занон	:1–4 Падару модарон ва фарзандон  :5–9 Ғуломон ва оғоён  :10–20 Аслиҳаи Худо  :21–24 Оҳирсухан
Ояти калидӣ:	9	5	6	15, 16	18	11
Калимаи калидӣ:	Ваъда	Зинда шудаед	Ҳамворис	Тамоми Бадан	Роҳ гаштан	Аслиҳа

Мушоҳидаҳо:

- Корҳои нек — ин натиҷаи наҷот аст, на сабаби он.
- Яке аз сабабҳое, ки аз рӯи он мо оғарида шудаем — корҳои нек кардан аст.
- Наҷот — тӯҳфаи Худост, на натиҷаи кӯшишу заҳмати мо.

# ТАФСИР

Боз як қадами судманд дар фаҳмиш ва таълим додани Навишта — тафсир кардан аст, то ки тафсилоти порчаеро, ки шумо меомӯзед, бинед.

## ЧЙ ТАВР ТАФСИЛОТИ ПОРЧАРО БА ВОСИТАИ НАВИШТАНИ ТАФСИР ДИДАН МУМКИН АСТ

- A. Таъриф. Тафсир кардани порчаи Навишта маънои онро дорад, ки порчаро омӯзед ва онро бо суханони худ баён кунед.
- B. Тафсир чй гуна ба шумо ёрӣ расонда метавонад:
  1. Барои тафсир кардани порча шумо бояд дар хусуси ҳар як фикр ва калимаи порча ба қадри кофӣ мулоҳиза кунед. Ин фаҳмиши шуморо дар бораи ҳақиқатҳои пешниҳодшуда равshan мекунад.
  2. Он ҳамчунин ба шумо барои ба дигарон нақл кардани ҳақиқатҳои рӯҳонӣ ёрӣ расонда метавонад. Шумо бояд кӯшиш кунед, то ҳақиқатҳоро бо истилоҳоте баён кунед, ки имрӯз дигарон ба осонӣ мефаҳманд.
- B. Тарзи истифодаи гуногунрангӣ дар тафсири худ.
  1. *Тафсир мӯқаррарӣ*. Ин намуди тафсир бо калимаҳои худ ибора пайи ибора тафсир кардани порчаро дар бар мегирад. Муҳим аст, ки на танҳо

якчанд калимаро дар як порча тағиیر дихед, балки тамоми ибораро тағиир дихед ва қариб ҳеч як калимаи пештараро бетағиир нагузоред.

2. *Тафсири мухтасар*. Шумо метавонед кўшиш кунед, ки порчаро то аз се ду ҳиссаи дарозии аслии он, нисф ё ҳатто сеяки он кўтоҳ кунед. Кўшиш кунед, ки кисмҳои муҳимро аз даст надихед. Ин навъи тафсир маҳсусан барои порчаҳои дароз ё порчаҳои нақлӣ хуб аст.
3. *Тафсири васеъ*. Шумо метавонед порчаро то ду баробари дарозии аслии он васеъ кунед. Шумо кўшиш мекунед, ки маъни онро пурра фаҳмонед. Ин намуди тафсир маънидод ва тавзеҳоти чизҳои нофаҳморо дар бар мегирад. Ин на ба нақл, балки барои порчаҳои таълими хеле мувофиқ аст.
4. *Тафсири бадей*. Ҳангоми тафсир кардан тахайюлоти худро истифода баред.
  - а. Гоҳо кўшиш кунед, ки тасвирҳои аёниро бо тасвирҳои аёни ҳозира иваз кунед. Ба ҷои гуфтани он ки Каломи Ҳудо «аз ҳар шамшери дудама тезтар аст», шумо метавонед гўед, ки «аз ҳар гуна скалпели ҷарроҳӣ тезтар аст».
  - б. Шумо метавонед тасаввур кунед, ки ҳозир ба ягон шахси конкретӣ нома менависед. Масалан, шумо меҳоҳед яке аз номаҳои Павлусро тафсир кунед. Ҳамин тарик, шумо тасаввур мекунед, ки ба дӯсте ки ба наздикий масеҳӣ шудааст, менависед ва кўшиш мекунед ҳақиқатҳои дар ин паём бударо бо забоне фаҳмонед, ки одатан ҳангоми ба ў нома навиштан истифода мебаред.

# ТАДҚИҚИ МАВЗҮЙ

## I. Тадқиқи мавзўй чист?

- A. Ба чои омӯхтани китоб ё як қисми он дар зимни тадқиқи мавзўй шумо мекӯшед муайян кунед, ки Навишта оид ба ин ё он мавзўъ чиро таълим медиҳад. Масалан, шумо метавонед тадқиқ кунед, ки Китоби Муқаддас дар бораи мавзӯй «танбалӣ» чӣ мегӯяд.
- B. Барои тадқиқи таълимоти шумо танҳо як мавзӯи таълимотро интихоб мекунед, ба монанди таълимот оид ба сафед шудан.
- B. Агар вақтатон кам бошад, метавонед мавзӯро бо як қисми Навишта, ки аз он маводро ба даст меоваред, маҳдуд кунед. Масалан: «Таълимоти Масех дар Кӯлассиён» ё «Истифодаи истилоҳи „фарзандон“ дар Номаҳои Юҳанно».
- Г. Калиди тадқиқи мавзӯии хуб интихоби мавзӯи хуб аст.

## II. Тарзи дарёфт кардани мавод барои тадқиқи мавзўй

- A. Симфонияро истифода баред. Бинед, ки калимаҳои вобаста ба мавзӯи шумо чӣ гуна истифода мешаванд.

- Б. *Истинодҳои мутақобил.* Пас аз он ки якчанд порчаҳои вобаста ба мавзӯи худро дарёфт кардед, одатан метавонед истинодҳои мутақобили байни онҳо ва порчаҳои дигарро ёбед.
- В. *Лугатномаи Китоби Муқаддас.* Он метавонад ба шумо ҳам маълумоти судманд, ҳам истинодҳои иловагиро ба Навиштаҷот оид ба мавзӯи шумо дихад.
- Г. *Рӯйхатҳои мавзӯй.* Гоҳо дар маълумотномаҳои библиявӣ истинодҳо ба Навишта аз рӯи мавзӯъ номбар мешаванд. Ҳамчунин Китобҳои Муқаддаси мавзӯй ҳастанд, ки дар онҳо тамоми матн ё порчаҳои гуногуни вобаста ба мавзӯъҳои муайян сабт шудаанд.
- Д. *Тадқиқи маҳдуд.* Агар шумо мавзӯи худро бо як қисми муайянни Навишта маҳдуд карда бошед, масалан, «дуоҳои Павлус дар номаҳои ў», шояд ба шумо лозим меояд, ки маводро хонед ё аз назар гузаронед, то ки қисматҳои даркориро дарёфт кунед.

### **III. Тарзи ба тартиб овардани он чи шумо меёбед.**

- А. Ҳангоме ки шумо маводро меёбед, онро омӯзед ва оид ба он чи дар ёд нигоҳ доштан меҳоҳед, қайдҳо кунед.
- Б. Қайдҳои худро аз назар гузаронда, онҳоро гурӯҳандӣ кунед. Фикрҳои монандро аз рӯи мавзӯъҳои монанд гурӯҳандӣ кунед. Таъкидҳои гуногун дар оятҳои гуногун мавзӯъҳои гуногунро барои нақша пешниҳод мекунанд. Ҳангоме ки гурӯҳандӣ кардани оятҳоро сар мекунед, он метавонад шуморо водор кунад, ки баъзе соҳаҳои мавзӯъро бештар омӯзед.

B. Баъд маводи худро ба схемаи мантиқӣ тартиб дихед. Аз лоиҳаи такрибӣ сар кунед ва бо мурури пеш рафтан онро такмил дихед. Кӯшиш кунед, ки ҳама маводро дар схема ҷойгир намоед.



# ТАДҚИҚИ ТАРҖУМАИ ҲОЛӢ

Дар асл ин як таҳқиқи махсусест, ки мавзӯи он одам аст.

## I. Тадқиқи тарҷумаи ҳолиро чӣ гуна бояд омӯҳт

A. *Он чи бояд дар хотир дошт.*

1. Маводро ҳамон тавре ки барои тадқиқи мавзӯй дарёфт мекунед, дарёфт намоед.
2. Ҳангоми истифодаи лугатномаи Китоби Муқаддас эҳтиёт бошед, ки он ба ҷои шумо фикр накунад ё зеҳни шуморо пешакӣ ба хуносахои муайян водор накунад. Эҳтимол беҳтар аст, ки лугатномаи Китоби Муқаддасро пас аз фикру андеша кардан хонед.
3. Баъзе персонажҳои Китоби Муқаддас зиёда аз як ном доранд, масалан, Шоул — Павлус, Кифо ва Шимъӯн — Петрус, Исройил — Яъқуб. Боварӣ ҳосил кунед, ки шумо дар бораи ҳамаи номҳои имконпазири шахс маълумот доред.
4. Гоҳо номҳо дар Китоби Муқаддас барои ишора ба зиёда аз як шахс истифода мешаванд, ба монанди Шоул, Юханно, Марям ва ғайра. Боварӣ ҳосил кунед, ки шумо дар бораи ҳамон шахсе ки омӯҳтан меҳоҳед, меҳонед.
5. Ба баъзе персонажҳо қисми хеле зиёди Навиштаи Муқаддас бахшида шудааст. Бинобар ин шумо метавонед омӯзиши худро бо як марҳила ё ҷиҳати

муайяни ҳаёти он шахс маҳдуд кунед. (Мисол: «Ҳаёти дуоии Павлуси фиристода».)

*Б. Ба чӣ диққат додан лозим аст.* Дар зер баъзе фикрҳо ҳастанд, ки ҳангоми гузаронидани тадқиқот бояд ба онҳо диққат дихед. Гоҳо аз сабаби набудани маълумот дар бораи шахс, пайдо кардани ҳамаи онҳо ғайриимкон аст. Ин рӯйхати мукаммал нест, танҳо як дастур аст. Ҳангоми дарёфт кардани маълумот дар бораи шахсе ки меомӯзед, шумо дар бораи дигар соҳаҳо барои омӯзиш фикр ҳоҳед кард.

Масалан, агар шумо тарҷумаи ҳоли Довудро меомӯзед, шумо метавонед саволҳои зеринро дихед (ки, албатта, ба ҳар як аломати библиявӣ даҳл дорад):

1. Таъриҳ.
  - а. Вазъияти таваллуди вай чӣ хел буд — кай, дар кучо ва ғайра?
  - б. Волидайнӣ ў ва оилааш кӣ буданд? Онҳо чӣ гуна буданд? Ҳолати рӯҳонии онҳо чӣ хел буд?
  - в. Чӣ тавр атрофиён ва таълими барвақт ба ҳаёти минбаъдаи ў таъсир карданд?
  - д. Боз қадом омилҳо ўро барои ҳаёти минбаъда тайёр карданд?
2. Омилҳои асосии ҳаёти қалонсолиаш.
  - а. Машгулияти асосӣ ва дастовардҳои зиндагиаш чӣ гуна буданд?
  - б. Ў бо чӣ фарқ мекард?
  - в. Қадом одамон дар ҳаёташ муҳим буданд? Дӯстон, душманон, оилаи ў? Чӣ гуна одамони дигар ба ў таъсир расонданд ва ў ба дигарон?
  - г. Ҷуғрофия — ў дар кучо зиндагӣ ва кор мекард?
  - д. Муносибати ў бо Худо чӣ гуна буд? Чӣ тавр ин ба ҳаёт ва дастовардҳояш таъсир кард?

- e. Оё ягон қисми Навиштачотро навиштааст? Ин дар бораи вай чӣ мегӯяд?
3. Рӯйдодҳои асосӣ.
- a. Рӯйдодҳои асосии ҳаёти ў кадомҳо буданд? Бӯхронҳои асосӣ кадомҳо буданд?
  - b. Давраҳо ё марҳилаҳои гуногуни ҳаёти ў чӣ гуна буданд? Ин давраҳоро кадом лаҳзахои калидӣ тақсим мекунанд?
  - c. Тарз, сабаб ва оқибати марги ў чӣ гуна буд?
4. Хислат.
- a. Ў чӣ гуна хислат дошт?
  - b. Бартариҳои хислати ў кадомҳо буданд?
  - c. Ў чӣ сустиҳо дошт?
  - d. Сабаб ва натиҷаи бартариҳо ва сустиҳои хислати ў кадомҳо буданд?
  - e. Норасоӣ ва гуноҳҳои аниқи ў кадомҳо буданд?
  - f. Тарафҳои боқувват ва атоҳои ў кадомҳо буданд? Истифодаи онҳо ўро ба чӣ натиҷа оварданд?
  - g. Муносибати умумии ў ба ҳаёт ва ба дигарон чӣ гуна буд?
  - ж. Мақоми рӯҳонии ў чӣ гуна буд?
  - з. Кадом принсипҳои асосӣ ҳаёти ўро роҳнамоӣ мекарданд?
5. Таъсир.
- a. Ў ба ҳамасрони худ чӣ гуна таъсир расондааст?
  - b. Ў ба таърихи минбаъда чӣ гуна таъсир расондааст?
  - c. Нисбат ба қаҳрамони Аҳди Қадим маълумоти зеринро пайдо кунед:
    1. Оё ўро тимсоли Масеҳ хисобидан мумкин аст? Агар ҳа бошад, чӣ тавр?
    2. Чӣ тавр Аҳди Ҷадид ўро шинос мекунад?

6. Тафсилот. Чузъиётхоро нодида намонед. Онҳо маълумотро серранг мекунанд ва бисёр вақт муҳим мебошанд.

## **II. Чӣ гуна маводхоро дар омӯзиши тарҷумаи холӣ тартиб дод**

- A. Шумо метавонед маводи худро дар шакли нақша тартиб дихед. Баъзе аз пешниҳодҳои дар боло зикршуда (зербанди Б зери банди I), ки чиро бояд ҷустуҷӯ намуд, дигар категорияҳоро пешниҳод мекунад.
  - B. Шумо метавонед нақшай хислати шахсро тартиб дихед.
  - C. Ҳикояи худро бо навиштани порчае оиди тадбиқи шахсӣ дар ҳаётатон анҷом дихед.

# ЧАДВАЛИ МАЪЛУМОТ БАРОИ ОМӮЗИШИ КИТОБИ МУҚАДДАС ДАР ВАҚТИ МУБОРИЗАИ РӮХОНӢ

## Арак, нашъа

Ҳас. 1:28; Адад. 6:2–4; Такр.  
Шар. 6:4; Заб. 55:22; 104;  
Масал. 20:1; 23:20; 23:29–35;  
31:4–6; Иш. 5:11; Мат. 11:19;  
16:27–29; 27:34; Марк. 15:23;  
Лук. 7:33–34; 10:34; Юх.  
2:9–10; 14:6; Рум. 12:1; 13:1–5,  
13; 14:21; 1 Кур. 5:11; 6:10–12;  
6:19,20; Гал. 5:16–21; Эфс. 5:18;  
Кул. 3:2; 1 Тим. 2:5; 5:23; 1  
Тасл. 5:4–8; 1 Пет. 1:13; 2:13–  
17; 4:3–4; 5:7; Вахӣ 9:20–21;  
18:23; 21:8; 22:15.

## Ноумедӣ, рӯҳафтодагӣ

Заб. 27; 40:13; 103; 121; Юх.  
11; Аъм. 27.

## Ташвиш

*Ташвиши манғӣ*  
Заб. 55:22; 121; Мат. 6:25–34;  
Аъм. 27; Фил. 4:6,7; 1 Пет. 5:7.  
*Ташвиши мусбат*  
2 Кӯр. 11:28; Фил. 2:20.  
*Ҷӣ тавр ташвишро ҳал кунем*  
Юх. 14:1–3; 14:18,27; Фил.  
4:4–9; Ибр. 13:6; Яъқ. 1:22; 1  
Юх. 4:18.

## Муҳаббат ва қабулдории Худо

Заб. 27; 103; Лук. 15; Аъм. 27.

## Бойигарӣ, маблагӣ

Втор. 8:11–14; Иов. 31:24–25;  
31:28; Заб. 49:10–12; 52:5–7;  
62:10; Масал. 3:9; 10:9; 11:1;

15:27; 17:23; 19:17; 22:7; 23:4,5; 27:24; 28:20; 30:7–10; Воиз. 5:10; Мат. 6:24–34; 18:23–25; 19:16–24; 25:14–30; Марқ. 6:7–11; 8:36; Лук. 12:13–21; 16:19 ва давом; Рум. 13:6–8; 1 Күр. 16:2; 2 Кур. 8:14–15; 9:7; Фил. 4:18–19; 1 Тим. 6:7,10; Ибр. 13:5.

### *Сабабҳо*

Ҳаст. 20:17; Заб. 72:2,3; Масал. 3:9–10; 3:27–28; 11:15; 11:24,25; 14:21; 17:18; 19:15,17; 21:5; 22:7; 22:26,27; 28:20,22; Воиз. 5:15–17; Мал. 8:10; Лук. 3:11; 6:38; 12:15–21; Рум. 18:8,9; Фал. 6:10; 1 Тасл. 3:10; Откр. 3:17.

### *Чй тавр муносибат кунем*

Ҳаст. 1:28; Ҳаст. 20:15,27; Заб. 50:10–12; 50:15; Заб. 55:22; Мат. 6:25–34; 25:14–29; 1 Петр. 5:7.

## **Беморӣ**

Заб. 119:71; Мат. 9:2–6; 9:18–26; 10:5–8; 13:58; 25:39–40; Марқ. 6:7–13; 7:24–30; 9:20–27; Лук. 9:1,2,6; 13:1–5; Юх. 9:2,3; Рум. 5:3–5; 8:28; 1 Күр. 11:29,30; 2 Күр. 2:7–10; Ибр. 9:27; 12:22; Яъқ. 1:2–4; 5:1–14; 1 Петр. 1:5–7.

### *Чй тавр бемориро ҳал кунем*

Рум. 11:33; 1 Күр. 12:25–26; Ибр. 11:1; Яъқ. 5:6; 1 Юх. 1:9.

## **Оиладорӣ**

Ҳаст. 2:18, 24; Эфс. 5:22–23; Кўл. 3:18–21; 1 Пет. 3:1–17; 1 Тим. 3:4–5.

## **Айб**

Заб. 32; 103; Иша. 53:6; Мат. 6:12; 18:21; Лук. 15; Рум. 8:23; 2 Күр. 7:8–10; 1 Пет. 1:24; 1 Юх. 1:9.

### *Сабаби айб*

Ҳаст. 2:17; 3:4–5; 3:8, 22; Аюб. 1:9–11; Юх. 14:26; Юх. 16:8, 13; Фил. 3:12–16; 1 Тим. 4:2; 1 Юх. 1:8–10; Вахй. 12:10.

### *Оқибатҳои айб*

Заб. 73; Рум. 6:23; 1 Юх. 1:9.

### *Чй тавр айбро ҳал кунем*

1 Подш. 16:7; Заб. 103:14; 139:1–4; Юх. 8:3–11; Яъқ. 5:16; 1 Пет. 3:18; 1 Юх. 1:8–9.

### *Пешгирии айб*

Эфс. 4:32.

## Фиреб

Ҳаст. 20:16; Масал. 12:19, 22;  
Эфс. 4:25; Кӯл. 3:9.

## Оқибатҳои ғазаб

Заб. 73; Масал. 14:17; 25:28;  
Мат. 5:38,44; Эфс. 4:30–31.

## Истодагарӣ

Заб. 40:1–3; Юх. 11; Аъм. 27; 2  
Кӯр. 12:7–10; Ибр. 12:5–11.

## Ҳамчинсгарой

Ҳаст. 19; Ибод. 18:22; 20:13;  
Рум. 1:26–32; 1 Кӯр. 6:9–11; 1  
Тим. 1:10.

## Ғазаб

Заб. 2:5–9; 7:11; 10; 95:11;  
130:3–4; Иша. 48:9; Дон. 9:9;  
Аъм. 5:18–20; Нахум. 1:2–3;  
1:6–8; Марқ. 3:5; Рум. 1:18;  
2:5; 1 Тасл. 1:10; 2:16; Масал.  
22:24–25; 24:29; 26:24.

## Ҳавобаландӣ

Масал. 8:13; 11:2; 13:10; 16:18;  
18:12; 21:24; 27:1; 29:23.

## Огоҳии одам аз ғазаб

Заб. 37:8; Масал. 10:18; 14:27,  
29; 15:1, 18; 16:32; 20:3, 22;  
27:5–6; 29:11, 20, 22; Войз. 7:9;  
Мат. 5:22; 7:1–5; Лук. 17:3,4;  
Рум. 12:19; 14:4; 2 Кӯр. 7:8–10;  
Ғал. 5:20; Эфс. 4:26–32; Кӯл.  
3:8; 2 Тим. 4:2; Ибр. 12:15; Яъқ.  
1:19–20; 3:3–14; 4:1; 5:9.

## Рӯҳафтодагӣ, маъюсӣ

Ҳаст. 4:6,7; Хур. 6:9; Адад.  
11:10–15; 3 Подш. 19; Аъм.  
3; Заб. 23:4; 27; 32; 34:15–17;  
38; 40:1–3; 51; 69; 88; 102;  
103:13,14; 121; Масал. 18:14;  
Гиря.; Мат. 5:12; 11:28–30;  
26:37–38; 26:75; Юх. 4:1–3;  
15:10,11; Аъм.27; Рум. 8:28;  
15:13; 2 Кӯр. 4:8,9; Эфс. 1:3–14.

## Ҷӣ тавр рӯҳафтодагиро ҳал кунем

Юх. 14:1–14; 14:26–27; Кӯл.  
1:16,17; Ибр. 1:3; 13:5.

## Пешгирии рӯҳафтодагӣ

Фил. 4:11–13; 4:8.

## Ҷӣ тавр ғазабро ҳал кунем

Ҳаст. 4:5–7; Масал. 15:28;  
19:19; 22:24–25; 25:15; Мат.  
2:16; Марқ. 10:14; Юх. 4.

## Одобу интизом

Масал. 3:11;12; 13:24; 19:18; 22:6;15; 23:13; 29:15; 1 Кўр. 5:1–13; 11:29–34; 2 Кўр. 2:1–11; 12:7–10; Эфс. 6:1–4; 1 Тим. 4:7; Ибр. 12:5–11.

## Дўстӣ

Масал. 27:6, 10; 17:9, 17; Юх. 15:13–15.

## Хоҳишу ҳавас

Ҳаст. 3:6; Хур. 20:17; Масал. 10:3, 24; 11:6; 28:25; Мат. 6:21; Лук. 12:31–34; Рум. 13:14; Фал. 5:16; Эфс. 2:3; Тит. 2:12; 3:3; Яъқ. 1:13–16; 1 Юх. 2:16; Яхуд. 18; 1 Пет. 1:14; 4:2–3.

## Мушкилиҳои зиндагӣ

1 Кўр. 6:9–12; 21:8; Эфс. 5:18; Ваҳй. 21:8; 22:15.

## Ҳасад

Тит. 3:5; Яъқ. 3:14–16; 1 Пет. 2:1.

## Танбалӣ

Масал. 12:24, 27; 13:4; 15:19; 18:9; 26:13–16; Мат. 25:26.

## Муҳаббат

Масал. 10:12; 17:19; Мат. 5:44; 22:39–40; Рум. 3:10; 1 Кўр. 13; 1 Пет. 1:22; 1 Юх. 4:10, 19; 5:2–3; 2 Юх. 5–6.

## Сулҳу осоиштагӣ

Заб. 40:1–3; 119; 121; Масал. 3:1–2; 16:7; Юх. 11; 14:27; Рум. 5:1; 12:18; 14:19; Фил. 4:6–9; Кўл. 3:15; Ибр. 12:24.

## Умед

Заб. 27; 40:1–3; 119; 121; Масал. 10:28; 13:12; Аъм. 27; Рум. 15:4–5; 1 Тасл. 1:3; 4:13–18; Ибр. 6:11, 18–19.

## Қаҳр

Масал. 26:24–26; Ибр. 12:15.

## Танҳоӣ

Ҳаст. 2:18; Заб. 25:16; 121; Мат. 19:11–12; Лук. 15; Юх. 11; Аъм. 27; 1 Кур. 7:7–28; Эфс. 1:3–14; 2 Тим. 4:9–12.

## Чӣ тавр танҳоиро ҳал кунем

Масал. 18:24; Юх. 3:16; Рум. 8:9; 8:14–17; 8:26–31; 8:35–39; 1 Кур. 6:19; 1 Юх. 1:9; 4:13.

## Ғаму ҳаяҷон

Масал. 12:25; 14:30; 17:22; Мат.  
6:24–34; Фил. 4:6,7; 1 Пет.  
5:6–7.

## Тавба

Лук. 3:8–14; 24:47; Аъм. 3:19;  
5:31; 17:30; 26:20; 2 Кур. 7:10;  
12:21.

## Ниёз ба дилбастагӣ

Аъм. 27.

## Одат

Масал. 19:19; Иша. 1:10–17;  
Иер. 13:23; 22:21; Рум. 6–7;  
Гал. 5:16–21; Ибр. 5:13 ва  
ғайра; 1 Пет. 2:14, 19.

## Қарор кардан

2 Тим. 3:15–18; Ибр. 11:23–27.

## Бахшоиш

Заб. 32; 103; Масал. 17:9; Мат.  
6:14–15; 18:15–17; Марк. 11:25;  
Лук. 17:3–10; Эфс. 4:32; Кӯл.  
3:13; Яъқ. 5:15; 1 Юх. 1:8–10.

## Худбаҳодиҳӣ

Лук. 15; Эфс. 2:3–14.

## Мушкилиҳои оилавӣ

Ҳаст. 2:18–25; Так. Шар.  
24:1–4; Масал. 5:18; 8:22;  
19:13; 21:9; 19; 27:15–16; Воиз.  
9:9; Мат. 5:31–32; 19:3–9; 1  
Кӯр. 7:10–16; Эфс. 5:21–33;  
Кӯл. 3:18–25; Ибр. 13:4; 1 Пет.  
3:1–7.

## Сабабҳои мушкилиҳои оилавӣ

1 Кӯр. 7:12–16; 2 Кӯр. 6:15–16;  
Эфс. 5:21–33; Кӯл. 3:18–25; 1  
Пет. 3:1–7.

## Азоб

2 Подш. 12; Заб. 6:5–7; 23:4;  
119:28; 137:1, 5, 6; Масал.  
14:13; 15:13; Мат. 5:4; 14:12–21;  
26:38; Юх. 11; 1 Кӯр. 15; 2 Кӯр.  
4:14–5:8; Эфс. 4:30; 1 Тасл. 4; 2  
Тим. 1:10; Ибр. 2:14–15; 9:27.

## Марғ

Заб. 23:6; Масал. 3:21–16;  
14:32; 1 Кур. 15:54–58; Фил.  
1:21, 23; Ибр. 2:14–15.

## Фурӯтаний

Масал. 13:34; 15:33; 16:19; 22:4;  
29:23; Юх. 13:1–17; Гал. 6:1,2;  
Эфс. 5:15–21; Фил. 2:1–11;  
Яъқ. 4:6, 10; 1 Пет. 5:6–7.

**Дилсўзӣ**

Мат. 9:36; 14:14; 15:32; 20:34;  
 Марқ. 1:41; 6:34; 8:2; 10:21;  
 Луқ. 19:41–44.

**Волидайн/Кӯдакон**

Ҳаст. 2:24; 2 Кӯр. 12:14; Эфс.  
 6:1–4; 1 Тим. 3:4–5.

**Ғайбат**

Масал. 10:18; 11:13; 18:8; 20:19;  
 26:20–22; Яъқ. 4:11.

**Тарс**

Ҳаст. 3:10; Заб. 103; 121;  
 Масал. 10:24; 29:25; Мат.  
 10:26–31; Аъм. 27; 2 Тим.  
 1:7; Ибр. 2:14,15; 1 Пет. 3:6;  
 3:13–14; 1 Юх. 4:18.

**Талоқ**

Ҳаст. 2:18–25; Хур. 20:14;  
 Так.Шар. 24:1–4; Иша. 50:1;  
 Ирм. 3:1; Мал. 2:16; Маг. 5:2;  
 5:27,28; 5:31,32; 6:14,15; 19:3–9;  
 Марқ. 10:2–12; Рум. 6:1–2;  
 12:1–2; 13:14; 1 Кӯр. 7:10–24;  
 7:33–34; 7:39–40; Яъқ. 5:16.

**Сабабҳои талоқ**

1 Кӯр. 7:10–15.

**Пешгирии талоқ**

1 Подш. 12:33.

# ЭЗОХ

## БОБИ 2. МАҚСАДИ ФАРОМҰШШУДАИ НАВИШТАЧОТ

1. Stephen Prothero, *Religious Literacy: What Every American Needs to Know—and Doesn't* (New York: Harper Collins, 2007), 38.
2. Barna Research Group, «Six Megathemes Emerge», Barna.org website article #462, (Ventura, CA: The Barna Research Group, Ltd., 2010), 2.
3. David Ferguson, *Relational Foundations* (Austin, TX: Relationship Press, 2004), 74.
4. Josh McDowell and Sean McDowell, *The Unshakable Truth* (Eugene, OR: Harvest House Publishers, 2010), 36.

## БОБИ 3. ЧАШМОНИ ДИЛХОИ МОРО БОЗ НАМУДА

1. Шон Макдауэлл иқтибос меорад, *Apologetics for a New Generation* (Eugene, OR: Harvest House Publishers, 2009), 141.
2. Paul C. Vitz, *Faith of the Fatherless: The Psychology of Atheism* (Dallas, TX: Spence Publishing, 2000), 146.
3. David Ferguson, *Relational Foundations* (Austin, TX: Relationship Press, 2004), 45.
4. Gloria Gaither and William J. Gaither, «I Am Loved» (Nashville, TN: William J. Gaither, Inc., 1978), CCLI14019.
5. Ferguson, 57.

## БОБИ 4. ШИНОХТАНИ ИСО ДАР НАВИШТАЧОТ

1. Мувофиқат шудааст аз китоби Josh McDowell and Sean McDowell, *The Unshakable Truth* (Eugene, OR: Harvest House Publishers, 2010), 218–219.
2. David Ferguson, *Relational Foundations* (Austin, TX: Relationship Press, 2004), 64–65.

## БОБИ 5. ТАЧРИБАИ КАРДАНИ НАВИШТАХОИ МУҚАДДАС БО ДИГАРОН

1. Мувофиқат шудааст аз Josh McDowell and Sean McDowell, *The Unshakable Truth* (Eugene, OR: Harvest House Publishers, 2010), 407–408.
2. McDowell, 200.
3. David Ferguson, *The Never Alone Church* (Wheaton, IL: Tyndale House Publishers, 1998), 32.
4. Adapted from McDowell, 268–269.
5. Ferguson, 76.
6. Мувофиқат шудааст аз Макдауэлл, 404.

## БОБИ 7. ТАФСИР: ФАХМИШИ МАҶНОИ ДАРНАЗАРДОШТА

1. Richard Stengel, «Faith, Ever Evolving», Inbox — Editor's Desk, *Time* magazine, April 25, 2011.
2. Jon Meacham, «What if Hell Doesn't Exist?» *Time* magazine, April 25, 2011.

## БОБИ 11. ХУДРО ДАР ТАСВИРИ УМУМИИ НАВИШТАЧОТ ЧОЙ КУНЕД

1. Маълумоти шахсӣ ва қайдҳои таълимиӣ оиди китоби Хушай набӣ, ки аз тарафи Дейв Беллиси II аз Коплии иёлоти Оҳайо пешниҳод шудаанд, бо иҷозат нашр кардани таҷрибаи шахсиаш.

## БОБИ 12. ЧАРО БА КИТОБИ МУКАДДАС БОВАР КАРДАН МУМКИН АСТ

1. Тамоми ин боб мувофиқат карда шудааст аз китоби Josh McDowell and Sean McDowell, *The Unshakable Truth* (Eugene, OR: Harvest House Publishers, 2010), chapter 9, which was drawn from Josh McDowell, Bob Hostetler, and David H. Bellis, *Beyond Belief to Convictions* (Wheaton, IL: Tyndale House Publishers, 2002), 166–178; and [www.seanmcowell.org](http://www.seanmcowell.org).
2. Josh McDowell, *The New Evidence That Demands a Verdict* (Nashville, TN: Nelson, 1999), 74
3. Josh McDowell, *The New Evidence That Demands a Verdict*, 78.
4. Josh McDowell, *The New Evidence That Demands a Verdict*, 79.
5. Josh McDowell, *The New Evidence That Demands a Verdict*, 38.
6. Josh McDowell, *The New Evidence That Demands a Verdict*, 38.
7. Josh McDowell, *The New Evidence That Demands a Verdict*, 38–39.
8. United Bible Society, «2008 Global Summary of Scripture Distribution by Bible Societies». see [www.biblesociety.org/index.php?id=21](http://www.biblesociety.org/index.php?id=21).
9. United Bible Society, «2008 Global Scripture Translation as of December 31, 2008», see [www.biblesociety.org/index.php?id=22](http://www.biblesociety.org/index.php?id=22).
10. Мутобик гаштааст аз McDowell, Hostetler, Bellis, 167–169, 176–179.
11. Sean McDowell, «Bones and Dirt», *Apologetics Study Bible for Students*, Sean McDowell, gen. ed. (Nashville, TN: Broadman & Holman Publishers, 2009).



# ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН ВА ХИЗМАТИ ҖОШ МАКДАУЭЛЛ

Дар чавонӣ **Җош Макдауэлл** шаккок буд. Вақте ки ў дар коллеци Келогги Мичиган таҳсил мекард, як гурӯҳи донишҷӯёни масеҳӣ ба ў пешниҳод карданд, ки изҳороти Исои Масехро ба таври зеҳнӣ тадқиқ кунад. Җош пешниҳодро қабул кард ва бо воқеяти он рӯ ба рӯ шуд, ки Исо дар ҳақиқат Писари Худо буд, ки ўро чунон дӯст дошт, ки барои вай мурд. Җош ҳаёти худро ба Масех бахшид ва дар тӯли 50 сол шаҳодати худ ва исботи худро дар бораи он, ки Худо воқеӣ мебошад ва дар ҳаёти ҳаррӯзai монанд мухим аст, дар тамоми ҷаҳон паҳн мекунад.

Җош дар коллеци Уитон дараҷаи бакалавр ва дар семинарии илоҳиётии Талботи Калифорния дараҷаи магистри илоҳиётшиносӣ гирифтааст. Дар давоми 50 сол ў коргари «Campus Crusade for Christ» буд. Җош ва занаш Доттӣ зиёда аз 40 сол оиласдор ҳастанд ва чор фарзанди қалонсолу панҷ набера доранд. Онҳо дар Калифорнияи Ҷанубӣ зиндагӣ мекунанд.

**Шон Макдауэлл** — омӯзгор, суханвар ва муаллиф мебошад. Ў семинарии илоҳиётии Талботро бо баҳои аъло ҳатм намуда, ду дараҷаи магистри фалсафа ва илоҳиётшиносӣ гирифтааст. Ў сардори бахши библиявии мактаби масеҳии Каписатрано-Вэллӣ буда, дар айни замон болои кори илмии доктории худ оид ба аполоgetика ва тадқиқотҳои ҷаҳонбинӣ дар семинарии илоҳиётии баптистии Ҷанубӣ кор мекунад. Шумо метавонед блоги Шонро хонед ва барои ташкили баромадҳо ба воситаи сомонаи [www.seanmcowell.org](http://www.seanmcowell.org) алоқа кунед.

Шон ва занаш Стефанӣ зиёда аз даҳ сол боз оиладор ҳастанд ва ду фарзанд доранд. Онҳо дар Калифорнияи Ҷанубӣ зиндагӣ мекунанд.

# МУНДАРИЧА

<b>БОБИ 1</b> ОЁ КИТОБИ МУҚАДДАС АСРОРОМЕЗ ВА ДУШВОРФАХМ АСТ? . . . . .	5
--	---

## ҚИСМИ ЯКУМ

РОХХОИ ТАЧРИБА КАРДАНИ КИТОБИ МУҚАДДАС

<b>БОБИ 2</b> МАҚСАДИ ФАРОМЎШШУДАИ НАВИШТАЧОТ . . . . .	19
<b>БОБИ 3</b> ЧАШМОНИ ДИЛХОИ МОРО БОЗ НАМУДА . . . . .	41
<b>БОБИ 4</b> ШИНОХТАНИ ИСО ДАР НАВИШТАЧОТ . . . . .	58
<b>БОБИ 5</b> ТАЧРИБА КАРДАНИ НАВИШТАЧОТ БО ДИГАРОН . . . . .	72
<b>БОБИ 6</b> КАЛИД БАРОИ КУШОДАНИ ХАҚИҚАТХО . . . . .	91

## ҚИСМИ ДУЮМ

ЧЙ ТАВР КИТОБИ МУҚАДДАСРО  
БАРОИ ХУД БОЯД ОМЎХТ

<b>БОБИ 7</b> МАЪНИДОД (ТАФСИР): ФАХМИДАНИ МАЪНОИ ДАР НАЗАР Дошташуда . . . . .	107
--	-----

<b>БОБИ 8</b>	АСБОБХОИ ТАФСИР . . . . .	124
<b>БОБИ 9</b>	ФИКРХОИ ХУДРО БА ДИГАРОН РАСОНЕД . . . . .	148
<b>БОБИ 10</b>	«РАВЕД, (МАЊНОИ ПОРЧАРО АЗ НАВИШТАЧОТ) ОМӮЗЕД» . . . . .	162
<b>БОБИ 11</b>	ХУДРО ДАР ТАСВИРИ УМУМИИ НАВИШТАХО ҖОЙГИР КУНЕД. . . . .	174
<b>БОБИ 12</b>	ЧАРО БА КИТОБИ МУҚАДДАС БОВАР КАРДАН МУМКИН АСТ. . . . .	195
	ОХИРСУХАН . . . . .	215
	САРЧАШМАХОИ ИЛОВАГӢ . . . . .	221
	ЭЗОХ . . . . .	239





*Инро бубин, биомӯз ва иҷро намо. Масехиёни зиёд ба тарафи техникии иҷроиши Навиштаҳо дикқат мекунанд. Дар «Китоби Муқаддаси худро аз сар гузаронед» Мақдауэллҳо тарҳи асли Худоро эълон мекунанд — худи Навиштачотро, ки барои Худо роҳе мебошад, ки Худро кушояд, ҳамин тавр ӯ метавонад аз муносибат бо одамон шодмон гардад.*

Муаллифон нишон медиҳанд, чӣ тавр Китоби Муқаддас метавонад ба таври қатъӣ ҳаёти имондоронро тағйир дихад:

- *Наздикӣ.* Худо одамонро чунон оғарид, ки муносибати наздик бо ӯ ягона барояшон ягона роҳи ҳаёти пурмаъно доштан бошад. Каломи навиштаи ӯ чунин муносибатҳоро имконпазир мегардонад.
- *Таҷрибаи муносибатҳо.* Мо бояд ба фармонҳои Худо итоат намоем. Лекин ӯ инчунин меҳоҳад, ки мо бо ӯ ва дигар имондорон дар муносибат чизҳои ба монанди қабулшавӣ, хурсандӣ ва тасаллиро *таҷриба кунем*.
- *Дар муҳаббат нашъунамо ёфтани.* Ҷош ва Шон нақши Рӯхулқудсро дар равшан кардани Навиштачот қайд мекунанд. Онҳо асбобҳои тасдиқшударо ба кӯмаки хонандагон пешниҳод мекунанд, то ки биомӯзанд ва «каломи ҳақиқатро дуруст истифода баранд». Пеш аз ҳама онҳо таъкид мекунанд, ки омӯзиш ин сафарест, ки ба масехиён ёрӣ медиҳад, ки Муаллифи Китоби Муқаддас, Худи Худоро самимона дӯст доранд.

Вақте ки масехиён Китоби Муқаддасро ва муносибатро бо Муаллифи он аз сар мегузаронанд, онҳо ҳикмат, маъно ва пуррагиро дар ҳаёт пайдо мекунанд.

*Асбоби қалидӣ барои шубонон, роҳбарон, волидайн ва коркунон бо ҷавонон — ҳамаи онҳое, ки меҳоҳанд масехиятеро, ки Китоби Муқаддас мекушояд, масехиятеро, ки ҳаёт ва фарҳангро табдил медиҳад, эълон ва таҷриба намоянд.*